

КАМОЛИ ХУЧАНДӢ

Фаслномаи илмӣ-адабӣ

№ 2(2) 2015

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Муассисаи давлатии «Маркази илми Камоли Хуҷандӣ»

ш. Хуҷанд

Шӯрои илмӣ ва ҳайъати таҳририя:

Фарзона – Шоири ҳалқии Тоҷикистон

Носирҷон Салимов – академики АИ

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Пригарина Н.И. – доктори илмҳои
филологӣ, профессор (Русия)

Аҳмадҷони Раҳматзод – Шоири ҳалқии
Тоҷикистон

Низомиддин Зоҳидов – доктори илмҳои
филологӣ, профессор

Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил – доктори забон
ва адаби форсӣ (Эрон)

Рейснер М.Л. – доктори илмҳои филологӣ,
профессор (Русия)

Маҳдии Муҳаққиқ – доктори забон ва
адаби форсӣ (Эрон)

Матлуба Ҳочаева – доктори илмҳои
филологӣ, профессор

Үмеда Ғаффорова – доктори илмҳои
филологӣ, профессор (Тоҷикистон)

Ориф Навшоҳӣ – доктори забон ва адаби
форсӣ (Покистон)

Абдунаబӣ Сатторзода – доктори илмҳои
филологӣ, профессор

Мустафо Чичиклар – доктори забон ва
адаби форсӣ (Туркия)

Александр Ҳайзер – доктори забон ва
адаби форсӣ (Олмон)

Хусайн Қосимӣ – доктори забон ва адаби
форсӣ (Ҳиндустон)

Фаҳриддин Насриддинов – доктори
илмҳои филологӣ, сармуҳаррир

Тоҷибой Султонӣ – номзади илмҳои
филологӣ, дотсент

Баҳроми Раҳматзод – муовини
сармуҳаррир

Мундарича

Таҳқик

- Абдушукури Абдусаттор. «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ ва масъалаи истиқболи сужет
- Баҳром Раҳматов. Ашъори тозаи Камоли Хучандӣ.....
- Мавҷуда Ӯрунова. Афкори иҷтимоии Нозими Ҳиротӣ.....
- Муҳбираҳон Собирова. Вожаи соматикии «тан» ва гунаҳои он дар ашъори Камоли Хучандӣ.....
- Мӯътабар Бобоева. «Ҳофизнома»-и Баҳоуддин Ҳуррамшоҳӣ ва усулҳои шарҳу тафсири калом
- Ориф Навшоҳӣ. Осори хуҷастаи хучандиён дар Покистон.....
- Сорбон Азизов. «Мачолиси сабъа»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва арзишҳои адабии он.....
- Тоҷибӣ Султонӣ. Аҳамияти муқаддимаи «Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор»-и Ҳусайнӣ Ҳоразмӣ дар маърифати «Маснавии маънавӣ» (дар мисоли мақолаи аввал)
- Фаҳриддин Насриддинов. Сарчашмае нодир дар маърифати ашъору афкори Камоли Хучандӣ.....
- Шоира Пӯлодова. Дар коргоҳи таҷнисофарии Камол.....

Тарҷума ва сарчашманиосӣ

- Ёқути Ҳамавӣ. Дарфазилатиадабиётвааҳлион.....
- «Китоб-ул-футувват»-и Абӯабдурраҳмон Суламӣ.....
- Тазкираи «Риёз-ул-орифин».....
- Таърихи Нишопур.....

Мутун

- Абӯҳафс Маҳмуди Исфаҳонӣ. Тухфат-ул-мулук (таҳия ва тавзехи Муҳлиса Нуруллоева ва Иззатбек Шехимов).....
- Закариё Маҳмуди Қазвии. Баргे чанд аз «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод» (таҳия ва тавзехи АбдушукурFaфуров ва Нӯъмонҷон Неъматов).....
- Нуруддин Ҷаъфари Бадаҳшӣ. Ҳулосат-ул-маноқиб (Дарманоқиби Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ). (таҳияи Баҳром Раҳматов).....
- Саъдии Шерозӣ. Мачолиси панҷгона (таҳия ва тавзехи Фаҳриддин Насриддинов).....
- Юсуфи Синачок. Ҷазираи маснавӣ (таҳия ва тавзехи Тоҷибӣ Султонӣ).....

ТАҲКИҚ

Абдушукури Абдусаттор¹

«ВАРҚА ВА ГУЛШОҲ»-И АЙЮҚӢ ВА МАСЬАЛАИ ИСТИҚБОЛИ СУЖЕТ

Яке аз шаклҳои нуфузи адабиёти араб ба шеъри форсии мавриди баҳси мо бозсозии мазмуну мундариҷаи осори адабии арабӣ дар эҷоди шоирони форсизабон мебошад, ки намунаҳои онро дар адабиёти форсу тоҷик ба төъдоди кофӣ метавон пайдо намуд. Дар миёни чунин қиссаву ривоёти ишқии романтиқӣ, ки дар қарни VII милодӣ дар адабиёт араб ба вучӯд омада, минбаъд сужети онҳо ба адабиёти форсӣ интиқол ёфта ва сурати достони манзум ба худ гирифтааст, қиссаҳои ишқи Лайлуву Маҷнун, Вомиқу Узро ва Үрваву Афро мақоми боризе доранд, ки дар асоси онҳо дар адабиёти форсу тоҷик достонҳои зиёди ҳамноми ишқӣ-романтиқӣ эҷод карда шудаанд.

Дар бораи маншава оғози пайдоиши қиссаву ривоёти мазкур дар адабиёти араб тадқиқоти арзишманде ҳам анҷом дода шудаанд (6; 3; 4), вале ин ҷо хотирнишон намудан бамаврид аст, ки дар байни қабилаҳои араб дар қарни VII бо номҳои Қайс, Үрва, Лубно, Ҷамил шоироне буданд, ки дар ашъори ғазалии худ ишқи афлотуниро месуруданд ва қиссаи ишқи онҳо дар тӯли дусад сол вирди забонҳо гардида, тадриҷан сурати қиссаҳои ишқӣ - романтиқиро ба худ пазируфтанд.

Аз қарни IX ба байд қаҳрамонони қиссаҳои ишқии мазкур, аз қабили Маҷнун ва Лайлӣ, Вомиқ ва Узро, Ҷамил ва Бусайна, Үрва ва Афро аввалҳо дар шеъри форсӣ - тоҷикӣ дар шакли талмеҳот

¹ доктори илмҳои филологӣ, профессори ДМТ

ворид шуда ва аз аҳди Ғазнавиён ба баъд дар шакли достонҳои алоҳида манзум шудаанд. Аз қиссаҳое, ки маншаъ дар адабиёти араб дошта ва дар қарни XI дар асоси сужети онҳо достони манзум ба вучуд омадааст, «Вомиқ ва Узро»-и Үнсурӣ ва «Варқа ва Гулшоҳ» -и Айюқист. Дар мавриди «Вомиқ ва Узро» бояд гуфт, ки фақат қисмате аз он ба нашр расида ва матни комили он дар даст нест. Аз ин хотир, мо дар ин мақола тасмим гирифтем, ки дар асоси таҳлили «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ ва қиёси он бо мундариҷаи арабии қисса масъалаи истиқболи сужетҳои арабиро дар шеъри форсӣ - тоҷикӣ дар қарни XI мавриди баррасӣ қарор диҳем, зоро ин достон бо саъии Забехуллоҳи Сафо дар Текрон дар шакли пурра чоп шудааст. Қабл аз баёни мавзӯъ, ин ҷо нуктаеро хотирнишон кардан меҳоҳем, ки дар масъалаи истиқбол ва интиқоли сужет аз адабиёте ба адабиёти дигар баррасии дигаргуннатаре меҳоҳад ва дар робита бо ин ба мусталиҳоти «сужет» ва «хатти сужет» ё мазмуни он бояд назар афканем. Зоро оmezishi мусталиҳоти «сужет» ва мазмун («хатти сужет») ба лағзишҳо дар ин масъала оварда метавонад.

Ҳар як эҷоди шоири нависанда, пеш аз он ки ба асари бадей табдил ёбад, мазмуни он дар зеҳни ӯ, қасасу ривоёти мардумӣ ё маъҳази таъриҳӣ ва, ҳатто асари бадеии дигар арзи ҳастӣ мекунад. Ин мазмунро метавон ба таври шифоҳӣ нақл намуд ё хаттӣ навишт ва аз он, ҳамчунин, метавон асари бадеии дигар оғарид. Ҳамин мазмун дар асари бадеии ин ё он нависанда дар шакли силсилаи томи амалиёт бо забону системаи образҳои бадеӣ ва ҳарактерҳо тасвир мёёбад (5,173-237). Сужет оғаридай худи шоир ё нависанда аст, ки онро каси дигар айнан, чунонки ҳаст, нақл намуда ва бозсоҳта наметавонад. Аз ин рӯ, масъалаи истиқбол дар ин маврид бештар на ба сужет даҳл дорад, зоро аслан мазмуни қиссаву асотир, ривоёти шифоҳӣ ё муҳтавои ягон асари бадеӣ ба гӯяндаи дигар дар оғариниши ин ё он асари тоза бо сужети нав таконе, илҳоме ва таъсире бахшида метавонад, ки инро дар мисоли достонҳои ҳамном дар адабиёти форсу тоҷик бисёр мебинем ва намунаи возеҳи он «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқист.

Моҷарои ишқи шоири араб Урва ибни Ҳузом аз қабилаи Узро бо дуҳтари амакаш Иқол ибни Махосир бо номи Афро қабл аз он, ки ба қалами шоири аҳди Ғазнавиён - Айюқӣ сурати достони манзумро ба ҳуд гирад, дар ривоёти шифоҳии арабҳои бадавӣ ва баъдтар дар осори таъриҳиву адабии арабӣ сайри таҳаввули ҳудро аз сар гузаронидааст. Дар замони Айюқӣ мазмуни ин қисса дар осори таъриҳиву тазкираҳои арабӣ, аз қабили «Китобу-л-агонӣ»-и Абулфараҷ ал-Исфаҳонӣ, «аш-Шеър ва-ш-шуаро»-и Ибни Қутайба, «Фувоту-л-вафийот»-и ал-Қутабӣ, «Хизонату-л-адаб»-и ал-Бағдодӣ ва соири онҳо дарҷ шуда ва

барои Айюқӣ дастрас буда метавонист. Беҳуда нест, ки худи Айюқӣ дар бораи маншай арабии достони худ чунин мегӯяд:

*Ба назм оварам саргузаште аҷаб,
Зи ахбори тозиву қутби араб.*

*Чунин хондам ин қиссаи дилпазир,
Зи ахбори тозиву қутби Ҷарир (1, 5).*

Аз ин хотир, метавон гуфт, ки «миёнарав» ё василаи таъсири сужети арабӣ дар мавриди достони Айюқӣ на тарҷумаи форсӣ, балки «аҳбори тозӣ», яъне китобҳои тазкираву таъриҳ аз қабили «Китоб-ул-агонӣ»-и Абулфараҷ-ал Исфаҳонӣ ва «аш-Шеър ва-ш-шуаро»-и Ибни Кутайба будааст ва шоир ин қиссанро дар матни арабии он хонда, дар асоси бозсозии мазмуни он достони тозае манзум кардааст ва вазни онро мутақориби мусаммани маҳзӯф, ки вазни достонҳои паҳлавонии назми форсу тоҷик аст, интихоб намудааст. Интихоби ин вазн аз ҷониби Айюқӣ аз он ҷиҳат низ бесабаб нест, ки достони ў бештар ҷанбаи паҳлавонӣ дорад ва саҳнаҳои набарду корномаҳои қаҳрамонони асар зиёд ба назар мерасанд, ки дар ин бобат дар мавриди муносиб таваққуф ҳоҳем намуд.

Маншаъ дар адабиёти араб доштани достони «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқиро метавон бо ҷандин далели возех тасдиқ намуд. Аввалан, ҳамон таъииди худи шоир дар бораи дар «аҳбори тозиву қутби араб» ин қиссанро хонданаш ва қиссаи арабӣ будани он, ки дар ҷандин ҷои дигари асар таъкид мегардад. Масалан, дар байтҳои зерин:

*Шуда номашон дар араб достон,
Ба ғам-шон шуда баҳт ҳамдостон.
Манам номвар Варқа Ибн ал-Ҳумом,
Савори араб, офтоби киром.
Ҳамегуфт Варқа ба лафзи араб,
Ки ман дастбурде намоям аҷаб (1, 19).*

Дар байти зайл вақте ки шоҳи Шом Гулшоҳ будани номи дуҳтарро мефаҳмад, ба падари ў чунин суол медиҳад, ки ишора ба шеърҳои ишқии Урва дар бораи Афро аст, ки миёни манотики муҳталифи арабнишин шуҳрат доштааст:

*Малик гуфт: Ин шеърҳо дар араб,
Зи баҳри варо гуфта омад адаб (1, 69).*

Ҳамон таъииди «аҳбори тозӣ» будани достони Айюқӣ дар интиҳо низ такрор мешавад ва достон бо байтҳои зерин хотима мейёбад:

*Чунин буд ин қиссаи пурҷаб,
Зи ахбори тозиву қутби араб.*

*Зи Айюқиву умматон-хоссу ом,
Сано бар Муҳаммад алаиҳиссалом (1,122).*

Далели дигари маншай арабӣ доштани достони Айюқӣ даҳ пораи шеърист, ки бо номи «шеър» ва дар шакли газали ибтидоиву вазни умумии достон, яъне мутақориб дар ҳар ҷои достон оварда шудааст ва, зоҳирان, бо газалҳои арабии Урва дар ишқи Афро робитае дорад. Ин ҳадси моро баъзе шавоҳиди шеърӣ аз достони Айюқӣ ва қиёси онҳо бо ашъори арабии Урва ибни Ҳузом тақвият дода метавонад. Масалан, қабл аз он, ки Айюқӣ шеъре аз номи Гулшоҳ орад, мегӯяд:

*Ҳамегуфт бо хештан он нигор,
Яке шеъри тозӣ ба зории зор (1,112).*

Шеъре, ки Айюқӣ баъд аз он меорад, ин аст:

*Қ-аз ин пас, аё дил, ба дунё маноз,
Ки иззаи азоб асту нозаи ниёз.
Ду сарви сиҳиро ба як бӯстон,
Бипарвард дар шодкомиву ноз.
Абе он ки з-он ҳар ду омад гуноҳ,
Зи якдигариион ҷудо кард боз.
Аё Варқа, дурӯй ту аз ёри хеш,
Шудам бе ту кӯтоҳ умре дароз.
Маро гуфта будӣ, ки оям барат,
Шудӣ аз барам, боз н-ой ту боз.
Қазо то дари марги ту боз кард,
Ба худ бар дари ғам накардам фароз.
Ба назди ту ҳоҳам ҳаме омадан,
Маро ҳам бари ҷои худ ҷой соз (1, 113).*

Дар достони Айюқӣ Гулшоҳ баъди якчанд рӯзи хондани ин шеър бар сари қабри Варқа рафта, вафот мекунад. Дар матни арабии қисса низ Афро шеъри зайлро, ки ба шеъри достони Айюқӣ шабех аст, он қадар бо такрор меҳонад, ки баъди якчанд рӯз аз олам чашм мепӯшад:

*Ҷало ё айӯҳа-р-ракбу-л-муҳиббуна, вайҳакум,
Биҳаққин нуъитум Урватабни Ҳузомин.
Ва ло туханин-л-фитёна баъдака лаззатун,
Ва ло раҷаъу мин гайбатин би саломин.
Ва қул ли-л-ҳаболӣ ло тарҷиҳанна гоибан,
Ва ло фараҳоти баъдаҳу бигуломин (2,376).*

Тарҷума:

*Ало, эй корвони дӯстдорон,вой бар шумо,
Ки ҳабари марги Урва ибни Ҳузомро овардед.
Ва дигар лаззате нест ҷавонро баъди ту,
Ва аз ҷониби ту дигар бо салом барнамегарданд.*

*Бигү ба ақрабои ман, ки умевор набошанд,
Ки шодие нест баъди ў барои ҷавон.*

Шоҳиди дигари шеърӣ гуфтугӯи Варқа бо Ӯроб-ал-Ҷомонӣ дар бораи дарди ишқ аст:

Бад-ӯ Варқа гуфташ, ки: Эй пурхунар,
Ба беморӣ андар замоне нигар.
Ӯроб-ал-Ҷомонӣ бигуфт: Эй аҷаб,
Чу ту нест донанда андар араб (1, 107).

Дар матни арабии қисса низ шеъре аз забони Варқа мавҷуд аст, ки дар бораи ҳамон гуфтугӯ бо табиб аст, вале бо ин фарқ, ки табиб дар достон Ӯроб-ал-Ҷомонӣ ва дар шеъри арабӣ Ароф-ал-Ҷомома аст:

*Амо бӯ мин ҳайлин ва ло бӯ мин ҷуннатин,
Валокинна ӯумрун ё аҳӯи казубун.
Ақулу ли арофил-л-Ҷомомати довинӣ,
Файннака ин довайтани табибу.
Фаво кабдан амсат рифоған кааннамо,
Ашийато ло ҳулукӯ макрун ва ла-л-ҳаво.
Амомӣ ва ло ӯаҳви ҳавоу гарibu
Фаваллоҳи ло афсока мо ҳаббати сабо.
Ва мо аъқабатҳо фи-р-риёҳи ҷанубу,
Ваинӣ латагишонӣ ли зикрока ӯиззатун,
Лаҳо байна ҷилдӣ ва ӯазмӣ дадибу (2, 378).*

Тарҷума:

*Манам беёду маро паноҳе нест,
Валекин, эй бародар, амакам дурӯғгӯй аст.
Ҳамегӯям ба Ароф-ал-Ҷомома маро даво қун,
Ки агар маро даво кардӣ, дар ҳақиқат табибӣ.
Ва дигарам ҳамесӯзад аҷзои маро,
Мисли он ки месӯзонад оташ сӯзишвориро.
Бегоҳ асту Афро назди ту нест,
Маро тасаллӣ медиҳанд, вале аз ту умеди тасаллӣ нест.
Бегоҳ асту аз пасу пеши ман ғамгусоре набвад.
Ва маро ҳавоу дигаре дар сар набошад.
Ба Ҳудо, ки фаромӯши намекунам туро, то боди Шарқ мевазад,
Ва аз паси он мевазад боди ҷануб.
Ва аз ёди ту маро ларзае фаро гирифта,
Ки он байни пӯстам ва устухонҳоям ҷо дорад.*

Қиёси шоҳидҳои шеърии мазкур фикрero илқо мекунад, ки ба гумони ғолиб газалҳое, ки бо унвони «шеър» дар ҳар ҷои достони Айюқӣ оварда шудаанд, аз лиҳози маъниву мундариҷа ба ашъори

газалии шоири араб Урва ибни Хузом шабоҳате доранд. Аз ҷониби дигар, суннати дар миёни достон овардани газал, ки Айюқӣ бунёд ниҳодааст, шояд бесабаб ҳам набуда ва хостааст, ки ашъори газалии дар қиссаи арабӣ аз забони Урва ё Афро омада, дар достон шакли газалии хосе дошта бошад, ҳарчанд, ки дар вазни умумии достон, яъне мутақориб омадааст.

Аз далелҳои дигари маншай арабӣ доштани «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ ҳамоҳангӣ ва монандии номҳои қаҳрамонони асар ва маҳалли воқеоти он аст. Аз чумла, номи қаҳрамонони асосии асар, агар дар матни арабӣ Урва ва Афро бошад, дар достон Варқа ва Гулшоҳ аст, номи падари Урва дар матни арабӣ Хузом ва дар достон Ҳумом, падари Афро дар матни арабӣ Иқол ва дар достон Ҳилол аст. Номи қабилаи онҳо дар матни арабӣ Бани Забба ва дар достон Бани Шайба аст. Номи касе, ки Урва ба ў изҳори дард кардааст, дар матни арабӣ Апроф-ал-Ямома ва дар достони Айюқӣ Ғуроб-ал-Ямонӣ омадааст.

Ҳамчунин, маҳалли воқеоти достон Шому Яман, Баҳрайну Үммон ва дигар мавзеъот мебошанд, ки арабнишин буда ва дар онҳо одобу суннатҳои арабӣ ва бадавӣ риоя мешаванд. Воқеаҳо, асосан, дар мавзеи қабилаҳои Бани Забба ва Бани Шайба мегузаранд. Манзилҳояшон хайма аст, чунонки дар байти зайл меҳонем:

*Ҷу аз дур наздики хайма расид,
Ба даргоҳи хайма дарун бингарид (1,48).*

Қаҳрамонони достони Айюқӣ одобу суннатҳои мардуми бадавиро риоя мекунанд, ки инро дар мавридҳои зарурӣ дар тасвири қаҳрамонони асар мушоҳида менамоем. Аз чумла, рӯй пӯшидан занони бодия, ки дар байти зайл чун «расми араб» таъкид шудааст:

*Бубаста ба расми араб рӯи хеш,
Ба дастор пӯшида гесӯи хеш (1,32).*

Аз чумлаи суннатҳои ахли бодия муфоҳара ва даъват ба майдон қабл аз набард дар рӯбарӯи душман ва изҳори часорату мардонагӣ ҳисоб меёфт, ки намунаи он дар муфоҳараи Рабеъ ибни Аднон дар майдони ҷанг бо қабилаи Варқа ба мушоҳида мерасад (1,22).

Қиёси сужети достони «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ бо мазмуни моҷарои ишқи Урваву Афродар адабиёти араб метавонад имкон диҳад, ки дар бораи ибтикороти Айюқӣ дар сужетофаринӣ ва тозагиҳои вориднамудаи ў ба сужети арабӣ қазоват намоем. Ҳамчунин, қиёси достони Айюқӣ бо қиссаи арабии Урва ва Афро имкон медиҳад, ки умумият ва фарқиятҳои миёни ин ду асарро муайян карда тавонем. Барои ин, қабл аз ҳама, бояд дар атрофи маъхазҳои арабие, ки дар бораи ин қисса маълумот додаанду онро комилан ё муҳтасаран дарҷ

кардаанд, изҳори назар намоем.

Аз ахбори маъхазҳои арабии гузашта маълум мегардад, ки асли қисса дар матнҳои арабӣ чандон бузург нест ва муҳтавои он метавонад дар якчанд сафҳа баён гардад. Қисса мазкур дар «Китоб-ул-агонӣ»-и Абулфараҷ ал-Исфаҳонӣ дар ҳачми 14 саҳифа, «Фувот-ул-вафиёт»-и ал-Қутбӣ 5 саҳифа, «аш-Шеър ва-ш- шуаро»-и Ибни Қутайба, «Хизонат-ул-адаб»-и ал-Бағдодӣ дар ҳачми як саҳифагӣ баён карда шудааст. Мазмуни қисса мазкур тибқи ахбори «Китоб-ул-агонӣ» муҳтасаран ба тариқи зайл аст:

Урва ибни Хузом баъди вафоти падари худ дар тарбияи амакаш Иқол ибни Маҳосир қарор гирифт ва бо духтари амакаш Афро, ки бо вай ҳамсол буд, аз ҳамон овон ҳамеша якҷоя бозӣ мекард ва ҳаргиз аз ў чудоӣ надошт. Ҳамин тавр, дар дили онҳо нисбат ба якдигар меҳру муҳаббати самими пайдо шуд ва амакаш Иқол низ ба Урва доимо ваъда медод, ки албатта, ўро домоди худ ҳоҳад кард.

Баъди он ки Урва ва Афро ба балоғат расиданд, Урва аммаи худ Ҳинд бинти Маҳосирро барои хостгорӣ назди падари Афро фиристод, то ваъдаи худро иҷро намояд. Амаки Урва Иқол ибни Маҳосир ба ҳоҳиши Урва ризоят дод, vale азбаски Урва камбизоат ва бемолу сарват буд, қарор дода шуд, ки сабр намоянд, то Урва барои маҳри Афро дастмояе пайдо намояд ва ба сафар баромад. Модари Афро ба ин қарор ба куллӣ розӣ набуд ва меҳост, ки барои духтараш шавҳари сарватманде бичӯяд. Аз ин рӯ, ҳангоме, ки яке аз сарватмандон ба духтари Афро хостгор шуда падари ў розӣ набуд, шавҳарашро розӣ кард, ки духтарро ба ин марди сарватманд ба занӣ диҳанд. Баъда се рӯзи издивоҷ марди шоми Афроро ҳамроҳи худ ба ватанаш бурд. Падари Афро аз қавли ба Урва додааш ва аҳдшикании худ шарм медошт ва тадбирае мечуст, ки худро дар назди Урва бегуноҳ вонамуд кунад. Оқибат ҳилае ёфту қабри кӯҳнаero таъмир кард, то баъди баргаштан ба Урва бигӯяд, ки Афро мурда ва ин қабри ўст. Аз аҳли қабила низ ҳоҳиш намуд, ки асли корро аз Урва пинҳон доранд.

Урва баъди якчанд моҳ ба қабилаи Бани Забба бозташт ва падари Афро бо оҳу фифон ба ў аз марги Афро хабар дод ва ўро ба сари гӯри дурӯгин бурд. Урва аз он пас ҳар рӯз бар сари қабри дурӯгини Афро рафта навҳаву зорӣ мекард ва торафт зору ҳақирттар мегашт. Яке аз духтарони қабила, ки аз асрори падари Афро огоҳ буд, ба ҳоли Урва тараҳҳум намуда, ўро аз асли кор огоҳ кард.

Сипае Урва ба умеди дидори Афро роҳи Шомро пеш гирифт ва ба назди шавҳари Афро рафта, чанд гоҳ дар меҳмонии ў буд ва оқибат ба мадади қанизаке аз аҳди хонаводай марди шомӣ аигуштари ниҳеширо ба назди Афро фиристод. Вақте ки Афро ангуштариро дид, аз

ҳақиқати ҳол боҳабар шуд ва ба шавҳари худ хабар дод, ки меҳмони ӯ писари амаки вай Урва ибни Хузом аст.

Шавҳари Афро муддате Урваро бо иззату икром меҳмондорӣ кард ва Афроро бо ӯ танҳо бигузошту касеро аз одамони худ маъмур кард, то суханони он ҳар дуро ба вай расонад. Урваву Афро дар хилват бо ҳам аз дарди чудой ва сӯзи фироқ арзи ҳол мекарданд, vale коре, ки аз покиву иффат дур бошад, аз онҳо сар намезад. Ходими маъмуршуда ҳақиқати ҳоли Урваву Афроро ба шавҳари Афро хабар дод ва ӯ аз покиву ҷавонмардии Урва дар тааҷҷуб монда иерор намуд, ки Урва доимӣ дар хонаи ӯ бимонад. Вале Урва таклифи шавҳари Афроро рад намуд ва ихтиёри баргаштан карда, ба роҳ баромад. Ӯ дар роҳ мерафту дар ёди Афро гоҳ бехушу гоҳ беёд меафтод ва чун ҷашмбанди Афроро ба сараши меандохтанд, боз ба ҳуш меомад.

Урва бо ҳамон ҳол гаҳе бехушу гаҳе боҳуш дар роҳ мерафт, ки бо Ибни Макҳул (Арроф-ал Ямома) воҳӯрда аз ӯ давои дарди худро пурсид ва табиб ба ӯ изҳор намуд, ки давои ӯ расидан ба висоли маъшуқа аст. Ҳамин тавр, Урва ба роҳи худ идома дод ва се рӯз қабл аз расидан ба қабилаи худ дар роҳ номи Афро дар лаб ва ёди ӯ дар дил вафот намуд. Вакте ки ҳабари марги Урва ба Афро расид, он қадар дар ёди ӯ навҳа кард, ки якчанд рӯзи марги Урва ӯ низ аз ғаму андӯҳ ва сӯзу фироқи ёри гумкардаи худ аз олам даргузашт (2, 366-379).

Чунонки маълум мегардад, сужети қиссаи арабии мочарои ишқи Урва ва Афро чандон тӯлонӣ ва мураккаб нест, vale Айюқӣ дар асоси ҳамин як сужети сода ва кӯтоҳи қиссаи мазкур достони комил ва дорои сужети тоза манзум карда тавонистааст. Бо ин ҳама, ҳамон асли сужети қиссаи Урва ва Афро дар достони Айюқӣ нигоҳ дошта шудааст.

Оғози достони «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ низ қариб айни ҳамон аст, ки дар қиссаи Урва ва Афро омада, фақат фарқ дар он аст, ки номҳои қаҳрамонон бо номҳои ҳамоҳангӣ онҳо иваз шудаанд. Айюқӣ аз оғози қиссаи Варқа ва Гулшоҳ чунин ҳикоят мекунад:

Яке ҳай буд андар он рӯзгор,
 Чу Артани Монӣ ба рангу нигор.
 Ту гуфтӣ зи бас неъмату хоста,
 Яке кишваре буд ороста.
 Бани Шайба буд номи он ҷойгоҳ,
 Синоҳе дар ӯ сафдару кинаҳоҳ.
 Бад-ӯ дар ду солори воломаниш,
 Ҳунарварзу беҳрӯзу некӯқуниш.
 Ду солору он ҳар ду аз як гуҳар,
 Бародар зи як мому аз як падар.

*Мар он ҳар ду солорро буд ном,
 Якero Ҳилолу якеро Ҳумом.
 Мехин буд бар ҳусну бар чобукӣ,
 Баромад закӣ аз гаҳӣ кӯдакӣ.
 Мар онро кучо номи ў буд Ҳилол,
 Яке духтаре буд ҳуромисол.
 ...Мар ўро падар ном Гулисаҳ нуҳод,
 Ки хуршиедруҳ буду ҳуронажсад.
 Чу Гулишоҳу чун Варқаи тезмехр,
 Набуду напарвард гардонсипехр.
 ...Ба як ҷой буданд ҳар ду ба ҳам,
 Ки ин ибни амм буду он бинти амм... (1,6).*

Дар достони Айюқӣ низ Варқа ва Гулшоҳ, ки амакзодагонанд, аз хурдӣ бо ҳам якҷоя калон мешаванд, бо ин фарқ, ки дар қиссаи арабӣ падари Урва даргузашта ва ў ба тарбияти амаки худ мондааст, vale дар достон падари Варқа ҳанӯз зиндааст. Ҳамчунин, аз даҳсолагӣ назди омӯзгор таълим гирифтани Варқа ва Гулшоҳ ва «хунарёбу фарҳангёб» ва «сухангӯву ҳозирҷавоб» гардидаи онҳо иловаи Айюқӣ ба сужети арабӣ буда, бо эҳтимоли қавӣ ин ѩо таъсири суннатҳои эронӣ мушоҳида мешавад. Зоро дар Эрон таълиму тарбияи кӯдакон назди омӯзгор яке аз руқнҳои зарурии зиндагӣ ҳисоб мешуд. Аз ин ҷост, ки Айюқӣ низ қаҳрамони худро аз синни даҳсолагӣ назди омӯзгор мебинад ва мегӯяд:

*Чу даҳ сол парвардашон рӯзгор,
 Ниишондандашон пеши омӯзгор.
 Муаллим ба таълим шуд дар шитоб,
 Ки то ҳар ду гаштанд фарҳангёб.
 Хунарёб гаштанду фарҳангёб,
 Сухангӯй гаштанду ҳозирҷавоб... (1,6-7).*

Аз ин ѩо ба баъд ҳатти сужети арабӣ канда мешавад ва воқеоте оғоз меёбанд, ки дар қиссаи Урва ва Афро вучуд надоранд. Ҳангоме ки Варқаву Гулшоҳ ба синни шонздаҳсолагӣ мерасанд ва овозаи ҳусни Гулшоҳ дар гирду атроф паҳн мегардад, солори қабилаи Бани Забба - Рабеъ ибни Аднон панҷ-шаш маротиба ба падари Гулшоҳ паём мефиристад, ки духтарашро ба ў ба занӣ диҳад. Vale ҷавоби тасдиқ нагирифта, ба қабилаи Бани Шайба лашкар мекашад.

Рабеъ ибни Аднон дар ҷанг қабилаи Бани Шайбаро мағлуб намуда, мардони зиёдеро ба қатл мерасонад ва дар қатори ғаниматҳои ҳарбӣ Гулшоҳро низ бо худ мебараад. Ҳангоме ки Рабеъ ибни Аднон аз Гулшоҳ ком мечӯяд, ў ба баҳонаи узри занон як ҳафта аз ў муҳлат меҳоҳад ва ба умеди дидори Варқа ва раҳоӣ ёфтани аз ҷангӣ Рабеъ

интизорӣ мекашад.

Аз ҳуҷуми Рабеъ ибни Аднон ба қабилаи Бани Шайба сар карда достони Айюқӣ оҳанги қаҳрамонӣ ба худ мегирад ва аз ҳатти сужети Урва ва Афро, ки қиссаи ишқист, дур рафта, минбаъд тасвири майдони ҷанг ва набарду қаҳрамониҳо бо «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва дигар достонҳои қаҳрамонӣ умумияте пайдо менамояд.

Баъди он ки Рабеъ ибни Аднон Гулшоҳро бо худ мебарад, Варқа бо машварати падараши бар зидди Рабеъ сипоҳ ҷамъ мекунад. Падари Гулшоҳ низ дар тараддуни ҷамъ овардани сипоҳ мегардад ва онҳо якҷоя ба разми Рабеъ ибни Аднон мераванд. Дар ҷанг Рабеъ ибни Аднон далерони Бани Шайбаро ба қатл мерасонад ва падари Варқа низ қушта мешавад. Ниҳоят, Варқа ба разми Рабеъ мебарояд ва қабл аз ҳарб муфоҳарае бо Рабеъ сар мекунад, ки хоси достонҳои қаҳрамонист:

*Бигуфт: Эй фарӯмояи мустаҳил,
Наёвард гардун чу ту сангдил.
Набахшудӣ, эй шуми номехрубон,
Бар он пири фартутидида ҷаҳон,
Ки бар ҷони ў бар камин соҳтӣ,
Ҷаҳонро зи номаши бипардоҳтӣ.
Чи гуфтӣ варо ҳеч қинҳоҳ нест,
Ва ё сӯи ту маргро роҳ нест.
...Кунуназ араб номи ту кам кунам,
Нишоту сурури ту мотам кунам... (1, 28-29).*

НИҲОЯТ, дар набарди тӯлонӣ Рабеъ ибни Аднон бар Варқа пиӯз гашта меҳоҳад, ки ўро ба қатл расонад. Варқа, ки умедашро аз зиндагӣ канда буд, ба Рабеъ муроҷиат мекунад, ки қабл аз қатли ў охирин ҳоҳишаҳро иҷро намояд:

*Бигуфто: Бар ин дил маяғзой дард,
Ба ҳаққи Ҳудованди ҷаббору фард.
Аз он пеш, то қ-ам дар орӣ зи поӣ,
Яке рӯй Гулшоҳ моро намой.
Кунунам макуши, дасту поям бибанӣ,
Бубар назди он зодсарви баланд.
Ба дидори он моҳ меҳмон кунам,
Ба пеши вай он гоҳ қурбон кунам... (1, 34).*

Дар он ҳангом Гулшоҳ, ки аз манзили Рабеъ бо силоҳу ҷавашан ва дар либоси паҳлавониву рӯй пӯшида савори асп ниҳон аз ҳама омода буд, ҳоли зори Варқаро мебинад ва:

*Чу ҷон мар варо бад-он сон бидид,
Даромад яке наърае баркашид.*

*Бад эшон чу танг андар омад зирах,
 Зи рух парда бикишоду бинмуд маҳ.
 Амома (и) хаз аз сар ба берун фиканд,
 Ба лашкар намуд он ду мушкин каманд...
 Рабеъ ибни Аднон чу ўро бидид,
 Бибуд хираву сўи ў бингариd.
 Гумоне чунон бурд, к-он моҳрӯй,
 Зи меҳри дил омад ба дидори ўй...
 Ҳамеронд Гулшоҳ бо меҳру ранг,
 Саманди сафошӯбро нарму танг.
 Чу аз раҳ расидаши бари ҳар ду танг,
 Накард эч бар ҷойгаҳ бар диранг.
 Яке найза зад он сутудаҳунар,
 Рабеи фурӯмояро бар чигар.
 Синонаш гузорид аз суни иушт,
 Бад-он сон ба зорӣ мар ўро бикӯишт.
 Ба зер омаду дасти Варқа қушод,
 Сўи лашкари хеш рафтанд шод... (1, 36).*

Зимни тасвири ин воқеот достон ба куллӣ ранги қаҳрамонӣ мегирад ва симои Гулшоҳ ба Гурдофариd аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ қаробат пайдо мекунад. Тасдиқи ин маъниро мо дар тасвири разми ў бо писари Рабеъ ибни Аднон - Голиб ибни Рабеъ мебинем, ки охири он бо гӯштии тан ба тан меанҷомад ва ниҳоят, Гулшоҳ мағлуб ва асири писари Рабеъ мегардад. Варқа ва ҳамқабилагони ў то фаро расидани торикий набардро бо душман идома медиҳанд. Бо фаро расидани торикий Варқа пинҳонӣ ба лашкаргоҳи душман рафта, Гулшоҳро аз ҷанги писари Рабеъ ҳалос карда, ўро ба қатл мерасонад. Лашкариён аз марги солори худ танҳо вақте хабар меёбанд, ки Варқаву Гулшоҳ ба лашкаргоҳи худ расида буданд.

Дар сипоҳи душман пас аз марги солори лашкар бесарусомонӣ ва яъсу навмединӣ пайдо мегардад ва аз ин истифода бурда субхи рӯзи дигар сипоҳи Бани Шайба ба лашкари Бани Забба ҳамла оварда далерону мардони онро ба қатл расонида, бо пирӯзӣ ба қабилаи худ бармегарданд. Аз ин воқеот ба баъд нақли Айюқӣ боз ба мачрои хатти сужети қиссаи Урва ва Афро бармегардад.

Варқа, ки бар асари хуҷуми Рабеъ ба қабилаи Бани Шайба молу сарваташ горат шуда ва тиҳидаст гардида буд, аз хостгорӣ кардани Гулшоҳ андеша мекунад, зеро:

*Ҳамегуфт: Бе молу бе хоста,
 Чи гуна шавад корам ороста.
 Битарсам, ки Гулшоҳро гар зи амм*

*Бихоҳам, ба каф оядам дарду гам.
Сар андар наёрад ба гуфтори ман,
Наяндешад аз нолаи зори ман... (1, 48).*

Дар ин ҳангом хостгорони сарватмандн Гулшоҳ низ зиёд мешаванд ва Варқа модари Гулшоҳро ба назди худ ҳонда, зориву илтиҷо мекунад, ки дилдодагонро аз ҳам чудо нақунанд. Дар достон модари Гулшоҳ ҷонибдори Варқа аст ва аз шавҳари худ илтиҷо мекунад, ки Гулшоҳро ба Варқа ба занӣ диҳад. Вале падар ба хотири молу сарват ҳоҳиши Варқа ва илтиҷои дуюмбораи занашро рад мекунад ва:

*Ам(м)и Варқа хира шуд аз гуфти зан,
Чунин рои беҳӯда - гуфто, - мазан,
Ки ман чун ба Варқа ҳаме бингарам,
Тамомӣ надорад ҳақи духтарам.
Фаровон кас аз ҳаййҳои араб,
Худованди молу ҷамолу насад,
Ба пайвастагӣ рои мо кардаанд,
Ҷаҳоне пур аз мол овардаанд.
Чи аз бахтгону чи аз бухтиён,
Зи асбону аз бадраҳои гарон...
Маро беҳтар аз Варқа домод нест,
Валекин ба дасташи ба ҷуз бод нест... (1, 52)*

Сипас падари Гулшоҳ пешниҳод мекунад, ки Варқа ба назди тағои худ - шоҳи Яман Мунзир, ки бефарзанд аст, биравад ва молу сарват барои маҳри духтар орад. (Дар қиссаи арабии Урва ва Афро ба назди писари амакаш меравад). Рафтани Варқа ба Яман барои пайдо кардани маҳри Гулшоҳ бо тағиироти ҷузъӣ бошад ҳам бо хатти сужети варианти арабии қисса мувофиқат мекунад, вале дар тасвири саргузашти Варқа дар Яман низ ҳодисаву воқеоти хоси достонҳои паҳлавонӣ илова гардидааст. Ин илова иборат аз он аст, ки Варқа баъди ба Яман расидан ҳабар мейёбад, ки шоҳони Адану Баҳрайн якҷоя ба Яман ҳамла карда, бузургони давлатро бо Мунзир ба асорат бурдаанд ва шаҳр ба муҳосира афтода, танҳо вазир бокӣ мондааст. Варқа шабона вориди шаҳр гардида, ҳазор марди далери ҷангӣ пайдо мекунад ва бо онҳо ба набарди душман меравад ва ба кини тағои худ ба лашкари душман ҳамла оварда, мегӯяд:

*Манам номвар Варқа ибн ал-Ҳумом,
Савори араб, офтоби киром.
Ман имрӯз аз кинаи холи хеш,
Дарорам ҷаҳон зери қӯполи хеш...
Ҷаҳон бар шумо танг зиндон қунам,*

Зи хун-тон замин ҳамчу тӯфон кунам... (1,67).

Ҳамин тавр, Варқа бо ҳазор марди далер лашкари душманро шикаст медиҳад, тағоии худ Мунзирро аз асорат ҳалос мекунад ва сари шоҳони Адану Баҳрайнро пеши пои ӯ мепартояд. Оқибат, шоҳи Яман Мунзир бо ёрии Варқа бар сипоҳи шоҳони Адану Баҳрайн галабаи ниҳой ба даст меорад ва боқимондаи лашкари душман рӯ ба ҳазимат меорад. Варқа аз марҳамати тағоии худ шоҳи Яман соҳиби сарвате шуда буд, ки садҳо маротиба аз маҳри Афро зиёда буд:

*Малик Варқаро моли бисёр дод,
Сутуру дираам доду динор дод.
Ҳазор уштури модаву сурхмӯй,
Ҳама кӯҳ-кӯҳони ҳинҷорҷӯй.
Ҳазор аспи куҳпайкари бодпой,
Қавиҳоли маҳнаъли пӯлодпой.
Зи динори зар тоқу тахти баланд,
Зи.govу ҳару астару гӯсфанд.
Начандон ба Варқа бидодаши зи мол,
Ки гуфтан тавон он муборакхисол.
Ки донад, чӣ дод ӯ бад-он меҳрубон,
Ту гуфтӣ магар ҳаст моли ҷаҳон... (1, 67).*

Аз ин пас рафти ҷараёни воқеоти достон аз мочарои паҳлавонӣ боз ба асли сужети арабии қисса бармегардад ва сухан дар бораи шоҳи Шом (Дар Урва ва Афро марде аз Шом) меравад, ки овозаи ҳусни Афроро шунида, дар сурати бозаргон бо молу сарвати зиёд ба сӯи қабилаи Бани Шайба раҳсипор шуд. Ҳангоме ки Урва барои ба даст овардани маҳри Афро ба Яман рафта буд, шоҳи Шом бо молу сарвати зиёде ба қабилаи Бани Шайба меравад ва ба мардуми қабила симу зар ва инъомҳои фаровон дода, дили онҳоро ба даст меорад ва чун марди олиҳиммату саҳоватманд эътибор пайдо мекунад. Шоҳи Шом аз рӯи шунидаҳояш ба Афро ошиқ шуда буд ва ҳамин ишқи гоибона ӯро ба қабилаи Бани Шайба овард. Ин ҷо бояд шунидаҳои шоҳи Шом ҳамон шеърҳои ошиқонаи Урва дар бораи ҳусну дилрабоии Афро бошад, ки миёни қабилаҳои гуногуни араб шуҳрат ёфта буд. Ин маъниро гуфтаҳои худи шоҳи Шом ҳам сарехан тасдиқ карда метавонад. Миёни шоҳи Шом ва падари Гулшоҳ чунин гуфтугӯ ба миён меояд:

*Бинурсиду гуфташи, ки: Номаши бигӯй,
Падар гуфт: Гулшоҳи фарҳундарӯй.
Малик гуфт: Ин шеърҳо дар араб,
Зи баҳри варо гуфта омад аҷаб (1, 69).*

Ҷараёни минбаъдаи воқеоти достон айни сужети ҳамон қиссаи арабии Урва ва Афро аст, фақат дар достон шоҳи Шом пиразанеро

бо молу сарват миёнарав сохта, хоҳиш мекунад, ки модари Гулшоҳро розӣ кунад, то духтарашро ба ў диҳад. Дар қиссаи арабӣ модари Гулшоҳ бештар ҷонидори он аст, ки Варқаро ба домодӣ напазирад, вале дар достон падари Гулшоҳ ба Варқа ваъда додааст, ки ба домодӣ чуз ў каси дигареро пазируфтан намехоҳад ва бо вучуди симу зар ва молу сарват хоҳиши шоҳи Шомро рад мекунад. Ниҳоят, шоҳи Шом ба воситаи пирзол ва зӯри симу зар модари Гулшоҳро розӣ мекунад ва ў аз шавҳари худ бо исрор талаб менамояд, ки духтарашро ба шоҳи Шом, ки аз Варқа ҳазор бор сарватмандтар аст, бидиҳад, то минбаъд бо роҳату осоиш зиндагӣ кунанд. Баъди розӣ гардидан падар тараддути тӯйи Гулшоҳро мебинанду ба Гулшоҳ хабари дурӯғ мерасонанд, ки гӯё Варқа дар Яман вафот кардааст. Ҳамин тавр, бо ҳила падару модар алорагми хоҳиши ошиқони ноком Гулшоҳро ба шоҳи Шом ба занӣ медиҳанд ва пас аз се рӯзи издивоҷ шавҳара什 Гулшоҳро бо худ ба Шом мебарад.

Воқеаи ба қабилаи Бани Шайба баргаштаи Варқа низ айнан ҳамон саргузашти Урва ва Афрост, ки дар матни арабии қисса ҳондаем. Варқа бо дили пур аз умеду орзу ва молу сарвати бешумор ба қабилаи худ бармегардад ва аз ҳоли Гулшоҳ пурсон мешавад. Вале амакаш бо оҳу афғони дурӯгин ба истиқболи ў баромада, аз марги Гулшоҳ ҳабар медиҳад ва ўро бо сари қабри дурӯгин, ки худ қанда буд, меорад. Аз он пас Варқа рӯз то бегоҳ бар сари қабр мерафт ва ба ёди Гулшоҳи ноком нолаву фифон мекарду рӯз то рӯз ҳақирттар мешуд. Оқибат, яке аз қанизакон ба ҳоли Варқа раҳм оварда, ба ў ҳақиқати ҳолро нақл мекунад ва Варқа қабрро кушода итминон ҳосил мекунад, ки Гулшоҳ намурдааст ва ўро бо ҳила ба шоҳи Шом ба занӣ додаанд.

Аз равон шудани Варқа ба сӯи Шом то расиданаш ба манзили шавҳари Гулшоҳ боз воқеоти достон аз хатти сужети арабии қиссаи Урва ва Афро инҳироф намуда, оҳанги паҳлавонӣ ба худ мегирад. Ҳангоме ки Варқа ба умеди дидори Гулшоҳ ба сӯи Шом раҳсипор мегардад, дар наздикии Шом дуздон ба ў ҳамла намуда, пешниҳод мекунанд, ки агар ҷон ба саломат бурдан ҳоҳад, аспу силоҳ ва моли худро бигузораду биравад, вагарна дороии ўро бо разм ҳоҳанд гирифт ва дар он сурат ҳам аз молу ҳам аз ҷон маҳрум ҳоҳад шуд. Вале Варқа аз таҳдиҳи дуздон, ки маҷмӯъ чил нафар буданд, намеҳаросад ва часуруна чунин изҳор мекунад:

*Бад -эшон чунин гуфт он сарфароз,
Ки: Ман шерчангам, шумо чун гуроз.
Чу дар кина ёзам ба шамшер ҷанг,
Чи як тан, чи сад тан ба пешам ба ҷанг.
...Бигуфт ину аз баҳри ҷангу набард,*

*Бар он ҳар чихил мард бар ҳамла кард.
 Ба ҳар захм марде ба ду ним кард,
 Чу зад тег бо марг таслим кард.
 ...Зи чил марди саълук сиро бикүшт,
 Дигар дар ҳазимат намуданд пушт... (1, 88-89).*

Варқа ҷароҳатҳои саҳт бардошта буд ва маҷрӯҳу хуншор дар болои аспроҳи худро ба сӯи Шом идома дод. Дар қарибии Шом зери дарахте аз асп фуруд омада, бехуш афтод. Дар он ҷо тасвири воқеот боз аз асли сужети арабии қисса бармегардад ва шоҳи Шом, ки шавҳари Гулшоҳ буд, аз рӯи тараҳҳуму дилсӯзӣ ӯро ба қасри худ бурда, ба ҳодиме месупорад, ки ба муолиҷаву нигоҳубини марди гарib машғул гардад.

Баъди сиҳат ёфтани ҷароҳатҳои Варқа ва ба ҳуш омадани ӯ шоҳи Шом аз вай аслу насад мепурсад. Варқа аз ҳавфи он ки сирраш ошкор нагардад, худро Наср ибни Аҳмад аз қабилаи Бани Ҳузоъа муаррифӣ мекунад ва мегӯяд, ки ба нияти бозаргонӣ омадаасту дар роҳ дуздон ба ӯ ҳамла намуда ва бар асари ҷароҳатҳои дар ҷанг бардошта ӯ ба ин ҳол расидааст (Ин гуфтугӯ ва муаррифии Варқа дар сужети арабӣ вучуд надорад).

Варқа дар ҷараёни гуфтугӯ бо қанизакон огоҳ мегардад, ки Гулшоҳ дар қасри шоҳи Шом аст ва аз қанизак ҳоҳиш мекунад, ки ангуштари ӯро ба Гулшоҳ бидиҳад. Инлаҳзаи супоридани ангуштарӣ низ айни сужети арабии қиссаи Урва ва Афро буда, Айюқӣ онро бо андаке тафсил овардааст. Тафсили Айюқӣ дар баёни супоридани ангуштарӣ ба Гулшоҳ дар гуфтугӯи зайли миёни Варқа ва қанизак ифода ёфтааст:

*Бигуфт, «Эй қанизак, зи баҳри Ҳудой,
 Бар ин ҳастадил бар машав тиравоӣ.
 Маро наздат имрӯз як ҳоҷатам аст,
 Ки ҷони маро андар ин роҳатам аст.
 Қанизак бигуфто: Чӣ ҳоҷатам? Бигӯй!
 Ҷунин гуфт Варқа, ки: Эй ҳубруй,
 Ки бошад, ки ин нағз ангуштарӣ,
 Бигириву наздики Гулаҳ барӣ... (1, 92-93).*

Пас аз се рӯзи ин воқеа Варқа боз ҳоҳиши худро ба қанизак исорор намуд ва ҷунин ҳиларо пешниҳод кард:

*Ҷунин гуфт Варқа яке ҷоми шиҳр,
 Ба назди ман ор, эй бути дастгир,
 Ки бар ту сухан гуфтани доварӣ,
 Нуҳуфта қунам дар вай ангуштарӣ.
 ...Магар ҷун ҳӯрад шиҳр, бе доварӣ,*

Бубинад ба ҷом - андар ангуштарӣ... (1, 94).

Ҳамин тавр, тибқи тадбири андешидай Варқа канизак ангуштариро ба Гулшоҳ мерасонад ва Гулшоҳ бъди нӯшидан шир ва пайдо кардани ангуштарӣ дармеёбад, ки меҳмони мусофири Варқа аст. Бо вучуди ин, ба хотири итминон ҳосил кардан ба канизак амр мекунад, ки бигузор меҳмон ба саҳни қаср барояд. Гулшоҳ пас аз итминон ҳосил кардан бо иҷозаи шавҳараш - шоҳи Шом муддате дар қаср бо Варқа мемонад ва шоҳи Шом аз ҷавонмардиву покии Варқа бо ҳайрат афтида, аз ўроҳи мекунад ба таври доимӣ дар Шом бимонад. Вале Варқа ин таклифро рад мекунад ва азми бозгашт менамояд.

Ҳангоми фироқи дилдодагон шоҳи Шом ғаму андӯҳ ва сӯзу нолаи ҷонгуздози онҳоро дида аз кардаи худ пушаймон мешавад:

*Ҳамегуфт: Ин ҷавр ман кардаам,
Ки ду ҳастадилро биёзурдаам.
Аё кош, к -аз ин гам бурун ҷастаме,
Або меҳри Гулисаҳ бипайвастаме.
Ки андар бало беҳ бувад зистан,
Ки дар дӯст бегона нагристан.
Бигуфт ину пас дасти Варқа ба даст,
Бирафту ба савганд ҳудро бибаст,
Ки ҳоҳӣ ба Гулиоҳ агар ҳамтаниӣ,
Талоқаш диҳам, то қунӣ бар занӣ... (1, 105).*

Вале Варқа пешниҳоди шоҳи Шомро қабул намекунад ва ба ҷониби қабилаи худ раҳсипор мегардад. Лаҳзаи дар роҳ воҳӯрдани Варқа бо табиб Фуроби Яманӣ (Дар қиссаи арабӣ Апроф ал-Яманӣ) ва арзи ҳол кардану давои дарди худ пурсидани ўайни ҳамон сужети моҷарои ишқи Урва ва Афро аст. Фақат дар қиссаи арабӣ арзи ҳол кардани Варқа бо табиб ба василаи пораи шеърӣ ифода ёфтааст, ки дар оғози ин фасл зикр карда будем.

Варқа ба маслиҳати табиб, ки мегӯяд, агар давои дарди худ ҳоҳад, бояд ба дилдори худ бипайвандад, гӯш намедиҳад ва бо сӯзу гудозу дарди хичрони маъшиқаи хеш роҳашро давом медиҳад. Бъди ду манзили дигар рафти Варқа бехушу беёд аз асп ба зер омада, ҷон медиҳад.

Бо баробари шунидани хабари марги Варқа Гулшоҳ бехуду беёд меафтад. Бъди якчанд рӯзи шунидани хабари марги Варқа Гулшоҳ бо шоҳи Шом ва сипоҳиён ду манзил роҳ паймуда, ба сари гӯри Варқа мерасад ва дар сари оромгоҳи ёри гумкардаи худ навҳакунон ҷон медиҳад. Дар ҳамин ҷо ҳатти сужети қиссаи арабии ишқи Урваву Афро хотима мёёбад ва магзу мояи асосии воқеоти достони Айюқӣ низ бо ҳамин анҷом мепазирад. Вале бъди воқеаи марги Гулшоҳ шоир

бо номи «Боқии қиссаи Варқа ва Гулшоҳ» воқеаеро нақл мекунад, ки замимаи худи ўст ва дар варианти арабии қиссаи Урва ва Афро ба назар намерасад.

Нуктаеро бояд мутазаккир шуд, ки аз оғози воқеоти аслии достон то марги Гулшоҳ дар тарзи рафтору кирдор, андешаву оро ва зиндагии маънавии қаҳрамонони асар таъсири ислом эҳсос намешавад, ҳарчанд ба қавли муаллифи достон воқеоти он дар замони ҳичрати Пайғамбари ислом аз Макка ба Мадина ва айёми густурдашавии дини ислом ба вуқӯй пайвастааст, vale ин дини чадид ҳанӯз ба тамоми нукоти шибҳи қазираи Арабистон паҳн нашуда буд ва дар матни арабии қиссаи Урва ва Афро низ таъсири ислом ва маънавияти исломӣ маҳсус нест. Яке аз воқеоте, ки ба асар оҳанги исломӣ бахшидааст, ҳамон замимаи Айюқӣ ба хатти сужети арабӣ ва бо дуои Пайғамбари ислом аз нав зинда гардиданни Варқа ва Гулшоҳ аст:

*Аз он ҳар ду озодаи турвафо,
Хабар шуд бари Аҳмади Мустафо.
...Ба ёрони худ Мустафо бингарид,
Бигуфто: Касе з-ин аҷабтар надид.
Аё ҷамъи содоту аҳли киром,
Аз эдар ҳаме рафт ҳоҳам ба Шом... (1, 119).*

Пайғамбари ислом бо ҷамъе аз асҳоби худ ба Шом равон гардид ва ҳабар ба шоҳи Шом расид, ки Муҳаммад (с) ба қаламрави ў расидааст. Шоҳи Шом ба ҳузури Пайғамбар расида ба ў аз аҳволи ошиқони ноком қисса мегӯяд ва изҳори афсӯсу надомат мекунад:

*Шаҳ аз ғам дари андӯҳон боз кард,
Зи пеии набӣ қисса оғоз кард...
Пас он гаҳ набӣ гуфт: Эй родмард,
Бихоҳӣ, ки озод гардӣ зи дард?
Шаҳи шом гуфт: Эй ҷароги башиар,
Аз ин беҳ зи шодӣ чӣ бошад дигар? (1, 119-120).*

Ҳамин тавр, Пайғамбар ба шоҳи Шом ваъда медиҳад, ки ошиқони нокомро бо дуо аз нав зинда мегардонад, vale ба он шарте, ки агар шомиён қалимаи шаҳодат бар забон ронанд ва гувоҳӣ диханд, ки Муҳаммад пайғамбари Ҳудост. Аз ин пас ҷараёни нақли воқеот тарзи баёни қиссаи диниро ба худ мегирад ва Пайғамбар бар сари қабри Варқаву Гулшоҳ рафта, хоки онро мебардоронад ва дар намоз истода ба Ҳудованд ниёиш мекунад, ки онҳоро аз нав зинда гардонад.

Ин ҷо муҳим он аст, ки шоир алорағми муаллифони қиссаи арабии Урва ва Афро хостааст ба ин васила қаҳрамонони худро дар охир ба мурод расонад. Ниҳоят, достони Айюқӣ бо он хотима меёбад,

ки шоҳи Шом:

*Мар он ҳар ду дилбурдаро пеш хонд,
Ба шодӣ ба пешин ҳуд андар нишонд.
Чунон, к-орзу буд мар шоҳро,
Бипайваст бо Варқа Гулишоҳро.
Чу Гулишоҳ бо Варқа анбоз гашт,
Паямбар аз он ҷойгах бозгашиت.
Шуда ҳалқ шодон зи дидорашон,
Баросуд шоҳ аз ҷунин корашон.
...Ҷунин буд ин қиссаи пурасаб,
Зи ахбори тозиву кутби араб.
Зи Айюқиву умматон-хоссу ом,
Сано бар Муҳаммад алаиҳиссалом (1, 122).*

Аз замимаҳои дигари назарраси Айюқӣ ба сужети арабии қиссаи Урва ва Афро ду унсури дигари достонсоз аст, ки яке муқаддимаи анъанавии достонҳои аҳди исломии форсу тоҷик бо ҳамди Ҳудову наъти Расул буда, аз он гувоҳӣ медиҳад, ки гӯянда қиссаи ишқии арабиро тибқи пирояи достонҳои замони ҳуд мутобиқ гардонидан хостааст.

Фасли «Дар ситоиши Султон Маҳмуд, раҳимаҳуллоҳ» ҳамчунин замимаи худи шоир ба асли сужети арабист, бо сабки баёни хоси қасоиди мадҳии шуарои аҳди Фазнавиён суруда шудааст ва аз лиҳози истифодаи таъбироту алфоз ва тарзи тасвири иғроқомези мамдӯҳ ба қасоиди мадҳии аҳди мазкур шабоҳати зиёд дорад.

Умуман, қиёси сужети «Варқа ва Гулишоҳ»-и Айюқӣ бо варианти арабии қиссаи ишқи Урва ва Афро дар адабиёти араб гувоҳӣ он аст, ки бунёди асосӣ ва мағзу мояи сужети достони Айюқӣ дар асоси мочарои ишқи Урва ва Афро соҳта шудааст ва Айюқӣ аввалин шоире дар адабиёти форсу тоҷик аст, ки дар асоси қиссаи арабӣ достони манзуми комиле бо номи «Варқа ва Гулишоҳ» оғаридааст. Мачмӯи хулосаҳоеро, ки аз қиёси достони Айюқӣ ва қиссаи арабии Урва ва Афро мебароянд, метавон ба тариқи зайл ҷамъбаст намуд:

Қиссаи мочарои ишқи шоирӣ бадавии араб Урва ибни Ҳузом бо духтари амакаш Афро аз қарни VII ба баъд дар адабиёти араб сайри ташаккул ва таҳаввули ҳудро аз сар гузаронида, дар асрҳои VIII-IX дар Хилофати араб чун қиссаи марғуби фоҷиабори ду ошиқи ноком шуҳрат пайдо намудааст ва ба василаи осори таърихнигорону тазкиранависон ва муаллифони осори адабии аҳди исломии араб, аз қабилии «Китоб-ул-агонӣ»-и Абулфараҷ ал-Исфаҳонӣ, «аш-Шеър ва-ш-шуаро»-и Ибни Кутайба ва дигарон ба адабиёти форсу тоҷик низ интиқол ёфтааст, ки «Варқа ва Гулишоҳ»-и Айюқӣ аз нахустин

намунаҳои он маҳсуб мегардад.

Бино ба қавлиҳуди Айюқӣ ўмазмуни қиссаи ишқи Урва ва Афро ро худ аз матнҳои арабии китобҳои муаррихон ва тазкиранигорони исломӣ ҳонда ва онро асоси сужети достони «Варқа ва Гулшоҳ»-и худ қарор додаст. Ин маъниро ҳамоҳангии номҳои қаҳрамонони достони Айюқӣ, маҳалли воқеоти он, қиёси шеърҳои аз забони қаҳрамонони достон овардашуда бо шеърҳои арабии Урва дар бораи Афро низ тақвият дода метавонад.

Қиёси «Варқа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ бо қиссаи арабии Урва ва Афро далели он аст, ки асли сужети он аз оғоз то марги фочиавии Варқа ва Гулшоҳ ба истиснои баъзе тафтири чузъӣ айни ҳамон мазмуни мочарои ишқи Урва ва Афрост. Вале ин чунин маъни нандорад, ки достони Айюқӣ нусхай айнӣ ва такрори қиссаи арабист. Баръакс, мазмуни қиссаи арабӣ барои Айюқӣ танҳо чун васила ва асос барои соҳтмони сужети достони ўхидмат кардааст ва асари ўз лиҳози сужет достони комил ва мустақил ба зоти худ аст.

Яке аз фарқиятҳои асосии достони Айюқӣ аз қиссаи арабии Урва ва Афро дар он аст, ки қиссаи арабӣ сирф ишқӣ ва тасвири фочиаи ишқи ду ҷавони дилдодаи номурод аст. Вале дар достони Айюқӣ оҳанги паҳлавонӣ ва сабки достонҳои паҳлавонӣ ва аз ҷумла «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бештар ба назар мерасад ва гоҳе сухан аз асли сужет, ки мавзӯи ишқ аст, дур меравад ва тасвироти шоир оҳанги сирф паҳлавонӣ ва қаҳрамонӣ ба худ мегирад. Аз ин лиҳоз, бехуда нест, ки вазни достони Айюқӣ низ вазни маъмули достонҳои қаҳрамонии адабиёти форсу тоҷик, яъне мутакориби мусаммани маҳзуф аст.

Дар қиссаи арабии ишқи Урва ва Афро таъсири дини ислом ва маънавиёти мусалмонӣ маҳсус нест, вале Айюқӣ ба василаи фаслҳои ҳамди Худову наъти Расул, ситоиши Султон Маҳмуд ва, алалхусус, бо воқеаи расидани Пайғамбари ислом ба Шом ва аз нав зинда гардидани Варқа ва Гулшоҳ достони худро ба замони зиндагии хеш мутобиқ кардан хостааст.

Достони Айюқӣ дар таърихи адабиёти Эрон дорои аҳамияти назаррасе буда, ягона нишонаи достонҳои ишқии аҳди Ғазнавиён аст, ки дар шакли комил то замони мо расидааст. Достони Айюқӣ гувоҳи он аст, ки дар аҳди Ғазнавиён тамоми достонҳои ишқӣ низ дар баҳри мутакориб гуфта мешуданд, зоро «Вомиқ ва Узро»-и Үнсурӣ низ дар ҳамин вазн таълиф шудааст.

Пайнавишт:

1. Айюқӣ. Варқа ва Гулшоҳ / ба саъю эҳтимоми Забехуллоҳи Сафо. – Техрон, 1342.
2. Абулфараҷи Исфаҳонӣ. ал- Ағонӣ / таҳқиқи Абдусаттор Аҳмад Фароҷ. – Бейрут, 1959.
3. Аҳмади Оташ. Як маснавии гумшуда аз давраи Фазнавиён – «Варақа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ // Мачаллаи Донишкадаи адабиёт, шумораи 4. – Техрон, 1333. – С. 1-13.
4. Аслуддинов М.Р. Роҷеъ ба маншай арабии достони «Варақа ва Гулшоҳ»-и Айюқӣ // Восточная филология. Вып. 5. – Душанбе, 1997. – С.5-10.
5. Кожинов В.В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория литературы. – Москва, 1964. – С.173-237.
6. Тупалов Г.Ш. Идейно – художественные особенности поэмы «Варка и Гулшах» Айюки. АҚД. – Душанбе, 2013.

Баҳром Раҳматов¹

АШЬОРИ ТОЗАИ КАМОЛИ ХУЧАНДИ

Ҳангоми тасҳеху чопи ашъори Камоли Хучандӣ, ки борҳо аз ҷониби муҳаққиқон сурат пазируфтааст, бештар нусхаҳои девони ҳаттии шоир, ки дар қуруни мухталиф қитобат шудаанд, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ҳол он ки ашъори ин суханвари номӣ дар баёзҳо ва маҷмӯаҳои зиёде ворид гардидааст ва тасҳеху чопи он бар мабнои ин навъ сарчашмаҳо равиши тозаеро ба миён меорад. То он ҷо, ки роқими сутур оғаҳӣ дорад, дар ягон нусхай интиқодӣ (ба ҷуз нусхай Азизи Давлатободӣ, ки танҳо як ҷунги ашъор мавриди истифодаи ӯ буда) мураттибон аз ашъори Шайх Камол дар баёз, ҷунг, сафина, маҷмӯа ва лугатномаҳо истифода накардаанд. Ғайр аз ин, ашъори Камол дар ҳавошии бисёр қитобу девонҳо ҳам қитобат шуда, ки аз маҳбубияту маъруфияти он дарак медиҳад.

Дар қитобхонаи Донишгоҳи Исфаҳон таҳти шумораи 15580 “Маҷмӯаи ашъор” мавҷуд аст, ки барғалат дар феҳрасти ин қитобхона “Соқинома”-и Зуҳурӣ ё “Интиҳоби “Соқинома”-и Зуҳурӣ номгузорӣ шудааст. Дар “Маҷмӯа” намунаи ашъори Зуҳурӣ Туршезӣ, Камоли Хучандӣ, Қассоб, Захири Форёбӣ, Қосим (зоҳирӣ, Қосими Анвор, зеро дар баъзе газалҳо таҳаллуси “Қосимӣ” ҳам дида шуд), Бедили Деҳлавӣ, Фурӯғӣ, Олӣ, Васфӣ, Вокиф, Восил, Салим, Санади Исфаҳонӣ, Шайх Баҳоӣ, Абӯсаид Абулҳайр ва порчаҳое аз “Лайӣ ва Маҷнун” бидуни зикри муаллиф оварда шудааст. Нусхай мазкур бо ҳатти настълиқи зебои хушхон қитобат гардидааст. “Маҷмӯа” аз тарафи “Абулҳасан” ном котиб соли 1292 ҳ./1875 м. қитобат шуда (7,299), аз 420 саҳифа иборат мебошад. Матни шеър дар ду сутунҷа дар когази нағиси шарқӣ сабт гардидааст ва ҷо-ҷо мисраъҳои афтода дорад.

Дар “Маҷмӯа” 123 ғазалу ду қитъа аз ашъори Камоли Хучандӣ ворид гардидаанд ва аксар ғазалҳо панҷбайтий, ба ҷуз ғазалҳои “Дил куҷо шуд, ҳабарааш ғамзай ӯ медонад”, “Ёр агар чорагари ошиқи бечора шавад”, “Ёр сар меҳоҳад аз ман, ҳоҳамаш гардан ниҳод”, “Аз парда ҳар кӣ рӯят як рӯз дида бошад”, “Маро гӯй, бимир, аз ман ҷӣ тақсир”, “Гар ҷон зи мани дилшуда ҳоҳӣ, бисупорам”, “Гар ҳуд ҳазор сангӣ маломат ба сар ҳурам”, “Эй одати қадимат дилҳои мо шикастан”, “На ҷӯяст он равон бар қасри Ширин” (ҷорбайтий) ва ғазалҳои “Ин ҷӣ маҷлис, ҷӣ биҳишт, ин ҷӣ мақом аст ин ҷо?”, “Дар

¹ корманди МД «Маркази илми Камоли Хучандӣ»

илми муҳаққиқон ҷадал нест”, “Дорам ман аз ҷаҳон ғами ёре, ҳамину бас” (се байтӣ) оварда шудааст, ки ба занни ғолиб ба қалами котиби маҷмӯа ихтизор шудаанд.

Дар “Маҷмӯа” тасҳифот низ ба назар мерасад ва баъзе газалҳои шоир ба ҳам омехта шудаанд. Масалан, абёти газалҳои “Чӣ ҳаста мекунӣ охир, ба ғамза хотири мардум?!?” ва “Бикуш ба ноз маро, эй ба ғамза оғати мардум” ба сабаби дар як вазну қоғия суруда шудан зери матлаи аввал оварда шудаанд.

Нусхаҳои хаттӣ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ба масобаи ганчинаҳои нуҳуфта дар синаи таъриҳҳои ҳастанд, ки баробари қашф шудан адабиёти пурбори моро боз ҳам ғаниву пурбортар мегардонанд. Ҳарчанд нусхаҳои хаттии қадимтарин дар бозхонии матн мавқеи муҳим доранд, дар раванди барқароркуни мутун баҳраҷӣ аз нусхаҳои қуруни баъдӣ низ аз аҳамият ҳолӣ нест. Нусхаҳои хаттӣ, новобаста аз он ки дар қадом шакл иншо шудаанд, дар тасҳехӯ бозхонии ашъори суханварони адаби форсӣ- тоҷикӣ саҳми беандоза бузург доранд. Аз ин ҷиҳат, ҳангоми қиёси газалҳои дар “Маҷмӯа” зикршуда бо нашрҳои гуногуни “Девон”-и Ҳоҷа Камол мо бо ҷандин нукоте рӯбарӯ шудем, ки мушкилоти матни ашъори шоирро барои мо осон менамояд (7,58;65 ва ф.). Азбаски тасҳехӯи матн баҳси алоҳидаест, ба тафаҳҳуси ашъори то қунун чопнашудаи Ҳоҷа Камол мепардозем.

Дар “Маҷмӯа” ашъореро аз Ҳоҷа Камоли Хуҷандӣ дучор омадем, ки дар девонҳои чопӣ истифода нашудаанд. Масалан, газали зерин дар ягон девони Ҳоҷа Камол мавҷуд нест:

*Ҳоҷа лилаҳ, натавон гуфт вафо нест туро,
Ин қадар ҳаст, ки асло ғами мо нест туро.
Чун ман аз меҳри руҳат дам зи сари сидӯ задам,
Бо ман охир зи чӣ рӯ ҳеч сафо нест туро?!
Гӯшае нест, ки аз фитнаи ҷаҳонӣ ҳолист,
Ин чӣ расм аст, магар тарси Ҳудо нест туро?!
Дарди дил боз намудам ба табибе, гуфто:
Хуни дил ҳур, ки ҷуз ин ҳеч даво нест туро.
Аз заифони ту бечора Ҳоҷа Камол аст, чӣ шуд,
Ки ғами ҳоли даруни зуафо нест туро?! (7,49-50).*

Аз нигоҳи сабки баён ва содагиву равонии сухан шеъри мазкур бисёр ба сабки Ҳоҷа Камоли Хуҷандӣ қаробат дорад. Образҳои асосии шеъри мазкур ҳам як андоза такрори образҳои шеъри Ҳоҷа Камол мебошад. То он ҷо, ки нигоранда дар девони шуарои маъруфи адабиёти форсизабон ҷустуҷӯ кард, айни газали мазкур пайдо нагардид.

Ҳамчунин, байти зерин аз газали “Чӣ кам шавад зи ту, эй маҳ, ки бар манат гузар афтад” дар нусхаҳои дар дасти мо буда дида нашуд:

*Шунидаам, ки бутонро ба симу зар назаре ҳаст,
Ҳамеша аики чу симам ба рӯи ҳамчу зар афтад (7,60).*

Ҳарчанд, байти мазкур дар нусхаҳои чопиву интиқодӣ дида нашуд, аз рӯи сабки баён ва вижагии тасвир бо сухани Ҳоча Камол қаробати зиёд дорад. Гузашта аз ин, ташбеҳоти ҳаммонанди байти мазкур дар ашъори ҳамасрони шоир ҳам ба қасрат бармехӯранд. Масалан:

Авҳадии Марофай:

*Аз аики дида бар варақи рӯи чун зарам,
Гӯй магар ба сим қашиданӣ бобҳо.*

* * *

*Гуфтаӣ дарди туро нест нишоне пайдо,
Аики чун сим бубин, рӯи чу зар чизе нест.*

Ибни Ямин:

*Дар орзуи лъъли лабаши ибни Яминро,
Бар рӯи чу зар аики чу симоб бубинед.*

Дар газали “Ёр сар меҳоҳад аз ман, ҳоҳамаш гардан ниҳод” ҳам мисраи “Ҳар кӣ ошиқ шуд, зи сар савдои ҷону тан ниҳод” дар нусхаҳои зеридасти мо мавҷуд нест.

Ашъори Камоли Ҳучандӣ, бо он ки борҳо мудавван шуда ва борҳо ба зевари табъ ороста гардидааст, ҳамоно чун дурри парешон дар бисёр баёзҳо, ҷунгҳо, маҷмӯаҳо, лугатномаҳо, сафинаҳо ва тазкираҳо қарор доштаву наомӯхта боқӣ мондааст. Дар ин мақола кӯшиш рафт, то аз нақшу саҳми як дастнависи маҷмӯаи ашъор, ки дар қарни XVIII китобат шудааст, дар барқароркунии матни ашъори Камоли Ҳучандӣ баррасӣ шавад. Ҳол он ки дар феҳрастҳо садҳо баёзу ҷунг ва садҳо маҷмӯаҳои ашъор ҳастанд, ки дар онҳо ашъори ин шоири шаҳир дарҷ ёфтаанд. Файр аз ин, даҳҳо тафосир, лугатнома ва тазкираҳои наомӯхта дар кишвари мо ва берун аз он вуҷуд доранд, ки ашъори Камолро дар онҳо бар ҳасби шоҳид мебинем. Агар тамоми ин сарчашмаҳо дар нашри “Девон”-и шоир мавриди истифода қарор гирад, итминон дорем, ки ашъори тозай шоир ба даст ҳоҳад омад ва мушкилоти матншиносии мавзӯро то ҷое ҳал ҳоҳад намуд.

Пайнавишт:

1. Камоли Ҳучандӣ. Девон /тасҳеҳи Азизи Давлатободӣ. –Техрон, 1375ҳ. -480с.
2. Камоли Ҳучандӣ. Девон /тасҳеҳи Аҳмади Қарамӣ. –Техрон, 1372ҳ. -532с.
3. Камоли Ҳучандӣ. Девон /таҳияи Абдуҷаббори Суруш ва Сайдумрон Саидов. – Ҳучанд: Андеша, 2011. -631с.
4. Камоли Ҳучандӣ. Девон /матни интиқодӣ ва муқаддимаи Ш.Хусейнзода ва С.Асадуллоев. –Ҷ.1.-Душанбе: Ирфон, 1986. -510 с.
5. Камоли Ҳучандӣ. Девон /матни интиқодӣ ва муқаддимаи Ш.Хусейнзода ва

26 **Камоли Хуҷандӣ № 2(2), 2015**

- С.Асадуллоев. –Ч.2.-Душанбе: Ирфон, 1987. -551 с.
6. Камоли Хуҷандӣ. Девон /ба эҳтимоми К.Шедфар (иборат аз ду ҷилду ҷор қитоб). –Маскав, 1975.
 7. Маҷмӯаи ашъор. -№ 15580. Китобхонаи дошишгоҳи Исфаҳон. -622 с.

Мавҷуда Ӯрунова¹

АФКОРИ ИЧТИМОИИ НОЗИМИ ҲИРОТИ

Пояи адабиёт бар воқеият аст. Воқеият иборат аст аз сиёсат, ичтимоёт ва маданият. Дар ҳар давру замон суханварон кӯшиш ба ҳарҷодаанд, ки воқеияти рӯзгори хешро ба василаи тахайюлоти бадей ва диди шоирона инъикос намуда, ризоияту мухолифат, эътимоду нобоварӣ ва фараҳу сӯгвoriашонро нисбат ба рӯйдодҳои замона иброз доранд. Ҳар як суханвар дар радифи ашҳоси гуногунтабақа дар кӯраи ҳаёт пухта гардида, таҷориби рӯзгори хешро ба тарики шеър манзури ҳаводорону пасояндагон кардааст. Ҳадафи эшон аз ин, нахуст намоиши ҳунари сухангустарӣ бошад, дигар бозгӯи авзои замон ва муносибати шоир нисбат ба воқеияти зиндагист...

Мусаллам аст, ки дарозои қуруни вусто рӯйдодҳои зиёде дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва мадании ҳалқ ба вуқӯъ пайвастаанд. Суханварони мо, ки шоҳиди ҳақиқии ин ҳама ҳаводиси рӯзгор буданд, тавонистаанд тавассути маҳсули қалами хеш моро аз он мочароҳои айём ҳабардор сохта, ҳамзамон лаззати маънавӣ бахшанд. Воқеан, баёни воқеоти таъриҳӣ бар дӯши муарриҳон аст, аммо суханварон нодиракоронеанд, ки воқеиятро ба василаи оинаи тахайюлоти бадей мунъакис менамоянд ва ба хонанда таъсири дучанд расонида, сабабгори хотирмон гаштани бардоштҳои зиндагӣ мегарданд. Аз ин лиҳоз, ҳангоми мутолиаи осори суханварон дар радифи бозёфти лаззати маънавӣ бо воқеияти рӯзгори эшон низ ошно мегардем. Бояд таъкид соҳт, ки рисолати адабиёт қабл аз ҳама, эҳдои маънавият аст, на баёни воқеияти ҳақиқӣ. Бинобар ин, замони ошноӣ бо осори суханварон ҳадафи аслӣ набояд танҳо шинохти авзои сиёсиву иҷтимоӣ, балки дарёфту эътироғи ҳунари шоирии суханвар дар баёни он ҳама гирудорҳои зиндагӣ ва ҳаводиси рӯзгор бошад.

Бо ин муқаддими кӯтоҳ меҳоҳем перомуни абёте чанд аз ашъори Нозими Ҳиротӣ, мулоҳизаронӣ намоем, ки дар замонаи бисёр ҳам пурталотуми кашмакашҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва бекадрии сухану ахли қалам умр ба сар бурда буд. Нозим аслан зодаи шаҳри Ҳирот буда, баъдтар бо тақозои зиндагӣ ба сафар баромада, Машҳадро қароргоҳи оҳирини хеш интихоб кардааст. Байти зерин, ки оҳангӣ иҷтимоӣ дар он баръало мушоҳида мегардад, далели он аст, ки Нозим рӯзгори ноҳуше доштааст, аз он, ки аҷдодонаш аз Ҳурросон аст:

¹ номзади илмҳои филологӣ, корманди МД «Маркази илми Камоли Ҳучандӣ»

Чу Ҳинд карда сияҳ рӯзгор баҳти маро,
Ба ин гунах, ки нажодам бувад хурросонӣ (4, 55).

Агар ба саҳифаҳои таърихи ҳалқҳои форсу тоҷик назар андозем, вазъи сиёсӣ дар Мовароуннаҳру Ҳурросон ва Эрон дар асри XVII ниҳоят муташанниҷ буд. Зоро замони салтанати Аштархониён дар Мовароуннаҳр ва шоҳ Сафию шоҳ Аббоси сонӣ дар Эрон вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ хеле ташвишовар гардида буд. Аз ин рӯ, мутолиаи ашъори суханварони ин давра аксар ҳонандаро ба водии андӯҳу яъс меандозад ва эҳсоси раҳму шафқат ба бечорагону нафрат ба зимомдорони он даврро бедор менамояд. Нозим, ки низаз ҷафокашони воқеяти рӯзгори хеш буд, дар осори хеш муттасил ба вазъи ногуори зиндагӣ ишора карда, дар ин замона як силсила ашъори мондагор таълиф кардааст, ки аз ҳайси бозёфтҳои шоирона ва бадеяти том ҷаззобу андешапарваранд. Ҷунончи:

*Чун нарезад заҳр дар согар мани ғамнокро,
Афъии печони оҳам мегазад афлокро (4, 37)*

Шеърияти байтро мисрай дуюм таъмин кардааст, зоро таркиби «афлокро ғазидани афъии печони оҳ» зодаи таҳайюлоти бадеии Нозим буда, аз ҷанд ҷиҳат муассир аст. Аввал ин ки оҳро аз он ҷиҳат ба афъӣ тамсил задааст, ки он далолат дорад бар бадӣ, дигар ин ки қисми поёни мори афъӣ печидагӣ дошта, қисмати сари вай ба боло мекашад, бинобар ин шоир бо назардошти ин ҳолати афъӣ «оҳам мегазад афлокро» гуфтааст ва аз ҷониби дигар баромадани муттасили оҳро, ки сифати печидагию ҳалқа-ҳалқа боло рафтсанро дорад, низ ба афъӣ шабоҳат додааст. Ҳосили маънӣ ин аст, ки барои «захр дар согари мани ғамнок нарехтан» (низ бадеяти том дорад), яъне қасди ҷони ман накардан, афъии оҳам афлокро мегазад, оҳ қашиданҳоям аз нобасомонихои рӯзгор боиси сабукрӯҳиям мегардад.

Чои дигар шоир мегӯяд:

*Донаи иқболам истеъдоди рӯидан надошт,
В-арна абри файз дилгирӣ зи боридан надошт.
Ин замон гул карда камзарфӣ, в-агарна пеш аз ин,
Ранги гул аз силии хуршиед гардидан надошт (4, 47).*

Суханвар дар ин абёти шиквоии хеш бисёр ибороту таркиботи тозай шоиронаро ба кор гирифтааст. «Истеъдоди рӯидан надоштани донаи иқбол», «зи боридан дилгирӣ надоштани абри файз», «гул кардани камзарфӣ», «силии хуршиед» суханони образнокеанд, ки аз қудрати суханоғаринии шоир дарак медиҳанд. Ҳосили маънӣ ин аст, ки аслан тақдиру толеам баду паст аст, вагарна ин дунё ҷавлонгоҳ асту инсони кӯшо комгор ҳоҳад буд, дар ин замона камзарфӣ (пурбардоштӣ накардан, таҳаммулнопазирӣ – М.Ӯ.) расм шуда, вагарна дар замони

пеш мардум пуртоқату қаноатпеша будаанд.

Баррасай ва таҳлили ашъори Нозим шаҳодат бар он дорад, ки вай дар баёни мавзӯоти иҷтимоӣ, ки нисбат ба мавзӯоти дигар аз ҳассосияту ҷазаба холист, тавонистааст ба василаи тахайюлоти бадеъ образҳои ҷаззоби шоирона тархрезӣ намояд. Чунончи, таркиботу ибороти «гули чидан надоштани шоҳсори дунё», «раги бар хеш печидан надоштани сунбули ҳиммат», «чаманорои ҳазон будани абри мусибат», «сиккаи осудагӣ надоштани дилбастагӣ ба зар», «килки тарзабон», «барқи мукофот», «доғ дар дил рақсидан», «табхола бар лаб рақсидан», «мӯҳри амон аз сӯхтан доштан», «ба абраши муроди ҷаҳон савор шудан» ва гайра ашъори иҷтимоии Нозимро пурбору таъсирбахш сохтааст.

Суҳанвар ҳини баёни афкору андешаҳои иҷтимоӣ дар корбурди муродифоти бадеии ашёву мағҳумоти воқеъӣ низ ҳунарнамоӣ кардааст.

Чунончи, дар порчаи зерин, ки аз сарзаниши дунё иборат аст, суҳанвар муродифоти зебои онро мавриди истифода қарор дода, мегӯяд:

*Ин садафхона, ки ороста худро ба ҷавоҳир
В-ин қуҳандиз ҳисорест дар событу соир.
На ба вазъест, ки ёбад раҳи даркаш дили олам,
На ба назме, ки қушояд дари васфаи лаби шоир (4, 92).*

Дар байти якум мураккабвожаҳои «садафхона» ва «қуҳандиз» муродифҳои бадеии дунё маҳсуб ёфта, шеърияти байтро таъмин сохтаанд. Бояд афзуд, ки намояндагони сабки ҳиндӣ, ки Нозими Ҳиротӣ низ аз ҷумлаи онҳост, дар мазмунсозиву маъниофарӣ барои таъмини эъҷоз дар суҳан аз қалимоти бисёрмаҳраҷ зиёд истифода бурдаанд. Масалан, Бедили Дехлавӣ, ки бузургтарин намояндаи сабки ҳиндишт, ҳини корбасти вожаи «дунё» дар шеър аз вожаҳои мураккаби «ҷунункада», «надоматхона», «ҷунунафшо» ва гайра истифода кардааст.

Мураккабвожаҳои ашъори Нозим, ки зодаи табъи баланду дарроқи ин суҳанвари шаҳиранд, басо ҳуҷоянд буда, ашъорашро намакин кардаанд. Чунончи, дар байти зер қалимаи «ақлшикор»:

*Ғизоли водии ў нуктаҳои ақлшикор,
Арӯси пардаи ў розҳои пинҳонӣ (4, 96).*

Дар ашъори Нозим ин қабил қалимот басомади зиёд дошта, «ҳунардушманон», «хуршедиасл», «ҷоҳпарварон», «ришҷунбонӣ», «фарёдпараст», «чинонтарроҳ», «силиҳӯр», «тафтазамин» ва гайра аз ҷумлаи онҳоянд ва дар ифодаи афкори иҷтимоии шоир корбаст шудаанд.

Нозим низ шабеҳи намояндагони дигари сабки ҳиндӣ дар

ифодаи маънӣ, хоса афкори иҷтимоӣ аз санъати мисолия баҳрагирии зиёд дорад. Мисолияҳои суханвар низ ба сари хеш тозаву нотакор буда, завқи волою нозуандешии ўро намоиш додаанд.

Чунончи, дар байти зерин суханвар ишора ба аҳли ситам мекунад ва таъкид месозад, ки оне, ки ба мардум ҷабру зулмо раво мебинад, ҳеч гоҳ аз дasti замона эмин наҳоҳад монд ва барои нишонрас гардидани афкори хеш нахуст тирро мисол меорад, ки баъди шикаст онро чӯби ҳадаф қарор медиҳанд. Ин мисолияе, ки Нозим ба кор гирифтааст, мебошад. Агар Соиб «К-аз камоли болу пар парвоз бошад тирро» гуфта, нишонрас шудани тири камонро аз қавиу мустаҳкам будани парҳои бар вай насбушуда донад, Нозим баръакс баъди шикаст чӯби ҳадаф гардидани тирро ба тасвир гирифта, андешаҳояшро таровати шоирона баҳшидааст:

*Қунанд чӯби ҳадаф тирро зи баъди шикаст,
Ситамишиор кучо эмин аз замона шавад (4, 66).*

Мисолияҳои зерини шоир барои пуртависириу нишонрас гардидани афкори иҷтимоии шоир хизмат кардаанд, монанди «об қодир ба фурӯ бурдани хошок набошад», «захр дар хотами шоҳону шакар дар қасаб аст», «хорчинро хун зи ангушти надомат мечакад», «сӯҳт чандин риштаро, то шамъи мачлис даргирифт», «ки мунтазам нашавад ба вучуди ришта гуҳар», «теғ чун соҳта шуд, фатҳ дари марҳам зад», «чирки пироҳани фӯлод ба собун наравад» ва гайра.

Нозим дар баёни афкори иҷтимоии хеш аз ташбехоту истиороти бикр низ фаровон истифода кардааст. Чунончи, дар мисраи аввали байти зерин шоир ў бо назардошти печидагии гулбаргҳо дар батни гунча дили пурғуссаашро аз нобасомониҳои зиндагӣ ба он шабоҳат мебахшад ва дар мисраи дуюм бо ин ҳама тадбирҷӯиҳо, яъне шабехи ноҳун гиреҳ кушоданҳо бартараф нагардидани мушкилиҳои зиндагиашро хеле шоирона таъкид менамояд. Чунончи:

*Чун гунча баски ҳӯрда дилам дар ҷаҳон гиреҳ,
Гаштам тамом ноҳуну корам ҳамон гиреҳ (4, 80).*

Дар байти зерин бошад шоир ба табъи волои маъниофаринии хеш ишора намуда, нуктагириҳои ҳасудонашро бо ибораи «захми ноҳун» ва худи эшонро бо вожаи «теша», ки рисолаташ аз тарошидан иборат мебошад, ифода соҳтааст:

*Маҷрӯҳи заҳми ноҳуни ҳар тешаам, ки ҳаст
Дар синаам ҷавоҳири маънӣ чу кон гиреҳ (4, 81).*

Нозим дар мазмунсозиву маъниофарӣ ташбехоту истиорот ва киноёти ҷолибе оғаридааст, ки «дуди шамъи сухан», «гарди домони хаёл», «чун сарв аз бадан сар кашидани тиҳидастӣ», «чун гунча дар бағал гул кардани парешонӣ», «булбули такаллумро додани навои

дигар», «дар баҳор сабза нарӯидан» ва гайра аз ҷумлаи онҳоянд.

Афзудан мебояд, ки афкори иҷтимоии Нозими Ҳиротӣ хеле ғуногунтарҳ буда, ба мавзӯъҳои муҳталиф баҳшида шудаанд, аз ҷумла- танқиди замон ва ҳукмронон, бемурувватии табақаҳои болоии ҷамъият, бекадрии сухан ва суханвар, даъват ба сабр, тарғиби ақоиди башардӯстӣ, ҳалқпарварӣ ва гайра. Ҷуноне ки дар ибтидои сухан зикраш рафт, ҳадаф аз ин навиштаҷот дастабандӣ ва бозгӯи муҷарради афкори иҷтимоии суханвар нест, балки ҷустуҷӯ ва бозёфти ҷилои маънӣ, паҳнгардониҳои тозаву бикри сухан, дарёфти ҷозибаи ҳунари сухангустарии Нозим маҳсуб меёбад. Албатта, дар як мақолаи кӯчак наметавон тамоми ҷузъиёти ҳунари шоирии ин ҳунарвари нодирагуфторро инъикос кард, вале аз баррасӣ ва таҳлили муҳтасари ашъори суханвар метавон натиҷа гирифт, ки вай дар баёни андешаву афкори иҷтимоӣ низ тавонистааст ҳунари волои сухангустарии хешро намоиш дода, дар зеҳни хонандай ашъораш нақши воғир гузорад.

Пайнавишт:

1. Абдулғани Мирзоев. Сайидо ва мақоми ў дар адабиёти тоҷик. – Сталинобод, 1954.
2. Муҳаммад Афзали Сархуш. Калимот-уш-шуаро. – Лоҳур, 1942.
3. М.С. Иванов. Очерк истории Ирана. – Москва, 1962.
4. Нозими Ҳиротӣ. Ашъори мунтаҳаб. – Душанбе: Ирфон, 1967.
5. Садрӣ Саъдиев. Адабиёти тоҷик дар асри XVII. – Душанбе, 1985.
6. Эдвард Браун. Таърихи адабиёти Эрон / тарҷумаи Рашид Ёсимӣ. – Ҷ.4.
7. Шафеи Кадканӣ. Сувари хаёл дар шеъри форсӣ. – Техрон,

Мухбирахон Собирова¹

ВОЖАИ СОМАТИКИИ «ТАН» ВА ГУНАҲОИ ОН ДАР АШЬОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ

Дар миёни шоирони классики точик чойгоҳ ва мақоми Камоли Хуҷандӣ низ хеле баланд аст, зоро ӯ дар оғаридани маънӣ ва бамавкезъ истифода бурдани забон дар адабиёти классикии мо камназир аст. Камоли Хуҷандӣ бо истифодай калимаҳои сараи точикӣ, ибораҳои фразеологии рехтаи мардумӣ, шевай хосай калимасозӣ ва иборабандӣ забони китобии точиконро ғановат баҳшидааст. Яке аз сабабҳои ҳамеша тоза будани шеъри Камол истифодай дурусти ӯ аз дурданаҳои забони зиндаи ҳалқи точик мебошад.

Аз ин ҷост, ки баъди ӯ яке аз мӯътакидони асили шеъраш тазкиранигор Давлатшоҳи Самарқандӣ менависад: «Ва инсоф он аст, ки поктару ширинтар аз ғазалҳои Ҳоча Камол аз муқаддимону муаххирон нагуфтаанд. Аммо баъзе аз акобиру фузало бар онанд, ки нозукиҳои Шайх сухани ӯро аз сӯзу ниёз бартараф сохта. Ва ин мукобара аст, чӣ бо вучуди нозукиву диққат сухани Шайх орифона ва пурҳол аст» (2, 369).

Камол яке аз шоирони ангуштшуморест, ки ба забони мардум сухан мегӯяд, яъне забони шеъри ӯ забони сухан гуфтани мардуми Мовароуннаҳр ва мардуми Табрез ва ҳамаи сарзамини Эрон аст. Дар айни ин ки бо туркон дар Хуҷанд ва озариҳои Табрезу хонадонҳои муғуливи темурӣ ва ӯзбакӣ сарикор дошта, қаломе туркӣ то он ҷое, ки мо дар даст дорем, насурудааст (10, 40.)

Соматизмҳо дар таркиби лугавии забони точикӣ аз калимоте ба шумор мераванд, ки таърихи онҳо бо таърихи пайдоиши забони қадимаи ориёй пайванд мебошад. Дар фонди лугавии забони точикӣ калимаҳои ифодагари узвҳои бадани инсон вожаҳои сараи оғозӣ мебошанд, ки аз забони шифоҳӣ айнан ба забони китобат ворид гардида, асрҳои зиёд мавриди истифода қарор доранд ва тағйироти ҷиддӣ дар талаффуз ва навишти онҳо ворид нагардидааст.

Камоли Хуҷандӣ дарашъори худазсоматизмҳо барои оғаридани маънӣ ва мазмунҳои тоза фаровон истифода бурдааст.

Дар ашъори Камоли Хуҷандӣ соматизмҳои аслӣ ва сараи точикӣ фаровон дучор меоянд, ки дар забони ашъори лирикии шоир барои

¹ муаллимай кафедраи фанҳои ҷамъиятии факултети №4 Академияи Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, майори милитсия

ифодаи мафхумҳои гуногун, тасвири сурату сирати инсонӣ, баёни маъни коннотативӣ, ки ҷузъҳои хиссӣ, экспрессивӣ, баҳодихӣ, услубӣ-функционалиро дар бар мегирад, истифода шудаанд. Ба ин гурӯҳ соматизмҳои аслӣ, ки баромади онҳо аз забонҳои қадимаи тоҷикӣ сарчашма мегирад, шомил мебошанд. Масалан, аз рӯи тадқиқи омории дар асоси «Фарҳанги Камоли Хучандӣ» (таҳияи А. Суруш) анҷомдодаи мо муайян гардида, ки қалимаи соматикии «тан» дар девони шоир 59 маротиб дар алоҳидагӣ ва дар таркиби қалимаҳои соҳтаву мураккаб истифода гардидааст. Дар лугат вожаи «тан» чунин шарҳу тафсир ёфта: 1. пайкар, бадан, чисм (7, 318). Камоли Хучандӣ дар байти зерин, бевосита вожаи «тан»-ро худаш ҳамчун лугатнигор дар мисраи дуюм шарҳ дода, синоними он қалимаи «бадан»-ро далели маъни мебошад:

*Ҳар ҷома, ки бошад ба тан аз об шавад тар,
Он об, к-аз ў ҷома нашуд тар, бадани кист? (4, 81).*

2.нафар, шахс, кас (7, 318). Ин мафхумро шоир дар ибораи тани танҳо, ки маъни каси яккаву танҳо, шахси бекас, нафари мӯҷаррад мебошад, чунин ба қалам овардааст:

*Дил муқими қӯи ҷонон асту ман ин ҷо гариб,
Ҷун қунад бечораи мискин тани танҳо гариб? (5, 65).*

Як нуктаи ҷолиб ин аст, ки бисёре аз таркиб ва ибораҳои дар шеъри Ҳоча Камол истифодашуда қонуниятҳои услубии хос доранд, ки ҳар навъи онҳо аксаран ду маротиба дар ашъораш дучор меоянд. Масалан, ибораи «тани танҳо» дар таркиби «мискин тани танҳо» дар байти боло ва мисоли зерин ба кор рафта, ки далели гуфтаҳои қаблӣ мебошад.

*Карда аз ҳар тарафе дарду бало қасди Камол,
Дар миёни ҳама мискин тани танҳо ҷӣ қунад? (4, 374).*

Соматизми «пайкар» дар «Девон»-и Камоли Хучандӣ 3 навбат дар алоҳидагӣ, 2 маротиба дар таркиби қалимаи мураккаби «парипайкар», як навбатӣ дар таркиби вожаҳои «маҳпайкар» ва «моҳпайкар» дучор омад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин вожа бо чор маъни омада, ки маъни аввали он «тан, бадан, колбад, часад» мебошад (7, 16). Дар байти зерини Камол қалимаи «пайкар» ба маъни аслияш ба кор бурда шудааст:

*Бирехт пайкари Маҳмуду ҷашими ў дар хок
Ҳанӯз хун ба фироҷи Аёз меборад (1, 403).*

Ҳамчунин, Камоли Хучандӣ вожаи «пайкар»-ро ба маъни ҳайкал, нигор, нақш ва тасвири инсон низ корбаст намудааст, ки ин падида далели устокории шоир дар корбурди қалимаҳои сермаъност. Ҳусусиятҳои маъни калимаҳои соматикиро дар ашъори Камоли

Хуҷандӣ метавон дар як рисолаи алоҳидае мавриди таҳқиқи васеъ қарор дод, аз ин рӯ, бо ин чанд ишора аз тафсилоти ин масъала иктифо меварзем. Инак, мисол оид ба маъни маҷозии соматизми пайкар:

*Ҳирқаи мо то ба далқи жандапӯшон шуд бадал,
Нусхаҳо бурданд наққошиони Чин аз пайкарам (5, 408).*

Агар ба сифате, ки бар калимаҳои соматикӣ, аз ҷумла вожаи «пайкар», дода шудааст, таваҷҷуҳ фармоем, баъзе аз лаҳзаҳои зиндагии шоирро метавонем мушоҳида намоем. Масалан, аз мазмуни байти зерин маълум мешавад, ки шоир дар синни пири бе беморӣ гирифтор шуда, бисёр логарандом гардидааст. Ӯ бо муболига мегӯяд, ки пайкари ман аз беморӣ ҷунон заифу логар гашта, ки агар бо бодбезан шамол диханд, метавонад шамоли он мисли магасе (пашшае) маро аз ҷой барад:

*Бодбезан, ки касе бар мани бемор занад,
Аз заифӣ чу магас бод барад пайкари ман (5, 438).*

Вожаи дигари сараи тоҷикӣ, ки ҳамчун истилоҳи соматикӣ ва муродифи истилоҳи «тан» дар шеъри шоирӣ номвар Камоли Хуҷандӣ 8 маротиб, аз ҷумла 6 дағъа дар алоҳидагӣ, як навбатӣ дар калимаҳои сохтаи «беандом» ва мураккаби «нозуқандом» ва «нозуқандомӣ» ба кор рафтааст, калимаи «андом» мебошад, ки дар «Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ» ҷунин шарҳ ёфтааст:

1. пайкар, бадан, тан.

*Лутфи андомат, ки пироҳан ба доман менуҳуфт,
Тарсам аз соид, ки нанҳад дар миёни остин.*

2.хусн; сурат.

*Пеши гули андоми ту дорад гул андоме, vale
Лутфе набошад онҷунон андоми беандомро (6, 55).*

Ворид гардидани калимаҳои иқтибосӣ яке аз василаҳои ғановатманд гардидани забони тоҷикӣ ба шумор меравад, зоро «робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, маданий одамон ва давлатҳои гуногун онҳоро водор менамояд, ки дар ҳар як давраю марҳилаи инкишоф калимаҳои забони дигарро қабул намоянд» (9, 58).

Дар забоншиносии тоҷик ин масъала аз ҷониби муҳаққиқонон борҳо мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Аксари калимаҳои арабие, ки дар ашъори Камоли Хуҷандӣ ба кор бурда шудаанд, ба табиати забони мо мувоғиқанд, талаффузи онҳо душвор нест ва имрӯз низ маъни онҳо ба тоҷикон фаҳмо мебошад, масалан, калимаҳои бадан, ҷисм, шамоил, каф, қалб, замир. Пӯшида нест, ки дар лексикаи ашъори шоир калимаҳои соматикии арабие низ истифода шудаанд, ки маъни онҳо то андозае барои хонандай оддӣ номафҳум бοқӣ мондаанд. Масалан, калимаҳои айн,

басар, зақан, садр, турра, узор, хат(т), чаъд ва назири инҳоро бе кўмаки лугат наметавон маърифат кард.

Калимаҳои соматикии «бадан» ва «чисм», ки асли баромадашон арабӣ мебошад, ба табиати забони тоҷикӣ мутобиқ ва ба таркиби лугавии забони мо ворид гардида, дар радифи синонимҳои худ «тан» ва «пайкар» дар забони шифоҳӣ ва китобии тоҷикон ба таври васеъ истифода мешаванд. Чунин калимаҳои соматикии иқтибосӣ, сарфи назар аз мансубияташон ба забони арабӣ, воҳиди лугавии забони тоҷикӣ шудаанд.

Вожай арабии бадан дар ашъори Камоли Хучандӣ 9 дафъа дар шакли аслӣ омада, дар таркиби калимаҳои мураккаби «нозукбадан» (6 маротиб) ва «симинбадан» (1 бор) истифода шудааст. Дар «Фарҳанги ашъори Камоли Хучандӣ» вожай мазкур чунин ташреҳ ёфтааст: «тан, пайкар, чисм, тани инсон ба ҷуз сар;

Пираҳан дар бар нағирад он бадан ҷуз бо ҳиёл,

Покдомонӣ биомӯзед аз тироҳанаши (6, 90).

Вожай «бадан» дар таркиби калимаи мураккаби «нозукбадан»:

З-остин соиди симин ба муҳиббон бинамой,

То бидонанд, ки нозукбаданӣ з-ин даст аст (3, 164).

Соматизми иқтибосии чисм дар «Девон»-и Камоли Хучандӣ 6 маротиба дар шакли яклухт ва 1 бор дар таркиби калимаи сохтаи «чисмонӣ» корбурд шудааст. Мисол:

Парирӯён ҳама ҷисманду ўҷону дар ин даъвӣ

Зи рӯи дӯст равишантар гувоҳи худ намедонам (5, 390).

Калимаи соматикии арабии «ҳайкал» яке аз муродифоти калимаи «тан» аст ва ба ғурӯҳи соматизмҳои камистеъмол доҳил мешавад. Пӯшида нест, ки дар забони адабии имрӯзаи тоҷик ин калима ҳамчун истилоҳи соматикий ба кор намеравад, зоро маъниву мағҳуми «тани инсон»-ро ифода намекунад. Маъни кунунии «ҳайкал» мұчассама ва пайкара мебошад (8, 480). Аммо дар гузашта, аз ҷумла, дар ашъори Камоли Хучандӣ, ба маънои «тан», «бадан» ва «колбад» ба кор бурда шудааст. Ин вожаро Камоли Хучандӣ ҳамчун истилоҳи соматикий як бор ба кор гирифтааст:

Сӯҳт ғамам, чу аз дуо ҳоҷати мо раво нашуд,

Ҳайкали хеш сӯҳтам, чун ба дуо наёмадӣ (5, 570).

Ба ҷуз аз калимаҳои соматикии арабӣ, ки дар боло ташреҳ додем, дар ашъори Камоли Хучандӣ ду калимаи аслии юнонӣ – «колбад» ва «қолаб//қолиб»-ро дучор меоем. Вожай «колбад»-ро шоир фақат як бор ба маънои тан, пайкар, бадан ва чисм дар рубоии зерин истифода кардааст:

Эй ояти коргоҳи сунъи самадӣ,

*Чанде наи тақмил дар ин колбадӣ.
Ҳар рӯз, ки аз зиндагият мегузарад,
Гомест ба сӯи ҷойгоҳи абадӣ (5, 578).*

Аз рӯи омӯзиш ва тадқиқи оморие, ки мо дар заминаи девонҳои чопии Камоли Хуҷандӣ анҷом додем, мушаххас гардид, ки шоир 5 бор қалимаи «қолаб//қолиб»-ро бо чор тобиши маънӣ истифода бурдааст. Аз ҷумла: а) ду навбат ба маънӣ тан, бадан, ҷисм; б) як бор ба маънӣ наъш, ҷисми бечон; в) як маротиб ба маънӣ асбоб ва василаи андозагирии хиштгарон, заргарон ва қофазгарон дар таркиби қалимаи соҳтаи «қолабӣ»; г) дар як маврид ба маънӣ шакл, сурат, расм дар таркиби вожаи мураккаби «қолибигӯй». Масалан:

*Дар ин мураққаъ агар ҷун қулоҳ соҳиби таркӣ,
Зи қолиб ар бишавӣ дур, бар сари ҳама тоҷӣ (5, 523).*

Дар таркиби қалимаи мураккаби қолибӣ:

*Зи шеъри хеш ҷузвеву қаломе,
Ки ҳар як қолибиву бебаҳоянд,
Бад-он ҳазрат фиристодам ба тухфа,
Агарчи садри олиро нашоянд (5, 595).*

Дар таркиби қалимаи мураккаби қолибигӯй:

*Бар фарқи ҳасуди қолибигӯй
«Он ҳишиде бувад, ки бартавон зад» (5, 592).*

Дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва баррасии мақоми соматизми «тан» ва гунаҳои тоҷикию иқтибосии он дар ашъори Камоли Хуҷандӣ ба ҷунин ҳулосаҳо расидем, ки шоир ҳамчун анатом – пайкаршинос ва суратгар – ҷекорнигор маъниву мағҳуми сурати зоҳирӣ ҳамаи узвҳои маъруфи сару пайкари инсонро, ки манзури назар ҳастанд, дар қалимаҳои содаву соҳта ва мураккаб барои ифодаи тафаккур ва тасаввuri ҳуд истифода кардааст. Инчунин, дар баробари қалимаҳои сараи тоҷикӣ ифодагари пайкари инсон аз синонимҳои арабии онҳо низ шоир дар вақти зарурат истифода мекунад, ки аксари онҳо дар забони китобиву шифоҳӣ ба кор бурда мешаванд. Ин соматизмҳоро, ки ҳам маънои аслӣ ва ҳам маънои маҷозӣ доранд, бо ҳар ду тобиши маъноиашон дар ашъорааш ба кор мегирад, ки ин падида нишонгари забоншинос ва маънисози камназир будани Камоли Хуҷандӣ мебошад.

Пайнавишт:

1. Абаев В.И. Сравнительно-историческое иранское языкознание // Очерки по истории изучения иранских языков. – Москва, 1962. – с.3-8.
1. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро / Бо тасҳеху таҳқиқи Муҳаммади Аббосӣ. – Техрон, 1959. – С.363-370.
2. Камоли Хуҷандӣ. Девон. / Ба ҷоп тайёркундандагон: Ш. Ҳусейнзода, Н.

- Қаххорова, С. Асадуллоев. –Ч.1.– Душанбе: Ирфон, 1983. – 560 с.
3. 4. Камоли Хучандй. Девон / Ба чоп тайёркунандагон: Ш. Ҳусейнзода, Н. Қаххорова, С. Асадуллоев. –Ч.2.– Душанбе: Ирфон, 1984. – 464 с.
 5. Камоли Хучандй. Девон / Таҳияи Абдуҷаббори Суруш. –Хучанд, 2011. – 632 с.
 6. Матлубаи Мирзоюнус (Хочаева). Назаре ба «назар»-и Шайх Камол. –Хучанд, шуморай ҷаши, 1996. – С.15-17.
 7. Фарҳанги забони тоҷикӣ. –Ч.1. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 951 с.
 8. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ / Таҳияи А.Нуров. –Душанбе: Маориф 1990, – 368 с.
 9. Фаҳриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф / Бо муқаддима ва тасҳехи Аҳмади Гулчини Маонӣ. –Техрон, 1336 ш. – с. 642.
 10. Шиблии Нуъмонӣ.Шеър-ул-аҷам. –Ч.5, чопи 2. – Техрон, 1336. – 195 с.
 11. Энциклопедияи адабиёт ва санъат. –Ч.1-2. –Душанбе, 1989.

Мӯътабар Бобоева¹

«ҲОФИЗНОМА»-И БАҲОУДДИН ХУРРАМШОҲӢ ВА УСУЛҲОИ ШАРҲУ ТАФСИРИ ҚАЛОМ

Ҳофизи Шерозӣ аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти форсу тоҷик аст, ки тавассути ашъори баландпарвозаш дар саҳифаҳои таърихи башар номаш сурати ҷовидонӣ қасб кардааст. Дар бораи рӯзгору ашъори ин шоири баландмақом бузургони зиёде сухан гуфтаанд, вале то имрӯз ҳам нағуфтаҳо бисёранд ва ҳанӯз ҳам рози сухани Ҳофиз нағуфтаву нокушода аст. Дар заминаи шеъри Ҳофиз дар садаҳои гузашта ба майдон омадани шурӯҳи зиёд нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар замони худи шоир таваҷҷӯх ба ашъори малакутии ин шоири нотакрор дар зехну забони мардум давр мезад ва онҳоро барои тафсиру тавзех раҳнамоӣ мекард.

Навиштани шарҳу тафсир ба ашъори Ҳоҷа Ҳофиз на танҳо дар садаҳои гузашта, балки дар замони мо ҳам идомат пазируftааст ва яке аз корҳои пурарзишро дар ин заминаи муҳаққиқ ва донишманди бузурги эронӣ, устод Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ бо номи «Ҳофизнома» анҷом додааст.

Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ дар соли 1324 ҳичрии шамсӣ, мувофиқ ба соли 1945 мелодӣ дар Қазвин ба дунё омада, муалифи бештар аз 50 китоб дар заминаи ҳофизшиносӣ, қуръонпажӯҳӣ, фалсафа ва адабиёти форсӣ ва соҳиби садҳо мақолоти илмӣ дар заминаи шинохти адабиёт ва масоили адабӣ ба ҳисоб меравад. Бо ин ҳама Хуррамшоҳӣ бо навиштани асари пурарзиши дучилдаи «Ҳофизнома» маъруфияти беназирро соҳиб гардид. Ба гуфтаи адабиётшинос А. Насриддинов ин китоб «пуртироҷтарин асар дар замони мо» дар шинохти шеъри Ҳофиз буда, то имрӯз беш аз понздаҳ маротиба таҷдиди чоп шудааст. «Ҳофизнома» маҳсулӣ заҳмати беш аз сисолаи устод Хуррамшоҳӣ буда, як навъ ҷамъbastкунандай ҳофизшиносии то имрӯз аст ва роҳнамои ҳофизшиносони имрӯзу фардост. Дар бораи арзишу аҳамияти ин асари бузург устод А. Насриддинов навиштаанд:

«... Ҳофизнома» пуртироҷтарин ва пурфурӯштарин китоб дар заминаи ҳофизшиносӣ аст ва такмилу илова шудааст. Соли 1989 дар Ҷумҳурии Исломии Эрон китоби сол баргузида шуд» (6,417).

Бояд гуфт, ки Хуррамшоҳӣ зимни шарҳи хеш 250 ғазали

¹ номзади илмҳои филологӣ, устоди ДДХ ба номи академик Б. Фафуров

Ҳофизро шарҳ додааст. Муаллиф сабаби ба ин кор рӯ оварданашро дар муқаддимаи асар чунин шарҳ медиҳад:

«Сипос Худованди корсози банданавозро, ки тавфиқи пайдою пинҳонаш ёрӣ кард, то ин хидмати ночиз сомону поён ёфт. Пажӯҳишҳои ҳофизшиносиӣ ва баҳс перомуни шеъру шахсияти шоир бо ин, ки собиқаи 400-500 сола дорад, vale қиёс бо нуфузи азиму оламгири ҳунари қудсии Ҳофиз тангмоя менамояд. Дар асри ҷадид эътинои ҷиддитаре ба Ҳофиз мешавад, vale ҳамчунон ҳаққи Ҳофиз адо намешавад. Корномаи ҳофизшиносии мусосири Эрон пурбарг аст, аммо пурбор нест. Агар корҳои карда андак нест, корҳои накарда низ бисёр аст. Бо вуҷуди ҷанд ҷоҳономаю фарҳанги ашъори Ҳофиз ҳанӯз мушкили лугату маънои шеъри Ҳофиз ҳал нашудааст, то чӣ расад ба мушкилоти маъноии маънавию фикрию фарҳанг. Ҳанӯз ба тозагӣ аз обу гили тасҳехи Девони Ҳофиз берун омадем. Баъзе қасон бар онанд, ки ҳанӯз ҳам берун наомадаем. Дар арсаи тафсиру шарҳи шеъри Ҳофиз ҳам ба ростӣ ҳанӯз ҳам судеро пушти сар нагузоштаем» (3, 32).

Таъкид кардем, ки устод Ҳуррамшоҳӣ худуди 250 ғазали Лисонулғайбро мавриди шарҳ қарор додааст, зоро муаллифи мазкур бар он ақида аст, ки на ҳамаи ғазалҳои Ҳофиз ба шарҳ ниёз доранд. Аз ҳамин хотир, шорех интихобан ҳамин миқдор ғазалҳои Ҳофизро шарҳ додааст. Муҳтавои шарҳи Ҳуррамшоҳӣ бар ин матолиб фарогир шудааст:

1. Шарҳи алфозу иборот (монанди ибороти оби Ҳизир, остин афшондан, оинаи Сикандар, «ман язид»... ва м. и.).
2. Шарҳи номҳо, ки ба баҳшҳои зерин ҷудо мешавад:
 - а) А.Шахсони қуръонӣ: Одам, Нӯҳ, Сулаймон, Мӯсо, Ҳизр, Сомирий, Исо, Абӯлаҳаб, Ҳорут, Юсуф... ва ғ.;
 - б) Шахсиятҳои таъриҳӣ: Ҳаллоҷ, Боязид, Шофейӣ, Муборизиддиншоҳ, Шоҳ Шуҷоъ, Шайх Абӯисҳоқ, Кисро, Ҳусрави Парвиз, Искандар, Доро, Темур, Ҳочӣ Қивом ... ва ғ.;
 - в) Номҳои ҷуғрофӣ: Рукнобод, Шероз, Самарқанд, Мусалло, Бухоро, Ҳутан, Хито ва ғ.;
 - г) Шахсиятҳо ва мавҷудоти асотирӣ: Рустам, Сиёвуш, Ковус, Баҳман, Қубод, Мачнун, Лайлӣ, Зулайҳо ва ғ.

Дар баробари ин, устод Ҳуррамшоҳӣ як даста мағоҳимро ба унвони мағоҳими қалидӣ зикр кардааст, ки ба таври зерин аст:

- а) Мағоҳими қуръонӣ: баёни иқтибосҳои пайдову пинҳони Ҳофиз аз оёти Қуръони мачид, ҷордаҳ ривоят, исми аъзам, асмоуллоҳ, баъзе ҳақоиқу истилоҳоти қуръонӣ, мисли- Арш, Тубо, Сидра, шаби қадр, дуо, малакут, айнуляқин ва ғ.;

б) Мафоҳими каломӣ ё фалсафӣ: касби ҷавҳари фард, баҳс дар ҷубронгароии Ҳофиз, баҳс дар ихтиёрангории Ҳофиз, гироишҳои шеърии Ҳофиз, масоили адлу шар ва ғ.;

в) Мафоҳими ирфонӣ: истиғно, самоъ, томот, таҷаллӣ, ишқ, тариқат, тавба, рӯҳ, сабр, тавакkal, ризо, сӯфӣ, хонақоҳ, хирқа сӯхтан, каромот ва ғ.;

г) Мафоҳими ҳоси истилоҳоти мусиқӣ:: оҳанг, абрешим, аргунун, роҳ, Ҳичзор, Ироқ, бозгашт, ҷанги сабӯҳ, ной ва ғ.;

ғ) Мавҷудоти шеърӣ ва рамзу мафоҳими ҳунарӣ: пири мугон, дайри мугон, майи мугона, ҷоми Ҷам, ҳаробот, соқӣ, майхона, ринду риндӣ, ганҷу вайрон, оҳу оина, зарраву хуршед, насиму ғунча, зулфу тоб, бунафша, ҷашм, нарғис, қадаҳи лола, савсан, бод, бемори сабо, бемори ҷашм, ҷоҳи занҳадон, табассуми субҳ, ҳандаи ҷом, ҳандаи шамъ, дуҳтари раз, сарви равон, ғанчи равон, шаби зулф, қуфри зулф, зулфи дуту, ҳоли ҳунду ва ғ.;

д) Ишора ба санооти адабӣ: истиороту ташбехот ва ҷиносҳо, бозкушоии ҳомоҳо ва назари он;

е) Баҳс дар иҳтилофоти қироат: монанди таркиботи «деви Сулаймон мусалмон нашавад», «гулобе ё шаробе ба ҳоки Одам рез», мафҳуми «киштишикастагон» ва ғ.;

ё) Мафоҳими марбут ба фарҳанг: кимиё гавҳар шудан, қатраи борон, лаълпарварӣ, хуршед, фол, истиҳора ва ғ.;

ж) Истилоҳоти илми нуҷум: ҳафт аҳтар, Парвин, Зӯҳра, Сурайё, Зуҳал, толеъ, иртифоъ, даври қамарӣ, авчи завол ва ғ.

Равише, ки дар ин шарҳ Ҳуррамшоҳӣ ба кор гирифтааст, бесобиқа набуда, бо ду роҳ сурат гирифтааст:

1. Шарҳи Ҳофиз бо Ҳофиз, яъне истифода аз абёту таъбирҳои ҳуди Ҳофиз барои шарҳи абёти мавриди тавзех.

2. Истифода аз ашъори гаронмояи адабиёти форсӣ зимни шарҳи абёти мушкилфаҳми Ҳофиз. Бояд таъкид кард, ки заминаҳои фикрӣ ва, ҳамчунин, фарҳангу маърифати замони Ҳофизро низ аз ёд набарорад.

Ҳуррамшоҳӣ дар шарҳи абёт ва мафоҳими ашъори Ҳофиз ҳам ба фарҳангига имрӯз, ҳам тафаккуру зеҳни замонаро асоси кори хеш қарор дода, кӯшиш намудааст, ки заминаҳои фикрӣ ва, ҳамчунин, фарҳангу маърифати замони Ҳофизро низ аз ёд набарорад.

Барои истиidlол овардан ба гуфтаҳои хеш, мо тафсири нахустгазали Ҳофизро дар шарҳи Ҳуррамшоҳӣ дида мебароем: Дар ибтидо Ҳуррамшоҳӣ матни ғазали мазкурро ба пуррагӣ овардааст, ки бо байти зерин оғоз мегардад:

*Ало, ё айюҳассоқӣ, адир қаъсан ва новилҳо,
Ки ишиқ осон намуд аввал, вале уфтод мушкилҳо.*

Баъд аз ин, шорех байти мазкурро ба гунаи зер ба риштаи тафсир мекашад: «Эй сокӣ, чоми майро ба гардиш овар ва ба ман бирасон. Судӣ гуфтааст, ки Ҳофиз ин мисрато аз Язид ибни Муовия тазмин кардааст ва асли шеъри Язид ба ин қарор аст:

*Ана-л-масмуу му ъиндӣ битарёқин ва ло роқӣ,
Адир каъсан ва новилҳо ало ё айюҳассоқӣ» (2).*

Баҳоуддини Ҳуррамшоҳӣ дар иртибот ба ин масъала андешаронӣ намуда, таъкид месозад, ки аллома Қазвииӣ дар як баҳси муфассале бар қавли Судӣ тардид ворид мекунад ва феҳрасти муфассалеро аз китобҳое, ки дар он шеъри Язидро меёбанд, ёд мекунад, ки дар онҳо нишоне аз ин абёт нест. Баъд ҳадс мезанад, ки мусалмонони мутаассиби турки муосири Судӣ ин ҳикоятро барсочтаанд, яъне шеърро ба Язид, сипас тазмини онро ба Ҳофиз нисбат додаанд, то хонандагони Ҳофизро ба монанди ў нисбати ў бадбин созанд. Сипас, дар поёни баҳс мегӯяд, ки ба эҳтимоли қавӣ бо таваҷҷӯҳ ба мазомину алфози мавҷуди дар ин абёт монандро, ки «масмум», «тарёқ», «каъс» ва назоири он аст, дақиқан яке аз ғазалиёти Саъдӣ ба ин матлаъ аст:

*Ба поён омад ин дафтар ҳикоят ҳамчунон боқӣ,
Ба сад дафтар нашояд гуфт шарҳи ҳоли муштоқӣ.*

Бинобар ин ҳам, ин ду мисраъ ё байти мансуб ба Язид ба илҳом аз ғазали Саъдӣ дар фосилаи Саъдию Ҳофиз суруда шуда бошад. Мисоли мисраи «Ки ишқ осон намуд аввал, vale уфтод мушкилҳо» дар шеъри Ҳофиз намунаҳои дигар низ дорад:

*Нозпарварди танаъум набарад роҳ ба дӯст,
Ошиқӣ шеваи риндони балокаи бошад.*

* * *

*Таҳсили ишқу риндӣ осон намуд аввал,
Охир бисӯҳт ҷонам дар қасби ин фазоил.*

Ҳуррамшоҳӣ бо далелҳои мутқану қотеъ ҳар яке аз байтҳои зикршударо шарҳ додааст, ки барои тақвияти байти аввали ғазали нахустини Ҳофиз оварда шудаанд.

Ҳамин тавр, Устод Ҳуррамшоҳӣ дар шарҳу тафсири ибороту қалимоти шеърии Ҳофиз ҳам маҳорати комил нишон дода, кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки онро байт ба байт маъникушӣ намуда, матлаби Ҳофизро ба хонандагон расонад. Бояд таъкид намуд, ки Ҳуррамшоҳӣ ба хотири дар сатҳи зарурӣ анҷом додани таҳқиқоти хеш дар заминаи шинохти шеъри Ҳофиз тамоми ҷусторҳои муҳаққиқони муосирро, ки дар перомуни шеъри Ҳофиз ба вучуд омадаанд, омӯхта, андешаҳои онҳоро низ дар мавориди зарурӣ ба мизони андеша баргузидааст. Дар ин замина, метавон таҳқиқоти бузургтарин муҳаққиқон ва ҳофизпажӯҳонро номбар намуд, ки ҳар яке барои дарку фаҳм ва

маърифати шеъри Хоҷаи Шероз аҳамияти маҳсус доранд. Шореҳ бо камоли мутолиаи зиёде, ки дар заминаи кутуби марбут ба шарҳу тавзех ва масоили таҳқиқии ашъори Ҳофиз дошта, шеъри Ҳофизро аз дидгоҳи мухталиф мавриди шарҳу тафсир қарор додааст. Ҳар нафаре, ки бо ин китоби муътабар ошно мегардад, метавонад шеъри Ҳофизро ба хубӣ дарку маърифат намояд. Дар зимни шарҳи байтҳои ҷудогонаи шеъри Ҳофиз Ҳуррамшоҳӣ барои тақвияти гуфтаҳои хеш аз ашъори шоирони зиёде абёти шоҳид меоварад, ки ҳамагӣ дар дуруст фахмидани маонии шеъри Ҳофиз аз аҳамияти муҳим бархурдоранд.

Пайнавишт:

1. Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. -Душанбе, 1983. – 586 с.
2. Судӣ. Шарҳи девони Ҳофиз /ба қӯшиши Забеҳуллоҳ Бадоғӣ. Интишороти Ҷонзода, чопи Фаҳри ислом (бидуни соли нашр). – 598 с.
3. Баҳоуддини Ҳуррамшоҳӣ. Ҳофизнома. Шарҳи алфоз, аълом, мағоҳими калидӣ ва абёти душвори Ҳофиз. Иборат аз ду ҷилд – Техрон: Суруш, 1372. – 1540с.
4. Насриддинов А. Маърифат ва шарҳи адабиёт. -Душанбе, 1991.
5. Насриддин, Абдулмансон. Шарҳнависӣ дар таърихи адаби форс-тоҷик. (иборат аз ду ҷилд). - Ҳуҷанд, 2000-2001.- 252с.
6. Насриддин, Абдулмансон. Ҷиҳил мақола (Таърихи адабиёт, матншиносӣ, нақди китоб, тарҷумаҳои қуръонӣ, ирфон). – Ҳуҷанд: Ганҷинаи сухан, 2007. – 577с.

Ориф Навшоҳӣ¹

ОСОРИ ХУЧАСТАИ ХУЧАНДИЁН ДАР ПОКИСТОН

Ин гуфтори кӯтоҳро ба расми савботу раҳовард дар сафари соли 2010 (12 июл) аз кишвари Покистон ба Хуҷанд барои дӯстони тоҷикӣ дар Хуҷанд ба вижа профессор Абдулмансони Насриддин, бурда будам. Ин гуфтор дар ҳамон рӯзгор дар маҷаллаи «Рӯдакӣ» (Душанбе, шумораи 26 ва 27, соли 1389 шамсӣ) нашр шудааст. Ба мурури замон, иттилооте мазид дар ин мавзӯъ ба даст омад, ки акнун бар он гуфтор афзуда шудааст. Ва инак таври қанди мукаррар пешкаши дӯстони тоҷикӣ мешавад. Гар қабул афтад, зиҳӣ иззу шараф...

Алоқаи ман чустучӯи осори хаттӣ аст ва дар ин чустучӯ ба осори хаттии муаллифони ҳар билоду шаҳр ва қаря, ки дар он ҷо забони форсӣ маъмулу роиҷ будааст, бармеҳӯрам. Дар ин мақола ҷанд асари хаттии муаллифони хуҷандитаборро, ки дар китобхонаҳои мухталифи Покистон вуҷуд дорад, ба дӯстон муарриғӣ мекунам. Будани ин осори нависандагону шоирони хуҷандӣ дар гӯшаву канори Покистон, ҳуд далели мухкам бар равобити фарҳангии дерина ва додуситади илмӣ дар гузаштаҳои дуру дароз аст. Аз лиҳози ҷуғрофииёй мо альён аз якдигар каме дурен, vale ҳузури бузургони Хуҷанд ҳамеша дар сафаҳоти таърихи фарҳангиву адабии Шибҳи Қора будааст. Дар соли 1996 вақте Академияи адабиёти Покистон меҳост шоире орифмашраб аз кишвари Тоҷикистон интихоб кунад ва ашъори вайро ба забони урду тарҷума намояд, ҳеч шоире дигар набуд, ҷуз Камоли Хуҷандӣ. Доктор Муҳаммадсiddики Шиблӣ 101 ғазали Камолро баргузид ва бо номи «Тоҷикистонке сӯфӣ шоир Шайх Камоли Хуҷандӣ» (Шоирӣ сӯфии Тоҷикистон Шайх Камоли Хуҷандӣ) ба урду тарҷума кард ва дар 231 сафҳа чоп намуд.

Дар васфи Камоли Хуҷандӣ:

Дар нусхай хаттии «Асрор-ул-ҳат» (таълифшуда дар 1102 ҳ./1690 м.) ин байт дар васфи Камоли Хуҷандӣ дидаем:

Он, ки шеъраш ҷу меваҳои Хуҷанд,

Ҳаст ширинтар аз қаноту зи қанд

(Асрор-ул-ҳат, варақи 19 а).

Агар сафаҳоти тазкираҳову таъриҳҳоро бо диққат тааруқ кунем, ҳузури даҳҳову бистҳо шоиру донишманди хуҷандиро метавонем дар Шибҳи Қора ёбем, ҷи ҳузури ҷисмигу ҷи ҳузури маънавӣ. Ин мавзӯъ

¹ доктори забон ва адаби форсӣ (Покистон)

ниёз ба таҳқики ҷудогонае дорад.

Нуқтаи оғози ин муҳоҷиратҳо дар чӣ мақтаи таъриҳ буда? Ман бар ҳасби тасодуф дар шарҳи ҳоли Шайх Фариҷаддин Маъсӯди Ганҷшакар (ваф. 664 ҳ./1266 м.) орифи маъруфи Шибҳи Қора, ки дар Покистон мадфун аст, дидам, ки модари эшон духтари Мавлоно Ваҷҳуддини Хуҷандӣ буда ва ин хонавода аз ҷанд насл пештар аз Хуҷанд ба Кобул ва аз он ҷо ба Панҷоб ҳичрат карда буд. Пас, нуқтаи оғози ин муҳоҷиратҳо, ҳатто қабл аз қарни дувоздаҳуми мелодӣ бармегардад ва дар асри тиллои Темуриёни Ҳинд, ҷун аз мағзҳову истеъдодҳо истиқболи фаровон мешуд, корвонҳои мусоғирону муҳоҷирони билоди Мовароуннаҳр ба Ҳинд пурбортар мешаванд ва мубодилаҳои фарҳангӣ ташдид пайдо мекунад.

Муҳаммад ибни Садри Тоҷи Абдуссии Аҳситони Дехлавӣ (700-752 ҳ./1300-1351 м.) муаллифи «Басотин-ул-унс» ва мунший Муҳаммад Фиёсуддин (721-725 ҳ./1321-1324 м.) ва Муҳаммад ибни Туғлуқ (725-752 ҳ./1324-1351 м.) дар 726 ҳ./1325 м. гармозадаву мариз шуд ва дар Дехлӣ бо муолиҷоти табиби донишманд Муҳаммади Хуҷандӣ сиҳҳати куллӣ ёфт. Аҳситони Дехлавӣ аз ин табиби хуҷандӣ бо алқоби баландболое аз ҳазоқати ў ёд кардааст ва ин табиб назди подшоҳони силсилаи Туғлуқ дар Ҳинд иззату шараф дошт. Гуфтаи муаллифи «Басотин-ул-унс» ҷунин аст: «Ҳам дар аснои ин ҳоли душвор мавлоно ва саййидино малик-ул-атиббо, қудват-ул-хукамо, бадр-ул-ҳаққи ва-д-дин, муаззам-ус-салотин, кошиф-ур-румузи-л-ҳикмат-й-йунонӣати, фотеху қунуз-ул-ъулуми-л-бурҳонӣати, шифо-ул-ъоламин Муҳаммади Хуҷандӣ домат маёмина анфосиҳи ва баракота ақдомиҳи азсафари дарё бар сарвақти ин заиф расид ва он баҳри азби фурӯт бар ин ташни оби ҳаёт омад. Табибе муҳаққиқ, ҳакиме муфаллиқ, шифои очил бо давои ў ҷун араз бо ҷавҳар мулозим ва эътидоли бадан ба мушоҳидай маҳёи ҳаётафзои ў ба сони зиллат аз мағфират мафориқ, дасте ҷун дами Исо, қадаме ҷун қадами Хизр дар маърифати ташреҳи абдон ва қайфияти таркиби инсон гӯи сабқату ручҳон аз ҳукамои ҷолинусманзалат ва атиббои буқротмаргабат рабуда, агар ҳадиси самуми қотил бар забони шакарбораш биравад, мизоч нӯшдоруву тарёки акбар гирад ва агар ёди боди самуми оташи феъл дар хотири ҳикматосораш бигзарад, дар латофат бо боди сабои дилгушо дами тафаввуқ занад. Имдоди ҳусни тадбираш аз кӯраи оташ ҷашмаи оби ҳаёт бигшояд ва хоки касифро ҷун ҷурми ҳаво латиф гардонад. Дақоқи илоҷаш гӯши асамми бунафшаро шунавову забони алкани савсанро гӯё ва дидай акмаҳи нарғисро бино қунад ва ба аъмоли фикрати соиб миёни табоiei муҳолиф мувоғиқат ҷунон падид орад, ки то интиҳои муддати бақои олами унсурӣ губорӣ

мухолифату мубоянат бар ахволи эшон нанишинад ва ба диққат ҳикмати рӯҳро бо чисм чунон улфату пайванд дихад, ки то ҳашр арвоҳу ашбоҳи ҳабли матини мувосилати эшон ба ҳеч ҳодиса воҳиву гусаста нагардад ва ба қасрати муморисат қуллиёту ҷузъиёти ин илми шарифро набзосо дар барони тасарруф овардаву ба изҳори манофеъ ва фавоиди таҷоруби дароз олати асқоми қавӣ аз ачсоми заиф ва дар исботи фазилати ин санъати дақиқ далоил возеху бароҳин лоҳ намуда. Фалаки ҳикматро бадрест доим-ул-анвор ва дарёи донишро дуррест шоҳвор, дар маҷмаи атиббои забон (казо:замон) садрнишине билистихқоқ ва дар ҳалқаи ҳукамои овон собиқе билиттифоқ... ва бо ин фазоили собиқа ба мадади табъи латифу хотири равшан дар соири анвои улуми ақливу нақлӣ ба насибе воғир маҳфуз (маҳзуз) гашта ва ба васоили фазоили бемунтаҳо, на ба фазоили васоили миннатҳо, дар ҳазрати салотини фалакмакону таҳтнишинони ҷамнишон иззи қурбат ва шарафи ихтисос ёфта ва мувоғиқу мухолиф ба камоли дониш ва вуғури ҳазоқату юмни қадам ва хучастагии дам ва илми комилу амали шомили ўгувояхӣ дода» (Басотин-ул-унс, саҳ. 23-24).

Яке дигар аз ин навъ мисолҳои муҳоҷирati хонаводаҳои хучандӣ, хонаводаи Бадруддини Акбарободӣ ибни Ҳофиз Баҳоуддин ибни Шайх Ғуломмуҳаммад, аз аҳфоди Абдуллоҳ ибни Салом саҳобии Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, аст. Падарони ўз Ҳучанд ба Ҳинд ворид шуданд ва дар рӯзгори Акбар (963-1014ҳ) қазои Фатҳпур Сияқриро ба ўҳдаи худ доштанд. Бадриддини Акбарободӣ дар 1550 ҳ./1737-1738 м. аз Фатҳпур Сияқрӣ ба Ҳайдарободи Дакан рафт ва чандин осор ба ёдгор гузошт, ки машҳуртарини онҳо «Бадр-уш-шурӯҳ» – шарҳи девони Ҳофиз аст ва дигар осори ўз бад-ин қарор аст: «Сифот-ул-имон», «Шарҳуллоҳи сидрат-ул-ислом», «Хулюсат-ул-ҳикам», «Айн-ул-маонӣ», «Мабдаъ ва маод», «Шарҳи «Гулистон»-и Саъдӣ». «Бадр-уш-шурӯҳ» дар шавволи 1321 ҳ./1904 м. дар матбааи Муҷтабоии Деҳлӣ чоп шуд ва дар хотимаи табъ омада, ки ин чоп бар асоси нусҳаи хаттие буда, ки Муҳаммад Муслиҳиддин ибни Шайх Алоуддин ибни Шайх Ғуломмуҳаммад ибни Ҳофиз Шаҳобуддин ибни Ҳофиз Қозӣ Алоуддин, (ки ин яке бародари бузурги шорех аст) дар таърихи 1254 ҳ./1838 м. китобат карда буд ва дар китобхонаи Мавлавӣ Зафаруддин ибни Аслаждиддини Акбарободӣ маҳфуз буд. Мавлавӣ Зафаруддин низ аз ахлофи шорех буд.

Ду хучандӣ дар Уҷ

Шайх Чамолиддини Хучандӣ ва наваи Шайх Разийаддини Ганцилм дар Уҷ мадфунанд. Шайх Разийиддин алломаи рӯзгору шайхи тариқат ва аз хулафои хоси Шайх Рукниддини Олимӣ Мӯлтонӣ (735 ҳ./1335 м.) буд. Ўустоди Маҳдуми Ҷаҳониён Ҷаҳонгашти Бухорӣ

(707-785 х./1307-1383 м.) низ буд. Маҳдуми Ҷаҳонгашт дар таъиidi яке аз фатовои Шайх Разийиддин иборате навишт, ки нишонаи бузургӣ ва эҳтироми вай аст: «Асоба фимо ачоба-л-устоз-ул-аҷал-ал-муршид-ул-комил-ал-акмали шайхӣ аш-Шайх Разийиддин Ганҷилм нафаъналлоҳу ва ийюкум биъилмиҳи ва камолииҳи ва афозаллоҳу ъалайно фуҷузаҳу ва наволаҳу» (Таърихи Уч, саҳ.13, Хиттаи поки Уч, саҳ. 189).

Пире аз табори хуҷандӣ дар Ҳинд

Сайд Иноятуллоҳ ибни Сайд Муҳаммад ибни Илаҳодди Ҳусно, пире аз тариқаи «Накшбандия» буд, ки ниёғони ўаз Хуҷанд ба Ҳиндустон омада буд ва ин пир дар Ҳинд зода шуд. Ӯ муриде бо номи Шамсиддин дошт, ки китоби «Иноёти улухия»-ро дар 1162 х./1749 м. дар шарҳи ҳоли ў навишт ва ман нусхаи хаттии ин китобро (шумораи 1556-1961) дар Осорхонаи Музеи миллии Покистони Карочӣ дидаам.

Хулоса, бояд рӯи так-таки хонадонҳои Хуҷанд, ки ба Шибҳи Қора ҳичрат карданд, таҳқиқ анҷом бигирад, то нақши онон дар таъмими фарҳангӣ муштарак равшантар шавад. Ман дар ин ҷо бинобар фурсате, ки доштам, як гӯшаи бисёр хурди таърихи фарҳангиро гирифтаам ва аз як хонаводаи илмии хуҷандӣ, ки ба Панҷоб ҳичрат кардаву дар он ҷо сукунати доим гирифта буд ва ба баракати илму дониши худ дар он сомон мақому эҳтиром ба даст оварда буд, ишора кардаам.

Дар ин гуфтор фақат чаҳор муаллиф ё шоири хуҷандитабор ба тартиби замонӣ баргузидаам ва осори хаттии онҳо нишон дода шудааст. Дар муарррии нусхаҳои осор фақат ба як нусха иктиро шудааст, албатта, ин бад-он маъно нест, ки аз осорашон нусхаҳои дигар дар Покистон вучуд надорад. Дар ин феҳристи муаллифон, номи Соиниддин Алии Туркаи Хуҷандии Исфаҳониро амдан наёвардам, чӣ ҳам аз назари тэъдоди муаллафот ва ҳам аз назари тэъдоди нусхаҳи хаттӣ, ҳар яке осораш дар Покистон ба ҳадде фаровон аст, ки аз зикри онҳо сарфи назар кардаам.

Абдулҷаббори Хуҷандӣ, қарни ҳафтуми

ҳичрӣ / сездаҳуми мелодӣ

Китобе манзум бо номи «Мадҳал» дар илми ситорашиносӣ билумум ба Ҳоҷа Насириддини Тӯсӣ (ваф. 672 х./1274 м.) мансуб мешавад. Вале дар нусхаи Донишгоҳи Техрон номи сарояндаи он Абдулҷаббори Хуҷандӣ ва соли сурудан чимодиуссонии 616 х./1219 м. омадааст. Нусхаҳои мутааддии ин китоб дар Покистон дида шудааст, аз ҷумла – дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 3389 бо таърихи китобати 903 х./1497 м. дар сафаҳоти 224 то 251 (Феҳристи муштарак. – Ҷ.1.– саҳ.298).

Камолиддин Масъуди Хучандӣ (вафот 800 ё 803 ҳичрӣ, мутобик 1397 ё 1400 мелодӣ)

Аз «Девон»-и Камолиддин Масъуди Хучандӣ – шоири номдори Хучанд нусхаҳои мутааддид дар китобхонаҳои Покистон мавҷуд аст. Дар ин ҷо фақат ба ду нусха ишора мешавад. Яке дар Китобхонаи Ҷӣ Муиниддин Марҳуми Лоҳур мавҷуд будааст, бо таърихи китобати 850 ҳ./1446 м. 129 варақ. Нусҳаи дигар дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 867 бо таърихи китобати 944 ҳ./1537 м. дар 422 сафҳа мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.7.–сах.479).

Алоуддин Аҳмади Хучандии Бурхонӣ (ваф.830 ҳ./1427 м.)

«ал-Қусорӣ» дар сарфи забони арабӣ – таълифи Алоуддин Аҳмади Хучандии Бурхониро шорехе номаълум ба форсӣ шарҳ кардааст ва нусҳаи хаттии ин шарҳ дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 10530, дар 104 сафҳа мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.13.–сах.2653). Ҳочӣ Халифа дар «Қашғуз-зунун» нисбати муаллифро «Хучандӣ» навиштааст, ки тасҳифи «Хучандӣ» аст.

Низомуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад Рустам ибни Абдуллоҳи Хучандӣ (тав.1063 ҳ./1653 м.)

Низомуддин Муҳаммад – яке аз муаллифони хучандитабор дар асри Аврангзеби оламгир, подшоҳи темурии Ҳинд (1658-1707 м.) Дар Амнободи Панҷоб зиндагӣ мекард. Аҷдоди ўз Хучанд ба Амнобод ҳичрат карда буданд. Падари ўз Муҳаммад Рустам қозии Амнобод буд. Низомуддин Муҳаммад ҳам дар дарбори Аврангзеб бор дошт. Тамоми умрашро дар татаббуъ дар сираи набавӣ ва шарҳ кардани қасоид дар мидҳати Расули карим ба сар кард ва осори мутааддиди форсӣ дар ин замина ба ёдгор гузошт. Осоре, ки аз қалами ўз ҳанӯз мавҷуд аст, ба шарҳи зер аст:

«Шарҳи қасидаи Муҳаммадия». Вай ду шарҳ бар ин қасида навишта буд, яке баланду дигаре кӯтоҳ. Аз шарҳи кӯтоҳ, ки дар соли 1094/1683 нигошта буд, нусҳае дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 2151 бо таърихи китобати 1255 ҳ./1839 м. сафҳаи 42 то 93 мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.8.–сах.992).

«Шарҳи «Шамоил-ун-набӣ»-и Тирмизиро дар рабеъуссонии 1108 ҳ./1696 м. нигошт. Нусҳаи хаттии он дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 639 бо таърихи китобати 1116 ҳ./1704 м. 803 сафҳа мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.10.–сах.199-200).

«Шарҳи «Наът-ун-набӣ». Шарҳи қасидаи Бонат Суод аст дар

мадҳи ҳазрати Расули акрам, ки дар 1113 ҳ./1701-1702 м. навишта буд. Нусхаҳои мутааддид дар Покистон аст, аз ҷумла – дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистони Исломобод, шумораи 2255, дар 134 сафҳа низ мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.8.– саҳ.991).

«Шарҳи қасидаи Абулъалои Мааррӣ»-ро дар 1114 ҳ./1702-1703 м. навишта буд. Як нусха дар қитобхонаи Ҷӣ Муиниддини Марҳуми Лоҳур дар 246 сафҳа мавҷуд будааст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.8.– саҳ.993).

«Шарҳи дуруди мустағос». Нусхае дар қитобхонаи шаҳсии Мавлоно Муҳаммад Алӣ, Макҳад, дар баҳши Атаки Панҷоб дар 50 сафҳа мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.3.– саҳ.1595).

«Шарҳи қасидаи «Бурда». Нусхае дар қитобхонаи Диёлсингтар, Лоҳур, шумораи 730, дар 138 вараг мавҷуд аст (Феҳристи муштарак. – Ҷ.8.– саҳ.992).

Низомуддин Муҳаммади Хуҷандии Амнободӣ шоир низ будааст ва «Низом» таҳаллус дошт. Дар ин ҷо намунаи шеъри ӯ аз дебочаи «Шарҳи қасидаи Бонат Суод» оварда мешавад:

*Ҳазор ҳамд, ки наъти ҳабиби Рабби ибод,
Марост вирди шабу рӯз, қути руҳу фуод.
Ҳазор шарҳ ба арабиву форсӣ созам,
Зи шарҳу матн ба ҷуз зикри дӯст нест мурод.
Зи ҷӯши ишқ навиштам шурӯҳи наъти ҳабиб,
Ба гайри ишқ, ки дилро ба рӯи тег ниҳод.
Ба дасти ишқ дилам наътро нигоштааст.
Дилам, ки бар дами шамшер гайри ишқ ниҳод.
Гул аст наът зи бустони қудсу аз сари шавқ,
Низоми дин-ст бар-ӯ андалеби пурфарёд.
Зи ҳусни наътузи ишқи Низоми Амнобод,
Шуда-ст ҳуснободу шуда-ст ишқобод.*

Чунонки дар ин ашъор омадааст, шоир ҳеч алоқаву ишқи дигар ба ҷуз наъту мидҳати ҳабиби Ҳудоро надошт ва осори ӯ гувоҳи ростин бар ин амр аст.

Ҳакими Чанобӣ яке аз шоирони Панҷоб, ки ҳамватаనу ҳамзабони Низомуддин буда, дар ситоиши ӯ чунин гуфтааст:

*Низомиддин ба ҷои Мавлавӣ ҳаст,
Ки комил бо камоли маънавӣ ҳаст.
Чу падараи меҳрубон устод ӯро,
Ки додӣ қобилият дод ӯро.
Сухан меронд з-истеъдодаи аксар,
Набудаш, ай магар шогирди дигар.
Ҳузури подшоҳон борҳо шуд,*

*Ба хурдӣ тир з-ин сон корҳо шуд.
Шуда равишан зи хушиқрии ў,
Ба Оламгир оламгирни ў.
Ба Дакҳан шоҳ васфи ў шунида,
Гувоҳи фазли ў шарҳи қасида.
Вале чун ҷанг бо куффор будаши,
Таваҷҷӯҳ ин тараф душвор будаши.
Ба радду қадҳи кас нокарда ҳӯе,
Ки дар шарҳи қасида бурда гӯе.*

(Тухфат-ул-Панҷоб).

Дар байти охир шоир бо камоли ҳушёрӣ ҳам ба «Шарҳи қасидаи «Бурда»-и Низомуддин ишора кардааст ва ҳам ба гӯй бурдан аз дигар ширеҳон дар шарҳ кардани ин қасида.

Ҳакими Чанобӣ дар ситоиши Муҳаммад Рустам падари Низомуддин низ ашъоре дорад. Ин байт аз онҷост:

*Хуши он қозии Амнобод Рустам,
Ҳама инсоғ, адлу дод Рустам.*

(Тухфат-ул-Панҷоб).

Абдуллоҳи Хучандии хушнавис

Чанде пеш дуктур Ато Хуршед тасовири авроқе аз як Қуръони маҷиди дастнавис барои ман фиристод, ки котиби он «Абдуллоҳи Хучандӣ» аст. Вай ин нусхаро дар 1191 ҳ./1777 м. ба хати ҳуши насх қитобат кардааст. Нусха тазҳиб низ дорад. Асли нусха дар маҷӯаи Институти Китобхонаи Озоди Донишгоҳи Исломии Алигарҳи Ҳинд мавҷуд аст. Умедворам, ҳунардӯстон ин хушнависи хучандиро бишиносонанд.

Пайнавишт:

1. Асрор-ул-ҳат. Таълифи Шайх Фазлуплоҳ ибни Шайх Атоуллоҳи Форуқии Аврангободӣ, нусхай хаттии Ориф Навшоҳӣ. – Исломобод.
2. Басотин-ул-унс. Муҳаммад ибни Тоҷи Абдуси Аҳситони Дехлавӣ / Тасҳеху муқаддимаи профессор Назир Аҳмад. Маркази таҳқиқоти форсии Ройзании фарҳангии сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон. Дехлӣ нав, 2010.
3. Таърихи Уч. Мавлавӣ Ҳафизурраҳмон. –1930.
4. Тухфат-ул-Панҷоб. Ҳаким Майто (мутахаллис ба Чанобӣ), 1100/1689, Оршеви Миллии Покистон. – Исломобод, шумораи захираи муфтии Фазл Азим, ислом 231.
5. Хиттаи поки Уч. Шаҳоби Дехлавӣ. – Баҳовулпур, 2009.
6. Шарҳи қасидаи Бонат Суод. Низомуддин Муҳаммади Хучандии Амнободӣ.
7. Феҳристи муштараки нусхаҳои хаттии форсии Покистон. Аҳмади Мунзавӣ. Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистон. – Исломобод, 1982-1997.

Таҳияи Иззатбек Шехимов

Сорбон Азизов¹

«МАЧОЛИСИ САБЪА»-И МАВЛОНО ҶАЛОУДДИНИ БАЛХӢ ВА АРЗИШҲОИ АДАБИИ ОН

Пас аз ривоҷи дини ислом ва зуҳури адабиёти сӯфия маҷлисгӯй дар байни форсизабонон ривоҷу равнақи бештар пайдо намуд. Баъзе аз машоҳии сӯфия ба маҷлис гуфтан маъруф буданд. Маҷолисе, ки Шиблӣ дар Бағдод, Абӯсаид Абулхайр дар Нишопур, Баҳоуддин Валад дар Балх баргузор менамуданд, машҳур аст. Дар воқеъ, бисёре аз таълимоти машоҳии сӯфия аз тариқи маҷлисгӯй ба муридон расонида мешуд. Муридон аз ин маҷолис ёддоштҳое бармедоштаанд ва қисме аз онҳоро дар таълифоти худ аз забони шайх ва пиру муршиди хеш нақл намудаанд. Аз баъзе маҷолиси сӯфия осори мустақиле то мо расидааст, ки «Маҷолис»-и Аҳмади Фаззолӣ, «Маҷолиси сабъа» ва «Фиҳи мо фиҳи»-и Мавлоно Балхӣ, «Чиҳил маҷлис»-и Алоуддавлаи Симнонӣ ва «Фавоид-ул-фуод»-и Низомиддини Авлиё аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Суннати маҷлиснависӣ дар асри XIII ривоҷи бештар пайдо намуда, осори арзишманду бошукухе аз мероси маҷлисгӯии сӯфия ба ҳамин қарн мутааллик мебошад. Маҷолиси Баҳоуддин Валад ва ёрону хонаводаи ў, «Маҷолиси панҷона»-и Саъдӣ, Сайфиддини Боҳарзӣ ва «Чиҳил маҷлис»-и Алоуддавлаи Симнонӣ дар ҳамин аср ба таҳrir омадаанд.

Хонадони Мавлоно нақши барҷастае дар сайру таҳаввули маҷлисгӯии ин давр дошта, шоистаи чудогона мавриди баррасӣ қарор додан аст. Мавлавишиноси маъруф Карим Замонӣ дар ин маврид чунин навиштааст: «Маҷлисгӯй дар тариқати мавлавия аз аҳамияти волое бархурдор будааст, ба тавре, ки ҳамаи бузургони ин силсила аҳли маҷлисгӯй буданд ва ҷамеи осорашон бар ин шева падид омадааст» (7,19).

Падари Мавлоно Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Ҳатибии Балхӣ аз воизони маъруфи сӯфия дар Ҳурносон буд. Аз нақли сарчашмаҳо падар ва гузаштагони Баҳоуддин Валад низ ҳатибони машҳур будаанд ва аз ин сабаб ҳонадони ўба унвони «Ҳатибӣ» шуҳрат ёftаанд (5,60). Маҷмӯаи суханони Баҳоуддин Валад дар китобе бо номи «Маориф» фароҳам омада, ки дар он ҳақоики ирфонӣ, динӣ, тафсиру таъвилоте аз Қуръони карим бо баёне шевою дилангез ва

¹ аспиранти академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Маркази илмии Ҳуҷанд

фасоҳату балогати беназир чой гирифтааст. Сипаҳсолор дар хусуси ба дарсу маҷлисгӯй машғул шудани падари Мавлоно чунин навиштааст: «Ҳар рӯз аз аввали субҳ... ҳалоикро дарс фармудӣ ва фавоид расонидӣ ва баъд аз намози дигар асҳобу мулозимонро маорифу ҳақоик гуфтӣ. Рӯзи душанбеvu чумъа оммаи ҳалоикро мавъиза фармудӣ» (10,78). Бино ба қавли сарчашмаҳо (12,18) Баҳоуддин Валад аз акобири сӯфия буда, хирқаи ў ба Аҳмади Фаззолӣ мепайвастааст. Маҷолиси Баҳоуддин Валад чунон бо шӯру ҳол баргузор мегаштааст, ки «... ҳеч маҷлисе набудӣ, ки аз сӯхтагон ҷонбозиҳо нашудӣ ва ҷанозае берун наёмадӣ ва ҳамеша нафии мазҳаби ҳукамо ва фалосифа ва гайра кардӣ... ва ҳавосу авом бад-ӯ иқбол доштанд ва аҳли Балҳ ўро азим муътакид буданд» (12,19). Минбаъд, низ бисёре аз машоҳиҳ тариқати мавлавия пас аз Султонулуламо ин суннатро идома баҳшиданд. Мавлоно аз «Маориф»-и падараш таъсири бисёр пазируфта ва дар пайравӣ аз падару бобоёни ҳуд муддате ба маҷлисгӯй пардохтааст. Аз маҷлисҳои ў дар «Маҷолиси сабъа» ва «Фиҳи мо фиҳи» бармеояд, ки дар ваъзу хитоба низ дасте тавоно доштааст. Ба таъкиди устод Фурӯзонфар: «Мавлоно ҳаждаҳ сол ба ҳирфаи воизӣ иштиғол дошта, он чи аз ин солҳои умри воизии вай бар чой монда, «Маҷолиси сабъа» аст, ки намудоре аз маҷолиси минбариҳ вай аст» (12,70). Дар канори Мавлоно ва падари ў Бурҳониддин Муҳаққиқ ва Шамси Табрезӣ низ дар тариқати мавлавия ба маҷлис гуфтан маъруфанд, ки «Мақолот»-и Шамс ба шеваи маҷлисгӯйҳои сӯфиёна тартиб ёфта ва мавоизи Муҳаққиқи Тирмизӣ ба унвони «Мақолот» фароҳам омадааст. Дар воқеъ, ҳар қадом аз кутуби маҷолиси тариқати мавлавия дорон арзишҳои адабӣ ва шеваҳои ба ҳуд ҳос буда, шоистаи баррасии ҷудогона мебошанд.

Дар ин мақола «Маҷолиси сабъа»-и Мавлоно Балҳӣ ва арзишҳои адабии он мавриди баррасию таҳқиқ қарор дода шудааст.

«Маҷолиси сабъа» – асари мансур ва маҷмӯае аз суханрониҳои Мавлоно дар ҳафт маҷлис ба шумор меравад, ки онро замони бар минбари дарсу ваъз ба ҷойи падари хеш – Баҳоуддин Валад нишастан ироа намуда буд. Аз маълумоти Сипаҳсолор ва Афлокӣ низ бармеояд, ки ибтидо Мавлоно дар пайравӣ аз суннати падари ҳуд ба ваъзу тадрис машғул будааст (1,171; 10,64-65). Дар «Фиҳи мо фиҳи» ҳам Мавлоно таъкид намуда, ки агар дар диёри ҳуд мемондам, китобҳо тасниф мекардам ва ваъзҳо мегуфтам.

Замони баёни маҷлисҳои Мавлоно дақиқан муайян нест. Бештари пажӯҳишгарони осори Мавлоно мавъизаҳои ўро дар «Маҷолис» пеш аз дидор бо Шамси Табрезӣ ва таҳаввули фикрии ў медонанд (2,9,11). Аз ҷумла, Абдулҳусайн Зарринқӯб навишта, ки он

шӯру ҳолатҳои бехудӣ, ки дар соири дигар осори ӯ ба ҷашм мерасанд, дар «Мачолис» наметавон дарёфт, аз ин ҷиҳат метавон ҳадс намуд, ки мавоизи Мавлоно пеш аз дидор бо Шамси Табрезӣ баён шудааст (8,249). Муҳаққики тоҷик Зиёратшоҳ Тоиров ҳамин андешаро ҷонибдорӣ намуда, чунин мегӯяд: «Шояд ин асар замони дар мадраса ба таълиму тадриси шогирдон машғул шудани Мавлоно ва гоҳо ба ҷойи падар ба ваъзу иршод машғул шудани ӯ ба миён омада бошад» (11,13). Тавғиқ Субҳонӣ бар ин назар аст, ки: «Мачолис» дар воқеъ намунае аз ваъз ва шариату ҳифзи он ба василаи Мавлоно аст, пас аз вафоти Сайд Бурҳониддини Муҳаққик (638 ҳ./1240м.) то дидори Шамс» (642ҳ./1244м.). «Мачолиси сабъа» ба эҳтимоли қавӣ пеш аз дидори Мавлоно бо Шамсиддини Табрезӣ ба сурати мавъиза ва хитоба фароҳам шудааст» (2,8). Аммо Истеъломӣ бар хилоғи гуфтаи Субҳонӣ бар ин ақида аст, ки: «Дар даврони иродат бо Бурҳони Муҳаққик, ки Мавлоно дарсу мавъизаро тарқ нағуфта буд, эроди чунин хитобаҳое метавонад сурат гирифта бошад...» (11,17).

Суҳанрониҳои пири Балҳро ҷанд тан аз ҳозирини маҷлис қитобат мекарданд. Баъдан таҳриру бозхонӣ шуда, пас аз даргузашти Мавлоно, ҷамъ ва дар шакли қитоб даромадааст. Тавғиқ Субҳонӣ тадвину таълифи «Мачолиси сабъа»-ро аз ҷониби Султон Валад ё Ҳусомиддини Чалабӣ медонад ва чунин мегӯяд: «Замони таълифи «Мачолиси сабъа» дақиқан маълум нест, аммо зоҳирان аз тарафи Султон Валад ё Ҳусомиддини Чалабӣ дар аснои ваъз таҳрир ёфта, баъдҳо бо риояти сурати аслӣ бозхонӣ шуда, матолибе бад-он афзуда шуда ва шояд аз назари шаҳсии Мавлоно низ гузаштаву эҳтимол ҳуди ӯ низ тасҳेहоту изофоте бар он доштааст... Бозхонии «Мачолис» ба далели вучуди ашъоре аз «Валаднома», зоҳиран, тавассути Султон Валад анҷом гирифтааст» (2,8).

«Мачолиси сабъа» ҷузви осори мансури ирфонии адабиёти классикии мо буда, дорои арзишҳои илмию адабӣ мебошад. То имрӯз арзишҳои адабии ин қитоб ба таври шоиста аз тарафи муҳаққикон мавриди пажӯҳиш қарор нағирифтааст. Ин асар, ба таври алоҳида ба доираи таҳқиқ қашида нашудааст.

Арзишҳои адабии «Мачолиси сабъа»-ро метавон дар бахшҳои зер мавриди баррасию таҳқиқ қарор дода, аҳамият ва мақоми онро муайян намуд:

Соҳт ва мундариҷа. Аз рӯйи соҳт оғози ҳар ҳафт маҷлис дар «Мачолиси сабъа» якгuna аст. Дар ибтидо Мавлоно хутбаи арабӣ ба сабки ҳатибон дар ҳамди Ҳудованд ва дуруди Пайғамбар (с) ва ёрону ҳонадони ӯ меоварад ва сипас муночоте ба забони форсӣ, ба истиснои маҷлиси ҳафтум, омадааст. Баъдан, нақли ҳадисе аз аҳбори Расул (с)

ва тафсири он бо ҳикоёту тамсил ва ашъори форсию арабӣ идома мейбад. Чунонки дар маҷлиси дувум пас аз хутба ва муночот омадааст: «Уламои миллат ва воизони умматро суннат он аст, ки дар ифтитоҳи иқомати ин ҳабар ба ҳадисе аз аҳодиси тайибай саййиди авлоди бани Одам ифтитоҳ кунанд. Акнун ин дуогӯйи муҳлис меҳоҳад, ки бар ҳамон сироти мустақим қадам занад ва дар ҳамон минҳоҷи қавим сулук намояд» (2,83). Дар оғози ҳамаи маҷлисҳо бо тарзи баёни дигар ин нуктаро пеш аз овардани ҳадис зикр намудааст: «Ибтидои тазкир ба ҳабаре кунем аз ахбори Мустафо (с)» (2,29), «Ифтитоҳи мақолат ба ҳадисе кунем аз аҳодиси Мустафо (с)» (2,99), «Ибтидои қалом ва оғози паём ба ҳадисе кунем аз аҳодиси Расули содик» (2,115).

Бояд зикр намуд, ки агарчи ифтитоҳи ҳамаи маҷлисҳо, пас аз хутба ва муночот бо ҳадисе аз аҳодиси Расул (с) оғоз мейбад, дар баробари ин, дар «Маҷолиси сабъа» хеле аз оёти Қуръонро низ оварда, дар мавридиҳои муносиб шарҳу тафсир кардааст. Аз рӯи ҳисоби Тавфиқ Субҳонӣ дар маҷмӯъ 157 оят аз Қуръони карим ва 40 ҳадис аз Расули акрам (с) дар «Маҷолис» омадааст (2,9). Муночоти маҷлисҳо навъе дуо ва истиғоса бо забони форсӣ буда, бештар бо насли мусаҷҷаҷа баён шудаанд.

Сабки нас рва шеваи таълиф. Мавлоно дар «Маҷолиси сабъа» бар равиши машоҳии сӯфия тавзехи матолибу мағоҳимро ҳамроҳ бо оёту аҳодис ва ахбору ашъор ва дар қолаби тамсил ироа месозад, ки ин равиши Мавлоно дар «Маснавии маънавӣ» низ ҳаст. Ин шеваи баён дар кутуби адабӣ ва ирфонии он даврон ва дар бештари осоре, ки ба насли фаннӣ нигориш ёфтаанд, ба ҷашм мерасад. Забеҳуллоҳ Сафо дар мавриди сабки нигориш ва забони баёни «Маҷолиси сабъа» ишора намуда, ки қаломи Мавлоно дар «Маҷолис» содда ва дур аз ҳар гуна ороишу пероиш аст, вали дар айни соддагӣ чунон ба маҳорат сухан пардохта, ки бетардид, бояд ўро дар радифи аввалин фусаҳои забонофари форсӣ қарор дод (10, 1207).

Сабки нигориш ва забони баён дар “Маҷолиси сабъа” ҳунармандона ва бадеътар аст назар ба “Фиҳи мо фиҳи”. Дар зер порчае аз “Маҷолиси сабъа” барои намуна нақл мешавад, ки Мавлоно ҷӣ гуна бо забоне пухтаву тавсифоте хуб адои матглаб намудааст: “Рӯзе меҳтари оламу сарвари бани Одам нишаста буд ва саҳоба дар пеши ӯ ҳалқа зада, он сиддиқони содик, он ҳамӯшони нотиқ, розро бо ҳазрати бениёз фиристода буданд, то он анқои олами гайб ба овози “қӯл” ояд ва он ҳазордастони бӯstonи маърифат ба шоҳи гул ояд ва навои ошиқона бисарояд ва муроди дину дунё барояд. Меҳтари олам сари дурчи дурри асрор бигушод ва ин лафз бар наъти бозаргонони ҷонбози ҷононталаби маънӣ ниҳод...” (2,86).

Дар мисоли боло таъбиру алфози “сиддиқони содик”, “хамӯшони нотик”, “шоҳи гул ояд”, “ошиқона бисарояд”, “дунё барояд”, “бигшод”, “ниҳод” матнро хушоҳангу гӯшнавоз соҳтаанд. Инчунин, ибора ва таркибҳои “сиддиқони содик”, “хамӯшони нотик”, ҳазрати бениёз”, “анқои олами ғайб”, “ҳазордастони бӯстони маърифат”, “навои ошиқона”, “сари дурчи дурри асрор”, “бозаргонони чонбози чононталаб” воқеан таркибҳое шоирона буда, ба ҷанбаҳои ҳунарии насли Мавлоно ишорат мекунанд. Ин гуна ибораҳои шоирона ва тарзи баёни матлаб дар саросари маҷлисҳои китоб, асосан дар оғози маҷолис, ки муноҷотҳои шевою гӯшнавозе доранд, ба ҷашм мерасад. Чунонки дар ҷойи дигар омада: “...васваса сурмаи ҳасад дар дидаи эшон мекашид, чунонки дар қиссаи Юсуф ва бародарон инояти падар бо Юсуф буд ва бародарон пинҳонӣ даст меҳоиданд аз ғазабу ҳамийят” (2,104). Гоҳо насли “Маҷолис” мусаҷҷаҷа ва маснуъ аст. Чунонки дар матни зер дар баробари истифода аз санъати саҷъ як рубоиро низ барои баёни матлаб ба кор бурдааст: “Пеш аз ҳама шароби иттиҳод нӯшид ва қабои истеъдод пӯшид.

*Ганҷинаи асрори илоҳӣ моем,
Баҳри дураги номутаноҳӣ моем.
Бинишаста ба таҳти подшоҳӣ моем,
Бигрифта зи моҳ то ба моҳӣ моем.*

Ҳанӯз гузариёни вуҷуд дар бозори шуҳуд нанишаста буданд, ҳанӯз на валвалай малак буд, на машғалаи фалак, на самак дар зери замин ҷунбида, на симок бар афлок дураҳшида...” (2,85).

Дар “Маҷолиси сабъа” ҳикоятҳои зиёдеро Мавлоно ҳангоми суханрониҳояш дар мавориде муносиб баён кардааст. Гоҳо ҳини нақли ҳикоёт бо камоли ҳунармандӣ қиссанро бозгӯй намудааст, ки метавонем ин гуна сабки баёнро дар наср “саҳли мумтанеъ” гӯем, зоро гуфтани ҷунин ҷумлаҳо душвор аст, аммо фаҳмидани маъни он барои ҳонанда душвор нест. Чунонки дар нақли қиссаи Сулаймон (а) ҷунин гуфта: “Ҳар рӯз бомдод, ки офтоб сар аз даричаи ақабаи кӯҳ бар кардӣ, теги зарандуд аз қироби машриқ баркашидӣ, хокиёнро хильъати нур бахшидӣ. Ҷинну инс ба атрофи таҳти Сулаймон меомаданд. Шер шарру шӯр даргузонта, ки чӣ мефармой? Гург бо меш ошно гашта, ки чӣ мегӯй? Шоҳину тазарв минқори ниқор дар боқӣ карда, ки фармон чист? ...” (2,91). Ё дар ҷойе дигар ҷунин шевай баён дид мешавад: “Фалаки бозигар ҳамчун шаббозон аз паси ин ҷодари хаёлоти исторагону луъбатони сайёrot, бозиҳо берун меоварад ва мо чун ҳангома бар гирди ин бозӣ мустағриқ шудаём ва шаби умр ба поён мебарем. Субҳи марг бирасад ва ин ҳангомаи шаббози фалак сад шаваду мо шаби умр ба бод дода” (2,143). Ё ин

ки: "...Сиддиқ дар таҳқик дурри сир(р) месуфт. Форук миёни ҳаққу ботил фарқ меандешид. Зиннурайн торикии лаҳадро рӯшаной мухайё мекард. Муртазо ҳалқаи дари ризо мезад. Билол булбулвор "арихно ё Билол" мегуфт. Суҳайб қадаҳи саҳбои вафо дармекашид. Салмон дар тариқати саломат қадам мезад..." (2,145).

Дар бархе маврид сабки баёни "Мачолиси сабъа" бо насли фаннии бо такаллуф нигориш ёфтааст, ки ҳангоми нақли қиссаи Ҳабиби Аҷамӣ чунин тарзи баён ба ҷашм мерасад: "Ҳар шабонгоҳе, ки тоси мурассаи Зуҳал бар сарпояи ҷарҳи медураҳшид, Насри тоир гирди ҳомуни гардун мегардид, Муштарӣ аз боди фалаке чун лола аз домани роф метофт, Зуҳраи зебо пеши шамъи Ҷавзо бар коргоҳи Сурайё дебои чигилӣ мебофт, ҳар шабонгоҳе, ки чунин таноби зулмати худ бигустаронидӣ, Ҳабиби Аҷамӣ аз иботадгоҳи худ ба назди аёл бозомадӣ..." (2,134).

Пеш аз шарҳу тавзехи ҳадиси Расул (с) Мавлоно бо истифода аз санъати тавсиф чунон васфи Пайғамбар намудааст, ки аз назари сабки баён қобили таваҷҷуҳ аст. Чунонки дар маҷлиси аввал омада: "Ибтидои тазкир ба ҳабаре қунем аз аҳбори Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, он башири назир ва он назири беназир, сайдулмурсалин, ҷароғи осмону замин...расули қавнайн, пешвои сақалайн, хос-ул-хос..." (2,29). Ё дар оғози маҷлиси панҷум ҳамин гуна тавсиф ба муҳоҳида мерасад: "Оғоз ва ифтиҳои ин ҳабар ба ҳадисе қунем аз аҳбори ҳуҷӯсими сарвару меҳтар ва беҳтари оламу одам, расули сақалайн, офтоби қавнайн, раҳмати олам, фахри бани Одам, он ки пеш аз он, ки офтоби вуҷудаш аз машриқи обу гил барояд, осори нураш чун субҳ оламро аз нур пур карда буд" (2,130).

Дар бархе маҷолис ин гуна тавсифот бо истифода аз оёти Қуръон ва қалимаю ҷумлаҳои арабӣ ба насли фаннӣ мубаддал гаштааст. Чунонки таваҷҷуҳ ба оғози маҷлиси ҳафтум ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад: «Расули мұchtабо, сағири мұалло, мұқарраби «сұмма дано фатадалло», хос-ул-хоси «қоба қавсайни ав адно», Мұхаммади Мустафо, ҳайр-ул-аввалини ва-л-оҳирин, хотам-ун-набиййин, ҳулоғай мавҷудот, мазҳари оёти байинот, дарёи бепоёни бекиёс, офтоби «чаъално лаҳу нуран ӣамий биҳи фи-н-нос» қалиди фирдавсу ҳадоиқ, кошиғи румуз ва асрори ҳақоиқ, он мұнаввири мұнаввар, соҳиби тавқеи «Инно аътайнока-л-қавсар» саллаллоҳу ҷалайҳи ва ъало олиҳи ат-тайибин ат-тоҳирин, чунин мефармояд бар толибони содиқ ва мұchtаждони ошиқ...» (2,151).

Яке дигар аз ҳусусиятҳои сабки нигориш дар "Мачолиси сабъа", ҳусусан, дар нақли ҳикоёт чунон аст, ки дар батни ҳикоёт ба масъалаҳои гүногун мепардозад ва боз бо ҷумлаи "омадем ба тамомии қисса"

ба баёни боқимондаи достон ручӯъ мекунад. Ин услубро Мавлоно дар “Маснавии маънавӣ” низ зимни баёни достонҳо ба кор бурдааст, ки аз ин нигоҳ сабки баёни ҳар ду асари Мавлоно шабоҳате ба ҳам доранд. Чунонки, дар қиссаи “Кушта шудани Ҳамза аз дасти Ваҳшӣ” дар он чой, ки Ваҳширо хочааш ва душманони Ҳамза бо молу чиз бар куштани Ҳамза розӣ мекунанд, дар ин маврид Мавлоно чунин мегӯяд: “Зару мол ҷодуи ҷашмбанд асту гӯшбанд аст. Қозию ҳокиме, ки мӯй дар мӯй мебинанд ба илму ҳунар, чун тамаи молу ришват қунад, ҷашми ўбубандад ва ба рӯзи равшан золимро аз мазлум нашиносад...” (2,55).

Санадҳои шеърӣ. Аз маҷлисҳои Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар «Мачолиси сабъа» чунин бармеояд, ки ў дар вақти ваъзу хитобаҳояш аз шеър мадад мечуста ва мавриҷое дар баёни масъалаҳои гуногун матлабро бо шеър мерасонидааст. «Мачолиси сабъа», фарогири хеле ашъори зиёд дар қиёс бо «Фиҳи мо фиҳи», «Маориф»-и Муҳаққики Тирмизӣ ва «Мақолот»-и Шамс мебошад. Дар маҷмӯъ 326 байт дар «Мачолиси сабъа» мавҷуд аст. Чунин ба назар мерасад, ки бештари ин абӯт дар матни «Мачолиси сабъа» аз осори Мавлоно ва шуарои дигар ҳангоми тадвини он бо муносибатҳои маъноии матн афзуда шудааст.

Мавҷудияти шеъри Саноӣ ва Аттор дар матни «Мачолиси сабъа» нишондиҳандай таъсирпазирии зиёди Мавлоно аз онҳо аст. Аз ашъори илованамудаи орифонаю ошиқона аз ашъори Саноию Аттор ва осори худи Мавлоно дар матни «Мачолиси сабъа» чунин бармеояд, ки тасҳехи «Мачолиси сабъа» аз тарафи касе анҷом шудааст, ки аз андешаҳои Мавлоно бисёр оғоҳӣ дошта ва ё ба ў бисёр наздик будааст. Аз он ҷиҳат, ки дар матни «Мачолиси сабъа» абӯте аз «Валаднома» вуҷуд дорад, ба эҳтимоли зиёд метавон ҳадс зад, ки ин кор ба василаи Султон Валад анҷом ёфта бошад (2,8).

Дар «Мачолиси сабъа» 17 рубой ва 22 байт аз «Девони Кабир»-и Мавлоно дар вақти тасҳехи он ба муносибатҳои маъноии порчаҳои насрӣ афзуда шудааст. Мавлоно пас аз дидор бо Шамс ин ашъорро сурудааст, зоро ки дар ин ашъор ҳолатҳои бехудии Мавлоно равшан мӯчассам аст. Аммо дар хитоба ва ваъз Мавлоно ҳамвора дар ҳадди эътидол сухан мекард. Аз ин рӯ, ашъоре, ки аз «Девони Шамс» бар матни «Мачолиси сабъа» афзуда шуда, баёнгари пайванди ин ду асари Мавлоност.

Дар маҷлиси аввал, пас аз баёни ҳикояти «Каж шудани точи Сулаймон (а)» Мавлоно ба он натиҷа мерасад, ки завқу нияти инсон дар зоҳири аҳволи ў таъсир дорад ва завқи ҳақиқӣ ва ҷонағзоро дар завқе медонад, ки аз Ҳақ ва барои Ҳақ бошад (2,38). Дар поёни ҳикоят, байти -

Завқе, ки зи халқ ояд, з-ӯ ҳастии тан зояд,

Завқе, ки зи Ҳақ ояд, зояд дилу чон, эй чон.

-ро овардааст, ки байти шашуми ғазале аз «Куллиёти Шамс» бо матлаи-

Дарвозаи ҳастиро чуз завқ мадон, эй чон,

Ин нуктаи ширинро дар чон бинишон, эй чон (4,704).

буда маъниои ғазал бо маъниои натиҷаи ҳикоят мувофиқат дорад.

Дар маҷлиси дувум ҳини баёни шарҳи ҳоли Иброҳими Адҳам (ниг. 2,90) шаш байт аз ғазали Мавлоно, ки дар васфи ў суруда, омадааст:

Аз ҳоли гадо нест аҷаб гар шавад ў паст,

Теги гами ту аз сари сад шоҳ сар афканд.

Рӯзе писари Адҳам андар пайи оҳу,

Монанди сабо маркаби шабдез дарафканд... (2,90).

ва дар «Куллиёти Шамс» ин ғазал бо матлаи зер омадааст:

To боди саодат зи Муҳаммад ҳабар афканд,

З-он мардию з-он ҳамла шақоват сипар афканд (4,271).

Дар маҷлиси савум пас аз баёни ҳикояти Ҳориса (ниг. 2,101) байтҳои-

Аз мову хидмати мо чизе наёяд, эй чон,

Ҳам ту бино ниҳодӣ, ҳам ту тамом гардон.

Доруссаломи моро, дорулмалом кардӣ,

Дорулмаломи моро, доруссалом гардон.

-оварда шудааст, ки байти дувуму савум аз ғазале дар «Куллиёти Шамс» бо матлаи-

Чоно, нахуст моро марди мудом гардон,

Он гаҳ мудом дар дех, моро мудом гардон (4,763).

-ҳастанд, ки илова бар ин ду байт, мазмуни ғазал бо натиҷагирие, ки Мавлоно дар баёни ин достон кардааст, таносуби маъниӣ дорад.

Дар «Мачолиси сабъа», чунонки зикр шуд, бештар аз ашъори Ҳаким Саноӣ асноди шоҳид оварда шудааст. Аз ҳама бештар дар «Мачолиси сабъа» аз қасоид ва «Ҳадиқа»-и Ҳаким Саноӣ истишҳод шудааст. Инчунин, дар бештари вақт абёти қасидаҳо интихобан аз даруни онҳо, вобаста ба мавзӯи мавриди назар ҳамчун асноди шоҳид ба кор рафтааст. Илова бар ин, чанд байти «Ҳадиқа»-ро Мавлоно шарҳ низ кардааст. Чунонки, дар маҷлиси аввал зимни баёни он, ки барои онене, ки меҳру муҳҳаббати шадид ба дунё доранд ва аз шаҳвату ҷаҳл дилҳояшон сиёҳу саҳт гаштааст, панди воизону носеҳони дин асаре намегузорад, балки онро душмани худ мегиранд, Мавлоно мегӯяд: «... зангӣ ҳамеша душмани оина буд. Носеҳону воизон оинаанд ё оинадоранд. Ошиқони нафс ва толибони дунё зиштрӯёнанд, зангичехрагонанд» (2,41). Дар зимни баёни ин масъала панҷ байт аз

«Ҳадиқа» оварда шуда ва чунин ба назар мерасад, ки Мавлоно ин абётро шарҳ намудааст:

*Зангие ёфт оина дар роҳ,
 Андар ӯ рӯйи хеш кард нигоҳ.
 Бинии пахши диду рӯйи зишт,
 Ҷашм чун оташу рух аз ангишт.
 Чун бар ӯ айбаш оина нанҷуфт,
 Бар заминаш зад он замону бигуфт,
 К-он, ки ин зиштро ҳудованд аст,
 Баҳри нангаши ба роҳ бифканда-ст.
 Гар чу ман ҳуд ба кор будӣ ин,
 Кай дар ин роҳ ҳор будӣ ин? (2,42).*

Абёти мазкур бо чопи «Ҳадиқа» дар баъзе мисраъҳо ва калимот тавоофут дорад (ниг.13, 290). Мавлоно дар шарҳи ин абёт ва вобаста ба ин мавзӯй шарҳи зиёд карда, ки дар ин ҷо ба хотири музазбаёнӣ ҳулосаи Мавлоно оварда мешавад ва дар охир низ боз аз Саноӣ ҷанд байт вобаста ба масъалаи мавриди назар оварда шудааст: «Азизи ман! Мабодо, ки туро ин сиёҳӣ ва сиёҳкории ишқи дунёи фонӣ ва маккораи ғаддор, гандумнамои ҷавфурӯш, сиёҳаи сапеда баркарда, ачузай ҳудро ҷавон сохта, ранги зишти ӯ бар ту табиат шавад, душмани оинаи илоҳӣ шавӣ, сифати хаффошию офтобдушманий дар ту мутамаккин шавад, душмани офтоб шавӣ:

*Бас рӯшан аст рӯз, валек аз шуои рӯз,
 Беравзананд аз он ки ҳама бастараравзананд.
 Аз ҳӯйи зишт душмани он ҳӯю хотираанд
 В-аз дарди ҷашм душмани ҳуршиди равшананд» (2,44).*

Бо иловаи ашъори Саноӣ, Аттор, Мавлоно ва дигар шоирон, дар «Мачолиси сабъа» зиёда аз ҳаштод байт мавҷуд аст, ки гӯяндагонаш маълум нашуд. Ҷанд рубоӣ, абёти ҷудогона ва 11 байт аз қасидае, ки гӯяндааш маълум нашуд, дар матни «Мачолис» афзуда шудааст. Ҷанде аз ин абёт бо матни «Мачолис» муносибати маънӣй доранд ва аз ин рӯ, эҳтимол ҳуди Мавлоно ҳини баёни суханрониҳояш онҳоро суруда бошад. Ҷунонки дар қиссаи Ваҳшӣ замоне, ки бар ӯ башорати Расул (с) мерасад ва ояте нозил мегардад, ки Ваҳшӣ ба назди Пайгамбар (с) давон-давон бо як шӯру ҳаяҷон ва ишқу муҳаббати беандоза меояд, Мавлоно байти зерро овардааст:

*Гар мебикушӣ, бикӯши, ки дар мазҳаби ман,
 Аз кӯштани дӯст зиндагонӣ ҳезад (2,61)*

Зимни баёни қиссаи Расул (с) бо Ҳориса низ се байт аз як қасида оварда, ки гӯяндааш маълум нест.

Ҷунонки омада:

*Он ҷой, ки аҳрор ниишинанд, ниишастем
 В-он кор, ки аброр гузиданд, гузидем.
 Диdem, ки дар уҳдаи садгуна вуболем,
 Ҳудро ба яке ҷон зи ҳама бозхариdem.
 Моро ҳама мақсуд ба омурзии Ҳақ буд,
 Ал-миннату лиллаҳ, ки ба мақсуд расидем (2,100).*

Ҳамин тавр, аз баррасии матолибе, ки роҷеъ ба арзишҳои адабӣ дар «Мачолиси сабъа» ичмолан сурат гирифт, метавон чунин натиҷагирий намуд, ки пеш аз ҳама хитобӣ будани наср, ба кор бурдани шеваи гуфтугӯй, тарҷумаи оёту аҳодис, овардани дуо ва муноҷот дар ҷойхое аз сухан, истинод ба достон ва ҳикоёт ва амсолу тамсил дар тавзеҳи матлаб, истинод ба шеър, истифода аз саҷъ аз вижагиҳои «Мачолиси сабъа» мебошанд.

Мавлоно барои баёни андешаҳои ирфонӣ забони сода ва дарҳури фаҳмро интихоб намуда, ки қудрати забондонии ўро нишон медиҳад. Масъалаҳои ирфониро бо забоне содда ва ба фаҳми ҳамагон наздик баён соҳтан, худ корест бузург, ки дар кутубу расоили ирфонии пеш аз Мавлоно кам ба ҷашм мерасад. Ҳатто, дар “Маориф”-и падари ўиз баёни масъалаҳои ирфонӣ ба забоне рамзу киноёт баён шудааст.

Абёти зиёд аз осори Саноию Аттор дар «Мачолис» бори дигар нишондиҳандай пайванди Мавлоно ва иродату эҳтироми муридону ҳалқаи сухбати ў ба шеъри ин ду орифи шоир аст.

Қисми зиёди абёти дар «Мачолиси сабъа» овардашуда, бо порчаҳои насрӣ пайванди маънӣ дошта, ҳамчун санадҳои шеърӣ ба кор рафтаанд ва, инчунин, бо омехта омадани порчаҳои насию назмӣ матни китоб хеле ороста гардидааст.

Бояд гуфт, ки ин абёти арзиши адабии «Мачолиси сабъа»-ро аз назари бадеият афзудааст. Абёти гулчин аз осори бузургони ирфон, чун – Саноию Аттор ва Мавлоно ва шарҳи абёт аз «Ҳадиқа» дар он бозгӯи арзишу аҳамияти адабии китоб ба шумор рафта, баробари ин, ба паҳнои мутолеоти Мавлоно аз осори суханварони пешин ва устодони маънавии худ таъкид меварзад.

Пайнавишт:

1. Афлокӣ, Шамсуддин Аҳмад. Маноқиб-ул-орифин. / Бо тасҳехот ва ҳавошию таълиқот ба кӯшиши Тაҳсини Ёзичӣ.- Техрон: Дунёи китоб, 1362, иборат аз ду ҷилд.
2. Балҳӣ, Мавлоно Ҷалолуддин. Мачолиси сабъа /Тасҳех ва тавзеҳи Тавғиқ Субҳонӣ.-Техрон: Кайҳон, 1390. 240с.
3. Балҳӣ, Мавлоно Ҷалолуддин. Маснавии маънавӣ. -Техрон: Замон, 2001.- 728 с.
4. Балҳӣ, Мавлоно Ҷалолуддин. Куллиёти Шамси Табрезӣ / Бо инзимоми шарҳи ҳоли Мавлавӣ ба қалами Бадеуззамон Фурӯзонфар. – Техрон: Амири Кабир, 1391. - 1570с.

5. Вафоӣ, Аббос, Сайид Забехуллоҳ. Сайри татаввури маҷлисгӯи сӯфиёна ба унвони навъе адаби таълимӣ (аз оғоз то поёни давраи Сафавия) // Пажӯҳишномаи адабиёти таълимӣ. шумораи бисту савум, 1393. –С.39-74
6. Деххудо, Алиакбар. Лугатнома. -Ч.43.-Техрон: До нишгоҳи Техрон, 1352.
7. Замонӣ Карим. Шарҳи комили Фиҳи мо фиҳи.-Техрон: Интишороти Муин, 1391.
8. Зарринқӯб, Абдулҳусайн. Сирри най. - Ч.1. Чопи панҷум. –Техрон: Интишороти илмӣ, 1373.-606 с.
9. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон. -Ч.3 -Техрон: Дебо, 1390.-1463с.
10. Сипаҳсолор, Фаридун ибни Аҳмад. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ /Бо мӯқаддимаи Саид Нағисӣ.-Техрон: Иқбол, 1363.
11. Тоиров Зиёратшоҳ. Тамсил дар “Фиҳи мо фиҳи”-и Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Рисолаи номзадӣ. Душанбе, -2004.-155с.
12. Фурӯzonfар, Бадеуззамон. Шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно. Бо кӯшиши Ҷаъфари Ранҷбар ва Масъуди Миршоҳӣ.-Душанбе, 2007.-247с.

Тоҷибой Султонӣ¹

АҲАМИЯТИ МУҚАДДИМАИ «ҶАВОҲИР-УЛ-АСРОР ВА ЗАВОҲИР-УЛ-АНВОР»-И ҲУСАЙНИ ХОРАЗМӢ ДАР МАЪРИФАТИ «МАСНАВИИ МАҶНАВӢ» (дар мисоли мақолаи аввал)

Яке аз қадимтарин шарҳҳои «Маснавии маҷнавӣ» «Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор»-и Камолиддин Ҳусайнӣ Хоразмӣ мебошад, ки тақрибан пас аз 150 соли даргузашти Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ дар Хоразм таълиф гардидааст. Шарҳи мазкур аз ҷаҳор ҷилд иборат буда, мутаассифона ба сабаби қушта шудани Хоразмӣ нотамом мондааст. Ин асар бори аввал соли 1360 ва бори дуюм соли 1384 дар Текрон ба нашр расидааст. Ҷилди аввали нусхай чопии «Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор»-и Камолиддин Ҳусайнӣ Хоразмӣ, ки ба қӯшиши доктор Муҳаммадҷаводи Шариат омода гардидааст (3). Аз 212 саҳифа иборат буда, даҳ мақолаи муҳталифҳаҷмро дарбар мегирад. Муаллиф номи мақолотро бо забони арабӣ оварда ва вобаста ба мавзӯъ ҳар як мақоларо ба риштai таҳrir кашидааст. Номи мақолот ба сурати зайл оварда шудаанд:

1. «ал-Мақолат-ул-уло фӣ зикри баъзи машоихи ҳозиҳи-т-тариқати ва ийроди мо нағаҳу биҳи мина-л-ҳақиқати» (Дар зикри баъзе машоихи ин тариқат ва баёни ҳақиқати аҳволи эшон).
2. Фӣ тафсири-л-алфози тадуру байна ҳозиҳи-т-тариқати-л-лазина ороуҳум ҳавла қаъбати-л-латоифи-т-тоифати (Дар тафсири алфози роиҷ дар байни ин тоифае, ки тариқат)?????
3. «Фӣ табоӣуни машориби арбоби-л-ҳол ва табоъуди маротиби асҳоби-л-камол» (Дар баёни машраби арбоби ҳол ва мартабаи волои асҳоби камол).
4. «Фӣ ҳазароти-з-зотияти ва баъзи-л-мартабати-л-куллияти».
5. «Фи-л-асмои ва-с-сифоти ва фимо байнаҳумо мина-т-тафовути дараҷоти» (Дар асмо ва сифот).
6. «Фи-л-аволими ва ҳазароти-л-мусаммоти би-л-маҷоли ва-л-матолиҳи ва-л-минассот» (Дар ҳазароти ҳамс).
7. «Фӣ қаиғи сирри-л-бадви ва-л-иҷоди ва баёни-т-туруқи-л-мабдаъи ва-л-маоди» (Дар қаиғи оғаринии).
8. «Фи-т-танбихӯ ъало ҳақиқати-р-руҳу-л-аъзами ва асмоиҳи

¹ номзади илмҳои филологӣ, корманди МД «Маркази илмии Камоли Ҳучандӣ»

фи-л-ъолами инсонии би эътибори мартабатин мина-л-маротиби ва мулоҳазати маънан мина-л-маъони» (Дар ҳақиқати рӯҳ).

9. «*Фӣ авди-р-руҳи илайҳи ва измиҳоли ҷамеъи-л-мазоҳири ладайҳи» (Дар бозгашии рӯҳ дар бадан ва ё асли сулук)*

10. «*Фӣ ҳақиқати-л-муҳаббати ва ақсомиҳо ва зуҳури натоиҷиҳо ли ақвомиҳо» (Дар ҳақиқати муҳаббат).*

Дар байни ин мақолот мақолаи аввалин ҳаҷман калон буда, зикри маноқиби чанд тан аз ричоли бузурги тариқати тасаввуфро дарбар гирифтааст. Он аз зикри маноқиби Алӣ ибни Абӯтолиб оғоз шуда, сипас ба сурати зерин идома меёбад: Зикри Увайси Қарани, Шайх Ҳасани Басрий, Шайх Молики Динор, Шайх Муҳаммад Восеъ, Шайх Ҳабиби Аҷамӣ, Шайх Абӯусмони Маккӣ, Султон Иброҳими Адҳам, Робияи Адавия, Фузайли Иёз, Бишри Ҳофӣ, Шайх Абулфайз Зуннуни Мисрий, Султонулорифин Абӯязиди Бастомӣ, Абдуллоҳ ибни Муборак, Шайх Суфёни Саврий, Шақиқи Балхӣ, Шайх Довуди Тоӣ, Шайх Маъруфи Кархӣ, Шайх Сарии Сақатӣ, Чунайди Бағдодӣ, Шайх Абӯалӣ Аҳмад ибни Муҳаммади Рӯдборӣ, Шайх Абӯалӣ ибн ал-Қотиб, Шайх Абӯусмон Саид ибни Салломи Мағрибӣ, Шайх Абулқосими Курагонӣ, Шайх Абӯбакри Нассоҷ, Имом Аҳмади Фаззолӣ, Шайхулмашоих Абӯначиби Сӯҳравардӣ, Аммори Ёсир ва Шайх Наҷмуддини Кубро. Мақолаи аввалро, ки фарогири ақволу аҳволи 29 нафар аз ричоли сӯфия аст, метавон ба унвони қисми аввали муқаддимаи шарҳи Ҳоразмӣ пазируфт, зоро он дар алоҳидагӣ ҳам метавонад ҳукми як рисоларо дошта бошад. Аммо аз ин миён, зикри ақволи Шайх Наҷмуддини Кубро нисбатан муфассал аст. Ин боб чунин номгузорӣ шудааст: «*Зикри султон-ул-авлиёи ва-л-ақтоби ал-муришиду илаллоҳи-л-ваҳҳоби, Наҷм-ул-ҳаққи ва-д-дин Абулҷаноб Аҳмад ибни Умар-ал-Хайюқӣ, қаддасаллоҳу сирраҳу ва аъло фи-л-иљиини зикраҳу.*» Шорех ин қисматро дар навбати худ ба се баҳш чудо намудааст, ки мутаносибан чунин ном доранд:

- а) Дар баёни шаҷараи иродати Шайх, қаддасаллоҳу сирраҳу;
- б) ат-Тамҳид;
- в) ал-Муқаддима.

Бояд гуфт, ки дар ин се баҳш (3, 90-106) шорех оид ба лакаби Наҷмуддини Кубро, қаромот, сафарҳо, зану фарзандон, камолоти маънавӣ, хирқаи иродати Шайх, 12 нафар муридони ӯ сухан ронда, таъкид мекунад, ки падари Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ яке аз 12 муридони Шайх Наҷмуддини Кубро буд. Сипас, сабаби ба тамҳид ручӯй карданашро чунин баён медорад:

«Аммо аз барои зикри интисоби Ҳазрати Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, қаддасаллоҳу сирраҳу, ба ҷаноби қутб-ул-ақтоб, Абулҷаноб,

ъалайҳи ризвону малики-л-ваҳҳоби (яъне, ба Начмуддини Кубро. – Т.С.) ба тамҳиде муҳтоҷем» (3, 94). Агар дар бахши нахуст дар бораи лақаби Начмуддини Кубро, қаромот, сафарҳо, зану фарзандон ва камолоти маънавии ў сухан ронда бошад, дар бахши тамҳид (3, 96-101) дар бораи Мавлоно Аҳмади Ҳатибӣ ва писараш Баҳоулвалад (бобо ва падари Мавлоно Румӣ) ва ривоёте, ки ба рӯзгори онон марбут буда, ки дар рисолаи Сипаҳсолор низ омадааст, маълумот медиҳад. Чунончи, маҷолиси ваъзи Баҳоулвалад (саҳ. 96), муридони Баҳоулвалад, ривояти хоби 300 нафар донишмандони Балх (3, 97), бухли Фаҳри Розӣ ва азимати сафар кардани Баҳоувалад (3, 98-99) ва гайра аз рисолаи Сипаҳсолор бе зикри сарчашма аҳз шуда бошанд ҳам, шореҳ дар ибтидои бархе аз матолиб аз баъзе қутуби расоил ва таворих истифода карданашро таъкид мекунад. Чунончи, зимни дар бораи муридони Шайх Начмуддини Кубро маълумот овардан, менависад: «Арбоби расоил ва асҳоби фазоил аз аҳли таворих овардаанд, ки Шайх Начмуддини Кубро, бо вучуди он ки назари ў кимиёни вилоят буд, дар муддати умр 12 мурид беш қабул накард...» (3, 96).

Чунонки таъкид кардем, мақолаи аввали «Ҷавоҳир-ул-асрор» бо зикри маноқиби Алӣ ибни Абӯтолиб оғоз мегардад. Устод Бадеуззамон Фурӯзонфар дар муқаддимаи ҷилди аввали «Шарҳи «Маснавии шариф» дар робита ба шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор» ва инчунин, дар мавриди он ки чаро Ҳоразмӣ зикри бузургони тасаввуфро аз Алӣ ибни Абӯтолиб (р) оғоз мекунад, менависад:

«Мусаннифи ин китоб пеш аз оғози шарҳи «Маснавӣ» даҳ муқаддима дар зикри аҳволи машоҳиҳи тариқат ва баёни истилоҳоти сӯфиён ва қисмате аз мабонии ирфон ва тасаввуф тартиб дода, ки бисёр муфид аст, баҳусус, муқаддимаи нахустин, ки мутазаммини баёни аҳволи машоҳиҳи тасаввуф аст ва оғоз мешавад аз ҳазрати Амиралмӯминин Алӣ ибни Абӯтолиб, салавотуллоҳу ва саломуҳу ъалайҳи ва ъало олиҳӣ, ки сӯфиён санади хирқа ва силсилаи факрро ба тариқи мутааддид бад-он ҳазрат мунтаҳӣ мешуморанд (ҳарчанд ҳолӣ аз баҳс ва ишкол нест) ва поён мепазирад ба шарҳи ҳоли Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад, ки «Маснавӣ»-и ў мавриди баҳс аст» (4, «ёздаҳ»).

Тайи бахшҳои мазкур Ҳоразмӣ аз рӯзгори мардони бузурги адабу ирфони исломӣ нақлҳо овардааст ва қаромоти мақомоти ононро зикр кардааст. Чунончи, агар дар бораи Увайси Қарани ҳамон ишораи маъруфи ҳазрати Расолатпеноҳ (с) ва дидору мулоқоти ҳазрати Үмарро нақл карда бошад, дар бораи Ҳасани Басрӣ воқеаи аз кӯдакӣ аз завҷаи ҳазрати Паёмбар (а) шир ҳӯрдани Ҳасан ва аз кӯзай хоси

Расул (с) об нӯшидану баракат ёфтани ӯро зикр мекунад. Маноқибҳои мазкур аз ҷиҳати ҳаҷм ҷандон бузург нестанд ва Ҳоразмӣ кӯшидааст, ки дар бораи машоих бо овардани ду-се ривояти ҳаҷман начандон қалон иктифо кунад.

Аз мақолаи дуюм сар карда, то поёни мақолаи даҳум, ки онро метавон қисми дуюми муқаддимаи шарҳи Ҳоразмӣ ба ҳисоб овард, шорех дар бораи мусталаҳоти ирфонӣ маълумоти муфассал ва пурқиммат медиҳад. Дар бораи аҳамияти ин баҳши муқаддимаи шарҳ дар пешгуфтори китоби «Шарҳи «Маснавии шариф» доктор Бадеуззамон Фурӯзонфар менависад:

«Ва низ муқаддимаи дуюм, ки дар таъриф ва шарҳи мусталаҳоти сӯфиён аст, аҳамияте басазо дорад ва барои шиносоии мақомоти риҷоли ин тоифа ва фаҳми мусталаҳоти онҳо яке аз манобеи саршор ва дорои аҳамияти фаровон аст» (4, «ёздаҳ»).

Чунонки мебинем, доктор Фурӯзонфар барои ин муқаддимаи муфассале, ки Ҳоразмӣ дар ибтидои шарҳи мазкур овардааст, аҳамияти виже қоил аст ва шубҳаро ҷое боқӣ намемонад, ки дар таълифи «Шарҳи «Маснавии шариф» устоди маснавипажӯҳ Фурӯзонфар аз шарҳи мазкур баҳраи фаровон бардошта бошад.

Пеш аз он ки ба баррасии мақолот пардозем, пешорӯи мо ҷанд савол қарор мегирад, ки посух гуфтан бар онҳо аз манфиат холӣ намебошад:

1. Чаро шорех дар ибтидои кори хеш ба навиштани чунин як муқаддимаи тӯлонӣ ва муфассал кӯшиш ба ҳарҷ додааст?

2. Дар сурате, ки муқаддимаи мазкурро метавон ҳамчун як асари алоҳидаи марбут ба ирфону тасаввуф пазируфт, он бо «Маснавии маънавӣ» чӣ иртибот дорад?

Барои ба ин суолҳо посух додан, мебояд ҳадафи аслии Мавлоно Ҷалолуддинро аз таълифи ин шоҳасари беназир дар ҷанд ҳарф хулоса қунем:

Маълум аст, ки муроди Мавлоно Ҷалолуддин аз баёни сирри нолаи най, ки аз дафтари аввал оғоз шуда ва то поёни дафтари шашум идома меёбад, баёни ҳолати инсонест, ки аз асли ҳуд чудо шуда, бар ин ҷаҳони фонӣ омадааст. Пас ин нолаи ҷудои ӯ ба хотири баргаштан ба ватани аввалини хеш аст, ки танҳо тавассути такомулу тасфияи рӯйӣ ва расидан ба мақоми камол даст медиҳад ва онро маърифат меноманд. Ҳоразмӣ ин маъниро дар муқаддимаи шарҳи хеш чунин баён мекунад:

«...Бар орои зоҳираи арбоби улум ва бар нуфуси тоҳираи кошифони сирри мактум рӯшану пайдо ва зоҳиру ҳувайдост, ки мақсади куллӣ аз оғаринии олам ва мақсади асли аз хилқати бинийати бани Одам

маърифати зот ва сифоти Ҳазрати бечун аст. Камо қолаллоҳу таъоло: «*Ва мо ҳалақт-ул-чинна ва-л-инса илло лийаъбудуни*». *Ва камо варада фи-л-аҳодиси-л-қудсийати: Кунту канзан маҳфийан фанаҳбабту ан аърифу фахалақт-ул-халқа лиуърифа ва таҳаббабту олоиҳим биниъами фаъарафунӣ*». *Ва ҳароина, бар саҳоифи замоири худовандони басоир ва асҳоби сароир мунтақаш ва мусаввар ва собиту муқаррар аст, ки камоли маърифати илоҳӣ, ки мақсади ҳазрати подшоҳӣ аст, аз эҷоди чамеи мавҷудоти ҷаҳон ҷуз аз инсон дуруст наёд, ки оиНАИ ҷаҳоннамои Ҳақ ва маҳрами хилватсари гайби мутлақ...ӯст» (3, 7-8).*

Пас, маълум мегардад, ки Хоразмӣ барои хонандай китоби хеш равзанаero аз рӯзгори бузургон, машоихи тасаввуф ва маърифати баъзе истилоҳоти ирфон боз кардааст, то василае барои роҳ ёфтани ба олами асрори «Маснавӣ» гардад. Ин маъниро шорех дар поёни муқаддимае, ки бар фусули даҳгона навиштааст, баён намуда, таъкид мекунад, ки агар толиби маонӣ ва румуз ин мақолотро бо дикқат хонад, дар дарку фаҳми матолиби «Маснавӣ» ба ҳеч гуна душворӣ бархӯрд намекунад:

«Пеш аз шурӯъ ба шарҳи абёт, бар наҳҷи тақдими муқаддамот даҳ мақола эрод кардам, то ғавомизи ин баҳри заҳхорро илтиқоти ҷавоҳири асрор душвор набошад. Ва ба ҳақиқат чунон аст, ки агар толиби қашфи ғавомизи асрор ин мақолотро аз сари таҳқиқ ва истибсор дарёбад, аз ҳиками олия ва ҳақоики мутаолия ҳеч чиз бар ӯ пӯшида намонад» (3, 21).

Бояд гуфт, ки зикри маноқиби бузургони тасаввуф, ки Хоразмӣ дар муқаддимаи мақолаи аввал овардааст, чандон муфассал нест, vale бо «Маснавӣ» иртиботи қавӣ дорад. Чунончи, Хоразмӣ дар маноқиби Боязиди Бастомӣ сухан карда, аз пургӯй парҳез кардан ва тариқи ихтисор пеш гирифтани худро чунин баён медорад: «Чун баъзе аҳволи ӯ ҳам дар «Маснавӣ» мастур аст ва дар шарҳ мазкур хоҳад шуд, дар ин боб итноб накардем ва илло:

*То қиёмат гар бигӯям ин қалом,
Сад қиёмат бигзарад в-ин нотамом» (3, 64).*

Пас маълум мегардад, ки маноқиби Боязиди Бастомӣ ва сӯфияни дигарро Хоразмӣ ба хотири раҳнамоии хонандай «Маснавӣ» ва раҳнамоии ӯ ба шинохти румузу асрори «Маснавӣ» баён кардааст.

Дар ин муқаддима Хоразмӣ доманаи баҳсро дар мавриди он, ки «аввалофаридаи Худой чист ва мақсад аз оғариниш чӣ будааст?» боз намуда, ба натиҷае мерасад, ки аввалофаридаи Худованӣ нури хотамуннабийин Муҳаммади Мустафо аст ва «мақсад аз оғариниши ҳамаи мавҷудот Ҳазрати Ҳоча аст, Ҷалайҳи афзал-ус-салавоти ва акмал-ут-таҳиёти, зоро фазилат ва ручҳон ба ҳасби камоли ирфон

аст». Азбаски Хоразмӣ аз донандагони хуби афкору таълимоти бузургтарин шахсиятҳои тасаввуфи исломӣ будааст, табиист, ки бо таълифоти бузургони тасаввуф ошноии комил дошта, заминаҳои фикрии ўро дар навиштани ин муқаддима ҳадисҳои манқул аз муҳаддис Ҷобир ибни Абдуллоҳ, осори Абӯабдурраҳмони Сулламӣ, осори Айнулқуззоти Ҳамадонӣ, «Фусус-ул-ҳикам» ва «Футӯҳоти маккия»-и Муҳийиддин ибни Арабӣ ва садҳо кутуби дигар, ки дар мавриди худ зикр ҳоҳанд шуд, ташкил додаанд. Ў силсилаи иртиботи байни анбиё (дар симои ҳазрати Паёмбари акрам (с) ва инсонҳои комилро (дар симои ҳазрати Мавлоно) чунин баён кардааст: «...Аз Ҳазрати Ҳоча, алайҳиссалом, нақл мекунанд, ки гуфт:

«Дар уммати ман ҳамеша чиҳил кас бар хулқи Иброҳим (а) бошад ва эшон будалоанд (яъне, абдоланд – Т.С.); ва ҳафт кас бар хулқи Мӯсо (а) буванд ва эшон автоданд; ва се кас бар хулқи Исо (а) бошанд ва эшон хулафоанд; ва як кас бар хулқи ман бошад ва ў қутб аст. Пас эшон ба андозаи маротиби хеш содоти динанд ва салотини мамолики яқин, ки ба баракати эшон борон аз осмон ояд ва бало аз рӯи замин бархезад ва мардум ба воситаи эшон ризқ ёбанд... Ва дар ҳадис омадааст, ки Ҳазрати Илоҳӣ ба файзи фазли номутаноҳӣ миллати исломро дар сари ҳар сад сол ба яке авлиёи Ҳазрати зулҷалол нусрат медиҳад» (3, 13).

Хоразмӣ бар вучуди чунин авлиё мӯътақид буда, қайд мекунад, ки «боби вилояти муҳаммадия масдуд нест, балки аз барои ибқои шариат ва эҳёи суннат ба ҳар вақте ва ҳар замоневу қарне ва овоне Эзид, азза шаънуҳу, соҳибдиле берун оварад ва саҳифаи дили ўро лавҳи анвори иктисобӣ ва ладунӣ созад, то гулзори дилҳои бандагони Ҳақ ба оби илму маърифати ў таровате ва назорате ёбад» (3, 13). Зимнан, Хоразмӣ таъкид мекунад, ки баъзе пайравони Шайх Муҳийиддин ибни Арабӣ бар онанд, ки ҳатми вилояти муҳаммадия ба соҳиби «Фусус-ул-ҳикам» собит аст ва худи Шайх Муҳийиддин низ дар «Футӯҳоти Маккия» ва баъзе ҷойҳои «Фусус-ул-ҳикам» ошкору ниҳон худро «ҳотими вилояти муҳаммадия» медонад, вале Хоразмӣ мегӯяд:

«Бе ҳеч шубҳа ва рап бар мустакшифони румузи сирри гайб ва бар худовандони басоир ва абсор, ки дар овони мулоҳизаи ашёъ маъмуранд, ба эътибор, ки «фаътабиру ё ули-л-абсори» (Ҳашр, 2) чун офтоби оламтоб равшан аст ва чун субути нубуввати Ҳазрати расолат мубарҳан, ки ҳазрати Ҳудовандгор (мурод Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ – Т. С.) кошифи ғавомизи асрор, нӯшандай қаъси ирфон, пӯшандай либоси гуфрон, вориди авдияи маъориф, фориди индияи латоиф, сӯхтаи субӯҳоти ҷалол, омӯхтаи таҷаллиёти ҷамол,

муқарраби ҳазрати Малики қайюмī, мавлоно ва шайхино Җалол-ул-хаққи ва-д-дин ар-Румī, қаддасаллоху сирраху ва авсала илайно би фазлихи бирраху, агарчи аз машоихи табақот ба ҳасби замон мутааххир аст, аммо аз рӯи улувви дараҷот ва аз чихати маърифати Ҳазрати аҳадият-уз-зот бар собиқони оғоқ ғоиқ аст ва қутбулақтоби аҳди хеш ва мазҳари вилояти муҳаммадия ва вориси улум ва ахлоқи набавия аст» (3, 14). Хоразмӣ барои тасдиқи гуфтаҳои хеш овардани далелу бурҳонро лозим намедонад ва мегӯяд, ки агар ин навиштаҳои муҳтасари ман ба дарозо намекашид, барои исботи гуфтаҳои хеш ҳазор далел меовардам, vale дар ин миён «Маснавӣ»-ро, ки «чомеи асрори маънавист» далели қотеъ бар гуфтаҳои хеш медонад ва чунин суол мегузорад:

«...(Назди) худовандони зехни ваққод ва соҳибони қарехаи наққод ва назди толибони содик ва муридони муҳаққик, ки бо вучуди машраби соғ соҳиби инсоғ бошанд, қадом далел бар ин даъвӣ қотеътар ва қадом бурҳон бар ин маънӣ сотеътар аз китоби «Маснавӣ», ки чомеи асрори маънавӣ аст, хоҳад буд?» (3, 15). Хоразмӣ «Маснавӣ»-ро ба таъбири Ҳазрати Мавлавӣ, қуддиса сирруҳу, «усули усули дин» ва тавсифи «воситаи қашфи асрори вусули яқин», «ғиқҳи акбари аҳмадӣ», «шаръи азҳари муҳаммадӣ», «сайқали оинаи ҷон», «воситаи таҷаллии ҷонон», «кошифи ҳақиқии ҳақоиқи Қуръон» васф карда, онро шабехи Нили Миср медонад, ки собиронро шароби изоб (ширин – Т.С.) ва оли Фиръавну коғиронро ҳасрату азоб аст, назири гуфтаи худи Мавлоно дар «Маснавӣ»:

Ҳамчу Қуръон «Маснавӣ»-и мо зи дил,

Ҳоди баъзеву баъзево музил.

Хоразмӣ мұйтакид аст, ки китоби «Маснавӣ»-ро назди Малики ваҳҳоб алқоби дигарест, ки дар олами ғайб онро бо ҳамон ном меҳонад.

Чунончи, болотар ишора кардем, Хоразмӣ бар он бовар аст, ки машраби ҹаноби Мавлавӣ бо Ҳазрати паёмбари акрам (с) мувофиқати комил дорад ва ин мисли он ҳолат аст, ки Ҳазрат синаи мубораки ҳудро ба ҷониби Яман күшода дар мушоҳидаи ҳоли Увайси Қаранӣ «Иннӣ аҷиду нағаса-р-раҳмони мин қибали-л-Ямани» мегуфтанд ва ё монанди он ҳолати Султон Боязиди Бастомӣ аст, ки солҳо пеш аз валодати Шайх Абулҳасани Ҳарақонӣ ба асҳоби хеш сурату сирати ўро баён фармуда буд:

Комилон аз дур номат бишнаванд,

То ба қаъри пуду торат дарраванд.

Балки пеш аз будани ту солҳо,

Дида бошандат туро бо ҳолҳо (1, 4, 1800-1801).

Ҳамин тарик, Хоразмӣ бо овардани ин мисолҳо ба чунин натиҷае мерасад, ки «ҷаноби Мавлавӣ, қуддиса сирруху, Ҳазрати қутб-ул-абори вакти хешанд ва ин сиррест, ки аз собиқаи улфат дар олами рӯҳоният дарак медиҳад».

Муаллифи «Ҷавохир-ул-асрор» батакрор зикр менамояд, ки мақолоти даҳона ба унвони раҳқушо ва ё раҳнамои дӯстдорони «Маснавӣ»-и Мавлоно буда, маърифати ин баҳш имкон медиҳад, ки хонанда аз афкору ақоиди ҳазрати Мавлавӣ огоҳ гардад.

Аз ин хотир, дар мақолаи аввал дар баёни аҳволи машоих ва бузургони тасаввуф, муносибати мурод бо муршид, мақоми пиру раҳнамо дар тарбия ва раҳнамоии солик сухан рафтааст. Ин масъала яке аз масоили меҳварии андешаҳои ҳазрати Мавлоно дар «Маснавӣ» низ мебошад, ки дар мавқеи муҳталиф ва зимни ҳикоёти гуногун баён гардидааст. Чунончи, Хоразмӣ аз забони Шайх Ҷунайди Бағдодӣ ба суоли «Муридро аз калимоти машоих ва ҳикоёти эшон чӣ фоида?» чунин посух медиҳад:

«Тақвияти дил ва суботи қадам бар мучоҳида ва таҷдиди аҳди талаб. Гуфтанд: Инро муаккide аз Қуръон дорӣ? Гуфт: Бале. Ва ин оят бархонд, ки «ва куллан нақуссу ъалайка мин анбои-р-русули» (Ҳуд, 120). Ва сирри ин сухан он аст, ки иштиғол ба зикри аброр ва илтифот ба мулоҳизаи аҳбори аҳёр ва истимои калимоти рӯҳпазири эшон ба манзалаи дарёфтани сухбати рӯҳгустари эшон аст, чи мурод аз мусоҳибати нафси одамӣ дарёфтани баракати нафаси ўст. Ва лиҳазо аҳли Қуръонро «аҳлуллоҳ» хонанд ва арбоби ҳадисро «асҳоби набӣ» донанд» (3, 25).

Ба унвони намуна ва нишон додани иртиботи ин андеша лаҳзаэро аз достони «Қалъаи хушрабо», ки тайи дафтари шашуми «Маснавӣ» омадааст, зикр мекунем ва онро бо афкори Хоразмӣ мавриди муқоиса қарор медиҳем: Замоне, ки бародарон (соликон) бо ризоияти падар барои сайру саёҳати кишвар мебароянд, падар (пир, муршид, раҳнамо) ононро хушдор медиҳад, ки мувофиқи гуфтаи ўамал намоянд ва ба он қалъаи мамнуъун ъанҳу надароянд. Фарзандон ин сухани падарро аз ёд бурданд, доҳили он қаъла гардианд ва дар доми бало гирифтор шуданд. Мавлоно хилофи маслиҳати шахси раҳнамо амал карданро нақӯҳиши мекунад ва матлабро аз забони шоҳзодагон зимни гирифтари бало гардидан ва изҳори пушаймонӣ кардани онҳо чунин баён медорад:

*Такя бар ақли худу фарҳанги хеш
Будамон, то ин бало омад ба пеш.
Ин сазои он, ки тухми ҷаҳл кошт
В-он насиҳатро қасоду саҳл дошт.*

*Эътимоде кард бар тадбири хеш,
Ки барам ман кори худ бо ақл пеш.*

Хоразмӣ таъкид мекунад, ки «... агар бечораero, ки шайхи комил ва пири мукаммил набошад ва шайтон хоҳад, ки дар аснои талаби мушоҳидат ва мубоширати риёзат ва муроҳидат ба шубҳате ё ба бидъате роҳи талаби ў бизанд, ба қалимоти машоих ручӯъ кунад ва нақди воқеаи хеш бар миҳаки баёни шофии эшон занад, то аз тасарруфи васвоси шайтонӣ ва ҳаводиси нафсонӣ ҳалосӣ ёбад ва бар ҷодаи сироти мустақим ва миранди дини қавим бозояд, чи дар ин роҳ раҳзанони шаётина-л-чинни ва-л-инси бисёранд, ки чун равандae бе далелу бадрака равад, ҳарчанд зудтар равад, дар водии ҳалокаш андозанд. Пас, толибро аввалан воҷиб аст, ки дасти иродат ба домани соҳибдавлате занад то, шарафи сухбати ў воситаи найли саодати абадӣ... гардад ва ҳақиқат чунон аст, ки бе васотати сухбати аҳли камол мушоҳидаи ҷамоли қаъбаи висол навъе аз муҳолот аст» (3, 26-27).

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки Хоразмӣ бо зикри баёни аҳволи машоих ва бузургони тасаввуф, ки онро бо баёни фасле дар аҳволу афкори Мавлоно ва Шамси Табрезӣ ба поён мебарад, таъкид мекунад, ки агар мусоҳибати муршидро наёбед, пас аз суханҳои эшон баҳра ҷӯед. Яъне, чун Мавлоно қутбулақтоб аст, пас сирри қаломи ў дар суханони авлиёи гузашта ниҳон аст. Хоразмӣ менависад:

«Агар мусоҳибати аброр ва мучолисати ахёر, ки гули бӯstonи иқбол ва шамъи шабистони омол варайхони ҷамани рӯҳу мифтоҳи ҳазоини футӯҳ ва воситаи иқди қамолу нигини хотами ҷалоланд, даст надиҳад, ба бӯи висоли эшон аз зикри мақолу нашри хисоли эшон ғоғил набошед, ки сухани диловези он тоифа шаҳди шакаррэз аст, фурӯзандай ҷароғи басиратҳост ва оројандай боди сариратҳост, райхони ҷамани рӯҳ аст, шамъи анҷумани футӯҳ аст, гавҳари дурчи доноӣ аст, аҳтари бурҷи биноӣ аст. Пас, ба ҳукми ин муқаддамот дар аввали ин мақолот баъзера аз авлиёи табақот зикр кардем ва баъзе мақолот ва ҳолоти эшонро овардем ва бо вучуди илтизоми ихтисор дар зикри Ҳудовандгор манзури назари қайюмии Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, қуддиса сирруҳу, навъе баст ҷоиз доштем ва ҳиммат бар қашфи силсилаи Ҳудовандгор ва машоихи хеш гумоштем...» (3, 27).

Хоразмӣ дар ин фасл бо овардани мисолҳо ва бо истифода аз оёти қуръонӣ, аҳодиси набавӣ, амсолу ҳикам, абёти «Маснавӣ» ва, ҳамчунин, ашъори дигари баргузida аз «Куллиёти Шамси Табрезӣ» қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки тариқи қамолоти маънавии соликро нишон дижад, ҳамон солике, ки идомаи тариқ ўро ба сӯи қамолоти маънавӣ мебарад ва ба сурати инсони комили мукаммил табдил медиҳад. Инсони комиле, ки тиҳӣ аз худ гаштаву пур аз дӯст бошад,

инсоне, ки муроди ҳазрати Мавлоно низ аз таълифи «Маснавӣ» маҳз ўст. Ин маъниро Хоразмӣ дар ибтидиои фасл пас аз тавсифи халифаи чорум, ки ба усули баёни Аттори Нишопурӣ дар «Тазкират-ул-авлиё» шабоҳат дорад, зимни суолу ҷавоби байни Алӣ ибни Абӯтолиб ва Даълаби Ямонӣ ва бо истифода аз ашъори Мавлоно Ҷалолуддин баён кардааст. Вақте Алӣ ибни Абӯтолиб дар сари минбар сухан меуфт, Даълаби Ямонӣ суол дод:

«Ҳал раайта раббака?» Ҳазрати амир ҷавоб дод, ки: «Ман ҳаргиз напарастидаам Парвардигореро, ки надида бошам».

Гуфт: «Ҷӣ гуна дидӣ ё Алӣ?»

Гуфт: «Ӯро дидаҳо ба мушоҳидаи аён надиданд, аммо дилҳо ба ҳақоиқи ийқон дарёфтанд». Ин ба ҳукми «*каліма-н-носа ъало қадри Ҷуқулиҳим*» дархури фаҳми мухотаб аст. Вагар не, ҳӯшачини хирмани асрори ӯ, яъне ҳазрати Мавлавӣ, қудиса сирруҳу, мефармояд:

Ҳама ҷамоли ту бинам чу ҷашим боз қунам,

Ҳама шароби ту нӯшам чу лаб фароз қунам.

Ва дар форсии (яъне, газали – Т.С.) дигар мефармояд:

Агар даме бигузорӣ ҳавову ноаҳли,

Бубинӣ он чи набӣ диду он чи дид вали.

Ҳудойро чу шиносишу хос бандা шавӣ,

Ҳудойро ту бубинӣ бараги муътазили.

Чунонки ин ҷо мулоҳиза мегардад, абёте, ки Хоразмӣ барои тақвияти суханони ҳазрати Алӣ меоварад, қавли Мавлоно Ҷалолуддин буда, байти аввал дар ҷилди чоруми «Куллиёти Шамси Табрезӣ» (5, 4, 57) ва абёти сонӣ дар ҷилди шашуми ҳамин нашр (5, 5, 291) маастур аст. Азбаски суоли Даълаб аз рӯи айбҷӯй ва нуктагирӣ матраҳ шуда буд ва ӯ пас аз ин ҷавоби ҳазрати Алӣ мунфаил ва пушаймон гардид ва қавл дод, ки дигар аз рӯи айбҷӯй ба касе суол намедиҳад, манзури Хоразмӣ ҳам аз ин суолу ҷавоби Алӣ ва Даълаб баёни он аст, ки ҷӣ гуна метавон ба мушоҳидаи ҷамоли лоязолӣ шарафёб гардид, «монеаи роҳи мушоҳидаи зоти Ҳақ чист?», ҷӣ кас метавонад ба ин шараф ноил гардад ва баръакс. Хоразмӣ матлабро бо абёти зерин аз дафтари сеюми «Маснавӣ» (байти 1641 ба баъд) ҳусни ихтитом мебахшад:

Дар ҳадис омад, ки дил ҳамчун парест,

Дар биёбоне асири сарсарест.

Бод ӯро ҳар тараф ронад газоф,

Гаҳ чапу гаҳ рост бо сад ихтилоф.

Ҳар нафас дилро дигар ройе бувад,

Он на аз вай, балки аз ҷойе бувад.

Пас ҷаро эмин шавӣ бар ройи дил,

Аҳд бандӣ, то шавӣ охир хичил (3, 29).

Хоразмӣ пас аз ин, суоли «ҳақиқат чист?»-ро аз забони Кумайл ибни Зиёд, ки дар шумори тобеин маҳсуб гардида, аз асҳоби Алӣ ибни Абӯтолиб буд, баён месозад ва дар зимни он масоили муҳими марбут ба маърифати масоили ирфонии меҳварии «Маснавӣ»-ро бо истифода аз қаломи мачид, «Маснавӣ», абёти «Куллиёти Шамс» ташрҳ медиҳад. Барои он ки матлаб боз ҳам равшантар гардад, мо муҳтавои пурсу посухи Кумайл ва Алиро (рз) мавриди таҳлил қарор дода, иртиботи онро бо афкори Мавлоно нишон медиҳем.

Дар ин пурсу посух Алӣ ба сифати инсони ба Ҳақ расида ва Кумайл ба сифати солик зухур карда, мунтаҳо суоли «маърифати асрори Ҳақ чӣ гуна мұяссар мегардад?» ва «Солик бояд чӣ гуна бошад?» дар заминаи афкору андешаи Мавлоно ҳаллу фасл гардидааст. Чунончи, вакте Кумайл суоли фавқро матраҳ мекунад, Алӣ чунин ҷавоб медиҳад:

«Туро бо ҳақиқат чӣ кор, ки ҳанӯз худованди дилий ва аз мақоми фано ғофилӣ ва маърифати ҳақиқат-ул-ҳақоиқро инқитоъ аз алоиқ бояд ва бастай дилу ҷон мушоҳидай ҷононро нашояд». Хоразмӣ бо истифода аз ашъори «Куллиёти Шамс» ин маъниро ба тариқи зерин баён кардааст:

*Ақл банду дил фиребу ҷон ҳичоб,
Роҳ з-ин ҳар се ниҳон аст, эй писар (5, 3, 10).*

Барои расидан ба маърифати Ҳақ пас аз қасби истеъдод мебояд, ки интизори нури тавғиқ, ҳидоят ва ҷазаботу инояти худованӣ буд, зоро гирифтари ақлу бастай дилу ҷон наметавонад ба асрори маърифат роҳ ёбад. Дар ин сурат, чунонки Мавлоно дар «Маснавӣ» мегӯяд, солик монанди барги коҳест, ки тоби бардоштани бори қӯҳро надорад:

*Орзу меҳоҳ, лек андоза хоҳ,
Барнатобад қӯҳро як барги коҳ.*

Чун Кумайл пурсид: «На маро соҳиби асрори худ кардай ва ба таҷаллиёти анвори худ навоҳтай ва ба назари иноят истеъдод додай?» Амиралмӯъминин ба ў ҷавоб дод, ки солике, ки воқиғи асрор аст ва истеъдод қасб кардааст, маҳрами асрор аст ва лоиқи истифозаи анвори муршид аст, аммо чун дарёи ботини муршид ба ҷӯш ояд, рашаҳоти он бар қалби қобили солик фоиз гардад». Аммо муҳол аст, ки солик танҳо бо қасби истеъдод ба мартабаи дарки ҳақиқат расида тавонад:

*Нест шав, то ҳастият аз пай расад,
То ту ҳастӣ, ҳаст дар ту кай расад?
То нагардӣ маҳв дар зилли фано,
Кай расад исботат аз иззи фано? (3, 30).*

Масоили дигаре, ки Хоразмӣ дар партави суолу ҷавоби амиралмуъминин Алӣ ва Кумайл матраҳ кардааст, баҳси ақлу илм ва нигоҳ доштани сир аст, ки онро Хоразмӣ ба тарики зерин матраҳ мекунад. Чун Кумайл зиёдаравӣ кард ва дар мавриди маҳву фано зиёда талаби баён намуд, амиралмуъминин гуфт:

«Маҳви ҳастии мавхум ва соғӣ шудани офтоби маълуми ҳақиқӣ аз ғамоми қасрат, яъне аз тарики илмӣ ба аёни омадан ва азли нури ақл кардан... уруч аз вахдоният ба олами аҳадият, то солик аз илм ба яқин ояд ва аз гӯш ба оғӯш» (3, 32). Маълум аст, ки муроди гӯянда аз ин сухан инкори ақл дар шинохт ва расидан ба мақоми маърифати зоти аҳадият аст, ки чи дар «Куллиёти Шамс» ва чи дар «Маснавӣ»-и мустатоб ин маънӣ ҷойгоҳи хоса дорад. Хоразмӣ барои тақвияти ин андеша аз ғазалиёти Шамс мадад мечӯяд:

Ақлро маъзул кардему ҳаворо ҳад задем,

Қ-ин ҷалолат лоиқи ин ақлу ин ахлоқ нест (5, 231).

Пӯшида нигоҳ доштани сир ва салтанати он бар ақл ҳам аз шартҳоест, ки роҳнамои солик дар ин тариқ мебошад. Амиралмуъминин ба Кумайл дар ин маврид мегӯяд:

«Сирри ту агарчи толиби ҳақиқат аст ва дар вучуди он шакке нест, аммо заъиф аст, лоҷарам, ақл бар ситри он қодир аст ва дил бар ихфои ўғолиб. Ва ту дар ин ҳол соҳиби ҳақиқат ва муҳибби ҳақиқӣ нестӣ, балки олимӣ ориф. Пас, ҳар гоҳ, ки сир қавӣ гардад ва салтанати ў бар ақл зуҳур ёбад ва нури ақл ба нури сир интимос пазирад, чун нури қамар дар партави зиёни шамс ва ба нури ишқ сирри ақл мутаҳаттик шавад, баъд аз он соҳиби ҳақиқат гардӣ. Ва солики роҳи ҳудопарастиро ин мақоми мақоми мастиӣ аст. Аммо мастии ҳар кас ба қадри истеъодди ўст» (3, 32).

Ин масъала, ки мақоми маҳв гаштан дар худ ва зинда шудан дар Ҳақ аст, дар паҳнои таълимоти Мавлоно ҷойгоҳи муҳим дорад ва ҳам дар «Маснавӣ» ва ҳам дар девони ғазалиёти Шамс ба таври васеъ тавсиф шудааст. Мавлоно дар бисёр ҷойҳои «Маснавӣ» дар мавриди катмони сир(р), ки далолаткунандай ҳамин маънист, сухан гуфтааст:

Орифон, қ-аз ҷоми Ҳақ нӯшидаанд,

Розҳо дониставу пӯшидаанд.

Ҳар киро асрори кор омӯхтанд,

Мӯҳр карданду даҳонаш дӯхтанд (1, 5/2239-2240).

Низ ҷойи дигар:

Сирри гайб онро сазад омӯхтанд,

Қ-ӯзи гуфтан лаб тавонад дӯхтанд (1, 3/3387).

Гузашта аз ин, Хоразмӣ меҳоҳад бо гузориши чунин суол нишон диҳад, ки дар шинохти зоти Ҳақ ақл шикастапост ва бе

касби истеъдод ҳам солик наметавонад ба мақоми маърифат расад. Хоразмӣ ин маъниро бо овардани абёти зерин аз «Куллиёти Шамс» таъйид кардааст:

*Гаронӣ намонад дар он ҷову гайре,
Ки гирад сари маст аз май гаронӣ.
Хушо он замоне, ки ҳар пораи мо,
Ба рақс андар ояд, ки «раббӣ сақонӣ!» (5, 7, 10).*

Баназармерасад, ки дарсуолу чавоби Кумайлваамиралмуъминин Алӣ (а) дарача ба дарача дар сайри такомули солик баён мегардад. Ин аст, ки бо талаби дар ҷавобҳо зиёdat кардани Кумайл ҳазрати Алӣ (а) ба ў дар мавриди мақомоти бъядии такомули мурид дар роҳи маърифати Ҳақ сухан ронда, дар охир мегӯяд:

«... баёни илмиро бигзор ва ҳадди ақлиро тарк кун ва нури ақлиро, ки нисбат бо нури Ҳақ чун сироҷ аст ба нисбат бо офтоб, зоил қун...» (3, 32). Далели ин матлабро Хоразмӣ аз абёти дафтари сеюми «Маснавӣ» ба тарики зерин баён мекунад:

*Ҳамчунин, ҷӯёи даргоҳи Ҳудо,
Чун Ҳудо омад, шавад ҷӯянда ло.
Гарчи он васлат бақо андар бақост,
Лек аввал з-он бақо андар фаност.
Сояҳое, ки бувад ҷӯёи нур,
Нест гардад, чун кунад нураш зуҳур.
Ақл кай монад чу бошад парда ў,
Куллу шайъин ҳолик илло ваҷҳаҳу.
Ҳолик омад пеши ваҷҳаши ҳасту нест,
Ҳастӣ андар нестӣ худ турфаест.
Андар ин маҳзар хирадҳо шуд зи даст,
Чун қалам ин ҷо расида шуд, шикаст (1, 3, 4658-4663).*

Чунонки мушоҳида мегардад, баёни зикри амиралмуъмини Алӣ ибни Абӯтолиб дар партави суолу ҷавоби эшон бо Даълаби Ямонӣ ва Кумайл сурат гирифта, зимни он масоили бунёдии тасаввуф, ки дар «Маснавӣ»-и Мавлоно матраҳ гардидааст, баён мешавад. Бехуда нест, ки Хоразмӣ ин фасли таълифоти хешро, ки ба «баёни иҷмомии қаламоти Амиралмуъминин» ихтисос дорад, «шарҳи тамомии китоби «Маснавӣ» бо шарҳаш» (3, 34) медонад ва таъқид мекунад, ки тамоми таълифоти хосони Ҳудованд низ шарҳи ин қалимот аст, ки ман баён кардам. Ў, бинобар мухаббату дилбастагии шадиде, ки нисбати ҳазрати Мавлоно аз устод ва раҳнамояш Абулвағои Хоразмӣ гирифта буд, ҳазрати Мавлоно Ҷалолуддинро дар дараҷаи улувви камолот донистааст ва, аз ин сабаб, чунонки таъқид мекунад, «дар шарҳи ҳар қалима истишҳод ба абёти ҳазрати Мавлавӣ» кардааст:

«Ин аст баёни ичмолии калимоти ҳазрати Амиралмуъминин ва тамомии китоби «Маснавӣ» бо шарҳаш, балки муаллафоти аввалин ва охирин аз хавосси раббульъоламин шарҳи ин каламот аст. Ва мани банда дар шарҳи ҳар калима аз он ҷиҳат истишҳод ба абёти ҳазрати Мавлавӣ, қуддиса сирруху, кардам, то шаммае аз риёзи камолоти ў ба машоми чонат расида бошад» (3, 34).

Ҳамин тарик, муқаддимаи шарҳи Хоразмӣ барои нафаре, ки меҳоҳад бо «Маснавии маънавӣ» унсу иродат пайдо кунад, раҳнамои хубе буда метавонад. Зоро дар паҳнои он тамоми рамзу истиорот ва муҳимтарин аркони тасаввуфи исломӣ, ки бинои андешаи Мавлоно Ҷалолуддин дар таълифи “Маснавӣ” бар он гузошта шудааст, баён гардидааст.

Пайнавишт:

1. Балҳӣ, Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад. Маснавии маънавӣ / бар асоси нусҳаи мактуб ба соли 677 қамарӣ ва муқобала бо тасҳеху табъи Николсон. Тасҳех, муқобала ва қашфулабӯт аз Қивомуддини Ҳуррамшоҳӣ.–Техрон, 1384.–1647 с.
2. Хоразмӣ, Камолиддин Ҳусайн ибни Ҳасан. Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор (иборат аз ду ҷилд) / Ба тасҳехи доктор Муҳаммад Ҷаводи Шариат. – Исфаҳон, 1360.
3. Хоразмӣ, Камолуддин Ҳусайн ибни Ҳасан. Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор / Муқаддима ва тасҳеху таҳшии доктор Муҳаммад Ҷаводи Шариат. – Техрон: Асотир, 1384 (дар чор мӯҷаллад).
4. Фурӯzonfar, Бадеуззамон. Шарҳи «Маснавӣ»-и шариф. Чопи 12.–Техрон, 1386.–1236 с.
5. Куллиёти Шамс ё Девони кабир / Ба тасҳехи устод Бадеуззамони Фурӯzonfar. –Техрон: Амири Кабир, 1355, дар даҳ мӯҷаллад.

Фахридин Насридинов¹

САРЧАШМАЕ НОДИР ДАР МАЪРИФАТИ АШЬОРУ АФКОРИ КАМОЛИ ХУЧАНДӢ

Ашъори ирфонӣ ҳама аз тавхиду дилбохтагӣ сухан мекунад. Танҳо дар ҳамин навъи шеър аст, ки мағҳуми ҷинсияту миллият ва шарқияту гарбият камрангу беарзиш мегардад ва башарият ҳама «шабнами як субҳи хандон» хонда мешавад.

Пас, бояд дар маърифати гусутураи ашъори орифона бар фаротар аз маҳдудиҳои нажодиву забонӣ таваҷҷӯҳ намуд ва дар таҳқики нуктаҳои ноомӯхтаи он таълифоти фозилони дигар миллату донишҳоро низ ба баррасӣ қашид.

Равшан аст, ки ашъори Шайх Камоли Хучандӣ дурахшонтарин сафаҳоти адабу ирфони адабиёти моро ба худ ихтисос додааст.

Дар сухан лутфи илоҳӣ дастигири ў буда ва ҳамин атияи эзадӣ қаломашро оламгир соҳтааст.

Чунонки худ фармуда:

*Дар сухан лутфи илоҳӣ ба ту ёр аст, Камол,
В-арна сад сол ба фикр ин суханон натвон соҳт.
* * **

*Оlam сухани Камол бигрифт,
Имрӯз ҷуз ин сухан сухан нест.
* * **

*Оламе рӯй ниҳоданд бар ашъори Камол,
Ки хаёлоти латиф аст дар оби суханаи.*

Чунин мақоми арҷманди ашъори Камол мӯчиб гардида буд, то дар рӯзгори шоир сурудаҳояш мудавван бигарданد ва аз он таъриҳ ба байдар батни шарҳномаҳо, таъриҳномаҳо, осори ирфонӣ, ҷунгу баёзҳо, маҷмӯаҳои муҳталифи ҳикамӣ-адабӣ ва ҳошияи садҳо нусахи хаттӣ дарҷ биёбанд.

Аммо, бо он ки дар ҷамъу тадвин ва маърифати ашъори ин ориф қӯшишҳо сурат гирифтааст, ҳанӯз анбӯҳе аз мероси хаттӣ ҳастанд, ки аз назари аҳли таҳқиқ дур мондаанд.

Дар ин замина, тафсирҳо, баҳусус он идда тафсир, ки бо рӯйкарди адабӣ-ирфонӣ навишта шудаанд, аҳамияти хоса доранд.

Худ дар таҳқиқи мақоми тафсир дар бозёфти ашъори Рӯдакиву рӯдакивор, маърифати суханварони ношиноҳта ва тасҳехи сурудай

¹ доктори илмҳои филологӣ, директори МД «Маркази илмии Камоли Хучандӣ»

шоирону орифон баррасиҳои ҷудогона анҷом пазируфтааст (5, 369-396; 7, 65-68 ва гайра).

Дар омӯзиши мавриди баҳс, бояд муҳимтарин тафосире, ки аз рӯзгори Камол ба баъд таълиф ёфтаанд, ба мисли «Шаҷарат-ут-тур»-и Муҳаммад Ҳазини Лоҳиҷӣ, «Тафсир»-и Яъқуби Чархӣ, «Тафсир»-и Мавлоно Ҷомӣ, «Ситтин-ул-ҷомеъ», «Мавоҳибун Алия» ва «Захровайн»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Тафсири сурай Юсуф»-и Фаҳриддин Алии Сафӣ, «Зубда»-и Фатҳуллоҳи Кошонӣ, «Тарҷимат-ул-хавос(с)»-и Заворай, «Лавомеъ-ут-таъвил»-и Муҳаммад Маъсуми Астарободӣ, «Тафсир»-и Ибни Бодис ва гайра мавриди пажӯшиш қарор бигиранд.

Дар таҳқиқи мавзӯъ набояд ба он тафсирҳо, ки бо забони арабӣ тасниф ёфтаанд, бетаваҷҷуҳӣ намуд. Зоро муҳимтарин тафосир ишорӣ бо забони арабӣ ба қалам омадаанд ва дар баҳшҳои таъвиливу таҳлилии онҳо ба ашъори шоирони сӯфимашраб борҳо истишҳод сурат гирифтааст.

Аmmo то имрӯз ин навъ тафосир аз ҷунин манзар дар адабиётшиносии тоҷик омӯҳта нашудаанд.

Ин до дар мисоли як намуна аз онҳо – тафсири «Рӯҳ-ул-баён» бар таҳлили мавзӯъ мепардозем.

Тафсири «Рӯҳ-ул-баён» навиштаи Шайх Исмоил Ҳаққии Бурусавии Ҳанафӣ (1063 x./1652 м.–1127 x./1715 м.) мебошад. Ў сӯфӣ ва муғассири туркии мустаъраб аст, ки дар Айдус ба дунё омад (2, 1, 313). Сипас ба Буруса кӯчид ва ҳамон ҷо даргузашт. Ба забони арабӣ ва туркӣ таълифот дорад, ки «Рисолаи ҳалилия», «Арбайн», «ал-Фуруқот» аз ҷумлаи онҳоянӣ (3, 1, 585).

Аз байни осори ӯ, бешак, «Рӯҳ-ул-баён» аз эътибори хоса барҳӯрдор аст. Тафсир гироиши ирфонии амиқ дорад ва бо забони арабӣ навишта шудааст.

Исмоили Ҳаққӣ тафсири худро бо риояти муҳтассоти илми тафсир бар машраби аҳли ирфону адаб таълиф кардааст. Ҷунин ҳусусияти тафсир сабаб гардидааст, то он дар кишварҳои Ҳиндӯ Покистон, Ҳурросону Мовароуннаҳр, Шому Миср истиқболи гарм пайдо намояд ва мукарраран табъ ёбад. Набы ҳафтуми он дар Бейрут аз ҷониби «Дору эҳё ат-туроҳ ал-арабӣ» (1405 x./1984 м.) дар даҳ мучаллад интишор ёфтааст (1, 1, 256).

Муаллиф ба илму адаби форсии тоҷикӣ пайванди амиқ дорад. Дар тафсир баррасиҳои ирфониву адабӣ ва тамассул ба ашъор, маҳсусан шеъри суханварони форсӯи тоҷик бисёр ба назар мерасад.

Дар байни ашъори истишҳодшуда борҳо бо сурудаи Мавлоно, Ҳофиз, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Мағрибӣ, Ҷомӣ, Соиб ва иддае дигар

рӯ ба рӯ мешавем.

Бояд таъкид намуд, ки дар ин замина муаллиф ба ашъор ва андешаи Шайх Камоли Хучандӣ таваҷҷуҳӣ хоса доштааст. Истифодай ўз ашъори Камол дар маърифати ҷаҳонбинӣ ва ҷавҳари шеъри шоир хеле арзишманд мебошад.

Ба он мӯчиб, ки матолиб фаровон ва майдони баррасӣ фароҳ аст, ин ҷо таҳқиқи ҳулосавии мавзӯро дар ҷанд бахши умда мувофиқтар медонем.

I. Шеваҳои истифода.

Муаллиф, то он ҷо, ки ба назар омад, афзун аз шаст навбат ашъори Камоли Хучандиро дар баррасиҳояш иқтибос овардааст. Дар ин гуна мавридиҳо дар ибтидо бештар ба сурати «Қола-л-Камол ал-Хучандӣ», ки гоҳ-гоҳ ҷумлаи дуоияи «қудиса сирруҳу»-ро низ дар дунбон дорад, ба сурудаи Камол будани он шеър тасрҳ мефармояд. Ҷой-ҷой ба сурати «Қола-л-Хучандӣ», «Қола-л-Камолуддин ал-Хучандӣ» ва «Қола-ш-Шайх Камолуддин ал-Хучандӣ» низ ба назар мерасад.

Дар аксар маврид ба истишҳоди байте аз Камол иктифо намудааст. Ба нудрат аз ду байти пайиҳам ё ду байт аз ғазал ва қитъаҳои ғуногун низ истифода ба амал омадааст.

Муаллифи тафсир бештар бо ду ҳадаф аз ашъори Камоли Хучандӣ бахра ҷустааст.

а) Ҳусни ифодаи матлаб. Аз баррасиҳои муаллиф бармеояд, ки ўз дар ифодаи матлаб ба баёни адібона ва ҳусни қалом иноят мабзул доштааст. Қӯшида, то қаломаш ҳамеша бо ҳикмат, ақволи орифон ва ашъор зинат биёбад ва ҳусни ифодаи матлабро ба бор оварад. Матлабҳо бидуни ҳеч ороҳ низ баёни кофӣ пазируфтаанд, аммо бо афзудани ҷошний ҳикамӣ ва перояи адабӣ ҳусну марғубияти бештарро қасб кардаанд.

Ин ҷо ва минбаъд ба мӯчиби костан аз ҳаҷми мақола ва иҷтииноб аз такрори баъзе матолиб иқтибосҳоро танҳо ба сурати тарҷума пешкаш менамоем.

Намуна: «Барои раҳоӣ аз саҳтиҳо, агарчи аз ғайри Ҳудо ёрӣ пурсидан, ба таври умум рафтгорест писандида, аммо он бар мансаби пайғамбарон – ононе, ки эшон афзали мардум ва аҳли тараққӣ мебошанд, шоиста нест. Зоро, он фуруд омадан аз зинаи воло ва тарки авло маҳсуб мегардад. Мусаллам аст, ки анбиё, он гуна, ки ғайри онон бар қабоир итоб меёбанд, бар сағоир мавриди муотаба қарор мегиранд... Аз Молик ибни Динор нақӣ гардида, ки чун Юсуф ба соқӣ ғуфт, ки назди ҳоҷаат маро ёд намо, Ҳудованд фармуд: «Эй Юсуф, оё ҷуз ман дигареро ба ҷорасозӣ баргузидӣ?! Дар зиндон мондани туро

ҳатман ба дарозо хоҳам кашид!»

Он гоҳ Юсуф бигирист ва гуфт: «Парвардигоро, андӯху мусибатҳои зиёд бар қалbam фишор оварданд ва танҳо калимае гуфтам, дигар бар он бознамегардам».

Аз Ҳасан ривоят гардида, ки ў ҳар гоҳ он оятро тиловат мекард, мегириstu меғуфт: Чун мусибате бар сари мо ояд, ба мардум паноҳ меоварем, (пас ҳоли мо чӣ гуна хоҳад буд?!)

Камоли Хуҹандӣ фармуда:

Кист дархур, ки расад дӯст ба фарёди дилаш,

Он ки фарёд зи ҷавру ситами ў накунад.

Порсо пушти фарогат наниҳад бар меҳроб,

Гар қунад такя, чаро бар қарами ў накунад?» (6, 4, 464-465)

«Ашк ҳар гоҳ афзун гардад, сиёҳии ҷашмро аз байн мебарад ва онро ба сапедӣ мубаддал месозаду ҷашмро нобино мегардонад. Он гуна, ки дар мавриди Шуайб нақл гардидааст, ки ў аз муҳаббати Худо ҷунон мегирист, ки ҷашмонаш нобино гардиданд. Пас Ҳудованд дигарбора дидагонашро бино соҳт. Яъқуб низ бисёр бигирист, то ин ки нобино гардид. Ин нуктаро тааммул бар сухани зерини Ҳудованд комилан тасдиқ менамояд: «Фартадда басирон» (Пас бино гардид – сураи Юсуф, ояти 97).

Камоли Хуҹандӣ фармуда:

Зи гиря бар сари мардум яқин, ки хонаи ҷаим,

Фурӯ равад шаби ҳичрон зи бас, ки борон аст». (6, 4, 307)

Гоҳе барои ҳусни ифода ва тақвияти андеша аз ҷанд байти Камол кӯмак мегирад ва, ҳатто, дар мавридҳое матлабро бо ашъори ў байён медорад.

Намуна: «Нақл ёфта, ки Юсуф ба ҷониби падараш ҷиҳози зиёд ва дусад роҳила бифиристод ва аз маҳзари ў ҳоҳиш намуд, ки бо аҳлаш ҳамагӣ назди ў биёянд.

Яъқуб барои берун омадан омодагӣ гирифт. Хуҹандӣ фармуда:

Кард ширин даҳани мо ҳабари ёри азиз,

Кизи Мисрат дигар инак шакаре меояд.

Пас ҳамроҳи аҳлу авлодаш бо роҳилаҳояшон сӯи Миср рӯй оварданд. Чун ба Миср наздик омаданд, аз он ба Юсуф ҳабар расонида шуд:

Сабо зи дӯст паёме ба сӯи мо овард,

Ба ҳамдамони куҳан дӯстӣ ба ҷо овард.

Барои ҷаими ҷаифи рамадгирифтаи мо,

Зи хоки мақдами маҳбуб тӯтиё овард». (6, 4, 319)

6) Таъкиди бештари матлаб. Муаллифи тафсир мекӯшад, то пас аз баёни матлабе муҳим он маъниро бо намунае аз сурудаи шуаро

таъкиди бештар бахшад. Истишҳоди ў дар ин гуна мавридҳо собит месозанд, ки муаллиф ба ҳарими ҷаҳонбинии шуарои форсигӯ роҳ ёфтааст ва абёти овардаи ў матлаби мавриди назарро таъиди бештар бахшидаанд.

Намунаҳо:

«Агар пурсида шавад: Чун қазоро дуркунандае нест, пас дар дуо кардан чӣ суд аст? (Посух мегӯем:) Худ сабаби радди мусибатҳову ҷалби хубиҳо қарор гирифтани дуо низ аз қазо аст. Дуо дар ин ҳол чун сипар, ки он барои боздорӣ аз тир хизмат мекунад, қарор мегирад. Сипар, ки бо худ доштанаш дар эътирофи қазо ҳалале намеоварад, дуо низ чунин аст. Худованд тақдиру сабаби он ҳардуро мукаддар сохтааст. Ҳасани Басрӣ фармуда: «Талаби биҳишт бидуни амал гуноҳе аз гуноҳон аст». Ҳамчунин фармуда: «Нишонаи ҳақиқат(-и эътиқод) тарки мулоҳизаи амал аст, на тарки худи амал». Пас, бар оқил аст, ки то расидани қазову аҷал дар анҷоми аъмоли ҳайр бикӯшад ва нафсро аз ҳавову ҳостаҳои номатлуб боздорад.

Қола-л-Камол ал-Хучандӣ, қуддиса сирруҳу:

Бикӯши, то ба каф орӣ қалиди ганҷи вуҷуд,

Ки беталаб натавон ёфт гавҳари мақсуд». (6, 4, 377-378)

«Ва гуфтанд: Агар бо ту ҳидоятре пайравӣ намоем, аз сарзамини ҳуд рабуда мешавем. Оё онҳоро дар ҳараме эмин, ки сӯи он ҳар навъ меваҳо (чун) рӯзие аз ҷониби мо фароҳам оварда мешавад, ҷой надодем?! Валекин бештари онон намедонанд» (сурай Қасас, ояти 57) ... Дар оят бар рабуда шудан бо ҷазаботи улуҳият аз замини аноният ишорат рафтааст. Агар сурури қалбро низ бо ҳуд дошта бошад, ҳатман дар ҳарами зот ҳақоқи тамоми самараҳои рӯҳониву ҷисмонӣ ва лазоизи ҳар навъ ҳоҳиҳҳоро дармеёбад. Аммо камолияти завқи ризқи ладунниро дарнамеёбад, он гуна, ки аксари донишмандон онро намечашанд. Касе, ки намечашад, дарнамеёбад. Камоли Хучандӣ фармуда:

Зоҳид, на аҷаб гар қунад аз ишқи ту парҳез,

Ки лаззати ин бода чӣ донад, ки наҳӯрдаст?» (6, 6, 419)

«Аз зоҳири зиндагии дунё огоҳанд» – бо ҳавосси зоҳирӣ завқи ҳаловати асалгунаи ҳоста ва шаҳавоти дунёро дармеёбанд; «ва онон аз оҳират» – ва камолоти он ва вуҷдони шавқи ҳоҳиҳоти он бо ҳавосси ботинӣ, ки он бабороварандай баҳои абадист ва шаҳвати асалгунаи дунё, ки муҳлику заҳргон аст; «онон бехабаронанд» – ба сабаби ғӯта задан дар баҳри башарият ва тарокуми амвоҳи авсоғи замимаи он. Камоли Хучандӣ фармуда:

Ҷаҳону ҷумла лаззотаи ба занбӯри асал монад,

Ки шириниши бисёр асту з-он афзун шару шӯраи». (6, 7, 9)

«Қалб маъдани муҳаббати Худованд аст ва муҳаббати дигареро дар он чой додан, ситам хоҳад буд.

Хуҷандӣ фармуда:

*Ё дӯст гузин, Камол, ё ҷон,
Як ҳона ду меҳмон нағунҷад». (6, 6, 23)*

II. Шарҳ ва маърифати ашъори Камол.

Яке аз самтҳои муҳими таҳқиқоти камолшиносӣ, шарҳи ашъори шоир ва маърифати нуктаҳои пӯшидаи сурудаҳои ӯ мебошад. Имрӯз ҷуз шарҳи чанд байти Камол, ки он ҳам аксар аз забони худи ӯ шарҳу тавзех пазируфтаанд ва ба василаи «Ҷавоҳир-ул-асрор»-и Шайх Озарӣ, «Нафаҳот-ул-унс»-и Ҷомӣ, «Хулосат-ул-ашъор»-и Тақии Кошӣ ва чанд осори дигар то мо расидаанд, дастрас нест. Он чи муосирон анҷом додаанд, дар канори меъёрҳои шарҳнигорӣ ва маърифати ашъори ниёғон хеле камранг аст. Барои дарки маъниҳои амиқ, шарҳи мағоҳими ирфонӣ ва нуктаҳои ғомизи ашъори Камол бояд аз ҳама муқаддам ба он тавзехоте, ки худи ӯ бар чанд байти хеш баён доштааст, таваҷҷӯҳ намуд. Агарчи, ҷунин абӯт маъдуданд, аммо роҳнамое кофӣ ва тарҳе маълуманд. Имрӯз бояд дар таҳқиқи масъала аз осоре, ки дар онҳо ашъори Камол мувоғиқ бо ҷаҳонбинии воқеии ӯ мавриди истишҳод ва баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд, кӯмак гирифт.

Бешак, тафсири «Рӯҳ-ул-баён» аз ҷумлаи ҷунин осор мебошад ва метавонад дар ин замина барои шарҳнигорон ҷун сарҷашмаи муҳим хидмат намояд.

Дар ашъори Камоли Хуҷандӣ бо истилоҳоти ирфонии сукр, қатъу васл, фанову бақо, сайр, ҷазб, қабз, таҷаллӣ ва даҳҳо намунаи дигар рӯ ба рӯ меоем, ки бидуни фаҳми онҳо наметавон ба ҳарими андешаи шоир роҳ ёфт. Танҳо бо дарки онҳост, ки парда аз ҷеҳраи арӯси маънӣ бардошта мешавад ва ҳар навъ ибҳому инкор аз қаломи Камол рафъ мегардад.

Камол дар байте аз таъбири «васл» ҷунин сухан менамояд:

*«Васл мӯяссар нашавад ҷуз ба қатъ,
Қатъ, нахуст аз ҳама бубридан аст.*

Исмоили Ҳакқӣ дар мавриде аз ин маънӣ баҳс анҷом дода менависад: «Тоиби содик ва толиби муҳиқ онест, ки аз қавми (бадкори) хеш канора гирифтааст, сӯҳбати ёрони (бадкеши гузаштааш)-ро тарқ намудааст ва аз бародарони қаҷроҳи худ бибридааст. Афзун бар ин, ният ҷазм кардааст, ки ҷуз Аллоҳро парастиш нанамояд ва бо истионат аз Ҳудову таваккул бар ӯ, аз гайри Ӯ ба Ӯ бигрезад ва аз ҳарчи ҷуз Ӯст, рӯй гардонад. Хуҷандӣ фармуда:

*Васл мұяссар нашавад құз ба қатъ,
Қатъ, нахуст аз ҳама бубридан аст». (6, 5, 223)*

Дар тафсири ояты 135 сурай «То Ҳо» низ ин байт чун тавзехгари матлаб иқтибос оварда шудааст. Чунонки омада: «Дар оят бар касоне, ки бо қатъи манозил ва буридан аз ғайри Ӯ ба Худо восил шудаанд ва афроде, ки бо пайвастан бар дигарон аз Ӯ буридаанд, ишора рафтааст. Он гуна, ки Хучандй фармуда:

*Васл мұяссар нашавад құз ба қатъ,
Қатъ, нахуст аз ҳама бубридан аст». (6, 5, 450)*

Дар мабхасе ирфонй навишка: «Ҳакро се мартаба аст. Ботиро низ чунин. Мартабай афъоли Ҳақ, мартабай сифоти Ҳақ ва мартабай зоти Ҳақ таоло. Мурод аз афъоли Ҳақ он авомирест, ки Худованд бандагонро ба анчом доданаш супориш намудааст ва бо он аст, ки ботил – он чи Худо аз он нахý карда, нобуд сохта мешавад; сифоти Ҳақ – оне, ки бо таçаллии он ботил – сифоти банда, нобуд мегардад; зоти Ҳақ – он, ки чун Худо бо зоти хеш таçаллý намояд, ботил – тамоми зоту ҳастихо, нобуд мегардад. Он тавр, ки ин сухани Худованд – «құз зоти Ӯ ҳама чиз нобудшаванда аст» (сурай Қасас, ояты 88) ва «Бигү: Ҳак биёмаду ботил нобуд гардид» (сурай Исрө, ояты 81) бар ин далолат менамоянд.

Касе, ки «ана-л-ҳақ» гуфта бошад, шояд онро дар ҳангоми таçаллии зоти Ҳақ ё сифоти хосаи Ӯ дар зоти ботили хеш гуфта бошад. Чун зоти ботилу бебақои ў дар ҳоли расидани Ҳақ аз байн рафта бошад, ҳақро аз зоти худ бо забоне, ки оростай сифати Ҳақ аст, баён кардааст ва «ана-л-ҳақ»-ро ба забон овардааст.

Мағрибй, құддиса сирруху, фармуда:

*Носири Мансур мегүянд: Ана-л-ҳақ-ул-мубин,
Бишинав аз Носир, ки он гуфтор аз Мансур нест.*

Ва Хучандй, құддиса сирруху, фармуда:

*Ҳар кү ба дори фано құббаи ҳастай бисұхт,
Рамзи «сиваллах» бихонд, сирри «ана-л-ҳақ» шунуд.*

Ва (низ) фармуда:

*Асрори «ана-л-ҳақ» сухани нек баланд аст,
Маъниий чунин құз ба сари дор наёбій». (6, 5, 461)*

Муаллиф дар мавриди зинаҳои тавхид менависад: «Тавхид бар се мартаба аст: Тавхиди ахли бидоят, ки он «ло илоҳа иллаллоҳ» аст ва сайри ахли ин тавхид дар олами ачсом мебошад; тавхиди миёнаравон, ки он «ло илоҳа илло анта» аст ва сайри ахли ин тавхид дар олами арвоҳ мебошад; тавхиди ахли ниҳоят, ки он «ло илоҳа илло ана» аст ва сайри ахли ин тавхид дар олами ҳақиқат мебошад.

Аз латоиф ва суханони бас борики Камоли Хучандй аст, ки

фармуда:

*Тосбозе бидидам аз Багдод,
Чун Ҷунайд аз сулукаши огоҳӣ,
Рафт дар ҷубба вақти бозиву гуфт:
Лайса фӣ ҷуббатӣ «сиваллоҳӣ».* (6, 5, 467)

Чоё дар румузи ҳуруфи фавотехуссувар, ки дар истилоҳ «хуруфи муқаттаа» хонда мешавад, аз манзари аҳли тасаввуф сухан намуда, абёти Камолро ҳамчун мустанади фикрии хеш далел меоварад. Он ҷо, ки навишта: «Фақир мегӯяд, ки илми ҳуруфи муқаттаа аз ниҳояти улуми сӯфиёни восил мебошад. Зоро онон ба ин илми арҷманд пас аз ҷиҳил сол аз оғози сулук, балки аз оғози фатҳу кушоиш, мепайванданд. Пас, ин илм аз асрори пӯшида аст. Ҷӯяндааш бояд дар дасти инсоне комил ва муршиде восил солҳои сол тарбият биёбад. Камоли Хучандӣ, қудиса сирруҳу, фармуда:

*Гарат доностани илми ҳуруф аст орзу, сӯфӣ,
Нахуст афъол некӯ кун, чӣ суд аз хондани асмо.
Ба ноаҳл ар нишон додӣ, Камол, аз хоки даргоҳаи,
Кашидӣ қуҳли биной, вале дар ҷаши мобино».* (6, 4, 392)

Дар мавридиҳое ба сароҳат менависад, ки Камол дар ин маънӣ ҷунину ҷунон гуфта ва абёти ўро иқтибос меоварад. Бешак, ҷунин мавридиҳо дар шарҳи ашъори Камол хеле судманд мебошанд.

Намуна:

«ва қоналлоҳу ғафурان раҳиман» (ва Ҳудованд Омурзандай Мехрубон аст) – (мурод) бас омурзандай меҳрубон будан аст бар қасе, ки меҳоҳад. Вале барои қасоне меҳоҳад, ки ҳикмат омурзиши онҳоро тақозо дорад. Онон афродеанд, ки ба Ҳудову расулаш имон овардаанд. Аммо ғайри эшон, ки нагаравидагонанд, аз ин атия барканоранд... Ҳар кӣ ба Ҳудо бо тавбай насуҳ рӯй оварад, Ӯ ҳатову ғуноҳонашро аз ду фариштаи нависанда ва он замине, ки дар он маъсият анҷом додааст, фаромӯш месозад.

*Гар ойина аз оҳ гардад табоҳ,
Шавад равшан ойинаи дил ба оҳ.
Ту пеш аз уқубат дари афв кӯб,
Ки суде надорад фигон зери ҷӯб.
Камоли Хучандӣ дар ин маънӣ фармуда:
Туро чӣ суд ба рӯзи ҷазо виқояву ҳирз,
Ки аз виқояи афваши ҳимояте нарасид.*

Дар оят бар ин ишорат аст, ки ҳар кӣ оташи нафси хеш ва сифоти онро ба оби зикр ҳомӯш сохта, шаҳавотро тарқ намуда бошад, аз оташи нафс раҳӣ ёфтааст. Ин ҳоли қасест, ки ба Ҳудову расулаш имон овардааст» (6, 9, 28-29).

Дар масъалаи мавриди баҳс хусусияти боризи дигар раҳёбӣ ба сарчашмаҳоест, ки метавон аз онҳо дар шарҳу тафсири ашъори Камоли Хучандӣ кӯмак гирифт.

Муаллиф дар хилоли баррасиҳои ирфонии хеш аз осори мухталиф баҳра мечӯяд ва дар мавқеъҳои муносиб абётро иқтибос меоварад, ки ин дар пайванд доштани мавзӯй бар ашъори муқтабас далели равшане мебошад.

Бешак, дар чунин мавридҳо ашъори Камоли Хучандӣ мақоми хоса дорад.

Дар ин гуна баррасиҳо зикри «Баҳр-ул-улум»-и Абӯлайси Самарқандӣ, «Эҳё»-и Фаззолӣ, «ал-Ҳикам-ул-атоия»-и Ибни Ато, «Таъвилоти начмия», «Ҳақоик»-и Бақлӣ, «ал-Маърифат»-и Байҳақӣ, «Умдат-ул-эътиқод»-и Насафӣ, «Ҳавошӣ»-и Саъдӣ фаровон ба назар мерасанд. Ҷой-ҷой аз «Саҳехайн» (Бухорӣ ва Муслим), «Мифтоҳ», «Маносик»-и Козарунӣ, «Фатово»-и Қозихон, «ал-Чомеъ»-и Куртубӣ, «Мафотех-ул-гайб»-и Розӣ, «Фатҳ-ул-қариб», «Иршод», «ал-Уюн» ва чанд асари дигар низ истифода сурат гирифтааст.

Ин нукта возех месозад, ки шореҳон набояд дар тафсири шеъри Камол нисбати ин манобеъ ва амсоли онҳо бетаваҷҷӯҳӣ намоянд.

Намунаҳо:

«Дар «Ҳақоик»-и Бақлӣ омада, ки Худованди пок чунин баён доштааст: Ҳар кӣ аз мартабаи тоат фурӯ афтода бошад, ба дараҷот намерасад, ҳар кӣ дар ибтидо аз муроқибат маҳрум бошад, дар интиҳо аз мушоҳидоту муойинот маҳҷуб мемонад. Аҳли даъвову беҳудагиҳо дар ҳоли назъ орзу мебаранд, ки агар рӯзгорашон дар ғафлат аз тоат бар ҳадар намерафт, машгули даъвову беҳудагиҳо намегардианд.

(Пас, эй банда,) бар тоати Парвардигорат рӯй овар ва аз даъвову забонкушӣ дар ҳолот(и орифон) бипарҳез. Зоро дар ин фитнаи бузург аст ва дар он ғурӯҳе аз муридон ба ҳалокат афтодаанд. Ҳар кӣ ба ҷониби ислоҳи муомилот рӯй оварад, баракати ин амал ӯро ба қурби Ҳақ ва мақоми амн мерасонад ва ҳар кӣ ин роҳро раҳо кунад, дар ҳалокат ва ҳавфи бузург гирифтор меояд ва дар ҳоле, ки орзу бурдан суде намеоварад, дар орзуи (наҷот) меафтад.

Ҳофиз фармуда:

*Коре кунем, в-арна хиҷолат баровараద,
Рӯзе, ки рахти ҷон ба ҷаҳони дигар қашем.*

Хучандӣ фармуда:

Илму тақво сар ба сар даъвисту маъно дигар аст,

Марди маънӣ дигару майдони даъво дигар аст. (6, 6, 106)

«Дар «Таъвилоти начмия» омада, ки ислоҳи афроди маҳҷуб дар ҳичҷои башарият нисбат ба қасони маҳҷуб дар ҳичҷои рӯҳоният,

саҳлтар аст. Зоро инон ҷаҳолати хешро мӯътариғанд ва онон бошанд, фирефтаи мақолоти худ мебошанд. Маҳҷубон дар ҳичоби башарият ба мӯчиби гирифторӣ ба лавозимоти башарият аз ёду ҷустуҷӯи Парвардигорашон рӯйгардон ҳастанд ва аз ёду шинохти Парвардигорашон рӯй гардонидани маҳҷубон дар ҳичоби рӯҳоният бошад, ба сабаби иктифои онон ба маорифи маъқулот аст.

Камоли Хуҷандӣ фармуда:

*Бишкан бути гуурӯр, ки дар дини ошиқон,
Як бут, ки бишкананд, беҳ аз сад ибодат аст».*

(6, 5, 483)

III. Маърифати аҳвол ва мақоми ирфонии Камол.

Огоҳӣ аз ҷаҳонбинӣ, қаромот, сулуки орифона ва лавҳаҳои муҳталифи зиндагии Камоли Хуҷандӣ дар маърифати дурусти ашъор ва шахсияти ўхелे судманд мебошад. Дар ин замина, ҳар чи асноди бештар фароҳам ояд, ҳамон андоза муфидтар ҳоҳад буд. Ҳатто, агар он санад дар дигар манобеъ вучуд дошта бошад, боз ҳам аз аҳамият ҳолӣ нест ва дар таъииди матлаб кӯмак ҳоҳад намуд.

Муаллиф дар мавриде аз мубоҳала баҳс анҷом дода, ҷиҳати таҳқими назар аз қаромат ва мақоми вилояти Камоли Хуҷандӣ матлаберо нақл менамояд, ки дар маърифати аҳволи ўз аз асноди мӯътабар маҳсуб мегардад.

Чунонки навишта:

«Бидон, ки мубоҳалаи анбиёро таъсири азимест. Сабаби он пайванди дилҳои эшон ба Рӯҳулқудус ва бо ўонро ёрӣ намудани Ҳудованд аст. Он ба изни Ҳудованд дар нафсҳо таъсиргузор мебошад...

Вали низ ҷунин мақому ҳолро дорад. Чун инсонро дуои бад намояд, бар ў бо беморӣ, мурдан ё ғайри инҳо аз балоё таъсир ҳоҳад гузошт.

Нақл гардида, ки Бисотии шоир рӯзе дар маҷлиси шоирон Шайх Камолиддини Хуҷандиро бидид ва бигуфт:

Аз кӯҷӣ, аз кӯҷӣ, эй лаванд!

Шайх ҳамон лаҳза дар посуҳи ў фармуд:

Аз Хуҷандам, аз Хуҷандам, аз Хуҷанд!

Аммо аз ҷунин беадабӣ ва муомилаи (ноодамонааш) аз ўранчидаҳотир гардид ва он рафткорашро ба сармастиаш ҳамл намуда, фармуд: Ин ҷавон сармасտ аст.

Бисотӣ онро шунида бадоҳатан гуфт:

*Сияҳчашмешт мардумкуши ҳароби гамзай ўям,
Аз он, дар айни ҳӯшёरӣ сухан маствона мегӯям.*

Он гоҳ ба тариқи ҳаҷв бар ў гуфт:

*Эй мулҳиди Хуҷандӣ, риши бузург дорӣ,
К-аз гояти бузургӣ «даҳрии» метавон гуфт.*

Чун Шайх инро шунид, хеле дард кашид ва дар ҳамон маҷлис ўро дуои бад намуд. Ӯ аз таъсири дуои Камол ҳамон лаҳза бияфтод ва бимурд» (6, 2, 45).

Назди аҳли таҳқиқ ҳанӯз баҳс идома дорад, ки Камоли Хуҷандӣ ба қадом мактаби сӯфия пайванд дорад ва аз ҷӣ ҷаҳонбинии ирфонӣ пайравӣ менамояд? Ҳофизшиносон бар чунин назар омада, ки Ҳофиз аз маломатиён аст. Бояд дар мавриди Камол низ бар чунин назар иттифоқ намуд. Дар ин замина далелҳо хеле фаровонанд ва баррасии онҳо мавзӯи чудогонаест.

Муаллифи тафсир низ зоҳирان дар чунин назар будааст. Зеро иқтибоси зерин, ки ба ахволу ҷаҳонбинии Камол ишораи сарҳдорад, бар сиҳҳати ин сухан далолат менамояд: «Маломатия – қасонеанд, ки хубиро ошкор намесозанд ва бадиро низ намепӯшонанд, зеро дилҳои худро барои Ҳудо ҳолӣ соҳтаанд. Дар бозорҳо мегарданд, бо мардум бо қаломи омма гуфтугӯи менамоянд ва дар баъзе ҷойҳои фасод, ба хотири мушоҳидаи қазову қадари илоҳӣ ва бо мардум дар шар мувофиқати зоҳирӣ доштан, ҳузур меоваранд.

Аммо дар асл онон бандагони хоси Ҳудованд мебошанд ва мурод аз ин қавли Пайғамбар (с) эшон ҳастанд: Ҷӯstonam дар зери пӯшиши мананд, ононро ҷуз ман касе намешиносад.

Ҳофиз фармуда:

*Макун ба номасиёҳӣ маломати мани маст,
Кӣ оғаҳ аст, ки тақдир бар сараи ҷӣ навишт?*

Хуҷандӣ фармуда:

*Барҳез, Камол, аз сари номус, ки риндон,
Карданд иқомат ба сари кӯи маломат». (6, 6, 250)*

Мисоли чунин матолиб дар хилоли баррасиҳои муаллиф кам нестанд. Аз иқтибосҳои овардашуда ва маҷмӯи матолиби марбут ба мавзӯи ҷаҳонбинии воқеӣ ва мақоми баланди ирфонии Шайх Камоли Хуҷандӣ равшан мегардад. Муаллифи тафсир тавониста, то Камолро, чунонки бояд, ҳамчун орифи восил, муршиди комил, пешвои покроҳ ва шоири, ки сарчашмаи андешааш аз қавсари маърифати илоҳӣ сероб гардидааст, муаррифӣ намояд.

Шоистаи ёдоварист, ки абёти дар ин баррасиҳо овардашуда, аксар бо нусхаҳои дастхатти девони Камоли Хуҷандӣ, баҳусус қадимтарини онҳо, ки дар Китобхонаи Остони Қудси Рӯзӣ таҳти шумораи 529 нигоҳдорӣ мешавад, забти ягона доранд. Байни тафсир ва қисме аз нусхаҳои тасҳехёфта дар забти вожаву таъбир, мисраъ ва тақдиму таъхири абёт тафовутҳо ба назар мерасад. Ин навъ мисолҳо

дар маҷмӯъ бар аҳамияти тафсир дар тасҳеху танқеҳи ашъори Камол далолат менамоянд.

Албатта, ин масъала аз мабоҳиси матншиносист ва мачолу баррасии чудогонара тақозо дорад.

Баррасиҳо собит месозанд, ки ашъор ва ҷаҳонбинии Камоли Хуҷандӣ ба муаллифи тафсир хеле таъсиргузор будааст. Ҳамин амр мӯҷиб гардидааст, то ӯ дар мабҳасҳои муҳими тафсири худ аз сурудаҳо ва матолиби алоқаманд ба аҳволи Камол ба қасрат баҳра бубарад.

Таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавзӯъ дар мисоли тафсири бузурги «Рӯҳ-ул-баён»-и Исмоил Ҳаққии Бурусавӣ, ки бештар аз панҷ ҳазор саҳифаро фаро гирифтааст, аз тавони як нафар ва як макола берун аст. Шояд чи бисёр нуктаҳои тоза дар маърифати шаҳсият, абёти арабӣ, намунаҳо аз гуфтор ва насли Камоли Хуҷандӣ дар сатрҳои ноомӯҳтаи ин асар ва дигар осори гаронбаҳо мавҷуд бошанд.

Итминон дорем, ки бо тааммуки бештар бар ин тафсир ва дигар сарчашмаҳои арабӣ, метавонем аз ин нуктаҳо оғоҳӣ пайдо созем. Умединорем, бо таваҷҷуҳи нерӯҳои фикрӣ омӯзиши ин мавзӯъ вусъати бештар меёбад ва густураи камолшиносӣ майдони фарохтареро қасб менамояд.

Пайнавишт:

1. Донишномаи Қуръон ва куръонпажӯҳӣ/Зери назари Б. Ҳуррамшоҳӣ.-Ҷ.1.-Техрон:Дӯстон-Ноҳид, 1377.
2. Зириклий, Ҳайриддин. Қомус-ул-аълом.-Ҷ.1.-Бейрут:Дор ал-Маърифат, 2007.
3. Исмоилпошҳо ибни Муҳаммадамин.Эзоҳ-ул-макнун.-Ҷ.1.-Бейрут:Дор ал-кутуб ал-арабийя, 2008.
4. Камоли Хуҷандӣ.Девон/Нусҳаи хаттии Остони Қудси Разавӣ, маҳфуз дар шумори 529.
5. Фаҳриддин Насриддинов. Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафосири кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ.-Хуҷанд:Ношири, 2012.
6. Ҷомеъ-ут-тафосир – Мавсуъат-ул-куръонийя, баҳши «Рӯҳ-ул-баён».-Техрон: Ширкати нур, 1390.
7. Шихобиддинов Саиднуриддин. Ду байти нав аз осори Рӯдакӣ // Рӯдакӣ (Фаслино-маи адабӣ ва фарҳангии Ройзании фарҳангии ҶИЭ дар Тоҷикистон). – Душанбе, 2005-2006.

Шоира Пўлодова¹

ДАР КОРГОҲИ ТАЧНИСОФАРИИ КАМОЛ

Таърихи назми форсу точик, гарчанде ки номи зиёди ахли фазлро медонад, vale шўҳрату камолоти бархе аз чехраҳои дураҳшон, ки дар баёни мазомину афкори бадеъ ва такмилу ташаккули анвои муҳталифи санооти адабӣ хидмати сазовореро анҷом додаанд, боиси ифтихори ворисону меросбарони ин адабиёти паҳновар гаштааст.

Яке аз чунин шоирони тавоно ва соҳибзавқи форсу точик Камоли Хучандӣ аст, ки бо қудрати таҳайюл ва фасоҳати қалом маъниву лафзро ҳусни нотакрор бахшидааст. Аз ин ҷост, ки дар густураи таҳқиқоти адабӣ то имрӯз бархе аз пажӯҳишгарон дар шинохти вижагиҳои корбурди санъати таҷниси ғазалиёти ин суханвари беназир навиштаҳое рӯйи кор овардаанд. Аз он ҷумла, дар ин раванд асарҳои Садриддин Айнӣ, Аълоҳон Афсаҳзод, Ҳудой Шарифов, Тӯракул Зеҳнӣ, Атаҳон Сайфуллоев, Абдусаттор Абдуқодиров, Аҳмадҷон Давронов, Бадриддин Мақсудов, Матлуба Ҳочаева, Мавҷуда Ӯрунова ва Шарифҷон Тоҷибоев қобили таваҷҷӯҳ мебошанд.

Ҳусусияти умда ва мумтози ин шоиро тавоно тарзи рангини баён буда, он бо тавсиф, маҷоз, тазод, ташбех, истиора, киноя, талмех ва маҳсусан, бо санъати таҷнис зебу оро ёфтааст. Дар байнини санъатҳои бадей санъати таҷнис мақоми хоса дорад, зоро ба ду ё зиёда маъно омадани як вожа аз ғановати забони шоир ва маҳорати суханоғарии ӯ шаҳодат медиҳад. Таҷнис ҳам монанди бисёре аз саноети адабӣ яке аз зеботорин ва розноктарин муҳассаноти шеърӣ мебошад, ки аз анвои гуногуни он шоирони забардаст фаровон истифода бурдаанд.

Дарвоқеъ, аз ғазалиёти рангини Шайх Камол пайдост, ки дар такомули ин ороји адабӣ маҳорати маҳсус нишон додааст ва онро метавон яке аз ҷиҳатҳои мумтози сабки фардии ӯ донист.

Аълоҳон Афсаҳзод дуруст қайд кардааст, ки «Фазалҳои Камоли Хучандӣ ба лаълпораҳое монанд ҳастанд, ки аз ҳар сӯ ба онҳо нигарӣ, дураҳши дигаре ба мушоҳида мерасад ва дилро мебарад. Ин дураҳши дилрабо тавассути истеъмоли санъатҳои бадеъ, ки ҳар қадом дар балоғати маъно, тарзи адо, ҷазолати аҷзо ва дар ниҳояти амр барои муҳтавиёти тамоми шеър ба тариқи акмал нақши боризе гузошта, дар парвардани завқи бадеии мардум кӯмак мерасонанд, ҳувайдо мегардад» (1, 155).

¹ номзади илмҳои филологӣ

Ҳар байти Камол мазмуни тозае дорад, ки он тавассути як силсила воситаҳои баён, маҳсусан санъати таҷнис таҷассум ёфтааст. Масалан:

*Гар сар зи теги тезат дорад сари буридан,
Ман бори сар наҳоҳам бори дигар қашидан.*

Дар мисоли мазкур калимаи «сар» ба маъниҳои «узви инсон» ва «ҳоҳиш, майл» ва лафзи «бор» ба маъниҳои «ғаму гусса» ва «маротиба, дафъа» омадааст.

Абёти зиёде метавон шоҳид овард, ки вожаи «сар» ба маъниҳои муҳталиф корбаст гардида бошад:

*Гуфт: «Аз сар бигузар дар талаби дӯст, Камол»,
Сар чӣ бошад, зи сари ҷону ҷаҳон ҳам гузарад (4,1,317)*
* * *

*Абрӯи шӯҳ, ки бо моҳи наваш сар ба сар аст,
Ба сари зулфи сияҳ бар ба сар оростаӣ (4,2,290)*

Дигар:

*Гуфтамаши, моҳи пур аст он ҷеҳра, гуфто: «Пур магӯ,
Қ-аз замин то осмон фарқ аст аз мо то бад-ӯ».*

Дар намунаи мазкур вожаи «пур» дар мавриди дуюм санъати ихом буда, маъниҳои бисёргӯй ва тамом, яъне бадрро ифода кардааст.

*Сарвро ҳар кӣ рост мегӯяд,
Қомати ёри мост мегӯяд.*

Калимаи «рост» низ ду маъниро дар худ ҷой додааст: барҳақ, дуруст ва боло.

Адабиётшинос Матлуба Ҳочаева маҳорати таҷнисофарии Ҳоча Камолро борҳо таъкид карда, байти зеринро, ки дар он се навъи чинос («хат-хат» таҷниси том, «Хито-хато», таҷниси ноқис ва «хат-хато» таҷниси зоид) ба кор рафтааст, чунин тавзех намудааст: «Санъати таҷнис дар ашъори ағлаби шуаро ба хотири ороиши лафз ба кор меравад, вале дар ашъори Камол дар баробари муҳимтарин унсури сабк будан, маонии латифро низ ба бор овардааст:

*Он ҳат ҳамеша мушки Хито хондай, Камол,
Дар як ҳат, эй аҷаб, ки ту ҷандин ҳато қунӣ.*

Маънии зоҳирӣ байти дар он аст, ки шоир ҳати (мӯйи бари рӯй ва пеши лаби) маъшуқаро ба мушки Хито монанд мекунад ва аз ин ташбех ба ваҷҳи норасоӣ бо пушаймонӣ бармегардад, яъне «мушки Хито»-ро ҳато меҳисобад. Аз ҷониби дигар, «Хито», «хато» ва «хат эй» (ҳарфи аввали калимаи «эй» ҳамагӣ як хел навишта мешаванд ва бад-ин минвол дар як байти зер ду ҷуфт таҷниси том ба мушоҳида мерасад:

Гуфтам: «Он зулфи парешони ту ё мушки Хатост»,

Гуфт: «То чанд парешону хато мегӯй?»

Калимаи «парешон» аввал ба маъни «бетартиб, пароканда» ва дуюм ба маъни «сухани беҳудаву дурӯғ» омадааст.

Вожай «Хато» дар мисраи аввал мансуб ба номи шаҳр ва дар мисраи поён ба маъни «галат, нодуруст» мебошад. Ин маънӣ дар байти зер низ ба кор рафтааст:

*Ба холат нисбати мушики Хато кардам, хато кардам,
Ман ин ташбеҳи бенисбат чаро кардам, чаро кардам?*

Ё ин ки:

*Он, ки мехонанд мардум мардуми чаими манаши,
Чаими ман равшан ба рӯйи ўст, гуфтам равшанаши.*

Вижагии таҷнисофарии Шайх Камол дар он зоҳир мегардад, ки дар як байт чанд ҷуфт ҳамгунаҳо ба кор рафта, ба ҳам омадани лафзу маънӣ ҳуҷоҳангиву мутаассирии шеърро меафзоянд. Дар байти боло вожаҳои «мардум», «равшан» ва «чашм» ду маротибагӣ ба кор рафтааст: «мардум»-и аввал ба маъни «одамон» ва «мардум»-и дуюм ба маъни «гавҳараки чашм» омада, ин поҳои ҷиноси том дар васати мисраи паҳлӯи ҳам қарор гирифтаанд. Лафзи «равшан» аввал маъни «тобон», сипас маъни «возех, ошкор»-ро ифода кардааст.

Дигар:

*Муганиё, суханони Камол борик аст,
Бихон ба чанг, ки борик нагмае дорад (4,1,434).*

Аз мисраи аввал калимаи «лаб» мансуб ба узви инсон ва «лаб»-и дуюм маъни канори болои қадаҳро дорад. Вожай «борик» дар мисраи якум ба маъни «камбар», дар мисраи дуюму чаҳорум ба маъни «хушу рӯҳафзо» ва дар мисраи сеюм ба маъни «дақиқу нозук» омадааст.

Дигар аз анвои ин ороя ҷиноси муҳарраф ё ноқис буда, дар муаррифии он Ҷалили Таҷлил ишораи кардааст, ки ин навъи таҷнис аз он ҷиносҳои аст, ки гӯянда метавонад қаломи худро аз раҳгузари тасаннӯй берун қашида бошад.

Мавриди қайд аст, ки бо ҳуруфоти арабӣ шакли навишти поҳои таҷниси ноқис фарқ надорад, вале бо алифбои имрӯза, азбаски ҳамаи садонокҳо: ҳам кӯтоҳ ва ҳам дароз ишораи ҳарфии худро доранд, руқнҳои ҷиноси ноқис на танҳо дар талаффуз, балки дар навишт низ тафовут пайдо мекунанд. Аълоҳон Афсаҳзод оид ба ин масъала чунин ишораи дорад: «Дар натиҷаи ба ҳатти имрӯза баргардонидан таҷниси ҳат ва таҷниси ноқис пурра аз байн меравад» (2,127).

Лекин бо вучуди ишораи мунаққид мо лозим донистем, ки шавоҳиди таҷниси ноқисро аз назар гузаронем, зоро ин навъи ҷинос дар китобҳои муътабари шеършиносии ниёкон мазкур аст. Намунаҳои

чолиби онро дар абёти поён ба мушоҳида мегирем:

Соқӣ, бирез дурде бар дарди мо, к-аз он лаб,

Ҳам ташнагони дурдем, ҳам ҳастагони дардем (4,2,155).

Дар байти болой таҷниси ноқис дар маънисозӣ басо мөҳирона корбаст гардида, дар ҳар ду мисрӯъ тақрор шудани вожаҳои чиносии «дурд» ва «дард» назокати маъниро мӯъҷаз ифода кардаанд.

Мисоли фавқро Бадридин Мақсадов чунин ташреҳ додааст: «Дар ин байт шоир мегӯяд, ки «эй соқӣ, аз он лаб ба мо дурде бирез, ки ҳам ташнаи дурдему ҳам аз дарди ишқ ҳаста ҳастем» (5,134).

Муҳаққиқ, ҳамчунин, дар таърифи ин навъи чинос меафзояд: «Таҷниси ноқис шеърро оҳангдор намуда, ба он таровату тозагӣ баҳшидааст. Бо вучуди он, ки шоир қалимаҳои «дурд»-у «дард»-ро мукаррар овардааст, ин амал ба фасоҳати шеър осебе нарасонида, баръакс нерӯи эҳсосотӣ ва тасвирии онро дучанд намудааст» (5,134).

Дигар:

Макаши бар ҳар диле тиру макүш боз аз ҳасад моро,

К-аз он мижгонзи сад новак саду як мерасад моро.

Таҷниси зоидро, ки музайял низ хондаанд, Ҷалили Таҷлил чунин таъриф намудааст: «Ин чинос ба дунболи тасаллут бар гӯш саргӯши ҷонро тасхир мекунад, одамиро бо таъкиду нерӯи илқо бештар дар ҳавзаи маънӣ қарор медиҳад, чунонки гӯё оҳанг мусиқии алфоз ба мадади шӯру илтиҳоби ашъор барҳоста, ҳамроҳи навозиши сомеа эҳтирози дарунии шунавандаро таъмин мекунад» (9,29).

Инак, мисолҳои зебои таҷниси зоидро ёд мекунем:

Дар миёни хоро хоро гар туӣ ҳамраҳ маро,

Гул шиносам хоро, дебо шуморам хороаро (4,1, 43).

Калимаи «хор» дар як ҳолат бо вожаи «хоро» (санги саҳт) ва дар ҳолати дуюм бо лафзи «хора» (навъе аз матои абревиши монанд) чиноси зоидро ташкил кардааст.

Дар таърифи таҷниси мутарраф арбоби фан ду рукни чиноси фақат дар ҳарфи охир мухталиф буда, мутаҷонисоте, ки дар ҳарфи аввал, ё мобайн ва ё охир ихтилоф доранд, доҳили таҷниси музореъ (агар қариб-ул-маҳраҷ бошанд) ва чиноси лоҳиқ (агар баъид-ул-маҳраҷ бошанд) муаррифӣ кардаанд. Бадеънигорони мутаҳҳир (чунонки дар боло қавли Ҷалолуддини Ҳумоӣ зикр гардид) ин се навъи таҷнисро яке донистаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи мусосири Эрон Мир Ҷалолуддини Каззозӣ таҷниси мутаррафро бо истилоҳи «чиноси яксӯяи поёнӣ» ном бурда, чунин гӯшзад намудааст: «Бадеънивисон танҳо чиноси яксӯяи поёниро мутарраф хондаанд ва он ду гунаи дигарро бар пояи он, ки ду ҳарфи мояи носозӣ дар «вожагоҳ» (маҳраҷ) ба ҳам наздиканд ё дур, музореъ ва лоҳиқ номиданд. Аммо чун вожагоҳи овоҳо нақш ва

корбурде дар сохтори ороя наметавонад дошт ва гунае чудогона аз ҳамгуниро наметавонад сохт, мо ин чиносро ба яксӯя дар оғоз ва дар поён ба лоҳик бахш кардаем» (3,60).

Дар намунаҳои зер таҷниси лоҳикро мейбем:

Нест баҳои ҷон басе пеши ту чун қашад касе,

Дар назарат ҷаҳону ҷон нест ба қимати хасе.

Шодии ҷон агар туй, нест ғами ҷаҳон маро,

Гусса чӣ ваҳшат оварад бо руҳи чун ту мӯнисе? (4,2, 412)

Дар байти боло имконияти бештари мазмunoфарӣ тавассути калимаҳои ҳамчинси «ҷон-ҷаҳон» (таҷниси зоид) ва «басе-касе-хасе» (чиноси лоҳик) ба миён омадааст.

Дар як ғазал пайи ҳам омадани вожаҳои ҳамчинс дар соҳтмони шеър, бахусус, барои бофасоҳату ҷозибанок ифода ёфтани фикр нақши муҳим доранд:

Ба қӯйи ишиқ бошиӣ шермарде,

Агар бошад ба рӯят гарди дарде.

Ба рӯи мард бошад гарди ин дард

Наҳондӣ ин масал: «Гардеву марде».

Камол, онҳо, ки фикри бикр доранд,

Фузун аз сад ғазал хонанд фарде (4,2, 345).

* * *

Ҳаст бо дарди ту ҳар фардеро

Оламе, к-аз ҳама олам фард аст.

Ҳар кӣ аз дарди ту ранге дорад,

Ашки ў сурху руҳи ў зард аст.

Ишқи бедард саре гарм накард,

Шамъ то сӯз надорад, сард аст.

Дар байти поён илтифоти қаломи Камол бо воситаи санъати муқобала ё худ тазод «субҳ-шом», ки ҳамзамон ин вожаҳо шомили санъати ташбех (рӯйи маҳбубаро ба субҳ ва мӯйи ўро ба шом нисбат додааст) низ мебошанд ва ҳам дар ду мисраъ такроран корбаст гардидани таҷниси лоҳик (рӯй-мӯй) ба назар мерасад:

Вирди субҳ он рӯю зикри шом он мӯясту бас,

Ин чӣ маймун субҳу шом аст, ин чӣ зебо рӯю мӯст.

Дар байти зер имконияти бештари мазмunoфарӣ тавассути калимаҳои ҳамчинси «дар-дайр» (таҷниси зоид) ва «дайр-хайр-ғайр» (таҷниси лоҳик) ба миён омадааст:

Зикри ринде, ки дари дайр занад, бод ба хайр,

Гар ба ҳар ҷо ки фитад, гайри туро зокир нест.

Таҷниси мураккаб он аст, ки вожаҳои ҳамчинс аз ҷиҳати соҳт ва маънӣ мутафовит ҳастанд. Яке калимаи мураккаб ва дигаре ибора ё

таркиб аст. Ҳушманди Исфандиёрпур дар таърифи ин ороја афзудааст: «Чиноси мураккаб аз анвои чиносҳои зебои форсӣ аст, ки арзиши мусикӣ ва ҳунарии зиёде дорад, хусусан, дар байте ба таври табиӣ ба кор рафта бошад» (7,91).

Мисол:

*Зи моҳтоби чамолат зи моҳ тоб равад,
Ҷӣ ҷойи моҳ сухан ҳам дар офтоб равад (4,1,406).*

Дар ин намуна шоир ғайр аз таҷниси мураккаб (моҳтоб – моҳ тоб), инчунин, санъати ташбех, ки зебоии рӯйи ёрро ба моҳтоб монанд кардааст ва барои боз ҳам барҷаста тасвир кардани ҳусни маҳбуба аз санъати муболига аз нури чамоли маъшуқ на танҳо аз моҳ, балки аз офтоб ҳам «тоб равад» гӯён, истифода кардааст.

*Бодаи пок равон пеши ман оред даме,
Охир аз покравон ҷанд шуморед маро?
* * **

*Соқӣ, зи ҷоми дӯшин дигар май ор моро,
Қимрӯз гар ҳум орӣ, ҳам нашканад ҳуморе.*

Байти зер аз лиҳози шакли истифодаи таркиби рехтаи «ҳавову ҳавас», ки маъниҳои гуногунро ифода кардааст, ҷолиб мебошад:

*Дар сар ҳавоу туст маро беҳтарин ҳавас.
Боқӣ ҳар он ҷӣ ҳаст, ҳавову ҳавас бувад (4,1,457).*

Калимаи «ҳаво» ба маъни «орзуву ҳоҳиш» ва вожаи «ҳавас» ба маъни майлу эҳтирос буда, дар сурати таркиби тоҷикӣ ташкил кардани ин алфоз, яъне ҳамчун воҳиди фразеологӣ маъни «бекадру беарзиш»-ро ифода кардааст.

Бадриддин Ҳилолӣ низ ҳамин таркибу калимаҳоро ба маъни зикргардида чунин баён доштааст.

*Ниҳодам аз сари худ як ба як ҳавову ҳавасро,
Ҳамин бувад ҳаваси ман, ки дар ҳавоу ту мирам.*

Ҳушманди Исфандиёрпур дар муаррифии таҷниси муздаваҷ, ки мукаррар ва мураддад низ меноманд, афзудааст: «Зеботарин навъ он аст, ки мутаҷонисайн айнан дар охир такрор шаванд ва аз ҳайси маънӣ мутафовит бошанд» (7,94).

Камол ғазалҳои зиёде дорад, ки бо ин навъи таҷнис ороста шудаанд:

*Ҳоки поят бар сарам тоҷи Кай аст,
Инчунин сар кай бувад муҳтоҷи тоҷ? (4,1,268).*

Дар мисоли боло ду ҷуфт таҷнис ба назар мерасад. Таҷниси том «Кай-кай» ва чиноси муздаваҷ «муҳтоҷи тоҷ»:

*Ҳаргизам рӯзӣ надод он турфаи Багдод дод,
Хирмани уммедро з-он додаам бар бод бод.*

*Охир, эй сарви чаман, дил бандай болои туст,
 В-арна аввал модари фитрат моро озод зод.
 Зодам аз хуни чигар то кай кунӣ дар ҳаҷри хеши,
 Бас бувад моро дар ин раҳ ишиқи модарзод зод.
 Дил, ки набвад оташин дар ишиқи ту бе об беҳ.
 Ҷон, ки набвад хоки раҳ дар кӯи ту барбод бод.
 Чун зи гулзори рухат боди сабо орад насим,
 Ҳар замон гардад дилам з-он қадди чун шамиод шод.
 Бар сари кӯи ту ҳар шаб мезанам фарёду оҳ
 Бӯ, ки аз мо оядат з-ин нолаву фарёд ёд.
 Гӯш хуши мекун, Камол, аз вაъдаи ҷонону бас,
 З-он ки ман нашнидаам, к-он бут касеро дод дод.*

Чиноси хатро, ки вожаҳои ҳамчинс дар навишт (бо ҳуруфи форсӣ) шабехи ҳамдигар, аммо аз лиҳози талаффуз, чойи нуқот ва маъно фарқ доранд, дар шавоҳиди зер мушоҳида мекунем:

Дар мисоли зер руқнҳои таҷниси хат (боз-ноз) ва таҷниси том (боз-боз) ҳамроҳ бо санъати радд-ул-аҷуз ила-с-садр омадаанд:

Бозам ба ноз қушиӯӣ, сад ҷон фидои нозат,

Ман зиндатар аз онам, гар рагбат аст бозат (4,1,93).

Мавриди зикр аст, ки уламои илми бадеъ истифодаи якҷояи санъати тарсеъро бо таҷнис боиси афзудани фасоҳату узубати шеър маҳсуб донистаанд. Аз ҷумла, Атоулло Ҳусайнӣ меорад: «Бидон, ки чун бо тарсеъ санъате дигар зам шавад, боиси камоли ҷамоли ӯ мешавад. Ва аз ҷумлаи саноеъ он чӣ шуаро риояти онро бо тарсеъ эътибори тамом мекунанд, таҷнис аст» (8,15).

Вале ба ҷо оварданӣ шарти санъати тарсеъ ва ба кор гирифтани вожаҳои мутаҷонис дар як байт ҳунару истеъдоди баландро аз шоир тақозо дорад. Аз ин ҷиҳат, истифодаи якҷояи ин ду санъат ба кам шоирон даст додааст. Инро донишманди қарни XIV Тоҷ-ал-Ҳаловӣ ҷунун зикр кардааст: «Дастафзори бисёр бояд аз алфоз ва маонии дилпазир, то мутақаллиди ин санъат тавон шуд» (6,4).

Дар байти поён таҷниси хат, ҳамроҳ бо санъати тарсеъ омадааст:

Кас ҳубтар аз ту дар ҷаҳон мумкин нест,

Бас ҳубтар аз ту дар ҷаҳон мумкин нест (4,2,421).

Шаклҳои нави корбурди санъати таҷнис дар ашъори Камол ба мушоҳида расид, ки дар рисолаҳои шеършиносӣ зикр нашудааст. Мо онро шартан «таҷниси муламмаъ» ном бурдем. Мисоли:

Ҳар ҷӣ ҳоҳам ман аз он лаб ту ба ло дафъ кунӣ,

Бахшиши кун ба гадое, ки кунад дафъи бало (4,1,24).

Таркиби «ба ло» аз мисраи якум, ки як ҷузъи он аз ҳиссачаи инкории забони арабӣ (не) гирифта шудааст, бо қалимаи «бало»-и

мисраи дуюм таҷнисро ташкил кардааст. Ё ин ки аз намунаи поён «шакар» дар мисраи аввал ба маъни «ширинӣ» ва дар мисраи дуюм аз ҷумлаи арабие, ки ба таркиби луғавии тоҷикӣ ворид нашудааст: «*Таҷзӣ ман шакар*» (Яъне, шахси шукркунанда мукофоташро мегирад) низ аз ин қабил ҳастанд.

*Ман шакарҳо ҳӯрдам аз шаккарлабаи,
Рост фармуданд: «Таҷзӣ ман шакар» (4,1,534).*

Муҳаққики ҷавон Фаҳридин Насридинов байти мазкурро ба ислоҳ оварда, ғалати мураттибони девони Камоли Хуҷандӣ Ш.Хусейнзода, Н.Қаҳхорова, С.Асадуллоевро чунин шарҳ додааст: «Сурати дурусттари мисраи дуюм бояд чунин бошад: «Рост фармуданд: «Таҷзӣ (мукофот медиҳӣ) ман шакар» бошад. Аммо агар андаке тааммул намоем, равshan ҳоҳад гашт, ки нуқтае низ дар ҳарфи «т» зиёдӣ буда, қалима бояд «наҷзӣ» (мукофот медиҳем) хонда шавад. Зоро сиёқи қалом ҳуд ин маъниро тақозо дорад ва пазирафтани он ба ин сурат, иқтибоси қуръонӣ будани ҷумлаи арабиро низ исбот месозад, ки он айнан ба ин сурат дар ояти 35 сураи Қамар ҷой дорад».

Инчунин, тарҷумаи ҷумлаи арабии байт, ки қабл аз он оварда шуд, дур аз илми тарҷума буда, таваккалӣ тарҷума ёфтааст. Агар қалимаро бо «т» хонем, тарҷума чунин ҳоҳад буд: Мукофот медиҳӣ қасеро, ки шукр ба ҷой оварад. Аммо агар бар балогати қаломи Ҳоҷа Камол такя намуда, қалимаро бо «н» қироат намоем, онро ба ин сурат бояд тарҷума кард: «(чунин) мукофоту подош медиҳем. Онро, ки шукру сипос ба ҷой овардааст.

Шоир на танҳо бо қалимаҳои арабӣ, балки бо қалимаҳои туркӣ низ таҷниси муламмаъ соҳтааст. Мисоли:

*Турки ман, маҳ бувад ба туркӣ ой,
Хуши бувад як шабе ба назди ман ой (4,1,352).*

«Ой» ба забони туркӣ маъни моҳро дорад, ба забони тоҷикӣ сиғаи амр аз феъли омадан мебошад.

Ё ки:

*Дӣ дид қиёми ту муazzин ба намозе,
«Қад қомат»-и ӯ бурд зи ёд он қаду қомат (4,1,173).*

Таркиби «қаду қомат» ба забони тоҷикӣ ба маъни «боло» ва ба забони арабӣ аз таркиби азон маъни фаро расидани намозро ифода мекунад.

Ин мутаҷонисот дар пайравии Камоли Хуҷандӣ Абдурраҳмони Ҷомӣ, (ки аз ҷиҳати маъно наздикий ба намунаи боло дорад) ва Бадридини Ҳилолӣ ба кор гирифтаанд:

*Гар вақти намозе гузарӣ сӯйи муazzин,
«Қад қомат»-и ӯ наст шавад зон қаду қомат. Ҷомӣ (10,185)*

Ва низ:

*«Қад қомат»-у фарёди муazzин нақунад гүш,
Он кас, ки ба фарёд бувад з-он қаду қомат.*

Хилолӣ

Шайх Камол дар сурудани шеър ба интихоби радиф таваҷҷуҳи хос зоҳир кардааст. Радифи зиёда аз 30-ғазали шоир ба маъниҳои мухталиф корбаст шудаанд, яъне таҷнисро ташкил намудаанд. Феълҳои забони тоҷикӣ ҳиссаи сермаънотарини нутқ мебошанд ва имкониятҳои васеи истеъмолӣ доранд. Мазмунҳои бикр ва нозуктарин тобишҳои маъноии газалҳои Камол дар радифҳои чиносӣ аксар маврид бо феъл ва шаклҳои мухталифи он баён гаштаанд. Мисол:

*Эй одати қадимат дилҳои мо шикастан,
Бар худ дуруст кардӣ аҳду вафо шикастан.
Тарсам, ки пои нозуқ озурда созӣ, эй дил,
Ин обгина то кай дар зери по шикастан.
Тарфи ду рӯҳ раҳо кун, то бишканам зи зулфат,
Як орзу чӣ бошад дар моҳҷо шикастан.
Бодому писта карданд ғамзе аз он лабу чаим
Чашму даҳони ҳар як бояд ҷудо шикастан.
Сар бар ҳати ту дорам, ҳамчун қалам, чӣ ҳочат,
Рондан ба гуфти мардум, ҳар дам маро шикастан?!
Сӯфии шаҳри моро бут шуд асои тавба,
Дар ишқ фарз бошад, бар вай асо шикастан.
Пеши Камол васлат мулки ду олам арзад,
Расмест муштариро аввал баҳо шикастан (4,2,200).*

Феъли «шикастан» дар газали боло чунин маъноҳоро ифода кардааст:

Дар мисраи якум – озурда кардан, ранҷур намудан.

Дар мисраи дуюм – ваъдаҳилофӣ кардан.

Дар радифи байти дуюм – пора кардан.

Дар мисраи аввал ва радифи байти сеюм – қонеъ гардонидан.

Дар радифи байти чаҳорум – ком бардоштан.

Дар радифи байти панҷум – паст кардани обрӯву эътибор .

Дар радифи байти шашум – задан.

Дар радифи байти хафтум – паст кардани нарҳ.

Шаклҳои дигариfeeли мазкур («бишкан», ч.2, саҳ.207, «шикаста», ч.2, саҳ. 285) низ дар радиф таҷнисро ташкил додаанд.

Нуктаҳои борик дар газалиёти Камол тавассути таҷнис ифода гардида, ҳамагӣ ба ҷойи худ дилангезу хушоянд афтодаанд ва дар чанд абӯт ихомҳои ғарифро низ ҳамроҳ овардаанд. Мисол:

Онро, ки бар забон сифати рӯйи ўравад,

Дар ҳар сухан зи худ равад, аммо нақӯ равад.

*То уд ҷон насӯҳт, ба ҷаимам ватан насоҳт,
Оре, парӯ ба хонаи мардум ба бӯ равад.
Ҳар гаҳ ҳаёли орази ў бигзарад ба ҷаим,
Он лаҳза оби давлати ошиқ ба ҷӯ равад.
Умри ба бодрафта ҳамон беҳ, ки бе лабаи
Ҳамчун ҳубоб бар сари ҷому сабӯ равад...
Манишин чу хол бар лаби ширинаш, эй магас,
Тарсам зи лутғ пои ту он ҷо фурӯ равад.
Кӯҳлӯлҷавоҳир аз назар афтад маро чу ашк
Дар ҷаими дурғишион агар он ҳоки кӯ равад.
Сели сиришк бурд ба кӯят Камолро,
Ҳар ҷо равад гадои ту бо обрӯ равад (4,1, 277).*

Калимаи «равад» дар охири мисраи якум ба маънои «ба забон овардан, зикр кардан» омадааст. Дар мисраи дуюм таркиби «зи худ равад» метавонад ду маъноро - беҳуш шудан ва мағрур шуданро ифода намояд, яъне ихомро ташкил кунад.

Феъли «равад» дар охири мисраи дуюм- зикр гаштан;
Дар радифи байти дуюм – равон шудан;
Дар радифи байти сеюм – ҷорӣ шудан;
Дар радифи байти ҷорум – шудан;
Дар радифи байти панҷум – афтидан, ба дарун даромадан;
Дар радифи байти шашум – нишастан, яъне нишастани ҷангӯ хок;
Дар радифи байти ҳафтум – равон шудан, тағири макон кардан;
Ё ки:

*Пайваста абруят дили ин нотавон кашад,
Мардум камон кашанду маро он камон кашад (4,1,334).*

Дар охири мисраъҳои якум ва дуюм вожаи «кашад» маънои «ҷазб кунад»-ро дорад. Дар мавриди дигар ба маънии «зехи камонро қашидан» омадааст. Калимаи «камон» низ зимнан метавонад, бо ифодаи маъниҳои «абрӯ» ва «яроқи тирандозӣ» таҷnis бошад. Дар радифҳои бокимондаи газали мазкур «кашад» маъноҳои майл кардан, нақш қашидан, бурдан (кашонидан), қашола кардан (ба ҷониби худ овардан), таркиби «нам қашид» ба маънои «рутубатдор шуд, ё худ аз гирияи бисёр ҳафа шудани овоз (яъне гирифт), бонгу фарёд баровардан ва изҳори таассуф намуданро ифода кардааст.

Шаклҳои дигари феъли «қашидан» ба ҳайси радиф («бикашад» –ч.1.с. 373; «кашад»-ч.1, саҳ. 364; «баркашад»-ч.1, с. 494) бо ихтилофи маъно дар газалиёти шоир ба кор рафтааст.

Дигар:

*Ту сарвию гули ҳандон, ҳамон, ки медонӣ,
Рухи ту шамъи шабистон, ҳамон, ки медонӣ.*

*Намози шом ту пайдо шудиву шуд филҳол,
Зи шарми рӯи ту пинҳон ҳамон, ки медонӣ.
Лаби ту орзу чони мардум асту моро,
Аз он лаб орзу чон, ҳамон, ки медонӣ.
Агар ба васл мудовои реши дил нақунӣ,
Равад зи дидай гирён ҳамон, ки медонӣ.
В-агар ба ғамза кунӣ қасди новакандозӣ,
Расад ба чони заифон ҳамон, ки медонӣ.
Магар ба бози тироҳанат насиме рафт,
Ки пора кард гиребон ҳамон, ки медонӣ.
Дили Камол ба бӯят, ҳамин ки рафт аз даст,
Равон шуд аз ақиби он ҳамон, ки медонӣ.*

Дар байни ҳамаи ғазалҳои радирафшон ҳамчинс ин ғазал мавқеи алоҳида дорад. Зеро таркиби «ҳамон, ки медонӣ» бо таваҷҷуҳи он ки дар радиф маънои муҳталифро ифода кардааст, ҳамчунин дар ҳар байт ҳамчун як пояти чинос ба рукни дуюм ишора кардааст. Ба ибораи дигар, ғазали мазкур ҷавобгӯи шарти «Таҷниси билишорат» мебошад, ки яке аз мутаҷонисот зикр гардида, рукни дигар «ба ишорат ҳосил шавад» (54,26).

Таркиби «ҳамон, ки медонӣ» ҷунин маъноҳоро ифода кардааст:

Дар байти аввал шоир тавсифҳои маъшукро оварда, дар байтҳои боқӣ муаммоҳое пеш меорад, ки посухаш инҳост:

Дар байти дуюм – моҳ;
Дар байти сеюм – бӯса;
Дар байти чаҳорум – ашк;
Дар байти панҷум – тир;
Дар байти шашум – гул;
Дар байти ҳафтум – ҷон, равон;

Хулоса, шевай баёни Камоли Ҳуҷандӣ нотакрору рангин буда, зарофату зебоии ғазалиёташ бо корбурди муҳассаноти шеърий, маҳсусан, санъати таҷнис боз ҳам ҷолибар гаштааст ва аз чирадастиву устодии ў дар чинософарӣ гувоҳӣ медиҳанд. Дар ғазалҳои ў иттиҳоди лафзу маъниӣ ва хушоҳангиву дилнишинии алфози мунтаҳаб ва таркиботи тоза, ки дар шаклу маъниҳои муҳталиф корбаст гардидаанд, ба дараҷаест, ки тақлид аз онҳо ҳатто барои шоирони бисёр тавоно низ мушкил аст.

Пайнавишт:

1. Афсаҳзод А. Камоли Ҳуҷандӣ – устоди ғазал.-Душанбе, 2005.
2. Афсаҳзод А. Таҳаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ.-Душанбе, 1981.
3. Каззозӣ, Мир Ҷалолуддин. Зебошиносии сухани порсӣ.- Техрон, 1381.
4. Камоли Ҳуҷандӣ. Девон/Ба чоп тайёркунандагон Ш.Хусейнзода, С.Асадуллоев.-

- Душанбе, 1984.
5. Максудов Б. Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ.-Душанбе, 1994.
 6. Хочаева М. Аз сухан машҳури олам шуд Камол // Маҷ.мақ., 1385.
 7. Ҳушманди Исфандиёрпур. Арӯсони сухан. -Техрон, 1383.
 8. Ҳусайнӣ, Атоулло. Бадоеъ-ус-саноеъ/Босарсуханвотавзехоти Р.Мусулмонқулов. Душанбе, 1974.
 9. Ҷалили Таҷили. Ҷинос дар пахнаи адаби форсӣ. -Техрон, 1371.

ТАРҖУМА ВА САРЧАШМАШИНОСӢ

Ба номи Худои доно

Ёқути Ҳамавӣ¹

ДАР ФАЗИЛАТИ АДАБИЁТ ВА АҲЛИ ОН²

Умари Ҳаттоб³ аз назди гурӯҳе бигузашт, ки дар нишонзани саҳт ғалат мекарданд. Бо дидани ин ҳол ононро накӯҳиш намуд. Эшон гуфтанд: Мо омӯзандагонем. Умар бо ғазаб аз онон рӯй гардонид ва гуфт: Савганд ба Ҳудованд, ҳамоно бар ман хатои шумо дар гуфторатон аз ғалат намуданатон дар нишонзани саҳттар аст.

Марде барои вуруд назди Иброҳими Нахай⁴ (бо ҷунин ҷумла) иҷозат пурсид: «Оё Абӯимрон дар манзил аст?» (Иброҳим) ба ӯ посухе надод. Боз пурсид: «Оё Абиимрон дар хона аст?» (Иброҳим) ба ӯ бо овози баланд фармуд: Сеюм суратро⁵ бигӯву дар ой!

¹ Ёқути Ҳамавӣ – ҷуғрофидон, адіб, муаррих ва котиби маъруф, ки соли 574 ҳ./1178 м. дар сарзамини Рум ба дунё омад. Дар навҷавонӣ ба Бағдод оварда шуд. Он ҷо ба бардагӣ ва ёварии тоҷире бо ному нисбай «Аскари Ҳамавӣ» даромад ва аз ӯ нисбай «Ҳамавӣ»-ро ёфт. Даргузашти ӯ соли 626 ҳ./1129 м. дар Ҳалаб воқеъ афтодааст.

² Матн аз «Мӯъчам-ул-удабо»-и Ёқути Ҳамавӣ (Тасҳехи доктор Умар Форук Таббоъ.-Бейрут: ал-Маориф, 1999), фасли аввал, интихоб ва тарҷумаву тавзех пазируфт.

³ Умари Ҳаттоб – яке аз ҷаҳор ёри хосаи Пайғамбар (с), дувумин нафар аз хулагои рошидин, ки соли 23 ҳ./644 м. дар Мадина аз дунё даргузаштааст.

⁴ Иброҳими Нахай – аз тобеин ва уламои номвари асри аввали ҳичрӣ, ки байни солҳои 46-96 ҳ./666-714 м. зистааст.

⁵ Муроди Иброҳими Нахай ислоҳи ғалати забонии иҷозатҳо буд. Аз ин рӯ, фармуд, ки сурати сеюм, яъне Абӯимронро ба забон овар. Зоро «Аб» аз исмҳои панҷгонаест, ки бо «вов» рафъ мепазирад ва ин ҷо «Або» ё «Аби» гуфтан ғалат маҳсуб мегардад. Муаллиф назари ин воқеаро аз Ҳасани Басрӣ низ нақл намудааст.

Ҳасан ибни Абилҳасан чунин буд, ки агар дар ҳаракати ҳарфе аз қалима ғалат менамуд, «Астагфируллоҳ» мегуфт.¹

Абӯҳайён² дар китоби «Муҳозарот-ул-уламо» чунин оварда: Қозӣ Абӯҳомид Аҳмад ибни Бишр³ ривоят намуда гуфт: Фарроъ⁴ рӯзе назди Муҳаммад ибни Ҳасан⁵ буд. Ҳар ду дар мавриди илми фикӯҳ ва наҳӯв ба музокира пардохтанд. Фарроъ наҳвро бар фикӯҳу Муҳаммад ибни Ҳасан фикӯҳро бар наҳӯв бартарӣ медоданд. То ин ки Фарроъ гуфт: Агар касе дар адабиёт табаҳҳур ҳосил намояд, сипас бо он фахми дигар илмро бихоҳад, он барояш осон хоҳад шуд. Муҳаммад ибни Ҳасан гуфт: Эй Абӯзакариё, дар адабиёт табаҳҳур ёфтайӣ, аз ту бобе аз фикӯҳро суол менамоям. (Фарроъ) гуфт: Хуб, дигар биёвар. (Муҳаммад) гуфт: Дар мавриди марде, ки намоз гузориду дар он ғалат намуд ва ду саҷдаи сахӯв ба ҷой овард, аммо дар саҷдаи сахӯв низ ҳато кард, чӣ мегӯй? Фарроъ муддате андеша намуда гуфт: Чизе бар ӯ лозим намеояд. Муҳаммад барояш гуфт: Чаро? Фармуд: Зоро назди мо тасғир боз тасғир намепазирад. Ҳуд ду саҷдаи сахӯв намозро комил месозад ва комилро ба такмилу итмом ниёзе нест. Муҳаммад ибни Ҳасан гуфт: Намепиндорам, ки одамие мисли туро ба дунё биёварад!

Абӯсолехи Ҳиравӣ ривоят намуда, ки Абдуллоҳ ибни Муборак⁶ мегуфт: Дар қасби илми ҳадис ҷиҳил ҳазор (динор) ҳарҷ намудам ва бар қасби илми адаб бошад, шаст ҳазор. Кош, он чи дар ҳадис сарф намудам, (онро низ) ба адаб мебахшидам. Аз ӯ пурсида шуд, ки ин ба ҷӣ манзур аст? Гуфт: Зоро насоро ба сабаби як ташдидро сабук хондан коғир шуданд. Ҳудованд фармуда буд: «Ё Исо иннӣ валладтука мин

¹ Яъне, бузургони илм ҳатто ғалат дар хонишро гуноҳ меҳисобиданд ва бар он омӯрзиш хостанро лозим медонистанд. Муаллиф ин шевай амалро аз дигар олимон низ нақл кардааст.

² Мурод Абӯҳайённи Тавхидӣ – ориф, мутакаллим ва суханвари асри X мебошад, ки «ал-Имтоъ ва-л-муонаса» аз осори машҳури ўст. Соли 400 ҳ./1010 м. даргушаштааст.

³ Абӯҳомид Аҳмад ибни Бишр – фақеҳи шофей, ки аз Марвруд буд. Ӯ аз устодони Абӯҳайён маҳсуб мегардад. «Шарҳи «Муҳтасар»-и Музаний ва «ал-Ҷомеъ» аз таснифоти ўст. Соли 362 ҳ./973 м. вафот кардааст.

⁴ Фарроъ – олими маъруфи лугат ва наҳви арабӣ, ки соли 144 ҳ./761м. дар Куфа ба дунё омад. Бештар бар тадрис пардохт ва осори зиёди илмиро ба мерос гузошт. Соли 207 ҳ./822 м. дар роҳи Макка аз дунё даргушашт.

⁵ Муҳаммад ибни Ҳасан – фақеҳ, усулий ва яке аз ду номвартарин шогирдони Имоми Аъзам (рҳ), ки соли 189 ҳ./804 м. дар Рай вафот намудааст.

⁶ Абдуллоҳ ибни Муборак – аз донишмандони номвари асри дувуми ҳичрӣ, ки аз Марв бархостааст. Соли даргушашташ 181 ҳ./797 м. сабт гардидааст.

азроа батулин».¹ Аммо насоро «валадтука»² хонданд.

Фармудаанд: Фарқ байни адиб ва олим ин аст, ки адиб аз ҳар чиз беҳтарини онро мегираду бар он унсу ишқ меварзад ва олим фанне аз илмро мечӯяду дар он мекӯшад.

Аз ин чост, ки Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, фармуда: Илм аз шумор берун аст, пас аз ҳар чиз беҳтарини онро бигиред.

Суфён³ фармуда, ки аз Халил ибни Аҳмад⁴ шунидам, ки мегуфт: Агар ҳоҳӣ, ки илмро барои худ фаро бигирӣ, пас аз ҳар илм ҳӯшае ҷамъ биёвар. Аммо агар орзу намоӣ, ки дар илм пешво бошӣ, пас, бояд як донишро интихоб бикун. Аз ин чост, ки Шаъбӣ⁵ фармуда: Танҳо касе бар ман пиరӯз омад, ки дунболи дониши ягона рафт.

Абӯнувос⁶ фармуда: Ҳар кас бар чизе бо афзунӣ афтад, он ҳатман ўро ба малолат меоварад ва барояш гаронӣ менамояд, магар адаб, ки ҳар андоза аз он бештар баҳра бигирӣ, ҳамон қадар бароят ҳушояндтар ва сабуктар ҳоҳад афтод.

Ҳамчунин фармуда: Озмандӣ дар таом, пастист, аммо дар адаб бошад, ҷавонмардист.

Ибни Сиккит⁷ фармуда: Аз адаб он чиро, ки ба дил тааллук мегираду гӯшро хуш меояд, фаро бигир; аз наҳв он андоза биёмӯз, ки суханро рост созад ва печидагиҳояшро раҳо соз; аз шеър онеро биёмӯз, ки дорои маонии латиф бошад; саргузашти мардум ва хубтарин гуфторҳои эшонро зиёд аз худ бикун, аммо ба матолиби камарзиши онҳо таваҷҷӯҳ манамо.

Асмай⁸ чунин накӯл намуда: Аъробие ба ман гуфт: Чӣ ҳирфа дорӣ? Гуфтам: Адибам. Гуфт: Чӣ пешаи хубе. Бояд онро маҳкам бидорӣ, ки он мамлукро бар манзалати мулук мерасонад.

¹ Яъне: Эй Исо, туро аз Азро (лақаби Марям, ба маъни покиза ва дӯшиза)-и батул ба дунё овардам.

² Яъне: Таваллуд намудам. Чун дар навишти арабӣ «валладтука» ва «валадтука» ҳарду як сурат کتدل доранд, бидуни оғаҳӣ аз зарофати қалом ва бо таҳфиғи «лом» пиндоштани он, маъни комилан мухолиф шудааст.

³ Суфён – мурод Суфёни Саврӣ аст, ки аз фуқаҳо, мухаддисон ва зоҳидони номваре буд. Соли 162 ҳ./778 м. даргузаштааст.

⁴ Халил ибни Аҳмад – асосгузори илми арӯз ва луғавии маъруф, ки байни солҳои 94-162 ҳ./712-779 м. зистааст.

⁵ Шаъбӣ – мурод Абӯомир ибни Шуроҳил (Шураҳбил) аст, ки аз улами тобеин мебошад. Байни солҳои 29-105 ҳ./642-723 м. умр ба сар бурдааст.

⁶ Абӯнувос – аз бузургтарин шуарои аҳди Аббосиёни араб. Соли 197 ҳ./813 м. дар Бағдод аз олам рафтааст.

⁷ Ибни Сиккит – аз кибори аҳли адабу лугат. «Сиккит» (яъне, ниҳоят сокит ва ҳомӯш) лақаби падари ў – Исҳоқ мебошад, ки дар камоли ҳомӯшӣ мезист. Вафоти Ибни Сиккит дар соли 244 ҳ./858 м. воқеъ афтодааст.

⁸ Асмай – аз луғавиёни машҳури араб, ки соли 213 ҳ./828 м. даргузаштааст.

Аристотолис¹ фармуда: Кош медонистам, касе, ки адабро дарёфта, аз чӣ чиз маҳрум афтодааст ё касе, ки адабро аз даст дода, чиро ба даст овардааст?!

Абдулмалик² фармуда: Мардум ба ҳеч чизе аз донишҳо чун чизе, ки забонашонро дуруст месозад, муҳтоҷтар нестанд. Он чиз ҳамонест, ки бо он гуфтугӯ менамоянд, ба ҳамдигар ҳикматро тақдим медоранд, нуктаҳои пӯшидаи илмро аз пӯшидаҷояш берун меоваранд ва он чи аз он фурӯ афтодааст, фароҳам меоваранд. Ҳамоно, қалом доварест, ки муҳосимонро ба ҳам меоварад ва равшаниест, ки торикиро аз байн мебарад. Ҳочати мардум ба маводи он, аз ҳочаташон ба маводи ҳӯрока бештар аст.

Зӯҳрӣ³ фармуда: Назди ман аз муруввате, ки мардум тоза падид овардаанд, чизе аз таалуми нахӯ маҳбуҷтар нест.

Ибни Сирин⁴ (гоҳ) ҳадисеро, ки ровӣ алфозашро бо лаҳну ғалат расонида буд, фаро мегирифт ва ба ҳамон сурат ба дигарон ривоят менамуд. Чун ин ба Аъмаш⁵ расид, гуфт: Агар Ибни Сирин лаҳну ғалат менамояд, Пайғамбар (с) чунин наменамоянд. Пас он алфозро дуруст месоҳт.

Умар (рз) фарзандони худро дар ғалат бар қалом танбех менамуд.

Аз Ибни Шихоб⁶ ривоят гардида, ки чунин фармуд: Мардум муруввате, ки бароям шигифтовартар аз омӯзиши фасоҳат бошад, тоза ба вучуд наёвардаанд.

Аз Абдуллоҳ ибни Муборак нақл гардида, ки фармуд: Ҳачҷоч⁷ ба волии Басра нома навишт, ки бароям аз донишмандони назди худ даҳ нафарро баргузин. Мардонеро баргузид ва дар он миён Касир ибни Абикасир низ буд. Ӯ марде буд, ки дар арабият дониши комил дошт. Касир гуфт: Ба худ гуфтам, аз Ҳачҷоч ҷуз бо лаҳну ҳато дар қалом наметавонам начот ёбам. Гуфт: Чун назди Ӯ дароварда шудем, маро пеш хонду гуфт: Номат чист? Гуфтам: Ман Ибни Абокасирам.⁸ Гуфт:

¹ Аристотолис – Арасту, ки аз муаддибон ва файласуфони маъруфи Юнон аст. Байни солҳои 384-322 қ.м. зистааст.

² Абдулмалик – мурод Абдулмалик ибни Марвон аст, ки аз хулафои бузурги Умавиён ҳисоб меёбад. Соли 97 ҳ./715 м. вафот намудааст.

³ Зӯҳрӣ – аз кибори фуқаҳову муҳаддисон ва аз нахустин афродест, ки аҳодисро мудавван соҳтаанд. Дар соли 124 ҳ./742 м. вафот кардааст.

⁴ Ибни Сирин – аз бузургони тобеин, ки соли 110 ҳ./728 м. дар Басра даргузаштааст.

⁵ Аъмаш – лақаби Сулаймон ибни Мехрон, ки аз донишмандони аҳди тобеин аст. Асли ӯ аз Рай буд. Вафоташ соли 148 ҳ./765 м. дар Куфа воқеъ афтодааст.

⁶ Ибни Шихоб – мурод Зӯҳрӣ, ки қаблан муаррифӣ ёфт.

⁷ Ҳачҷоч – мурод Ҳачҷоч ибни Юсуфи Сақафӣ, ки аз волиёни саффоқи Умавиён буд. Соли 96 ҳ./714 м. вафот кардааст.

⁸ Бояд он ҷо на «Абокасир», балки «Абикасир» мегуфт. Аммо дониста ба чунин ҳатои забонӣ даст зад, то ки начот ёбад.

Лаънати Худо бар ту бод! (Оё медонӣ,) туро назди кӣ фиристодаанд?!
Бар паси ин лагаде занед(у берунаш кунед!) Пас, аз наздаш берун
карда шудам.

Умар ибни Абдулазиз¹ дар масъалаи хато дар калому хониш
саҳтигиртари ни мардум бар фарзандон, хосон ва зердастонаш буд.
Бисёр мешуд, ки бар чунин галат ононро танбех мефармуд.

Ривоят гардида, ки Абдуллоҳ ибни Муборак фармуда: (Агар)
барои фарогирии илме як моҳ фурсат гузоред, ҷиҳати омӯзиши
адабиёт ду баробари он вақт чудо намоед.

Марде ба фарзандонаш гуфт: Фарзандонам, забонҳои худро аз
лағзишҳои (такаллум) ислоҳ намоед. Зоро ба инсон мусибату саҳтие
мерасад ва ў дар он бар некӯ изҳор доштани ҳоли худ (барои эминӣ
аз бадҳоҳону бадгӯён) эҳтиёҷ пайдо мекунад. Дар ин ҳол аз бародару
ёраш савораеву чомае ба орият меҳоҳад, аммо касеро намеёбад, ки
забони фасехе барояш ба орият бидиҳад.

*Тарҷума ва тавзехи
Фахриддин Насриддинов*

¹ Умар ибни Абдулазиз – аз ҳалифагони одили умавӣ, ки ба панҷумин нафар аз
хулафои рошидин мулаққаб мегардад. Соли 101 ҳ./720 м. вафот намудааст.

«КИТОБ-УЛ-ФУТУВВАТ»-И АБУАБДУРРАҲМОН СУЛАМИ

«Китоб-ул-футувват»-и Абӯабдурраҳмон Суламӣ (тав. 325 ҳ./936 м. – ваф. 412 ҳ./1021 м.) маъхази мұйтамад ва аз ҷумлаи күхантарин таълифоти хосаи аҳли футувват ва ҷавонмардӣ аст. Муаллиф кӯшида, то дар ин китоб муҳимтарин дастурҳои назарӣ ва ахлоқиро барои соликони ҷодаи футувват баён дорад. Китоб ба масобаи донишномаи аҳли футувват аст. Суламӣ муҳтавои китобро дар қолаби муқаддима, панҷ ҷузъ (бахш, боб) ва хотима рехтааст. Ҳар ҷузъ бо ояти тасмия, бидуни ұнвони хоса оғоз мешавад ва дар батни он бо зикри ұнвон мавзуъҳои муҳталифи аҳли футувват оварда шудааст. Ҳар ҷузъ бо ҷумлаҳои таҳмидӣ ва зикри мавзуъ ва матлабе, ки дар боби баъдӣ матраҳ мегардад, поён мейбад. Дар маҷмуъ, 203 ұнвон мавзуъ дар панҷ бахш (ҷузъи аввал – 45; ҷузъи дувум – 44; ҷузъи савум – 51; ҷузъи чорум – 36; ҷузъи панчум - 27) баён ёфтаанд. Ҳар мавзуъро бо ҷумлаи «Ва мина-л-футуввати» (Ва аз ҷумлаи ахлоқи футувват ин аст, ки) оғоз мебахшад. Муаллиф зимни ҳар мавзуъ бо оварданы оёту ҳадис, қавлу нақле аз забону ҳолоти орифон ва ашъору ҳикмат қаломи хешро мудаллал сохтааст. Суламӣ, ки аз муҳаддисони номвари аҳди худ аст, чун шеваи хосаи аҳли ҳадис дар аксари ин гуна мавридҳо оварданы иснод ва зикри силсилаи ровиёнро риоят намудааст.

Муаллиф дар муқаддима, пас аз таҳмидияи муҳтасар бар масъалаи асолати футувват ва поягузорони аслии он таваҷҷуҳ зохир намудааст . Ӯ дар ин замина футуввати орифонро ба анбиё мепайвандад ва онорпо поягузорони аслии ҷавонмардӣ меҳонад. Аз Одам (а) оғоз мекунад ва силсила ба силсила то Муҳаммади Мустафо (с) мерасонад. Сипас меафзояд, ки пас аз охирин пайғамбар ба василаи Алӣ (рз) оини футувват ба ояндагон мунтақил гардидааст.

Пас аз муқаддима аз мағҳуми «футувват» сухан менамояд, ки хулосаи он дар перостани зоҳиру ботин бо макорими ахлоқ ва канорагирӣ аз ҳар навъ сифоти мазмума ҷамъ меояд. Суламӣ дар ин мабҳас таъкид менамояд, ки ҳеч ҳоле аз ҳолоти зиндагӣ ҳолӣ аз футувват нест. Бояд оини ҷавонмардиро дар мавридҳои ба худ хос дар баробари Ҳудованд, пайғамбар, саҳоба, пешвоён, устодон, бародарон, аҳлу фарзанд, хешовандон ва, ҳатто, кироман котибин риоят намуд. Сипас матни китобро оғоз намуда, дар он ба баррасии ин мавзуъҳо пардохтааст.

Ҳар намунае, ки аз ахлоқи аҳли футувват дар китоб омадааст,

бар се асл – футувват бо Ҳолик, махлук ва хештан бозмегардад.

«Китоб-ул-футувват» дар чомеаи илмӣ, маҳсусан, орифон эътибори баланд пайдо намудааст. Ҳамин ҳусусият мӯчиб гардида, то аз он нусхаҳои хаттии муҳталиф то имрӯз боқӣ бимонад. Ҳочӣ Ҳалифа (6, 3, 65), Зириклий (2, 6, 99), К. Броккелман (3, 4, 88) аз ин китоб ва нусхаҳои он ҳабар додаанд.

Суламий тибқи зарурат чун осори дигари худ ин асарашро низ ба забони арабӣ навиштааст. Китоб ба қӯшиши донишманди турк доктор Сулаймон Оташ тасҳех ва нашр гардидааст. Ҳанӯз тарҷумаи форсӣ напазируфтааст. Тасҳех ва нашри донишманд мазкур айнан дар «Маҷмӯаи осори Абӯабдураҳмон Суламий» (4, 2, 220-442) табъи аксӣ пазируфтааст.

«Китоб-ул-футувват»-и Суламий, ки аз таълифоти донишмандони тоҷики аҳди Сомониён аст, дар шинохти илм, ирфон ва ҳусусиятҳои фаръии онҳо дар он рӯзгор басо арзишманд мебошад ва дар омӯзиши он фоидаҳои зиёди илмӣ нуҳуфтааст.

Пайнавишт:

1. Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансур ас-Самъонӣ. ал-Ансоб.-Ҷ.3.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1998.
2. Зириклий. ал-Аълом.-Ҷ.7.-Бейрут: Дор-ул-ilm ли-l-малойин, 2007.
3. Корл Броккелман. Торих-ул-адаб ал-арабӣ.-Ҷ.4.-Мактаба аш-шомила, 2004.
4. Маҷмӯаи осори Абӯабдураҳмони Суламий.-Ҷ.2.-Техрон: Навбаҳор, 1372.
5. Ҳочӣ Ҳалифа. Кашиф-уз-зунун.-Ҷ.1.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 2008.

Фаҳриддин Насриддинов

ТАЗКИРАИ «РИЁЗ-УЛ-ОРИФИН»

Тазкираи «Риёз-ул-орифин» аз чумлаи мутадовилтарин тазкираҳои ирфонии форист, ки аз аҳволу осори шоирони ориф ва орифони шоир маълумот медиҳад. Тазкира ба қалами Ризоқулихони Ҳидоят (тав. 1215 ҳ./1800 м. – ваф. 1288 ҳ./1871 м.) тааллуқ дошта, соли 1260 ҳ./1844 м. таълиф гардидааст. Муаллиф бо чумлаи «ин фақири заифи бемиқдорро тарғибу таҳriz фармуданд...» тасрех мефармояд, ки ўқитобро бо хоҳиши дӯстон таълиф намудааст. «Риёз-ул-орифин» аз дебоча, як ҳадика дар муқаддамот, ду равза, як фирдавс ва як хулд таркиб ёфтааст. Дар дебоча пас аз қисмати таҳмидия аз сабаби таълиф ва таркибу мундариҷаи китоб сухан меравад. «Ҳадика дар муқаддамот» аз шаш гулбун иборат аст: Гулбуни аввал: Дар баёни ҳақиқати тасаввуф; Гулбуни дувум: Дар зикри сифоти соликин; Гулбуни савум: Дар фазилати зикр ва аҳли зикр; Гулбуни чаҳорум: Дар таърифи инсон ва силсилаи тариқат; Гулбуни шашум: Дар зикри истилоҳоти орифон.

Равзай аввал шомили ҳоли 165 ориф, аз Абоязиди Бастомӣ то Юсуфи Табийинӣ аст. Дар равзай дувум аз Ибни Сино то Яҳёи Лоҳиҷӣ, дар маҷмӯъ аз 104 нафар аҳли ирфон сухан меравад. «Фирдавс» фарогири шарҳи ҳол ва намунаи ашъори 72 тан суханварони орифпешии мутааххир ва мусир бо муаллиф мебошад. Муаллиф қисмати «Хулд»-ро дар баёни андаке аз аҳволу ашъори худ ихтисос додааст. Дар тамоми бахшҳои китоб муаррифии ашҳос ба тартиби ҳуруфи алифбо сурат гирифтааст. «Тазкират-ул-авлиё», «Нафаҳот-ул-унс», «Мачолис-ун-нафоис», «Арафот-ул-ошиқин», «Риёз-уш-шуаро», «Ҳафт иқлим» ва чанд тазкираи дигар аз муҳимтарин манобеи муаллиф будаанд. Ризоқулихони Ҳидоят ин қитобро ба Абулмузaffer Султон Муҳаммадхон бахшидааст. Аз он ҷо, ки китоб ба таъбири муаллиф «дар қалил муддате» таълиф ёфтааст, кӯтоҳиҳо ва саҳвлӯлқаламҳоро низ дорад. Аммо то ҳанӯз умдатарин тазкира дар муаррифии шоирони ориф ва орифони шоир ба шумор меравад.

«Риёз-ул-орифин» дар шинохти иддае аз шоирону ҳакимон ва орифони тоҷик ба мисли Абӯзарри Бузҷонӣ, Абӯабдуллоҳ Ҳафиғи Шерозӣ, Абӯалии Рӯдборӣ, Шиблии Бағдодӣ, Абӯсаид Абулхайр, Абӯалии Сино, Фирдавсии Тӯсӣ, Абӯалии Форсӣ, Бундори Розӣ, Камоли Хуҷандӣ ва ғайра аз манобеи муҳим ба ҳисоб меравад.

«Риёз-ул-орифин» борҳо тасҳҳои нашр гардидааст. Тасҳҳои нашри Абулқосими Родфар аз беҳтарин ва илмитарин намунаи онҳо

маҳсуб мегардад.

Пайнавишт:

1. Деххудо. Лугатнома.-Ч7.-Техрон: Интишороти Донишгоҳи Техрон, 1378.-С.10671.
2. Ризокулихони Ҳидоят. Риёз-ул-орифин.-Техрон: Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ, 1385.

Фахриҷдин Насриҷдинов

ТАҶРИХИ НИШОПУР

Китоби «Таърихи Нишопур» навиштаи Абӯабдуллоҳ Ҳокими Нишопурӣ (тав. 321 ҳ./933 м.–ваф. 405 ҳ./1014 м.) аст. Ин китоб бо номи арабии худ «Торих ан-найсобурийин» (Таърихи нишопуриён) низ ёд мешавад. Дар меҳвари мундариҷаи китоб муаррифии донишмандони Нишопур қарор дорад. Аз ин сабаб, агарчи «Таърихи Нишопур» сурати машҳури номи китоб аст, аммо муҳтавои он бо номи арабиаш мувофиқтар мебошад. Китобро «Таърихи донишмандони аҳли Нишопур» сабт намудани Абӯҳозим низ инро таъкид мебахшад (9, 82).

Абӯяъло Ҳалилӣ дар шаъни ин китоб фармуда: «Болои «Таърихи Нишопур»-и Ҳоким тааммул намудам ва дарёфтам, ки дар ин кор касе аз ў пешӣ надорад» (9, 1). Субқӣ навишта: «Таърихе, ки Ҳоким бар Нишопур навиштааст, дар баробараш ҳуффози нуктасанҷ сари таъзим фуруд меоваранд. Ин китоб назди ман сайди торихҳост». Ҳамчунин навишта: «Он назди ман, аз нигоҳи фоида, меҳтарини торихҳо барои фуқаҳост» (3, 5, 196). Фалакии Ҳамадонӣ фармуда: «Торихи нишопуриён»-е, ки Ҳоким тасниф намудааст, яке аз чизҳоест, ки ба Нишопур барои он роҳи сафар пеш гирифтам» (2, 1, 455).

Ҳокими Нишопурӣ худ сабаби таълифи китобро чунин баён дошта: «Дар мавриди ҳар шаҳре аз Ҳурросону Мовароуннаҳр донишманде аз худи онҳо китобе тасниф намудааст. Аммо Нишопурро дидам, ки бо вучуди ағзунии донишмандон дар мавриди он чизе тасниф нагардидааст. Ин нукта маро водор соҳт, то «Торихи найсобурийин»-ро бинависам» (6, 12, 573).

«Таърихи Нишопур» китоби бузургҳаҷм будааст. Дар мавриди мучалладоти «Таърихи Нишопур», бино ба ҳаҷм гуногуни зоҳирье, ки дастраси уламо будааст, назарҳои муҳталиф баён ёфтаанд. Самъонӣ онро ҳашт мачаллад (2, 5, 452), Саҳовӣ ва Суютӣ шаш мачаллад, Алӣ ибни Зайди Байҳақӣ дувоздаҳ мучаллад (9, 84-85) ва чанде чаҳордаҳ мучаллад (5, 6, 257) навиштаанд.

Муаллиф «Таърихи Нишопур»-ро аз зикри фазоилу мафоҳири Ҳурросон бо ишороти оёт ва аҳодису аҳбор шуруъ намудааст. Дар ин маврид, аз ҷумла бар ояти «Ва оҳарина минҳум ламмо ялҳақу биҳим» (Ва (ӯ мабъус) ба дигароне низ) ҳаст, ки ҳанӯз ба инон напайвастаанд (ба баъдҳо ба дунё меоянд – Ҷумъа: 3) истинод меварзад ва матолибе, ки дар тафсири он ворид гардидааст, нақл менамояд. Сипас аз фазли форсиён, баракати бузургон ва фазоили Нишопур сухан ба миён

меоварад. Пас аз ин табақоти (бобҳо) ҳафтгонаи китоб оғоз мегардад, ки мундариҷаи онҳо ба ин қарор аст:

Табақай аввал: Зикри саҳобагони киборе, ки ба Нишопур расиданд. Ҳоким дар ин табақа аз 28 саҳоба гузориш додааст.

Табақай дувум: Зикри олимон ва афроде аз тобеин, ки дар Нишопур буданд. Дар ин табақа наздик ба 70 нафар муаррифӣ ёфтаанд.

Табақай савум: Зикри тобеи тобеини нишопурӣ ва донишмандоне аз ин табақа, ки ба он омадаву сукунат гузид, ё нақли ҳадис намудаанд. Дар табақа мазкур 84 нафар бозшиносӣ гардидаанд.

Табақай чаҳорум: Зикри тобеи тобеъ пас аз саҳоба, ки он қарни савум пас аз саҳобагон аст. Дар ин табақа 612 шахс муаррифӣ ёфтаанд.

Табақай панҷум: Зикри табақаи панҷум аз донишмандони Нишопур ва касоне, ки ба он омада ва илмашро интишор додаанд. Ҳоким дар ин табақа аз 511 нафар маълумот додааст.

Табақай шашум: Зикри табақаи шашум аз донишмандони Нишопур ва касоне, ки ба он омада ва дар он ҳадис гуфтаанд. Дар ин табақа 323 муҳаддис муаррифӣ шудаанд.

Табақай хафтум: (Муаллиф худ фармуда:) «Зикри машоихе, ки онро дарёфтаам ва самои ҳадис аз эшон бароям рӯзӣ гардидааст». Дар ин табақа шарҳи ҳоли наздик ба 950 устодони муаллиф омадааст.

Муаллиф баъд аз табақоти ҳафтгона замимаеро бо номи «Лоҳиқа» бар китоб мулҳақ сохтааст. Дар ин бахш тарҷумаи ҳоли тақрибан 95 тан аз устодон ва ёрони муаллиф, ки пас аз итноми «Таърихи Нишопур» вафот кардаанд, оварда шудааст. Ин қисмат, ба тасрҳи муаллиф, пас аз чиҳил соли таълифи китоб замима гардидааст (9, 84).

Дар маҷмуъ, Ҳоким шарҳи ҳоли наздик ба 2700 нафарро дар ин китоби хеш ба қалам овардааст.

Ҳоким тарҷумаи ҳол ва муаррифномаи ҳар шахсро ба шевaiи муҳаддисон бо зикр асонид навиштааст. Ин хусусият чунон бар китоб ғолиб аст, ки ҳатто дар нақли ашъор риоят гардидааст. Қисме аз шарҳи ҳолҳо муфассалтар буда, дар онҳо афзун бар ному насаб ва устодону шогирдон, аз ахволу каромат ва хусусиятҳои фардиву нахваи муоширати эшон низ сухан намудааст. Дар мавриҷое мушоҳидаҳои худро низ нақл кардааст. Тарҷумаи ҳолҳо бо тартиби хуруфи алифбо танзим гардидаанд. Ин хусусият дар ҳар табақа аз нав оғоз меёбад. Нахуст номи ашҳосе, ки «Аҳмад» бошад, оварда шудаанд. Ин агар аз ҷонибе арҷузорӣ ба Пайғамбар (с) ва исми шарифи эшон бошад, аз ҷонибе дигар нишон медиҳад, ки муаллиф танҳо ба ҳарфи аввал таваҷҷӯҳ доштааст. Дар ин шевaiи кори хеш тартиби дохилии хуруфи

номҳоро низ риоят намудааст.

«Таърихи Нишопур» дар мисоли Нишопур таърих ва фарҳанги форсу тоҷик муаррифӣ намудааст. Шафеии Кадканӣ навишта: «Ҳокими Нишопурӣ пасаззиндагиномаҳо, дар бахшемуҳим, оғоҳҳои судманде дар бораи таърих ва ҷуғрофиёи Ҳурӯсони бузург, пешинаи Нишопур қабл аз ислом, пайдоиши ислом дар он ҷо, меъмории шаҳр, масоҷиду маобид ва мақбараҳову дигар биноҳо, кӯчаҳову майдонҳо ва низ ободиҳои атрофи шаҳр(ро) овардааст» (ниг. 5, 6, 257).

Ба тасрехи муаллиф «Таърихи Нишопур» соли 388 ҳ./998 м. ба тамомият анҷом пазируфтааст (9, 84).

«Таърихи Нишопур» аз замони таълиф то имрӯз ҳамеша чун яке аз муҳимтарин сарчашма арзёбӣ шудааст. Иқтибос ва истиноди фаровоне, ки аз он дар уммаҳоти манобеъ ба мисли «Сияру аълом ан-нубало»-и Заҳабӣ, «Табақот-уш-шофия ал-кубро»-и Субкӣ, «Табақот-уш-шофия»-и Ибни Қозӣ Шуҳба, «ал-Ансоб»-и Самъонӣ, «Вафийёт-ул-аъён»-и Ибни Ҳалликон ва даҳҳо асари муҳими дигар ҳуд равшангари ин ҳақиқат аст. Аммо бо ин ҳама арзиш асли китоб аз ҳаводиси рӯзгор эмин намонда ва ҳанӯз нусхае аз он ба даст наомадааст. Шояд оҳарин касе, ки аз мушоҳидаи он ҳабар медиҳад, муаллифи «Кашф-уз-зунун» – Ҳоҷӣ Ҳалифа (тав. 1017 ҳ./1609 м. – ваф. 1067 ҳ./1757 м.) бошад. Ин муаллиф дар зимни гузориш аз ин китоб ҷумлаи оғозии онро иқтибос овардааст (10, 1, 354). Аммо ба воситаи талхис ва зайлҳое, ки ба он навишта шудаанд, мундариҷа ва муҳимтарин муҳатавои китоб маҳфуз мондааст.

Дар оғози асри XII Абдулғофири Форсӣ бо номи «Сиёқ» – «ас-Сиёқ ли «Торих Найсобур» зайлे бар он навишт. Мутаассифона асли ин зайл низ то мо нарасидааст. Аммо ду талхис аз он имрӯз мавҷуд мебошад. Якум, ки танҳо қисмати дувуми он дастрас мебошад, ба Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӯнасрӣ Қосонӣ мансуб аст. Дувум, «ал-Мунтаҳаб мин «ас-Сиёқ», ки аз ҷониби Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Азҳари Сарифинӣ (ваф. 641 ҳ./1244 м.) анҷом пазируфтааст.

Талхисе бо тарҷумаи форсӣ дар асри XIV сурат гирифта, ки имрӯз дастрас аст. Ин кор ба эҳтимоми Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Аҳмад, маъруф ба Ҳалифаи Нишопурӣ (зинда дар соли 717 ҳ./1317 м.) қисвати камол ба бар қашидааст.

Ин талхиси нуҳустин бор дар якҷоягӣ бо ду талхиси ёдшудаи «Сиёқ»-и Абдулғофири Форсӣ соли 1965 аз ҷониби Ричард Фрай дар Лондон ба табъ расидааст. Ҳамчунин Баҳман Каримӣ ва Шафеии Кадканӣ, ҳар ду ба таври алоҳида ин талхиси форсиро ба нашр расонидаанд.

Шамсуддин Заҳабӣ низ талхисеро аз «Таърихи Нишопур»

доштааст (10, 1, 355).

Ҳамчунин, асоре ба забони форсӣ бо номи «Таърихи Нишопур» аз ҷониби Аҳмади Фозӣ, ба забони арабӣ таҳти унвони «Муқтазабу «Торих Найсобур» – таълифи Абӯбакри Ҳозимӣ (5, 6, 258) ва «Ториху Найсобур» (4, 1, 174) муаррифӣ шудаанд, ки, эҳтимолан, талхисе аз «Таърихи Нишопур»-и Ҳоким мебошанд.

Шоистаи таъкид аст, ки табақаи ҳафтуми «Таърихи Нишопур» – табақаи устодони муаллиф ба ӯшиши Абӯмуовия Мозин ибни Абдурраҳмони Бейрутӣ соли 1427 ҳ./2006 м. тавассути «Дор-ул-башоир ал-исломия» дар Лубнон бо муқаддимаи судманд ба нашр расидааст.

Шоистаи таъкид аст, ки сарчашмаи мазкур аз садҳо донишманди тоҷику осори арзишманди эшон ва таъриху фарҳанги миллати мо, ба ҳусус дар аҳди Сомониён, маълумоти муҳимеро дар ҳуд дорад. Бояд ҷиҳати оғоҳӣ ва ба муомилоти илмӣ кашиданӣ онҳо, ки аксар ноомӯхта ва тоза мебошанд, тавассути қисмати падидомадаи китобу талхисҳои он ӯшиш ба ҳарҷ дод ва мақоми миллатро дар ташаккули илму фарҳанги ҷаҳонӣ бештар муаррифӣ намуд.

Пайнавишт:

1. ал-Қуръон-ул-карим. Мусхаф ал-Мадина ал-мунаввара, 1421.
2. Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансур ас-Самъонӣ. ал-Ансоб.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1998, иборат аз шаш ҷилд.
3. Абӯнаср Тоҷиддини Субкӣ. Табақот-уш-шофеия ал-кубро.-Ҷ.5.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1999.
4. Бағдодӣ, Исмоилпошҳо ибни Муҳаммадамин. Изоҳ-ул-макнун.-Ҷ.1.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 2008.
5. Донишномаи ҷаҳони ислом/Зери назари Ғуломалий Ҳаддоди Одил.-Ҷ.6.-Техрон: Бунёди Доиратулмаорифи исломӣ, 1382.
6. Заҳабӣ, Шамсиддин. Сияру аълом ан-нубало.-Ҷ.12.-Қохира: Дор-ул-ҳадис, 2006.
7. Ибни Ҳалликон. Вафийёт-ул-аъён.-Ҷ.4.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1998.
8. Ҳатиби Бағдодӣ. Тории Бағдод.-Ҷ.2.-Бейрут: Дор-ул-фикр, 2004.
9. Ҳоким Найсобурӣ. Тории Найсобур/Тасҳехи Абӯмуовия Мозин ибни Абдурраҳмони Бейрутӣ. -Бейрут: Дор-ул-башоир ал-исломия, 1427.
10. Ҳоҷӣ Ҳалифа. Кашф-уз-зунун.-Ҷ.1.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 2008.

Фахриддин Насридинов

МУТУН

Абӯҳафс Маҳмуди Исфаҳонӣ

ТУҲФАТ-УЛ-МУЛУҚ¹

**Боби шашум
Дар дӯстӣ ва ҳуқуқи дӯстӣ**

Бидон, ки дӯстӣ кардан ба истиҳқоқ² асле бузургу коре азим аст ва мардуми оқилро аз муҳаббати дӯстони муҳлис чора набошад ва Расул, саллалоҳу алайҳи, фармудааст: «Раъс-ул-ъақли баъд-ал-имони ат-таваддаду ила-н-носи». Яъне, сари хирад баъд аз он ки имон оранд ба Худой, азза ва ъало ва ба китоби Вай ва малоикаву паёмбарони Вай ва ба рӯзи қиёмат, дӯстӣ кардан аст бо мардум ба истиҳқоқ. Ва Паёмбар, саллалоҳу алайҳи, фармудааст, ки: «Борӣ, азза шаънуҳу, дар ҳаққи он, ки чизе хоста буд, ўро дӯсте мухлис рӯзӣ кунад».

Синбоди ҳаким гӯяд, ки ҳарчанд, ки мард ба ҳилия дониш мутаҳаллӣ³ бувад, вайро аз дӯсти мушфиқ чора набувад, ки андеша кардан андар корҳо бо дӯston, ҳамчунон равшанӣ дихад корҳоро, ки равған ҷароғро. Ва бар қасри Афредун⁴ навиштааст, ки: «Беҳтарин судеву манфиате дӯстӣ кардану мусодиқат намудан бо мардуми доност ва бадтарин зиёне суҳбати мардуми нодон тасаввур кунад ва шарафи дӯстӣ муҳаққир нашиносад, ки марди бедӯст чун сари бечашм аст».

Шеър:

*Шавад дӯст az дӯст ороста,
Чу бо эминӣ мардум az хоста.
Ҳама чиз тирӣ пазираӣ, бидон!
Магар дӯстӣ, к-он бимонад ҷавон.*

¹ Бобҳои 1-5 дар шумораи гузашта

² истиҳқоқ – дар ҳақиқат

³ мутаҳаллӣ – зинатёфта ороста

⁴ Афредун – Фаридун

Аристотолис гуфтааст, ки ду чиз андүх аз дил бубарад: Яке – дидори дүстон. Дувум – сухани доноён ва насиҳату мавъизати эшон.

Шеър:

*Ду чиз андүх аз дил ба берун бараd,
Рухи дүсту в-овози марди хираd.*

Афлотун гүяд, ки аз дүст ба андак чизе, ки воқеъ шавад, дасти боздоштан на аз дониш бувад, чунонки шоир гүяд ва дар қасри Афредун ба тартибе дигар навишта аст:

*Аз дүст ба ҳар захме афгор набояд шуд,
В-аз ёр ба ҳар ҷавре безор набояд шуд.*

Шеър:

*Бувад дүст мар дүстро чун сипар,
Беҳ аз дүст мардум кӣ бошиад дигар.*

Бузарчмехр гуфтааст: «Мардумро шодиву меҳнат аз дүст чора нест, ки рою тадбири дүстон дар корҳо ҳамчунон рӯшной диҳад, ки офтоб». Ва ҳукамо гуфтаанд, ки ҳазор дүст як мардро бисёр нест ва як душман ҳазор мардро бисёр аст. Афлотун гүяд: «Дўстиву душманий ба андоза бояд кардан, ки он тамомии дониш аст».

Шеър:

*Ки мар дўстро ҷовидон панди дўст,
Беҳ аз гавҳар, арчанд гавҳар накӯст.*

Ва дўстӣ набояд, ки аз барои суду зиён бувад ва аз барои ғарази ҳоле, ки чун ғараз ҳезад, дўстӣ ба фасод ояду кор ба душманий анҷомад.

Шеър:

*Ҳар он дўст, к-аз баҳри суду зиён,
Бувад дўст, душман бувад бегумон.*

Манучехр гуфта, ки марди доно андар вақт он, ки дўстро коре пеш ояд, ҳарчанд, ки аз он дўст озурда бувад, озор аз дил берун кунад ва ҳарчанд, ки муставчиби итоб бувад, он итоб бардорад, ки шоистай дўстӣ он бувад, ки ба неку бад бар вай эътиимод шояд кардан.

*Киро озмудишу ёри ту гашт,
Манол аз гуноҳе, ки бар вай гузашт.
Бар он ка-т гузин буд, магзин дигар,
В-агарна бимонӣ тиёда аз ду ҳар.*

Фиқровуси ҳаким гүяд: «Аз дўст ба як баде, ки ба мардум расад, набояд буридан, балки дўсти меҳрубон он бувад, ки агар таксире аз дўст содир шавад, узри хештан хоҳад». Ва бар қасри Офаредун навиштааст, ки аз дўстони муҳлис озори дил нагиранд, ки он сармояи нодонист. Ва бузургон гуфтаанд, ки агар дар мардум чаҳор хислат набошад, бо эшон дўстӣ нашояд кардан: Аввал – ақл, ки дар сухбати аҳмақ ҳеч фоида набувад ва ба охир ба вахшат анҷомад, ки аҳмак

чун хоҳад, ки некӯй кунад, шояд, ки бинобар нодонӣ ба ваҷхе иқдом намояд, ки мазаррати вай беш аз манфиат бувад. Дувум – хулқи некӯ; зеро ки аз мардуми бадхӯй саломат таваққуъ нашояд дошт ва чун мутагайири шавад, ба ҳӯи бад ҷумла ҳуқуқро ба як лаҳза тарк кунад ва ҳама собиқа ба инбисотро ба зиён орад. Савум – он ки бо сукунату рифқ бувад ва ниҳоди ў ба инсоғ бувад, зеро ки аз мардуми шитобзодаву золимниҳод вафои дӯстӣ таваққуъ нашояд дошт. Чаҳорум – он ки ниҳоди вай чунон бошад, ки ба масолеҳи корҳо роғиб бошад ва бар маосӣ¹ агарчи исрор намояд, аммо ба нағси худ муътариф бошад ва аз Ҳудои таоло тарсанда бошад, чӣ он кас, ки аз Ҳудои таоло натарсад, бар вай эътиимод набошад ва Ҳудой, азза ва ҷалла, фармудааст: «*Ва ло тутиъ ман агфално қалбаҳу ъан зикрино ва-т-табаъа ҳавоҳу*». Яъне, тоат мадор касеро, ки вайро аз зикри худ гоғил кардаам. Ва ҳамчунон дар ҳуқуқи дӯстон бар яқдигар ва он ҳуқуқ аз даҳ навъ аст: Аввал – он аст, ки исори бâъзе аз мол аз барои яқдигар ба ҳадде, ки исроғу табзир набошад, дарег надорад ва ин дараҷае бузург аст дар шароити дӯстӣ. Ва Ҳудой, азза шаънуҳу, дар ҳаққи эшон сано мегӯяд: «*Ва йуъсирұна ъало анфусиҳим*».² Дувум – ёрӣ додан аст дар муҳиммому ҳочот, пеш аз он, ки истионат хоҳанд, аммо шарт он бошад, ки қиём ба диле хуш намояду пешонии кушода. Савум – он аст, ки дар ҳаққи дӯстон некӣ гӯяду уоби эшон пӯшида дорад ва шароити дӯстӣ дар гайбат ҳамчунон муҳофизат кунад, ки дар ҳузур. Чаҳорум – ба забон низ шафқат кунад ва дӯстӣ изҳор кунад, ки Расул, саллаллоҳу алайҳи, васият кардаасту фармуда: «*Изо аҳабба аҳадукум аҳоҳу фалиҳубириҳу*». Яъне, чун касе аз шумо якеро аз бародари мусалмон дӯст дорад, ўро аз он хабар диҳад. Панҷум – он ки ҳарчи дӯст ҳочатманд бувад аз масолеҳи диниву дунявии вайро биомӯзанд, ки бародаронро аз оташи дӯзах нигоҳ доштан авлотар бошад, ки ранчи дунё. Шашум – агар зиллатеву тақсире ҳодис шавад аз вай, авғ кунад ва агар чунонки бар маҳориму маҳзурот иқдом намояд ё аз авомир, воҷибот тарк кунад, мустаҳаббу мустаҳсан он аст, ки он дӯстӣ бар худ макрӯҳ нашиносад ва аз он дӯст набуррад.

Ҳикояти бузурге, ки дӯстиро аз дӯсташ бознамегирифт

Ҳикоят. Вақте бузургеро гуфтанд, ки аз фалон дӯст чаро дӯстиро қатъ накунӣ, ки бар маосӣ исор менамояд ва дар маноҳӣ афтодааст? Он бузурги фозил буд, ҷавоб ҷунин дод, ки вайро ба фазли дӯст имрӯз ҳочат аст, балки шарти муҳабbat иқтизи он кунад, ки ба василати дӯстӣ дasti вай гирам, то магар ба лутғу фазли Ҳудои таоло вайро аз

¹ маосӣ – гуноҳон

² Яъне: Диғаронро бар хештан муқаддам медоранд (сураи Ҳашр, ояти 9).

фузул боздорам, то аз оташи дўзах раста шавад.

Ҳафтум – он ки дўстро ба дуо ёд дорад ва ҳамчунон фарзандони вайро дар ғайбати вай, хосса, ки Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст, ки: «Дуoi гоib дар ҳаққи гоib масмұй¹ бошад».

Ҳаштум – вафои дўстӣ нигоҳ доштан ва вафои дўстӣ баъд аз он, ки шарҳ дода шуд, он аст, ки дўстӣ мустамир² доранд, чунонки он дўстӣ ба фарзандон мерос монад. Ва Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «ал-Ҳуббу йатаворасу». Яъне, дўстӣ он аст, ки ба фарзандон ба мерос монад.

Нӯхум – он ки ба қадри имкон ва андозаи иститоат³ такаллуф аз миён баргиранд, чӣ такаллуфи зиёдатӣ дар мутаориф⁴ мустаҳсан⁵ нашиносад.

Даҳум – он ки пайваста зан(н)⁶ чунон барад, ки магар худ дар ҳуқуқи дўстӣ қосир аст ва аз дўст муроот таваққуъ доштан одат накунад, ки он шоистай тамаъ дорад ва ба ҳама ҳақҳо қиём намояд.

Шеър:

*Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон,
Бартар аз дидори рӯи дўстон.
В-эҷ талҳӣ нест бар дил талҳтар,
Аз фироҷи дўстони пурҳунар.*

Боби ҳафтум

Дар душманиву асбоби душманий ва қайфияти душманий кардан

Бидон, ки душманий кардан, коре хатарнок аст, хосса, миёни подшоҳон аз ҷиҳати он, ки аз лавозими адоват он аст, ки нуфусу амволи аодиро мутасаддӣ ва мутаарризи оғату горат ҳоҳад ва то тавонад ба вусъи қудрат ва имкони иститоат хатароту бузургии эшонро дар маърази хатару бало афканад ва аодӣ низ ба қадри қуввати хеш, тариқи муҳосамату сабили муқовимат сипарад. Пас, натиҷаи адоват он ҳоҳад, ки аз тарафи ҳар як амвол ва нуфус дар садади хатару оғат бошад ва шакке нест, ки иқдом намудан бар амсоли ин афъол коре хатарнок аст. Пас, аз лавозими хирад он аст, ки то тавонад аз мардумдушманий ҳазар кунад. Ва бузургон гуфтаанд, ки адоват карданро одат намудан, аломати хубу шавоҳиди маҳмуд нест, чӣ аз лавозими душманий он аст, ки ҳамеша душман ҳасад барад. Ва Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «ал-Ҳасаду йаъқулу-л-ҳасаноти камо

¹ масмӯй – шунидашуда, ба гӯш расида

² мустамир – бардавом

³ иститоат – тавоной

⁴ мутаориф – замони шинохт, ошной бо яқдигар

⁵ мустаҳсан – писандида, хуб, некӯ

⁶ зан(н) – гумон

таъкулу-н-нору ал-ҳатаба». Яъне, ҳасад ҳасаноти мардумро ҳамчунон меҳӯрад, ки оташ ҳезумро ва чун ин қоида муқаррар шуд, бар оқил воҷиб бошад, ки бидонад, ки душманий аз чӣ мутаваллид шавад ва бо эшон чӣ гуна зиндагонӣ бояд кардан.

Машҳири ҳукамои Юнон гуфтаанд: «Панҷ чиз аст, ки аз он душманий хезад: Аввал – Тамаъ кардан дар амволу нуфус на бар ваҷҳи истиҳқоқ. Дувум – ситадани моли дигарон, хосса, ки бар хилофи шиори шариат бувад. Савум – ҷавру тааддӣ кардан, хосса, ки аз мутаориф дур бувад. Ҷаҳорум – аз умеде, ки дода бошанд, навмед кардан. Панҷум – сухани сард гуфтан ва агарчи бар сабили дод бувад.

Ва аммо қайфияти маишат бо эшон аз ҷиҳати он, ки ҳамвора мардумро авқоту сооти қобили он набошад, ки дар вай адоварат тавон тақдим доштан ва ҳар замоне мубоширати адоварат ва қаҳри аодиву мухолифон даст надиҳад, агар душмане мутаохид шуд, албатта ба ҳеч ҳол бар аъдо¹ эътимод накунад ва ба зарурат бидонад, ки доим аз эшон ҳазар бояд кардан ва ба гуфтори хубу забони ширини аодӣ гарра нашояд гаштан, аз ҷиҳати он, ки мумкин аст, ки душманий дар амокини дили ў мутамаккин гашта бошад ва шояд, ки аз зуҳури душманий монеъе бошад ва дар ботини хеш ба қайду² ғадр машгул шавад. Ва ҳукамо гуфтаанд, ки ҳар душмане, ки ба ифтиолу³ ҳилат ва макру хадиат⁴ бувад, муассиртар аз он бошад, ки ошкоро бувад ва ба қуввату қӯшиш. Ва араб масал задааст ва гуфта: «Шарру-л-аъдои ихфоҳум макидатин». Яъне, бадтарини душманон он бошад, ки макоиди ў маҳфитар бошад ва ба мубоширати некӣ аз аодӣ ғофил нашавад.

Шеър:

*Ҳар атое, ки душманат баҳшад,
Гар набошад чунон ато, шояд.
Дӯст, к-ӯ бар ту зори навҳа кунад,
Беҳ, ки душман туро бубахшояд.*

Абӯшакур гӯяд:

*Ба душман барат, устуворӣ мабод,
Ки душман дараҳтест талҳ аз ниҳод.
Зи душман гар эдун, ки ёбӣ шакар,
Гумон бар, ки заҳр аст, ҳаргиз маҳ(в)ар.*

Сукрот гӯяд: «Дили душман ба ростӣ нагарояду вафову меҳрубонӣ дар дил надорад ва аз ў умед накунӣ, таваққуъ нашояд

¹ аъдо – душман

² қайд – макр, ҳила, фиреб

³ ифтиол – буҳтону дуруғ бофтан дар ҳаққи касе, ҳилагарӣ ва соҳтакорӣ

⁴ хадиат – макр, ҳила, фиреб

дошт». Шарвини Қоран гүяд, ки душман ҳарчанд, ки мадоро кунад, аз ў ҳазар бояд кардан ва ба гуфтори вай фарра нашояд будан, ки занги синаи душман аз кина нашояд зудудан, ки адоват дар дили эшон руста бошаду дар ниҳодашон мустаҳкам гашта.

Шеър:

*Ҳар он кина, к-аз дил бувад хоста,
Набинад-ш ҳаргиз касе коста.
Касеро, ки дорад нигаҳ кори хеш,
Бигү кори душман нигаҳ дор пеш.*

Афлотун гүяд: «Аз душман он гаҳ бояд тарсидан, ки гумон барӣ, ки аз вай набояд тарсидан ва бо ту сухани хуш гүяд ва дӯстӣ намояду мадоро кунад».

Шеър:

*Душмани зиштфеълу хубсухан,
Пораи оҳан аст, зарандуд.¹
Ба ҷаҳон андарун зи душману дӯст,
Набувад ҳеч ҳалқ аз ў хушинуд.*

Афлотун гуфтааст: «Ҳар гоҳ, ки мутаҳаққиқ шуд, ки ба ҷаҳду иститоат дasti душман натвон буридан, бар он даст бӯса бояд додан, то аз рӯзгор фурсат ёбанд».

Шеър:

*Нагуфтаст донои ин бар фусӯс,
Ки дасте, ки натвон буридан, бибӯс.
Дасти душман туро занад, дони?
Бӯса дех чун бурид натвонӣ.*

Бузургон гуфтаанд, ки макоиду ифтиол ба рифқу мадоро пеш беҳтар шояд бурдан аз он, ки ба дуруштиву мухосамат, ки боди саҳт, ки андар миёни дараҳт афтад, чуз он накунад, ки ағсони² вай бичунбонад ва авроқ бирезонад, валекин бад-он нармишу оҳистагӣ, ки об аст андар зери дараҳтон шавад ва аз бун биканад.

*Ба нарми басе чиз кардан тавон,
Ки ба сатм надонӣ бикардан, ту он.
Ба нарми барорад басе чиз мард,
Ки он барнаёяд ба нангӯ набард.*

Шарвини Қоран гүяд, ки хашмро дар хештан роҳ мадех, ки хашмроҳи хирад бар ту баста кунад ва агар туро аз душман озоре расад ва ҳоҳӣ, ки мукофот кунӣ, ҳам эътимод ба замона кун, ки кина ба замона ба тавонад хостан ва интиқоми абнои рӯзгор ҳам айём беҳ тавонад кашидан.

¹ зарандуд – зарҳалкардашуда, зардавондашуда, зоҳирان зебо

² ағсон – шоҳаҳои дараҳт

Шеър:

*Гар аз касет бад ояд ба рӯзгор супор,
Ки рӯзгор туро чокар асту кинагузор.
Нигар, ки ҳашм нағириву тангдил нашавӣ,
Ки баҳти ҳуфта замон то замон шавад бедор.*

Ва ҳукамо гуфтаанд, ки аз душман беш аз он эҳтиroz бояд кардан, ки аз мори афъӣ, то он гоҳ, ки рӯзгор мусоидат кунад ва иқбол, мутақаббили дағъи аъдо шавад ва давлати ёрӣ диҳаду баҳт мувофиқат нанамояд, он гоҳ бар интиқоми аъдо иқдом намояд.

Шеър:

*Шунидам, ки душман бувад чун булӯр,
Чу гоҳи шикастан наёбӣ, машӯр.
Пас он гаҳ, хоҳӣ ту он бишканӣ,
Чунон кун, ки бар санги хоро занӣ.*

Ва бузургони дин гуфтаанд, ки чун айём мувофиқат нанамояд, бибояд гурехтан, ки айб набувад, ки дар Қуръони мачид аст аз ҳикояти Мӯсо (а), ки Фиръавнро гуфт: «Фафарапту минкум ламмо хифтукум»¹ ва низ гуфтаанд: «ал-Фирору миммо ло йутокӯ мин сунани-л-мурсалин». Яъне, гурехтан дар вақте, ки тоқат набувад ва муқовимат натавонад кардан, аз суннати пайгамбарон аст.

Фанохусрав гӯяд: «Ҳар гоҳ, ки ту бекувват бо душман мухосимат кунӣ, салоҳи худ ба дasti вай дода бошӣ ва худро нишонаи тири балову муҳотира соҳта.

Шеър:

*На донии бувад, оҳани обдор,
Гаҳи ҳашм додан ба ноҳушиёр.*

Фикровус гӯяд, ки душман андар нихон қасди душманӣ беҳ аз он кунад, ки ба ҳасми ошкоро бувад, зоро сухан чун пинҳон гӯянд, ба насиҳат наздиктар бувад ва чун ошкоро гӯянд, ба хусумат наздик бувад.

Шеър:

*Ҷафаллаҳ, душмане ку ошкор(о),
Намояд душманӣ аз кибру аз кин.
Туфу бар дӯсте, к-ӯ дорад аз кайд,
Диле пуркинаву алфози ширин,
Ки он душман басе беҳтар аз ин дӯст,
Ба ҳаққи сураи «То ҳо»-ву «Ё син».*

Бузарҷмехр гӯяд, ки ҷашми душман некии ту набинаду гӯшаш некии ту нашунавад ва забонаш некии ту нагӯяду дилаш хайри ту

¹ Яъне: Пас, чун аз уқубати шумо битарсидам, аз пеши шумо фирор кардам (сурои Шуаро, ояти 21).

наяндешад ва ҳама ҳунарҳои туро маъюб дораду андак айби туро бузург намояд ва аз макру ҳила холӣ набошад.

Шеър:

*Кунад душман оҳуи кӯчак бузург,
Ба ҳаргӯши ту барниҳад номи гург.
Чу душман ба гуфтан тавонад ҳаме,
Дурӯге, ки бо рост монад ҳаме.
Чӯй чораст бо ў ба ҷуз ҳомуший,
Ситеҳангӣ бошад аз беҳуший.*

Афлотун гӯяд: «Чун ба душман зафар ёфтӣ ва кини худ аз вай тавонӣ хостан, ҳам андеша бехтар бояд кардан ва шитобзадагӣ нонамудан».

Ҷаъфари Содик гӯяд: «*Иннӣ ло бодара ила қазои ҳочати ъадуввӣ маҳофатун ан йастаъину бигайрӣ фасайастагӣ ъаннӣ*». Яъне, ман таъчил қунам дар гузоридани ҳочати душман, тарси онро, ки ба ҷуз ман аз касе дигар ёрӣ хоҳад ва аз ман бениёз шавад.

Ибни Аббос, разияллоҳу анҳу, гӯяд: «Чун душман аз ту машварат ҷӯяд, ба савоб роҳ намой, то савоб ёбӣ ва душман худ зидди он қунад ва мақҳур шавад». Ҳакими Ҳинд гӯяд, ки ҳар коре, ки ба нармиву мадоро барояд, таъчил набояд намудан, ки бисёр бувад, ки ба сабаби таъчил аз корҳои хурд балоҳои бузург хезад.

Шеър:

*Ба нармӣ чу гардан ниҳад рӯзгор,
Дурушитиву саҳтӣ наояд ба кор.*

Ардашер ба сипоҳи худ номае карду гуфт: «Танҳоии худро ба маркаби сабурӣ савор кунед ва бидонед, ки андар корҳои хурд ҳамон ҳаракат аст, ки андар корҳои бузург».

Шеър:

*Шуҷоъ он, ки дилро шикебо қунад,
Ба ошуфтан андар мадоро қунад.*

Ҳикояти Олух¹ ва Шагол

Ҳикоят. Гӯянд, ки ба канори дарёи Мавқон² олухеву шаголе макон доштанд ва олух ҳар рӯз бишудиву то нимаи дарёғӯта кардӣ ва моҳӣ гирифтиву ба канор овардӣ ва чун хостӣ, ки бихӯрдӣ, шагол дар миёни беша камин сохта будӣ. Аз гӯшаи дар ҷаҳони моҳӣ бираਬудӣ ва дар беша гурехтӣ ва олухи бечора гурусна бимондӣ ва муддате шагол ҳамчунин мекард ва олух сабру мадоро мекард ва рифқ менамуд ва меандешид, ки чӣ ҳилаву ғадр қунад.

¹ олух – уқоб

² Мавқон – номи дарёрест дар Озарбойҷон, ки ба ҳамин ном шаҳре дар он ҷойигир аст.

Рӯзе бо хештан гуфт: «Натавонам аз ин канори дарё ба ҷои дигар шудану мақом кардан ва зоду буд ба шағол гузоштан, ки дӯстон аз баҳри ман ғамгин шаванд ва душманон шодӣ кунанд ва ман дар миёни мургон достоне шавам». Чунонки гуфтаанд:

Шеър:

*Батар рӯзгор он шуморам ҳаме,
Ки бар коми душман гузорам ҳаме.*

Ва мардуми баҳтиёр он бувад, ки агар кам зияду агар бисёр, то зинда бувад, бар сари ҳонумони хеш бувад ва зиндагонӣ, ки ғайри ин бувад, барои марг аст ва ба номи мурдан, беҳ ки ба нанг зистан. Чунонки шоирон гуфтаанд:

Шеър:

*Ба номи накӯ гар бимирам равост,
Маро ном бояд, ки тан маргрост.
Чунин гуфт, Ҳусрав, ки: «Мурдан ба ном,
Беҳ аз зинда, душман бад-ӯ шодком».*

Акнун тадбири ман он аст, ки бо шағол ҳилате кунам, чунонки ўмекунад ва қайде созам, қавитар аз он, ки ўмекунад.

Шеър:

*Ялон заҳми пӯлоду дасти дароз,
Зи сар ҳам ба пӯлод доранд боз.*

Пас, мургеро бихонду пеши шағол фиристод ва аз ўсулҳо хосту гуфт: «Миёни ману ту ҳамсоягист, бояд ҳаққи яқдигар нигаҳдорем, ки ҳаққи ҳамсоя бар ҳамсоя воҷиб аст, ки Паямбар, саллаллоҳу алайҳи, гуфтааст, ки «Ҷабраил, алайҳиссалом, маро дар ҳаққи ҳамсоя ҷандон васият кардааст, ки таманно кардам, ки магар ҳамсоя аз ҳамсоя мерос барад». Ва араб масал задааст: «Мин-ал-муруvvati каффа-л-аздо ъан-ил-ҷирони». Яъне, аз муруvvat аст, ранҷ аз ҳамсоягон боздоштан. Ва акнун ман ризои ту бичӯям ва дар рӯзе ду бор сайд қунам, яке маро бошаду яке туро ва ин боқии умр ба сулҳу дилхушӣ бо яқдигар ба сар барем ва бад-ин қарор доданду сулҳо карданд ва шағол розӣ шуду бар олуҳ густоҳ шуд ва олуҳ ҳар рӯз ду бор сайд кардӣ ва моҳӣ овардӣ ва яке худ ҳӯрдиву яке ба шағол додӣ ва то рӯзе, ки олуҳ ба сайд рафт ва шағол бар канори дарё мутарассид¹ нишаста буд, хоб бар ўғалаба карду биҳуфт. Пас, чун олуҳ расид, шағолро бар канори дарё ҳуфта ёфт ва аз беша берун омада гуфт: «Вақти күштани душман аст, то фурсат фавт нагардад».

Шеър:

*Чу душман ба банд уфтад, қун ту зӯр,
Ки ҳаргиз нагардад раҳо то ба гӯр.*

¹ мутарассид – мунтазир, дар каминнишаста, оне, ки сайдро интизор аст.

Пас, олух аз ҳаво даромаду чангол бизаду шаголро бирабуд ва дар ҳаво бурд, то нимаи дарёву бияндохту гуфт: «Ман моҳӣ аз ин ҷо мегирам, ту низ бигир!».

Шеър:

*Касеро, ки дандон бихоҳӣ шикаст,
Ба амдо мабар сӯи дандон-ш даст.
Хурӯй дех, ки дандон-ш болон шавад,
Чу ҳӯрда бувад, хеш дандон канад.*

Ва мақсад аз ин ҳикоят он аст, ки чун олух бо душман мадорӣ кард, ба коми хеш расид.

Синдбод гӯяд, ки чун ту аз душман эмин най ва дар дил дорӣ, ки кини ўбихоҳӣ, ўро сухани саҳт магӯй ва ба номи бад маҳон, то фурсат туро бошад.

Шеър:

*Чу рӯбоҳро кушиҳоҳӣ, нигар!
Наҳонӣ ба номаши магар шери нар.*

Боби ҳаштум

Дар насиҳату мавъизаи фарзанд ва дар тарбияти вай

Ба ҳукми он ки фарзанд вадиает¹ дар дasti падару модар ва он дили поки ўчун гавҳаре нафис асту нақшпазир аст чун мум ва аз ҳама нақшҳо холист ва чун замине пок аст, ки ҳар тухм, ки дар вай афканиӣ, бирӯяд. Агар тухми ҳайр афканиӣ, ба саодати дину дунё расад ва модару падару муаллим дар савоб бошанд ва Ҳудои таоло мефармояд: «Қу анфусакум ва аҳликум норан».² Ва Борӣ, азза шаънуҳу, шафқати фарзандон дар дили падарон ниҳода аст ва пайваста дар андеша ва тафаккури он бошад, то худ баъд аз эшон аҳволи фарзандон чӣ гуна гузарад ва оқибати эшон ба чӣ анҷомад, ки ала-л-ҳақиқати, самараи ҳаёт ва захираи умри эшонанд. Ва ҳифзи ин масолех ба риояти панҷ чиз тавон кардан: Аввал – он ки муктазои шаръ ва ақл сухбат кардан, ки мӯчиби таволиду таносул аст, риоят кунад, яъне ки авқоте, ки дар вай сухбат кардан макрӯҳ аст, талаби фарзанд накунад ва Пайғомбар, саллаллоҳу алайҳи, амирулмуъминин Алиро, разияллоҳу анҳу, васият кардааст, ки рӯзи аввали моҳ ва рӯзи нимаи моҳ ва рӯзи охири моҳ бо зан сухбат макунед, ки шаётин ба вақти сухбат ҳозир оянд ва шояд, ки аз он нутфа фарзанде мутаваллид шавад, ки васвоси шайтонӣ бар вай муставлӣ бошад. Ва аммо аз ҷиҳати маъқул пеши аҳли саноати нучум риояти он маънӣ ба ду ваҷҳ мустаҳсан аст: Аввал – он ки қонуни аҳли

¹ вадиат – амонат, ҷизи амонатгузаштуда ё супурдашуда

² Яъне: Ҳештан ва аҳли хонаи ҳудро аз оташ (-е, ки оташафрӯзи он мардум ва сангҳо бошанд), нигоҳ доред (сурай Тахрим, ояти 6).

нучум аз чиҳати талаби фарзанд он аст, ки моҳ нозир бошад ба назари саъд, чун тасдис¹ ва таслис² ва аз мунозироти наҳс барӣ бошад. Хосса, аз муқорана ва муқобала ва аз он ки таҳташшуоъ³ бошад ва дар он шабҳо, ки зикри вақти мунозироти маҳмуд ба офтоб мумкин нест ва ба зарурат моҳ ба яке аз иттисолоти наҳс мавсуф хоҳад буд, хосса, ки мунҳадир⁴ бувад дар фалаки тадвир. Ва дувум – он ки баъзе аз мутақаддимон, ки аз машҳури ин табақаанд, бар онанд, ки дар ҳар қадом бурҷ, ки моҳ дар вай бувад, ба вақти он ки нутфа мутааллиқ шавад, ки ибтидои қавн аст, яъне он бурчи толеъи валодат бошад ва аз ин ҷо лозим ояд, ки толеъ дар вақти ибтидои қавн манҳус бошад, бад-он чи қамар дар вай бошад. Аммо таҳташшуои мунҳадир аз фалаки тадвир бошад ва аммо аз муқобала мунсариф гашта бошад, ҳам мунҳадир. Ва шаке нест, ки риояти ин маънӣ матлуб аст. Дувум – он ки дояе ба салоҳ ва ҳалолхор ва некӯхӯй талаб кунад, зеро ки ҳӯи бад аз доя сироят кунад. Ва Пайгомбар, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «ар-Разоъу йугайирут-тибоъа». Яъне, шир додан табиати насабиро мутағайири гардонад. Ва фоидай вай он аст, то ҳасису дунҳиммат ва бадхӯ нашавад. Савум – он ки вайро ба адаб дорад, яъне ҳарчи аз маҳорим⁵ ва маноҳии⁶ шаръ бошад, ба қадри вусъи тоқат ўро аз он манъ кунад. Ва агар дар ҳолати туғулият бувад, аз амсоли рабудану дурӯғ гуфтан ва дашном додану фахру тақаббур кардан ва анвои ин маонӣ, дар пешӣ вай мазаммат кунад ва он чӣ дар урф мустаҳсан доранд, чун рост гуфтани бахшидан ва риғқу мадоро кардан ва пиронро ҳурмат доштану ба таҳсили илм майл кардан, пешӣ вай ситоиш кунанд, то дар табиати вай майл кардан ба ҳасоили некӯ ва иҷтииноб намудан аз маноҳӣ дар ниҳоди ў мустаҳкам шавад. Ҷаҳорум – он ки вайро аз қарини бад нигоҳ дорад. Ва бузургон гуфтаанд, ки панҷ ҷиз аз қарини бад сироят кунад: Шӯхиву бешармиву дурӯғ гуфтани ва լучоҷ кардану дар корҳо далерӣ кардану нопокӣ намудан ва чун аз ҳамнишasti бад дур бошад, аз ин панҷ ҷиз, ки гуфта шуд, масун⁷ монад. Панҷум – он ки ба ҳар ҷой, ки шаҳхват иқтизо кунад, ба мутобиати нағсу ҳаво ризо надиҳад, то асолати фарзанд зоъ нашавад. Ва Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «Үнзур фӣ айи нисобин тазаъу валадака фа инна-л-ъирқа дассосун». Яъне, некӯ бингар, то худ ҷӣ ҷои кории фарзандро, ки Ҷаҳонгаҳи пайваста аст ва табъи омехта ва агарчи риёзати фарзанд бад-ин ҳасоил навъи машаққат аст, аммо

¹ тасдис – шашкунча кардан, шашгӯша соҳтан

² таслис – сегӯша кардан, сегӯшагӣ

³ таҳта-ш-шуюъ – зери партави офтоб, зери нур

⁴ мунҳадир – гоиб шуда, фурӯрафта

⁵ маҳорим – ҳаромкардаҳо

⁶ маноҳӣ – нахӣкардаҳо, боздошташудаҳо

⁷ масун – маҳфуз мондан, хиҷӯшуда

то ин мاشаққат бар худ наниҳад, истеъоди сарвариву бузургй ҳосил нашавад, ки Эзад (азза шаънуху) дар қаломи мачид мефармояд: «*Лам тақуну болигиҳи илло би шиққи-л-анфуси*».¹

Ҳикояти Абдулмалики Марвон ва писаронаш

Ҳикоят: Гўянд, ки Абдулмалики Марвонро панҷ писар буд ва ў ҳалифа буд ва эшонро панд доду васият кард ва гуфт: «Дар Таврот навиштааст: «*Ло канза анфаъу мина-л-ъилми*». Яъне, ҳеч ганче судмандтар аз дониш нест. Акнун илм биомӯзед, то ҷамоли рӯзгори шумо бошад, ки аҳволи ҷаҳон гарданда аст ва дар ҷумлаи аҳвол дониш некӯст, ки агарчи ба насад бузург шавад, ба фазлу илм дигар бузургтар шавад.

Шеър:

Агарчанд хуб аст бар каф гӯҳар,

Чу ўро ба ришина кунӣ, хубтар.

Бузарҷмеҳри ҳаким гӯяд: «Ҳаққи падар бар фарзанд тоат доштан аст дар вақти ҳаёти ў ва насиҳати ў кор бастан. Баъд аз вафоти падар, ки фарзанди рӯзбех он бувад, ки ба насиҳати падар кор кунад». Афлотун гуфтааст, ки бадтарин фарзанд он аст, ки мутеъи модару падар набувад ва бадтарини амвол он аст, ки қасро аз он фоида ва умед набувад.

Сукроти ҳаким гӯяд, ки иқболи фарзанд дар нигоҳдошти дили падарон бошад ва он қасро, ки фарзанди доно андар ҷаҳон бимонад, вай аз зоёён набошад. Ва ҳеч қас дараҷаи ҳайроти қасе дигарро олитар аз мартабаи худ наҳоҳад, магар падар, ки илму хирад ва некии фарзандро дӯсттар дорад аз осудагиву некии худ ва пайваста ранҷ бар худ ниҳад аз барои осоишу некномӣ ва истироҳати фарзанд.

Шеър:

Ду ҷашнат ба фарзанд равшан бувад,

Агарчанд фарзанд душман бувад.

Зи пешин писар марг ҳоҳад падар,

Ту душман шунидӣ зи ҷон дӯсттар?

Ва натиҷаи бузург, ки мардро ба макони иморат ва иёлат расонад, омӯхтани илму адаб аст дар ҳолати қӯдакӣ.

Шеър:

Бемуҳобо, ки устод ба вақт,

*Қӯдаки ҳурдро занад ба дувол.*²

Он дуволе бувад, ки оҳири умр,

Шод гардад бад-он дувол-дувол.

¹ Яъне: Ҳаргиз ба он намерасидед, магар ба машаққати ҷонҳо (сурай Нахҷ, ояти 7).

² Дувол (давол) – тасма, қамчин, як навъ тасмай ҷазодихӣ

Амирулмуъминин Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, гӯяд: «*Ман сабара ъало таъба-т-таъалуми маттаҳа би роҳати-л-адаби*». Яъне, ҳар кас, ки сабр кунад дар ранчи омӯхтан, бархурдорӣ ёбад аз роҳати адаб.

Хукамои Ҳинд гуфтаанд: «Фояти аблайҳ он аст, ки ба таносонӣ илм ҷӯянд, чӣ осонӣ ҷустан дар кори рӯзгор бадтарист ва душвортар коре ба даст овардани рӯзбехӣ аст ва рӯзбадтарӣ андар осонӣ».

Шеър:

*Ҳар ки аз ранҷ боз дорад тан,
Бадсаранҷом гардаду бадрӯз.
В-он ки аз ранҷи тан напарҳезад,
Бар ҳама коми дил шавад тирӯз.*

Афлотун гӯяд: «Осонӣ, осонӣ бибараҷ ва ранҷ бурдан ранҷро бикоҳонад».

Шеър:

*Бикоҳад зи ранҷи ту ҳам ранҷи ту
В-аз осонӣ осониву ғанҷи ту.*

Ва араб масал задааст: «*Ман талаба-р-раёсата ва лам йаҷтаҳид фи-д-диросати фа ҳува саврун фи-д-диёсати*». Яъне, ҳар он кас, ки раёсат талаб кунад ва ў дар илм омӯхтан тақсире кунад, гове бошад дар хирман баста. Ва бидон, ки бузургон, ки гӯйи иродат аз майдони маолӣ¹ бирабуданд ва сабак бурданд, собиқа бо хидмати айёми сабо доштанд ва боди сабо бар эшон вазида бувад.

Шеър:

*Ба ҳангоми барноиву қӯдакӣ,
Ба донии тавон ёфтани зирақӣ.
Дарахте, ки хурдак бувад, бөгбон
Бигардонад ўро чу хоҳад чунон.
Чу гардад қалон, боз натвонадаши,
Ки аз қажжисиву ҳам бигардонадаши.*

Балиноси ҳаким гӯяд: «Микдори мардум ба дониш асту зинати мардум ба мол аст ва мардуми бедониш хорбошанду бехайру миқдор».

Шеър:

*Дирам мояву варҷи² доноӣ аст,
Дирам гирд кардан тавонӣ аст.
Ҷӣ пушт аст мар мардро хоста,
Киро хоста, кораш ороста.
Биафзояд аз хоста ҳушу рой,
Тиҳидастро дил набошад ба ҷой.*

¹ аолӣ –

² варҷ – арзиш, қадр, арҷ

*Тавонгар барад офарин солу моҳ
Ва дарвеш нафрин барад бегуноҳ.*

Аристотолис гӯяд: «Агар хоҳӣ, ки шарафи ҳикмати Яздан туро бо рӯҳониён пайвастагӣ дихад, аз омӯхтан нанг набояд доштан, ки дониш фасодкорро ба ислоҳ оварад. Пас, агар чандон илм натавонад ҳосил кардан, ки номи васият мунташир шавад, боре чандон набояд кӯшидан, ки номи вай дар ҷаридаи ҷоҳилон нанависанд. «*Файн лам ӯисибҳо вобилун фатал(л)*»¹.

Бузургон гуфтаанд, ки мард чу ният некӯ дорад ва ба неъмат сипосдорӣ кунаду ба талаби зиёdat мӯҷтаҳид набувад, Худой, азза ва ҷалла, тавғиқ аз ӯ дареф надорад, ки оғарниши тани одамӣ чунон аст, ки ба ҳар табъе, ки бипарваранд, парварида шавад.

Шеър:

*Чунон кард Яздан тани одамӣ,
Ки бардорад ӯ саҳтиву хуррамӣ.
Бар он парварад, к-ии ҳамепарварӣ,
Биёяд ба ҳар роҳ, к-аши оварӣ.*

Ҳиндувон гӯянд: «Бояд, ки мардум ҳамеша рӯй дар дониш дорад, ки дониш мардро аз пояи фурӯтарин ба манзалати бартарин расонад ва азиҷтарини мардум гардонад».

Ҳикояти Солими Ифтис ва Маъмун

Ҳикоят: Гӯянд, ки Солими Ифтис пеши Маъмунни халифа андар шуд ва Маъмун аз ҷиҳати икроми ӯ таҳаррук кард ва болиш ба дасти ҳеш дар зери ӯ ниҳод ва Солими Ифтис сучуде бикард ва Маъмун гуфт: «Эй шайх, ин саҷда ҷаро кардӣ?». Солим гуфт: «Маро чизе ёд омад». Маъмун гуфт: «Бигӯй!». Солим гуфт: «Ман бандай қассобе будам ва бар дили ӯ гарон будам ва он қассобро назре дар дил омад, ки банда озод кунад, маро озод кард ва дастурӣ дод». Бо ҳештан гуфтам: Кучо равам? Дар дилам уфтод, ки ба хидмати Имоми Аъзам Абӯҳанифа, раҳматуллоҳи алайҳи, равам. Пас, ба хидмати ӯ рафтам. Аз баракати хидмати ӯ ва фазилати илму фазл ба ҷое расидам, ки амирулмӯъминин аз баҳри икроми ман таҳарруk кард ва болиш ба дасти худ дар зери ман ниҳод. Ин сучуди шукр буд, ки кардам.

Ҳикояти Аристотолис ва барбат омӯхтанаш

Ҳикоят: Гӯянд, Аристотолис баъд аз ҳафтод сол барбат задан омӯхт. Шогирдон ӯро гуфтанд: «Бо маҳосини сапед шарм надорӣ, ки таълими барбат мекунӣ?» Аристотолис гуфт: «Он вақт шарм дорам,

¹ Яъне: Ва агар ба он борон намерасид [ҳам], шабнам кифоят мекард (сурай Бақара, ояти 265).

ки дар миёни маҷмаъ нишаста бошам ва эшон барбат зананду ман надонам».

Шеър:

*Биомӯз, то зиндаӣ, рӯзу шаб,
Чунин гуфт доно, ки бикишод лаб.
Нуҳода зи бун худ чунин омадаст,
Ки аз меҳ ба донии гузин омадаст.*

Ва ин калима дар коҳи Офаредун навиштааст: Аввал – он ки ҳар касе ки ба қавли суханчин эътимод намояд ва ба саояти соъии фаттон¹ ҳудро ғурур дихад, вайро аз он ҷиҳат коре пеш ояд, ки тадорук напазирад. Дувум – ҳар ки канори модари фитнат парварда бувад, ҳеч вақт аз душман ғофил нашавад, ки душман монанди мор бувад, ҳаргиз дӯст нагардад. Савум – аз дӯстони муҳлис ба андак мубосатат мӯҷонибат нанамояд ва озор дар дил нагирад, ки он сармояи нодонист. Чаҳорум – аз дӯст ба ҳар заҳме афгор набояд шуд. Панҷум – чун дӯст душман шавад, ўро некӯ доранд, ки боз зуд дӯст шавад. Шашум – машварат бо мардуми доно кунад, то аз пушаймонии кор эмин шавад ва ба мақсад расад. Ҳафтум – аз душмани хонагӣ чандон ки мумкин гардад, ҳазар кунад ва аз заҳмгоҳи ў ғофил нашавад, ки агар қодир гардад, аз душмани он кунад, ки ҳеч кас натавонад кардан. Ҳаштум – ҳар ки хирад дорад, ба ҳар кас эътимод нанамояд. Нуҳум – беҳтарин суде дӯсти доно шумурд ва бадтарин зиёне дӯсти нодон. Даҳум – сухани ноандешида нагӯяд, то бар ҳеч нодониста дар намонад ва корҳоро фарҷом нигаранд, на анҷом.

Боби нуҳум

Дар подшоҳӣ

Бар олимон пӯшида нест, ки подшоҳӣ асле азим аст ва вилоят доштан коре бузург ва хилофати Ҳудои таоло аст андар замин, чун муҳолифи фармони эзадӣ ва маноқизи² наssi набавӣ³ набошад. Ва дар подшоҳӣ нисфату миъдалат⁴ варзад ва агар мамолики подшоҳӣ аз рифъат ва шафқат ҳолӣ монад, хилофати Иблис (лаъанаҳуллоҳу) бувад. Ва чун Борӣ, азза шаънуҳу, бандаро ба ташрифи амри иморат маҳсус гардонад ва ба маконати подшоҳӣ дар амокини авомир ва навоҳӣ мутамаккин кунад ва дараҷаи ў толии рутбати нубувват ниҳад ва дар риштаи таъзими: «Атиъу-р-расула ва ули-л-амри минкум»⁵

¹ саояти соъи фаттон –

² маноқиз – муҳолиф, зид

³ наssi набавӣ – айни сухани Пайғамбар, сухани раднопазир

⁴ нисфату миъдалат – инсоғу адолат

⁵ Яъне: Пайғамбару фармонравоёнро аз ҷинси хеш фармонбардорӣ кунед!

кашад ва фармони вайро бар нуфус ва амволи эшон нофиз гардонад. Ҳароина, бар он банда вошиб ва лозим бошад дар бандагии Худои таоло ва дар ашоати¹ адлу инсоф, бирру эхсон саъй намудан ва дар аълои эъломи дин² ва эълони манори яқин³ кӯшидан ва умури иёлатро⁴ бар маноте⁵, ки аҳкоми рисолат ба вай манут⁶ бошад, собит доштан ва яқин донад, ки ҳар чавре, ки дар мамолики вай дар ҷивори яке аз бандагон биравад, рӯзи қиёмат муотабаи⁷ он табаа бо вай равад ва мутолабаи он зулм аз вай кунанд. Ва чун ба риояти вилоят машғул шавад ва дар масолеҳи дину миллат кӯшад ва ростиву дод кунад, савоби адли якрузаи ӯ дар муқобили тоати ҷумла раият гардонад ва дар маҳалли қабул афтад. Ва Расул, саллаллоҳу алайхи, фармудааст: «*Адлу соатин хайрун мин ъибодати ситтина санатин*», яъне адли якоати аз подшоҳӣ фозилтар аз ибодати шастсолаи бардавом бошад. Ва аз он ҳафт кас, ки дар ҳабар аст, ки рӯзи қиёмат дар сояи Худои таоло бошанд, аввал султони одил аст ва Расул, саллаллоҳу алайхи, фармудааст, ки подшоҳи одилро ҳар рӯз амали шаст сиддики мұчтаҳид дар ибодат рафъ кунанду ба осмон баранд ва дар эҳтимоми ин масолеҳ қиём бад-он тавон намуд, ки даҳ қоида нигоҳ дорад ва мухласи он қавоид шиору дисори рӯзгори худ созад.

Аввал – он ки ҳар қазия, ки воқеъ шавад, тақдир кунад ва чунон ангорад, ки худ раият аст ва подшоҳ дигаре ва ҳар чи бар худ раво надорад, ба дигаре ва бар раият ҷоиз нафармояд.

Дувум – он ки интизори арбоби ҳоҷот бар даргоҳи вай ҳақир нашиносад ва аз ҳатари он ҳазар кунад, ки дар таъхири қазои ҳоҷати бандагон рӯзи қиёмат аз вай талаб кунанд.

Ҳикояти Аристотолис ва Сикандар

Ҳикоят: Рӯзе Аристотолис Сикандарро панд медод, гуфт: «Эй подшоҳ, ағосиси фарёдҳоҳон кун. Агар ҳоҳӣ, ки аз инояти Худои таоло бебаҳра нашавӣ».

Савум – он ки ҳамагӣ авқоти хеш мустағриқи⁸ шаҳавоти инсонӣ ва қазои маориби⁹ нағсонӣ нагардонад ва саъий он кунад, ки бештари авқот ба тадбiri мулк ва раият масруф бувад.

¹ ашоат – парокандан, ривоҷ додан, шоєъ кардан

² аълои эъломи дин –

³ эълони манори яқин –

⁴ иёлат – ҳукумату фармонравоӣ

⁵ манот – арзиш, қадр, мартаба

⁶ манут – вобаста, марбут, таалукӯфта ба ҷизе

⁷ муотаба – сарзаниш, накӯшиш

⁸ мустағриқ – гарӯгашта, фурӯрафта

⁹ маориб – ҳоҷатҳо, ниёзҳо

Ҳикояти ҳаким ва малик

Ҳикоят: Ҳакиме маликеро панд медод ва гуфт: Махусб ба хоби гафлат, то зоеъони миъдалат барнахезанд ва шикоят ба ҳазрати Худои таоло набаранд ва шумии он туро ба оқибат вахим¹ маъхуз нагардонад. Ва агар хусбӣ, чандон хусб, ки умр фосид накунӣ, ки давлату умр чун офтобанд. Бомдод бар як девор ба шабонгоҳ бар деворе дигар биштоб, то баҳраи худ ба оҳистагӣ ва осонӣ бардорӣ.

Чаҳорум – он ки то тавонад бино ва асоси ҳар коре ба мадорову рифқ ниҳад, на он, ки унф кунад. Ва Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст ва дуо карда, ки: «Ҳар волӣ, ки ба раият рифқ² кунад, ту бо вай рифқ қун ва ҳар волӣ, ки унф³ кунад, ту бо вай унф кун».

Ҳикояти Ҳишом ибни Абдулмалик ва Абӯҳозим

Ҳикоят: Ҳишом ибни Абдулмалик аз хулафои бузург буд. Пурсид аз Абӯҳозим, ки аз машҳури уламо ва зухҳоди он аср буд, ки: «Чист тадбири начоти ман дар ин кор?» Гуфт: «Ҳар моле, ки биситонӣ, аз ваҷҳе биситон, ки ба шаръ ҷоиз доранд, на ба унфу зулм ва ҷое сарғ қун, ки масрафи вай бувад». Ҳишом гуфт: «Ин кӣ тавонад кардан?» Абӯҳозим гуфт: «Он ки тоқати дӯзах надорад».

Панҷум – ба қадри қудрат ва андозаи иститаот ҷаҳд кунад, то бештари раият аз вай хушнуд шаванд ба мувофиқати шаръ бо ҳам.

Ҳикояти олим ва подшоҳ

Ҳикоят: Вақте яке аз уламо подшоҳро панд медоду гуфт: «Агар ҳоҳӣ, ки Худои таоло аз ту хушнуд гардад, ҳалқи вайро беваҷӯҳ маёзор ва то тавонӣ хушнудии ҳалқ ба ризои Худои таоло талаб қун».

Шашум – он ки ризои ҳеч оғаридае ба муҳолифати фармони Худои азза ва ҷалла талаб накунад ва муқтазои шаҳавотро бар мавоҷиби шаръ муқаддам надорад (ва агар касе аз фармони шариат ранҷад ва бад-он сабаб аз подшоҳ нохушнуд шавад, он нохушнудӣ вайро зиён надорад).

Ҳафтум – он аст, ки чун аз вай ҳукм талаб қунанд, адл қунад ва чун раҳмат талабанд, афв қунад ва он чи ваъда қунад, хилоф накунад, ки Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «ал-Аҳду мина-д-дини». Яъне, ба ҷой овардани аҳд аз имон аст.

Ҳаштум – он ки ҳарис бошад ба дидори уламои муттақӣ ва

¹ вахим – ногувор, носозгор, душвор гарон, хатарнок

² рифқ – дӯстӣ, рафоқат

³ унф – дуруштӣ, дағалӣ, саҳтгӯй, саҳтгирий

бовараъу¹ мулиъ² бошад бар мавъиза ва насиҳати эшон ва то тавонад, ичтиноб намояд аз он тоифай уламо, ки вайро ишва диҳанд ва бар вай сано гӯянд ва вайро хушнудӣ талабанд аз барои манфиате, ки аз подшоҳ бо эшон расад.

Нуҳум – он ки то тавонад, фахру такаббур кардан тарк кунад, ки нахвati³ подшоҳӣ мӯчиби касрати ҳашм аст бар хидamu раоё⁴ ва ҳашм адувви ақл аст ва офати вай бисёр аст.

Даҳум – он ки бад-он қаноат накунад, ки худ зулм накунад, бояд, ки чунон мазбут дорад, ки дар вилояти ў аммолу кордорон низ зулм накунанд ва ғуломону чокарону нуввоб⁵ ва хидами худро мухazzab⁶ дорад ва асҳоби рою тадбир ва арбоби рифқу хирадро наздик дорад, ки бузургон гуфтаанд: «Аъмоли дину давлат ва ишғоли мулку миллат ба василати бандагони покизарой ба интизом пайвандад ва авомиру навоҳӣ (ки айни қилодаи подшоҳӣ аст) ба зариати⁷ мудаббирони фарзона ба итном анҷомад. Ва ҳар гоҳ, ки ин қавоид маръӣ монад, осори амни он ҳазрат возехтар шавад ва анвори юмни он давлат лоҳехтар гардад ва умури давлат мухazzabтар ва ахволи мамлакат мураттабтар шавад ва оламиён аз атрофу акноф⁸ рӯй ба равзai ҳалол ва ҳадиқai иқболи ў ниҳанд ва аз алтофи шиям⁹ ва аснофи ниами ў боҳаззу насиб шаванд».

Ҳукамои Юонон гуфтаанд, ки ҳар гоҳ, ки арбоби дину дониш ва худовандони рою хирад бар ҳазрати подшоҳ тараддуд кунанд, ҳар рӯз ғалабаи зан(н) дар суботи он давлат бештар шавад ва касрати осору иморат ба давоми он мамлакат зоҳиртар гардад ва асҳоби саодату сиёdat мутавоифиртар¹⁰ шавад ва аз муоризаву эътиrozи аъодии атрофи ҳазрат салим монад ва аз шумии хилофу низоъ перомуни хитта маҳрустар¹¹ монад.

Ҳикояти Абӯнасри Фозӣ

Ҳикоят: Марде буд ба шаҳри Рай ва номи ў Абӯнасри Фозӣ буд ва бад-он рӯзгор Ҳасан ибни Бӯй ба Рай подшоҳ буд. Ў гуфт: «Мо

¹ вараъ – парҳезгорӣ, тақводорӣ, порсой

² мулиъ – талабгор, ҳарис, мушток

³ нахват – ҳудпарастӣ, ҳудбинӣ, такаббур, гуур

⁴ хидamu раоё – хидматкорону мардуми оммаи фармонбардор

⁵ нуввоб – ноибон, ходимон

⁶ мухazzab – аз айбу нуқсонҳо поккардашуда

⁷ зариат – васила

⁸ акноф – ҷониб, атроф, сӯй

⁹ шиям – ҳулқу ҳӯй, сиришт

¹⁰ мутавоифир – фаровон, бисёр, зиёд

¹¹ маҳрус – нигаҳдорикардашуда, маҳфуз

ба газо будем ва дар аввали виҳлат¹ аҳли ислом бар мухолифон дар мубтадои иқбол даст ёфтанд ва нафири аҳли Рум ом шуд ба ҳар тарафе аз атрофи мамолик». Малику-р-Рум ба истинчоди² лашкар машғул шуд ва чун аъдоди лашкари ў мадад ёфт ва шавкат тазоуф гирифт, рӯй ба муаскари Ироқ ниҳод ва бар он лашкари номдор даст ёфт. Баъзе аз хиттаи Сипоҳон ба муовинати лашкари Рай омдада буданд дар дasti сипоҳони Рум ба ҳолате, ҳарчанд, бенавотар ба наво бимонданд ва тоифаи ироқиён, ки иқдом намуда буданд, ба ваҷҳи ҳазимат бозпас нишастанд. Пас, малики Рум бинишаст ва ҷумла акобири вай ба хидмат истоданд. Фармуд, ки асиронро ба вай арза кунанд. Чун маро дид, ки Абӯнасири Фозӣ будам, тарҷумонро пурсид, ки ин мард аз қадом шаҳр аст? Гуфтам: «Аз шаҳри Рай». Гуфт: «Агар туро пайгоме дихам, ба малики ҳуд бирасонӣ»? Гуфтам: «Ҳар чӣ подшоҳ фармояд, тоат намоям». Гуфт: «Ҳасан ибни Бӯйро бигӯ аз Қустантиния берун наомадам, илло бад-он қасд, ки ҳама подшоҳии туро ҳароб кунам». Чун аз қайфияти он ва бандагони ҳазрати ту пурсидам ва аломоту шавоҳиди давлати ту мушоҳида кардам ва маро маълум шуд, ки офтоби давлати ту ҳанӯз раванда дар зирваи³ камол аст ва мутамаккин дар автоди иқбол, ки он қасро, ки офтоби саодати ў рӯй дар пардаи уфул⁴ қашад ва ба ҳазизи завол мунхадир⁵ шавад, наздикони ҳазрати ў, чун писари Амиду Абӯҷаъфари Ҳозин ва Алии Қосиму Абулғазли Ҳинду ва Абӯалии Байойӣ набошанд, ки ҷамъ омадани ин тоифа бар даргоҳи ҳар подшоҳ, ки бошанд, далели бардавоми иқболу суботи он подшоҳ кунад. Ва аз ин ҷиҳат, мутаарризи вилояти ту нашудам (валекин баъд аз ин ҷандон ранҷрасон, ки туро аз ман ранҷ буда бошад ва маро бад-ин сабаб даст боз дошт), акнун, бояд, ки подшоҳ ҳамеша бо арбоби хирад машварат кунад ва Ҳудои таоло Расулро, саллаллоҳу алайҳи, бо камоли манзалат ба машварат фармуд ва Қуръони мачид бад-ин нотиқ аст: «*Ва шовирҳум фи-л-амри*⁶». Ва Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармуд: «*Ло музоҳарата авсақу мина-л-мушоварати*». Яъне, ҳеч маунату истиҳоре устувортар аз машварат нест.

Ҳикояти нома навиштани малики Рум ба Нӯшервон

Ҳикоят: Малику-р-Рум ба Нӯшервони одил номае навишт, ки ба чӣ чиз риояти он мулқу раият кардӣ, ки ҳаргиз касе мухолифати ту накард? Гуфт: «Ба ҳафт чиз: Аввал – он ки забон нигоҳ доштам аз

¹ виҳлат – фурсат, дафъа

² истинчод – ёрӣ хостан, мададҳоҳӣ

³ зирва – болотарин нуқта, баландтарин ҳадди чизе

⁴ уфул – ғурууб, фурӯ рафтан; мурдан

⁵ мунхадир – суст шудан, қарҳат шудан

⁶ Яъне: Ва дар ин кор бо онъю машварат кун (сурай Оли Имрон, ояти 159).

дашном додан. Дувум – ҳаргиз дар амру нахъи хеш ҳазл нагуфтам. Савум – ба ваъду ваиди хеш хилоф накардам. Ҷаҳорум – ба ҳар касе шуғл ба сазои ў фармудам, на ба ҳавои хеш. Панчум – укубат аз баҳри адаб фармудам, на аз барои ҳашм. Шашум – дили раият биоромонидам ба доду ростӣ. Ҳафтум – худро дар дили эшон дӯст гардонидам ба гуфтори рост, на ба қаживу таҳаввур. Ва Абдуллоҳи Умар, разияллоҳу анҳу, гӯяд: «Ҳеч коре нест, ки ўро ҳила кушода накунад бех аз рою тадбир ва ҳеч гавҳаре мулкро наорояд бех аз дод ва ҳеч савобе бад-ӯроҳ наёбад бех аз машварат ва ҳеч лашкарero мунҳазим¹ накунанд, илло ба оҳистагӣ ва ҳеч посбоне нест неъматро бех аз он, ки ба истиҳқоқ сарф кунад ва ҳеч маликро зиён накунад, магар тамаъ дар амволи раият ва татовул² дар ҳарами эшон ва ҳеч кирдоре нест беҳтар аз нияти некӯ ва ҳеч қуввате беҳтар аз дод нест».

Ҳукамои Форс гуфтаанд: «Фарҳундатарин чизе бар подшоҳ дастури некӯсухан аст ва шумтарин чизе дастури нодон ва бадомӯз».

Шеър:

*Шунидам, ки бар шоҳ фарруҳ бувад,
Ки дастури покиза посух бувад.
Наёяд-ши дастури нодон ба кор,
Дабирони нодону ноустувор.*

Ва гуфтаанд, ки ҳукми вазир бояд, ки ба дастура³ монад, сӯи худ ва сӯи раият ба ростӣ барад ва бояд, ки бисёр сахтӣ бар хештан ниҳад аз барои подшоҳ ва осоиши ў ва аммоли бадро ба худ роҳ надиҳад ва даст кӯтоҳ дорад. Ва агар бар хилофи ин бувад ва кордорони бад муставлӣ шаванд ва дар нисоби рифъат ба насаби таҳаккум⁴ мағрур шаванд ва дasti татовул дар ҷазби амволву ҷарри манофеъ⁵ дароз гардонанд ва аз барои ҳифзу осоиши хеш аввоби фасод бар худ мафтӯҳ доранд ва аз таъби рафъи охири кор ғофил гарданд ва ала-л-ҳақиқати ин тасарруф, ҳамчун, гизои бад бувад, ки мардум ҳар рӯз аз он қадре бихӯрад ва дар ботини вай баъзе аз ахлоти бад зоҳир гардад ва ба тарохии⁶ рӯзгор дар ниҳоди вай мустаҳкам шавад ва осори фасоди он дар аъзову аъсоб⁷ падид ояду чун мараз зоҳир шавад ва табиат аз дафъ очиз бувад ва мизоҷ бағоят мунҳариф⁸ шуда бошад ва қувват ба куллӣ сокит гашта. Пас, табиб агарчи ҳозиқу устод бувад,

¹ мунҳазим – шикаст ҳӯрдан

² татовул – дастдарозӣ, ба зӯрӣ ба чизе даст дароз кардан

³ дастура –

⁴ таҳаккум – рафтори ғайри самимона

⁵ ҷарри манофеъ –

⁶ тароҳӣ –

⁷ аъсоб –

⁸ мунҳариф –

дар муолиҷа қосир монад ва шифову начот таваққуъ нашояд дошт ва ҳоли ўҳамчунон бувад, ки муҳандисе ба як соат дар бинои сарой шарҳ диҳад, аммо ба солҳои бисёр қобили тамом ва иморат нашавад. Пас, он ҳаробӣ, ки омили зулм дар як рӯз падид орад, ба рӯзгори дароз ба салоҳ натавон овардан ва подшоҳ, агарчи, одил бувад, талоғии амсоли он ба душворӣ тавонад кардан. Үқало гуфтаанд: «Бар подшоҳ воҷиб бошад, ки ҳамеша се чиз риоят кунад: Аввал – дар ободонии ганҷ ва вилоят қӯшад. Дувум – бар раият шафқат ва раъфат¹ намояд ва миёни эшон адл кунад. Савум – корҳои бузургро ба дasti мардуми хурду бехирад надиҳад». Аз Расул, саллаллоҳу алайҳи, пурсиданд, ки: «Қурби чаҳор ҳазор сол подшоҳӣ бар Оли Сосон ба чӣ монад? Фармуд: «Лираъфатиҳим би-л-ъибоди ва ъиморатиҳим фи-л-билоди». Яъне, ба ду хислат: шафқат намудан бар раият ва иморат кардан дар вилоят. Ва гӯянд, ки аз бâъзе аз Оли Сосон пурсиданд, ки подшоҳӣ бар Оли Сосон чаҳор ҳазор сол чун мустамир монда буд ва сабаби таҳвил аз он хонадони номдор ба чӣ чиз гашт? Гуфтанд: «Ашғоли бузургро, ки лоиқи арбоби рифқ ва хирад бувад, ба дasti қасони хурд боздодем, то худовандони рой ва таҷриbat зоёй шуданд ва пирану бузургони давлат намонданд ва қасоне, ки ақли эшон асири ҳаво буд, дар тасарруфи мамолик муставлӣ шуданд, то охируламр подшоҳӣ аз даст бирафт».

Ҳикояти Нӯшервон дар бораи амволи бандааш

Ҳикоят: Вақте ба Нӯшервон арза доштанд, ки амволи фалон банда бениҳоят шудааст ва асбоби неъмат аз ҳад гузашта, ўро қадре кифоят кунад, бοқӣ хизонаи омирано шояд. Нӯшервони одил ҷавоб дод, ки: «Тавонгарию ўғанчи мост ва тавонгарию раият хизонаи подшоҳ бувад». Чун бо эшон доду ростӣ кунанд, агар бояста шавад, ба аҳсанулаҷаҳ аз раият ситадан. Ва агар Нӯшервони одилро василати адл набудӣ, номи ў ба ҷаҳон кӣ шунудӣ?». Ва аз ин ҷиҳат аст, ки Расул, саллаллоҳу алайҳи, тафоҳур кард ва фармуд, ки: «Вулидту фи замани-л-малики-л-ъодили». Яъне, ки маро дар рӯзгори подшоҳи одил зодаанд. Ва бидон, ки ҳар подшоҳ, ки дин ободон кард, ҷаҳон ободон кард ва ҳар кас, ки ҷаҳонро ба адл ободон кард, Ҳудои таоло ўро биомурзад ва аз вай номи некӯ ба ҷаҳон ёдгор монад.

Шеър:

Фаридуни фарруҳ фариишта набуд,
Зи мушку зи анбар сиришта набуд.
Ба доду дӯҳии ёфт он некӯӣ,
Ту доду дӯҳии кун, Фаридун туӣ.

¹ аъфат –

Ва лавозими умури подшоҳӣ он аст, ки пайваста аъмолро бар қасоне насл кунад, ки оқил ва сокин бошанд ва онҳо, ки шитобзода ва гоғил бошанд, аз худ дур дорад.

Ҳикояти Нӯшервон ва амири Хурросон

Ҳикоят: Ба Нӯшервони одил арза доштанд, ки амири Хурросонро дузд дар хона шуд ва қумошоти¹ бисёр бидуздид. Нӯшервон фармуд, ки вайро маъзул² кунанд ва гуфт: «Он кас, ки посбонии хонаи худ натавонад кардан, ҳиросати³ мулки моро нашояд».

Бузарҷмеҳр гӯяд: «Ҳар подшоҳ, ки оҳистакор бувад, ба офтоб монад, ки меваро бипазонад ва ҳар подшоҳ, ки шитобзода бошад, ба оташ монад, ки ҳезумро бисӯзонад».

Ардашер гӯяд: «Се чиз аз подшоҳ айб набувад: Яке – тадбир хостан аз доноён. Дувум – ёрӣ хостан аз дӯстон бар душман. Савум – ба вақти зарурат мол хостан аз раият».

Шеър:

*Бувад подшио мустаҳқтар касе,
Ки дорад нигаҳ чизу дорад басе.
Агар ом дорад ҳаме хоста,
Бад-он, то бувад кораш ороста.
Пас, ин шоҳро беҳ, ки дорад нигоҳ,
Ки бар ома бар, чун шубон аст шоҳ.
Чу Ҳусрав надорад, чу хоҳанд аз ўй,
Ҳақи мардумон чун гузорад, бигӯй?*

Фанохусравро пурсиданд, ки ту чӣ дӯсттар дорӣ аз ҳама чизҳо? Гуфт: «Он дӯсттар дорам, ки гуноҳкоре гуноҳе бикунад ва ман ўро афв қунам». Малики Ҳиндуро пурсиданд, ки ту чӣ дӯсттар дорӣ? Гуфт: «Ман ҳеч аз он дӯсттар надорам, ки шаб бихусбам ва ҳеч касро аз ман бим набувад ва аз адли ман бадонрову золимонро қарор набувад». Ва ин ҳар ду қазия аз Нӯшервон пурсиданд. Гуфт: «Он дӯсттар дорам, ки бегуноҳ бошам ва бебим».

Бузарҷмеҳр рӯзе Нӯшервонро панд медод ва гуфт: «Подшоҳ бояд, ки ба ҳангоми дуруштӣ дуруштӣ кунад ва ба ҳангоми раҳмату шафқат омурзиш кунад ва ҳар якро ба мавзеи хеш риоят намояд, ки бод, агарчи ҷароғро бикушад, аммо оташро барафрӯзад ва гуфт: Эй шоҳ, батоат бош ва бикӯш, ки гетиро ту хӯрӣ, на ки ҷаҳон туро хӯрад ва бикӯш, то пас аз марғ зинда бошӣ ҷовидона ва аз ту ба некӣ ёд қунанд. Аз афъолу кирдор чунон набошӣ, ки гетӣ ҷунин бошад ва ту

¹ қумошот –

² маъзул –

³ ҳиросат –

на чунин».

Шеър:

*Басо замона, ки бар мо гузашту мо на чунон,
Басо, ки бигзарад ў ҳамчунину мо на чунон.*

Ҳикояти Аристотолис ва панд доданаш ба Искандар

Ҳикоят: Аристотолис Искандари Зулқарнайиро панд ҳамедод дар он вақт, ки вайро бидруд ҳамекард. Гуфт: «Агар хоҳӣ, ки ҳаргиз хор нагардӣ, бо Ҳақ таоло мухолифат макун ва агар хоҳӣ, ки моли ту бе ҳаз(з) наравад, аз мустаҳиққон боз мадор ва агар хоҳӣ, ки андар корҳои худ ба савоб бошӣ, мӯчиби рою шитобзода мабош ва дин ҳисори давлат асту умр андак ва ният некӯ дор, ки оқибат душвор аст».

Ҳикояти Муовия ва Аҳнафи Қайс

Ҳикоят: Муовия рӯзе Аҳнафи Қайсро пурсиду гуфт: «*Қайфа-з-замону?*». Аҳнафи Қайс ҷавоб гуфт: «*Анта-з-замону изо салаҳта салуҳа-з-замону ва изо фасадта фасада-з-замону*». Яъне, замона туй, агар ба салоҳ бошӣ, ба салоҳ бошад ва агар ба фасод бошӣ, ба фасод бошад. Пас, ба Муовия гуфт: «Дод кун, ки дод сипарест, ки аз оғот нигоҳ дорад, ки Расул, саллаллоҳу алайҳи, фармудааст: «*ал-Ҷадлу ҷиннатун воқиятун ва ҷаннатун боқиятун*». Яъне дод кардан сипарест, ки аз бало нигоҳ дорад ва биҳиште аст, ки ҷовидона бимонад.

Ҳикояти он чи Соҳиби Аббод бар заҳри¹ нома навишт

Ҳикоят: Гӯянд ба рӯзгори Соҳиби Аббод яке бо вай нома навишт, ки фалон тоҷир фармон ёфт ва моле воғир аз вай бимонд ва ворисон тифланд, эшонро нафақот кифоят бувад, боқӣ хизонаро шояд. Соҳиб дар заҳри нома навишт: «*ал-Маййиту раҳимаҳуллоҳу ва-л-молу варрасаҳуллоҳу ва-л-ворису зарваҳуллоҳу ва-с-соъӣ лаъанаҳуллоҳу*». Яъне, ки мурдаро Ҳудой раҳмат кунод ва мол ба ворисон расонод ва ворисонро Ҳудой парваронод ва ғаммозро Ҳудой лаънат кунод.

Ҳикояти Абӯцаъфари халифа ва Муборак ибни Фузола

Ҳикоят: Абӯцаъфари халифа фармуд, то якero, ки ҷинояте қарда буд, бикушанд. Муборак ибни Фузола, ки ягонаи рӯзгор буд, он ҷо ҳозир буд, гуфт: «*Ё амиралмуъминин, ҳабаре аз он Расул, саллаллоҳу алайҳи, аз ман бишнав*». Ҳалифа гуфт: «*Бигӯ*». Гуфт: «*Ҳасани Басрӣ ривоят мекунад аз Расул фармудааст, ки рӯзи қиёмат Ҳудои таоло ҷумлаи ҳалоиқро дар як саҳро ҷамъ кунад, мунодӣ овоз диҳад, ки ҳар*

¹ заҳр – пас, пушт, ақиб

киро бар Худои таоло дасти миннат аст, бархезад. Ҳеч кас барнахезад, магар он ки аз касе афв карда бошад. Борӣ таоло мефармояд: Ман низ вайро афв кардам».

Шеър:

*Хирадманد ғӯяд, ки бар адлу дод,
Бувад подишоҳиву динро ниҳод.
Беҳин кор андар ҷаҳон он бувад,
Ки монандай кори Яздан бувад.*

(давом дорад)

Таҳия ва тавзехи Мухлиса Нуруллоева ва Иззатбек Шехимов

Закариё ибни Маҳмуди Қазвинӣ

БАРГЕ ЧАНД АЗ «ОСОР-УЛ-БИЛОД ВА АҲБОР-УЛ-ИБОД»¹

Афшана – дехе аст аз деҳоти Бухоро. Абӯубайди Ҷузҷонӣ² гуфта, ки Абӯалӣ Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Сино гуфта, ки падараш аз ахли Балх буда, ба Бухоро омада дар замони Нӯҳи Сомонӣ ва дар Афшана зане гирифта. Абӯалии Сино гӯяд: «Ман ба толеи саъд дар Афшана мутаваллид шудам ва чун ба синни чаҳор расидам, ба дабистон рафтам ва ҳар чӣ атфол меҳонданд, хифз мекардам. Дар як солу ним кутуби бисёр аз илми наҳву сарф ва ашъори ҳамоса ва ашъори Ибни Румӣ³ ва соири⁴ кутуб ҳифз намудам. Чун ба даҳсолагӣ расидам, шурӯъ дар фиқҳ ва усул намудам. Ва чун ба дувоздаҳсолагӣ расидам, фатво медодам ба мазҳаби Абӯҳанифа ва пас аз он шурӯъ кардам дар хондани илми тиб ва «Қонун»-ро навиштам дар синни шонздаҳсолагӣ. Пас Нӯҳ ибни Насри Сомонӣ мариз шуд ва атибо аз муолиҷаи ў очиз шуданд. Пас ба муолиҷаи ў иқдом намудам, мараз зоил шуд⁵ ва Нӯҳро бо ман улфате пайдо шуд, ҳоҳиш намудам, ки маро аз хондани кутубе, ки дорад, манъ нанамояд. Дар китобхонаи ў кутуби ҳикмат бисёр буд ва аз кутуби Абӯнасири Форобӣ дар он ҷо дидам. Пас машғул ба таҳсили ҳикмат шудам ва ҳикматро таҳсил намудам. Чун ба синни бисту чаҳорсолагӣ расидам, илме намонд, ки маълуми ман нашуд».

Ҷузҷонӣ аз Абӯалӣ нақл кунад, ки чун давлати Сомониён мунқариз шуд ва мамлакати Мовароуннаҳр ба Оли Сабуктегин қарор гирифт, Султон Маҳмуд бо Абӯалӣ бемайл шуда, Абӯалӣ аз он ҷо фирор ва ба хидмати ҳокими Насо, ки марди олим буд пайваст. Султон

¹ Матн аз рӯи тасҳҳ ва такмили Мирҳошими Муҳаддис ва тарҷумаи Ҷаҳонгир Мирзоқоҷор, Техрон: Амири Кабир, 1373 ва инчунин аз рӯи дастнависе, ки дар Китобхонаи созмони мадорики фарҳанги инқилоби исломӣ, таҳти шумораи 121204 маҳфуз аст, таҳия шудааст.

² Абӯубайди Ҷузҷонӣ – Яке аз шогирдони Абӯалӣ ибни Синост.

³ Ибни Румӣ – Абулҳасан Алӣ ибни Аббос ибни Ҷурайҷ ё Ҷурҷис маъруф ба Ибни Румӣ сабоҳи сеюми раҷаби 221 ҳ./835 м. дар Бағదод, дар мавзеи маъруф ба «Ақиқа» ҷашм ба олам боз намудааст. Ибни Румӣ аз маволии Банӣ Аббос, шоири номӣ ва соҳиби девони бузург аст.

⁴ соир – ҳама

⁵ зоил шуд – аз байн рафт.

Маҳмуд сари ўро аз ҳокими Насо¹ хост. Абӯалӣ аз он чо низ ба баҳонае фирор намуда, ба Табаристон рафт, то ба хидмати Шамсулмаолӣ расад. Шамсулмаолӣ Қобус ибни Вушмгир марди ҳаким буда ва дар он замон дар қалъае маҳбус буд. Абӯалӣ аз Табаристон низ фирор намуда, ба Ҳамадон омад ва ба амали фассодӣ² дар Ҳамадон аз ҳавф иштиғол менамуд. Рӯзе, занеро хостанд фасд³ намоянд. Абӯалӣ ибо аз фасди зан намуда гуфта буд, ки фасд ўро зарар дод. Дигаре занро фасд карда, ғаш бар он зан ориз гардид. Соҳиби зан Абӯалиро оварда, Абӯалӣ занро муолиҷа намуд ва шуҳрат ба табобат намуд. Духтари дигар аз бузургон ноҳуш шуд, Абӯалиро ба муолиҷаи ў бурданд, гуфт: «Ошиқ аст». Духтар инкор кард. Абӯалӣ ба қасони духтар гуфт, ки асомии ҷамъеро, ки салоҳияти маъшуқият доранд, бигӯянд. Чун ба исми маъшуқ расиданд, набзи духтар музтариб шуда, маъшуқи ў муайян шуд. Қасони духтар илочи маразро хостанд. Гуфт: «Ба ҷуз ақди музоваҷат илоҷе надорад».

Пас, Абӯалӣ дар Ҳамадон машхур шуд ва донистанд, ки Абӯалии Сино аст. Пас, Шамсуддавла – ҳокими Ҳамадон ба қулинҷ⁴ мубтало шуд. Абӯалӣ ўро муолиҷа кард. Шамсуддавла Абӯалиро вазири ҳуд соҳт ва ба сабаби ихтилоғи Оли Бӯя ва ҷанге, ки ғимобайн⁵ доштанд, Абӯалӣ дар вазорат ранчи бисёр қашид ва ҳонааш горат ва кутубаш ба тороч рафт. Баъд аз вафоти Шамсуддавла, истеъло аз вазорати писараш намуд ва ба хидмати Алоуддавла ба Исфаҳон рафт ва дар хидмати ў умр гузаронид, то дар Ҳамадон дар санаи чаҳорсаду бисту ҳашти ҳичрӣ вафот ёфт ва панҷоҳу ҳашт сол умр дошт ва дар Ҳамадон мадфун омад.

Бухоро – шаҳре аст бузург ва машхур дар вилояти Мовароуннаҳр. Соҳиби китоби «Сувар» гӯяд, ки дар ҷамеи вилоёти ислом вилояте нест, ки хориҷи он беҳтар аз хориҷи вилояти Бухоро бошад.

Миёни шаҳри Бухоро ва шаҳри Самарқанд, ҳафт манзил роҳ ва сиву ҳафт фарсанг аст. Ва Суғд ғимобайнин ин ду шаҳр аст, ки яке аз ҷанноти арбаи рӯи замин аст.

Ва қалъаи Бухоро, муҳит аст бар ҷамеъи ободӣҳо ва боготу баязе аз деҳот. Ва масоғати ин қалъа, дувоздаҳ фарсаҳ дар дувоздаҳ фарсаҳ роҳ аст. Ва дар миёнаи ин сур⁶ ба ҷуз багу ободӣ ва зироат ҳароба ва саҳрое набошад. Ва дар миёни ин сур шаҳри Бухоро аст ва

¹ Насо – шаҳре назди Сарахс ва Абивард

² фассод – хунгиранда, ғарзан, ҳаҷҷом

³ фасд – хунгирий, ғарзан, ки дар тибби кӯҳна барои гирифтани хуни фосид иҷро мешуд.

⁴ қулинҷ – як навъ бемории рӯдаҳо, хала

⁵ ғимобайн – байни ҳамдигар

⁶ сур – ҷудокунанда

ӯ низ, қалъае алоҳида дорад.

Хузайфа ибни Ямон аз Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ривоят дорад ки: «Шаҳрero хоҳед гушуд дар пушти рӯдхонае, ки бад-он Ҷайхун гӯянд ва он шаҳрро Бухоро номанд, ки ба раҳмати Ҳудованд андар аст ва фариштагон онро дарбар гирифтаанд. Мардумаш пирӯзманданд. Касе, ки дар он ҷо бар тушак¹ бихусбад подоши кассеро дорад, ки дар роҳи Ҳудо, шамшер бикашад. Дар пушти он, шаҳре аст ба номи Самарқанд, ки чашмае аз ҷашмаҳои биҳишт дар он ҷо мечӯшад. Ва гӯре аз гӯрҳои паёмбарон дар он аст ва боғчае аз боғчаҳои биҳишт мебошад. Мардуми ин шаҳр дар рӯзи қиёмат бо шуҳадо маҳшур² мешаванд».

Дар ҳадис аст, ки Ҷабраил (а) гуфт: «Шаҳрero, ки Бухоро ном дорад ва ба он Фохира гӯянд иллати ин тасмия чист?» Ҷабраил посух дод: «Зеро ки ба рӯзи растаҳез, бар шаҳрҳои дигар ба фузуни шаҳидонаш фахр кунад». Сипас гуфт: «Ҳудовандо! Фохираро муборак дор ва дили мардумашро ба тақво покиза кун ва эшонро бар уммати ман шафқат дех». Аз ин рӯст, ки гӯянд: «Бар рӯи замин шаҳре нест, ки бар гарифон раҳимтар аз эшон бошад».

Ҳанӯз Бухоро маркази фақеҳону ҷойгоҳи фозилон ва пойгоҳи донишҳои фитрӣ аст. Сарварии шаҳр дар хонадоне покиза буд, ки бузурги хонадонро «Хоҷа Имоми Аҷал» меномиданд ва то кунун наводагони эшон барҷоянд ва насаб ба Умар ибни Абдулазизи Марвон расонанд, ки илму тарбияти уламоро пушт ба пушт ба ирс бурдаанд. Ҷаҳор ҳазор фақеҳ вазифаҳур доранд. Ҳеч шаҳре нест, ки мардумаш ба андозаи мардуми Бухоро ба донишмандон эҳтиром гузоранд.

Бад-он ҷо нисбат дорад пешвои пирон, Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ нигорандай «Саҳех», ки кӯҳантарин маҷмӯаи ҳадис аст. Ӯ ягонаи рӯзгори худ буд. Гӯянд чун вай китоби «Саҳех»-ро ба ин некӯй ва дурустӣ бингошт, хост касе ӯро аз вай бишнавад, то пас аз маргаш ривоят кунад, лекин ҳеч кас ҳозир набуд, ки онро бишнавад, то ин ки пеши марде аз дехи Фарбар³, ки тамоми рӯзро бо ғов кор мекард, рафта ба ӯ гуфт: «Ман ин китобро меҳонам, ту фақат гӯш кун, шояд баъд аз ин гоҳе аз он судманд шавӣ». Пас шайх, «Саҳех»-ро меҳонд ва ғов кор мекард ва марди фарбарӣ гӯш медод, то ин ки тамоми китобро бар ӯ бархонд. Аз ин рӯст, ки ҳар кас «Саҳехи Бухорӣ»-ро нақл мекунад, санади онро ба Фарбарӣ мерасонад.

Низ бад-он ҷо мансуб аст Абӯхолид Язид ибни Ҳорун. Реша

¹ тушак – бистар, фирош

² маҳшур – ҳашр карда шудан, ҷамъ карда шудан

³ Фарбар – шаҳраке байни Ҷайхун ва Бухоро аст.

аз Бухоро дошт ва дар Восити Ироқ мезист. Осим ибни Алӣ орад: «Язид ибни Ҳорун, чун намози ишоро мегузорид, пас аз он ба намоз меистод, то он гоҳ ки намози бомдодро бо ҳамон вузъ бармехонд ва чиҳилу анд сол чунин кард».

Абӯнофеъ дұхтарзодаи Язид ибни Ҳорун гүяд: «Назди Аҳмади Ҳанбал будам. Марде дар он қоғылышта: «Ман Язид ибни Ҳорунро дар хоб дидам ва ба үйнінде: «Эй Бұхолид, Худо бо ту чиң кеңін?» Вай гүфтам: «Худованд, маро бағында шафоат кеңін вәзін мекелей».

Ман пурсыдам: «Худо аз ту чиң гилае дошт?» Гүфтам: «Худованд фармуд: «Эй Язид! Чаро аз Җарир ибни Усмон ривоят мекунің?» Гүфтам: «Худо! Ман аз үйнінде некінде жағындаам». Борй таоло фармуданд: «Үйнінде душмани Абулхасан Алӣ ибни Абітобили (р) аст».

Дигаре орад: «Ибни Ҳорунро дар хоб дидам ва пурсыдам: «Оё Накири Мункар бар сари ту омаданд? Гүфтам: «Оре, ба Худо савғанд аз ман пурсыдан: «Худоят кист? Динат чист? Паёмбарат кист?» Гүфтам: «Оё аз ман, ки Язид ибни Ҳорун ҳастам ва ҳафтод сол ин сұханонро ба мардум омұхтаам, боз ҳам мепурсед?» Гүфтанд: «Монанди арұс биҳоб!»

Язид ибни Ҳорун ба Восит дар соли дүвисту шаш ба синни ҳаштоду ҳафтсолагй даргужашт.

Чүрчония – қасабаи нохияи Хоразм аст. Шаҳрест азим ва машхур дар канори нахри Қайхун. Ду ҳадис аз Замахшарй ва Ҳасан дар фазилати шаҳри Хоразм аз ҳазрати Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, соҳиби «Осор-ул-білод» нақл намудааст.

Дар фазоили ин шаҳр, ривояте аз Замахшарй дар «Рабиъ-ул-аброр» аз Ибни Масъуд аз Паёмбарт, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, оварда, ки гүфт: «Чун дар шаби Исроъ дар осмони чаҳорум коҳе, ки нақошы шуда ва гирдогирди он қандилхое аз нур буд, дидам, пурсыдам: «Эй Қабраил! Ин коҳи зебо аз они кист?» Посух дод, ки: «Ин хонақоҳест, ки уммати ту дар сарзамини Ҳурросон онро дар каронаи Қайхун ба даст ҳоҳанд овард». Гүфтам: «Қайхун чист?» Гүфтам: «Рұдхонае аст ба Ҳурросон, ҳар кас дар каронаи он дар раҳти хоб низ бимирад, рўзи растахез, ҳамчун як шаҳид бапо ҳоҳад хост». Гүфтам: «Эй Қабраил! Чаро чунин аст?» Гүфтам: «Зеро эшон душмане ба номи турк доранд, ки гуловез шудан¹ бо эшон душвор ва пирўзӣ бар эшон камсуд аст. Касе, ки тарсе аз эшон бар дилаш фуруд ояд, рўзи растахез бо шаҳидон аз гўр барояд».

Аз Ҳасан овардаанд: «Шаҳре дар Ҳоварон аст, ки онро Хоразм гүянд. Дар каронаи рӯде аст, ки бад-он Қайхун гүянд. Ду каронаи

¹ гуловез шудан – даст ба гиребон шудан бо касе

он нафрин шудааст, валекин ин шаҳр бо фариштагон муҳофизат шудааст. Чунон ӯро ба биҳишт баранд, ки арӯсонро ба хонаи шавҳар. Худованд аз он ҷо яксад шаҳидро ба ҳашр меоварад, ки ҳар яке баробари шаҳиде аз Бадр бошад».

Ҷурҷония шаҳри бузург ва пурмардумон аст, ки мардумаш ҳамагӣ сипоҳиёнанд, ҳатто баққол ва қассобу нонво ва ресандай эшон сарбозанд. Гӯянд дар асари иштибоҳе, ки аз Султон Муҳаммад ибни Такаши Хоразмшоҳ дар яке аз ҷангҳо рӯҳ дод, мусалмонон дучори талафоте бузург шуданд ва ҷуз ҳуди Султон ва ҷанд тани андак, касе натавонист бигрезад. Пас шабона ба шаҳр бозгашт, то мардум аз андак будани сипоҳиёнаш оғоҳ нашаванд, vale бомдодон бо сӣ ҳазор савор ба сӯи душман бозгашт.

Мардуми Ҷурҷония ҳамагӣ мӯътазилианд. Бештари эшон бо илми қалом ошнӣ доранд ва дар кӯчаву бозор низ бетаассуб ва дилхӯрӣ¹ машғули мунозираҳои қаломӣ мебошанд ва ҷун аз касе таассуб бубинанд, ҳамагӣ ба ӯ эътиroz қунанд ва гӯянд «Ҷуз пиrӯzӣ бо истидлол зишт аст, нодонӣ нэшон надех».

Ва аҳли Ҷурҷония санои дақиқа доранд. Бахусус, дар оч² ва обнус³ ҷунон тасарруфот намоянд, ки сӯи аҳолии Таррақ – ки яке аз маҳолли⁴ Исфаҳон аст, аҳадеро ҷунон санъат мақдур набошад. Ва занони он шаҳр, абрешим ва гулобтуно⁵ ҷунон дӯзанд, ки тучкор санои эшонро ба вилоёт баранд ва ба қимати аъло фурӯшанд.

Дар сабаби бинои ободии ин шаҳр гӯянд, ки ҷаҳор ҳазор нафар аз маҳбусинро подшоҳ аз ҳабс итлоқ фармуда аз вилоят ихроҷ фармуд ва эшон ба маконе, ки ҳол шаҳри Хоразм аст, рафта дар канори Ҷайхун иқомат намуданд ва ба гӯшти моҳӣ ва ҳаймаи⁶ хушк, ки дар он ҷо буд, қаноат карданд. Баъд аз муддате подшоҳ аз иқомати эшон дар он мавзеъ мустаҳзир шуда, ҷаҳор ҳазор қанизак барои эшон фиристод ва ба ободии он ҷо ҳукм фармуд. Ҷун «хор» дар лугати эшон ба маъни гӯшт ва «разм» ба маъни ҳима аст ва эшон ба гӯшт ва ҳима қаноат намуда буданд, мавсум ба «Хоразм» шуд.

Ин шаҳр ва маҳол(л) чандон обод аст, ки ҳеч ҳаробае ба назар наояд. Ва ҳамаи он замин бо вуҷуди он, ки шӯразор аст, богоғу зироот шуда ва аксари дарахти он ҷо тут ва бед аст. Тутро аз барои абрешим коштаанд ва бедро ба ҷиҳати иморот. Соҳтмонҳои эшон, бештар аз най ва бед аст, зоро ки сарзаминашон намнок мебошад ва соҳтмони

¹ дилхӯрӣ – ранҷидагӣ, озурдагӣ

² оч – устухони пушти доббаи дарёй, ки аз он ҳар чи созанд

³ обнус – ҷӯбе сиёҳранг, саҳт, сангин ва гаронбаҳо аз дарахте ба ҳамин ном.

⁴ маҳол(л) – ҷамъи маҳал

⁵ гулобтун – риштаи зар ва сим

⁶ ҳайма – гӯштоба

сангинро нигоҳ надорад, чун бо кандани ду зироъ ба об мерасанд. Мардуми он что зиёданд, то он что ки деҳоте ва шаҳреро чудо натавон шинохт. Ва сармо дар он что бисёр шадид аст, чунон ки ҳангоми таоруф гӯянд: «Имшаб дар хонаи мо бош, ки оташи бисёр хуб дорем!». Агар касе субҳ зуд аз хона берун ояд ва рӯяш ниқоб надошта бошад, бинии ўз сармо, зоеъ шуда бияфтад.

Ва аз аҷоиби он вилоят бӯстони харбуза аст. Ва он чунон аст, ки сахрое аст дар канори Хоразм, ҳаштод фарсах дар ҳаштод фарсах ва он сахро регзор аст, монанди сахрое, ки дар канори Миср аст. Дар ин сахро, хоре рӯяд, ки ўро аҷам «шутурғоз»¹ номанд ва он хоре аст, ки дар вилояти Ҳурсон «таранҷабин»² аз ў ба амал ояд. Аҳли Хоразм тухми харбузаро бурда, ҳар кас заминеро дар он регзор барои худ бардошта, тухми харбузаро дар миёни соқи шутурғоз гузоранд ва ин тухм ба рутубати ҳамон шутурғоз бирӯяд ва бидуни заҳмати об додан ва бел задан, буттаи харбуза ба қудрати Ҳақ таоло берун ояд ва харбузахои бисёр бузург ва ширина пайдо шавад. Ва чунон бошад, ки он харбузахоро хушконида ба вилоёт баранд ва бисёр арzonу фаровон бошад.

Хатлон – шаҳрест дар вилояти Туркистон машҳур ва маъруф. Гӯянд, ки дар он что шикофе байни ду кӯҳ ҳаст. Соҳиби «Тӯҳфат-ул-ғароиб»³ гӯяд, ки дар Хатлон дарае аст, дар ҳар сол се рӯзи муайян шикори бисёр аз он дара ба шаҳри Хатлон ояд, чунонки ба хонаҳо резад. Чун се рӯз мунқазӣ⁴ шавад, дигар шикоре дидашавад.

Аси бисёр хуби роҳвор дар вилояти Хатлон бошад, ки беҳтар аз аси соири вилоятҳост.

Хоразм – мамлакате аст васеъ ва ариз шаҳру деҳоти бисёр дорад. Замаҳшарӣ таърифи аҳли Хоразм ва рашодати онро намуда ва аз диёнату амонати эшон, васф карда, гӯяд, ки: «Дар Хоразм некӯихое ҳаст, ки дар дигар сарзаминҳо ёфт нашавад. Ҳӯи некӯи мардуми онҷоро дар шаҳрҳои дигар наёбем. Мушрикон гирдогирди онро фаро гирифтаанд. Илоти Турк онро дар миёндоранд. Ҷангу ситези мардуми он что бо туркон ҳамешагӣ аст ва нияти эшон дар он пок аст ва муҳлисона ин корро мекунанд ва Ҳудованд ёрии эшонро тааҳҳуд карда ва пирӯзии эшон ҳамешагӣ аст ва дар ҳамаи ҷангҳо, эшонро

¹ шутурғоз - бехи дарахти ангуудон

² таранҷабин – широбаҳои барг ва соқаҳои гиёҳи хоршутур

³ «Тӯҳфат-ул-ғароиб» – асари Муҳаммад ибни Айюб Алҳосиби Табарӣ (олим ва донишманди қарни панҷуми ҳичрӣ) мебошад.

⁴ мунқазӣ – сипарӣ

пиrӯz мегардонад.

Аз хавоси он ҷо, рӯди Ҷайхун аст, ки пуробу хатарнок ва гузаштан аз он душвор аст. Мардуми он ҷо пурдил ва ҷариу саркаш ҳастанд. Дар диндориву амонат ва вафо пойдоранд. Они эшон, дӯстии некӯкорон ва душманий бадкорон ва некӣ ба бегонагон ва меҳрубонӣ ба заифон аст. Аз вижагиҳои Хоразм, бардагони¹ зеборӯй ва асбҳои тезраву ҳушӯр ва анвои дарандагон бозу каркас ва анвои курик² ва пӯшоки гуногун аст. Меваҳои он ҷо беҳтарину ҳушмазатарин ва ширинтарину дурушттарин ва гуворотарин меваҳост. Ҳавои он ҷо, солимтарин ҳаво ва оби он ҷо гуворотарин об аст. Бигзарем аз ҳарбузai он, ки дар ҳеч ҷо ёфт нашавад». Поёни сухани Замахшарӣ.

Ва рӯдҳонаи Ҷайхун аз Хоразм ҷорӣ шавад. Аъмуд гӯяд, ки нахри Ҷайхун ҷорӣ шавад ба Ҷарёб³ ва аз ҳудуди Бадаҳшон берун ояд ва рӯдҳонаи бисёр дар ҳудуди Ҳатл⁴ ва Ваҳш⁵ ба Ҷайхун резад ва рӯдҳонаи азим шавад. Ва рӯдҳонаҳои вилояти Батм ва вилояти Сагониён⁶ ва обҳову ҷӯйҳое, ки аз вилояти Туркистон берун ояд, ба Ҷайхун резад. Ва Ҷайхун дар вилоят Ваҳш аз кӯҳе убур кунад ва дар он ҷо, ҷандон танг гардад, ки пул бар ӯ баста аз рӯи пул гузаранд ва об бо ин азамат дар ҳеч рӯдҳона маълум нашуда, ки ин қадар танг шавад. Ва ин пул миёни ҳадди вилояти Ҳатл ва Вошҷард⁷ аст. Пас аз он Ҷайхун бар шаҳрҳои бисёр гузарад, то ба Хоразм расад ва сивои Хоразм вилоёти дигар аз оби ӯ интифоъ баранд. Пас аз он, аз Хоразм гузарад ва ба дарёчаи Хоразм резад. Ва аз ин дарёча то Хоразм шаш рӯзроҳ аст.

Гӯянд, ки Ҷайхун дар зимистон яҳ бандад ва қайфияти бастани яҳи он рӯдҳона чунон аст, ки чун сармо шадид шавад, порча-порча яҳ дар Ҷайхун пайдо шавад ва ин порчаҳои яҳро чун об ба ҳам расонад, ба яқдигар часбанд, ҷандон, ки рӯи рӯдҳона ҷамеан як порча яҳ шавад ва пас аз он ин яҳ қутр ба ҳам расонад, то панҷ ваҷаб қутр барои яҳ пайдо шавад. Баъзе гӯянд ҳафдаҳ ваҷаб. Пас аҳли Хоразм, яҳро сӯроҳ карда, монанди ҷоҳ об аз он ҷо қашанд ва ҳангоме, ки яҳ мунҷамид шавад, қавоғил бо ғов аз рӯи он убур кунанд, то муддати ду моҳ чунин бошад ва чун ҳаво мулоим гардад он яҳҳо порча-порча шикаста шуда, об шаванд. Ва Ҷайхун, рӯдҳонае аст қаттол ғарикро начот аз ӯ камтар бошад.

¹ бардагон – ғуломон

² курик – пашми нармест, ки аз буни мӯи буз бирӯяд.

³ Ҷарёб – Амударӯ

⁴ Ҳатл – номи вилојест аз Бадаҳшон. Ин макон бо асбҳои наҷибаш маъруф аст.

⁵ Ваҳш – дар асл Ваҳш

⁶ Сагониён – муарраби Чагониён аст.

⁷ Вошҷард – шаҳрест дар наздикии Шумон ва аз он кӯҷактар мебошад.

Абӯҳомиди Андалусӣ¹ гӯяд, ки дар ҳашт фарсахи Хоразм кӯхе аст ва дар он кӯх дарае аст ва дар он дара талле аст олӣ ва дар болои тал гунбаде аст. Ва ин гунбад ҷаҳор дар зери замин дорад. Дар назари бинанда чунон намояд, ки бунёни ин гунбад аз тилло аст. Ва обе муҳит аст бар ин тал истода, гайри ҷорӣ ва моддае барои ин об маълум нест, магар оби борон. Ва ин об дар тобистон ду зироъ кам шавад ва дар зимиистон ду зироъ зоид шавад. Ва ин обе аст гандида ва бадбу' ва бар рӯи ӯ ҷизҳои сабз, ки дар рӯи обҳои бад аст, истода ва агар касе доҳили ин об шавад, албатта ҳалок шавад, об ӯро мутаҳаррик намуда, маълум набошад, ки кучо барад. Ва арзи ин об сад зироъ аст.

Гӯянд, ки Султон Маҳмуди Сабуктекин ба ин мақом расида, муддате дар он ҷо иқомат намуд. Ва қишиҳо ба ин об андоҳт ҳамагӣ гарӯ шуданд. Ҷамеъи лашқариёнро ҳукм намуд, ки хок ва ҷӯб бар он об рехтанд, аз ҳар ҷий бар он об рехтанд, асараве зоҳир нашуд. Гӯянд, ки агар ҳайвонеро ба ресмон банданд ва ба миёни ин об андозанд мумкин нест, ки ӯро берун тавонанд кашид, об албатта ӯро фурӯ барад. Ва ин об дар роҳе аст, ки ба вилояти Саҳсин равад ва дар байни роҳ аст, ҳама кас ӯро дид.

Ва дар буҳайраи² Хоразм, санге пайдо шавад ба сурати ҳарбуза ва ӯро «Санги яҳудӣ» номанд. Ва ин сангро ҳосият бисёр аст ва барои дағъии санги масона нофоъ аст. Ва ин санг музаккар ва муаннас дорад: Санги музаккар барои мардон ва санги муаннас барои занон нофоъ аст.

Хуюқ – дехе аст аз дехоти Хоразм. Бадон ҷо нисбат дорад пири пешво, пешгоми машоих Абулҷаноб Аҳмад ибни Умар ибни Муҳаммади *Хуюқӣ* маъруф ба Кубро. Устоди даврон ва шайхи ғурӯҳ ва ягонаи рӯзгор буд. Ӯрост рисолаи «Алҳоим-ул-ҳоиф мин лавмат-ил-лоим», ки шоистаи навиштан ба зар аст ва монанди он дар тариқати ирфон навишта нашуда. Аз шигифтиҳои ин китоб он ки гӯяд: «Шайтонро дар гумроҳ кардани мардум шеваҳои гуногуни шигифтангез аст ва ҳар касро ба роҳе, ки шоистаи ӯст, гумроҳ кунад. Нодонро аз роҳи ҷаҳл мунҳариф созад, вале ба донишмандон мегӯяд: «Дониш биёмузед, магар намедонед, ки Паёмбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, гуфта аст: «Як фақеҳ аз ҳазор обид бар шайтон сангнтар аст?» Умрро ба таҳсили илм масраф кунед ва дар охири умр ба ибодат пардозед, вале марги ногаҳонӣ меояд ва илми эшон бе амал мемонад».

¹ Абӯҳомиди Андалусӣ – Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдурраҳим ал-Мозинӣ ал-Қайсӣ ал-Ғарнотӣ ал-Андалусӣ, қайрувониасл, вилодаташ дар Ғарнота буда ва ба он мансуб аст.

² буҳайра-кӯл

Ӯ ҳикоят кунад, ки: «Бо нафси худ мечангидам. Пас шайтон барои вассваса омад ва ба ман гуфт: «Ту марди донишмандӣ ва осори Паёмбар, саллаллоҳу алайҳи ва салламро пайгирий мекунӣ, пас ба шунидани аҳодиси Паёмбар ва гуфтаҳои пирони бузургвор ва ҳофизон бипардоз, ки агар ба муҷоҳадати нафс машғул шавӣ, аз дарки машоҳих ва устодони бузургвор боз монӣ, вале муҷоҳадат бо нафс ҳеч гоҳ дида намешавад. Наздик буд ман ба вассвасаи шайтон аз роҳ бадар равам, ки ногаҳон ҳотифе ин шеър бар ман хонд:

*Ва ман йасмаъи-л-аҳбора мин гайри воситин
Ҳаромун Ҷалайҳи самъухо бивасоитин¹*

Ман донистам, ки он вассвасаи зеҳни ман шайтоне будааст ва онро раҳо кардам. Ин пир наздиги соли шашсаду даҳ даргузашт.

Низ бад-он ҷо нисбат дорад пири фозили донишманд, Шаҳобуддини Ҳуюқӣ. Ӯ ноиби маноби Султон Ҳоразмшоҳ дар ҳамаи кишвар буд. Додрасон, устодон ва муфтиён дар ҳамаи кишвар ба ниёбати ў кор мекарданд. Ҳар гоҳ ба шаҳре дармеомад, устодон, додрасон ва донишмандон ба ҷаласаи дарси ў меомаданд. Вай шоғемизҳаб ва пуштибони пайравони ў буд. Одат бар ин дошт, ки ҳар гоҳ ба шаҳре дармеомад, фуқаҳои шаҳр ба назди ў омада, маҳфузоти худ бар ў арза медоштанд. Пас шайх ҳар як аз эшонро ба коре, ки шоистаи он медид, мегуморид.

Замахшар – дехе аст аз деҳоти Ҳоразм. Абулқосим Маҳмуд ибни Умар ҷоруљоҳи Замахшарӣ аз аҳли ҳамин дех аст. Ва ў марде буд фозилу олим. Тафсири «Қашшоғ» аз мусаннафоти ўст ва дар мазҳаби эътизол ва тасаннун буда, бо вуҷуди ин тафсираш дар ҷоҳо, ки даҳл ба мазҳаб надорад, ҳуҷҷат аст ва бисёр хуб навиштааст. Ба Макка рафт ва муддате мӯҷовири он ҷо шуд, аз ин рӯ ба «Ҷоруљоҳ» мулаққаб гардид. Ва китоби «Қашшоғ»-ро дар Макка дар ҳарами шариф тасниф намуд. Ва ў таъвиљро ба сурати танзил даровард.

Самарқанд – шаҳре аст машҳур дар вилояти Мовароуннаҳр ва қасабаи маҳоли Суғд аст. Гӯянд Кайковус ибни Кайқубод ўро бино ниҳода ва бехтарини шаҳрҳои рӯи замин аст аз ҳайсияти обу ҳаво ва зиёдии мева ва арзонии ғалла.

Ҳадисе Анас ибни Молик дар фазилати Самарқанд аз ҳазрати Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, соҳиби «Осор-ул-билод» ривоят карда буд. Аз Анас ибни Молик, ривоят аст, ки гуфт: «Дар пушти рӯди Ҷайхун шаҳрест ба номи Самарқанд, ки набояд онро Самарқанд гуфт,

¹ Яъне: Касе, ки аҳборро бевосита тавонад шунавид, баргирифтани он бо восита нораво бошад.

балки бояд онро шаҳри нигаҳбонишуда аз тарафи Худованд донист». Гуфтанд: «Эй Абӯҳамза!¹ Нигаҳбонӣ шудани он чӣ гуна аст?» Дар посух гуфт: «Паёмбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба ман фармуд: «Шаҳре пушти рӯдхона ҳаст, ки онро маҳфуз (ҳироатшуда) номанд, дарвозаҳо дорад, ки бар ҳар дарвозае панҷ ҳазор малак нигаҳбон истода. Пушти ин шаҳр бое аз боғҳои биҳишт аст. Беруни ин шаҳр обе гуворо ҳаст, ки ҳар кас аз он об биошомад, оби биҳиштро хоҳад ошомид ва ҳар кас дар он шустушӯ кунад, монанди рӯзе аст, ки аз модар бизодааст, гуноҳонаш фурӯҳо хоҳад рехт. Ҳар кас як шаб дар он парастиш кунад, шаст сол ибодати ўазирифта хоҳад шуд ва ҳар кас, ки як рӯз дар он чо рӯза бигирад, гӯё ҳамаи рӯзгорро рӯзадор будааст ва ҳар кас мискинро дар он чо таом диҳад, ҳеч гоҳ факр ба хонааш дар наҳоҳад омад.

Нақл аст, ки чун Шамир ибни Имруулқайс ибни Абраҳа понсад ҳазор савор ҷамъ намуда, озими фатҳи билоди Чин шуд, Самарқандиён бар ў исён намуданд ва ў Самарқандро муҳосира намуд. Чун айёми муҳосира тӯл кашид ба Шамир гуфтанд, ки подшоҳи Самарқанд марде аст сафед ва ўро духтаре аст, ки мудаббири умури мамлакат аст. Шамир бо он духтар аз сари мусолиҳа баромада, ба ў навишт, ки маро ҷаҳор ҳазор сандуқ аз тилло ва нукра ҳаст ва туро меҳоҳам, ки зани ман бошӣ ва ин сандуқҳоро пеши ту амонат мегузорам ва ба Чин меравам, агар муовадат намудам, ту ва он чӣ дорӣ аз ман аст ва илло ту молики ин амвол ва ҳазоин бош. Духтар қабул намуда, Шамир ҷаҳор ҳазор мард дар миёни сандуқҳо гузошта ба ҳар дарвозае ҳазор сандуқ фиристод. Мардони кор аз миёни санодик берун омада дарвозаҳоро забт намуда, ҷарасҳо бинавоҳтанд, лашкари Шамир низ ба мадад расида, шаҳрро гирифтанд, қатлу горат намуданд ва шаҳр ҳароб шуда, мавсум ба «Шамирканд» шуд ва араб муарраб намуда, «Самарқанд» гуфт. Ва чун Шамир ба тарафи Чин рафт, бо лашкараш аз ташнагӣ ҳалок шуданд. Ва чун Туббаъ² наводай Шамир бар сарири салтанат нишаст, ба хунҳоҳии падар³ лашкар ба тарафи Чин кашид, чун ба Самарқанд расид он ҷоро ҳароб дид, ба таҷдиди иморати он чо пардоҳт. Ва чун замони Искандар шуд, чун ба Самарқанд расид он ҷоро писандида, саъи бисёр дар таъмир ва ободонии он чо намуда, қалъае бар гирди маҳолли Самарқанд кашид дувоздаҳ фарсанг ва дувоздаҳ дарвоза гузошт, мобайни ҳар дарвоза, як фарсанг. Ва дар миёни ин қалъа, қалъаи дигар аст матин ва ҷомеъ ва араг⁴ дар он чо

¹ Абӯҳамза – куняи Анас ибни Молик аст.

² Туббаъ – силсилаи шоҳони Яман

³ Дар матни арабӣ «бобояш» омадааст.

⁴ араг - қитъаи кӯчаке бошад, ки дар миёни қалъаи бузург созанд

мебошад. Ва наҳре аз расос¹ сохтаанд. Ва аз дарвозаи Каш обро дохил намудаанд ва ҷамеъи хонаҳои Самарқанд об ва боф дорад. Ва дар миёни қалъай бузург кӯҳу осиёб ва дехоту алафзор мебошад.

Ва аз Самарқанд ашёи гарiba ба вилоёт баранд. Аз он ҷумла қоғазе аст, ки ўро »самарқандӣ« гӯянд ва дар ҳеч ҷо ба он хубӣ набошад магар дар Чин. Гӯянд, ки тифле аз Чин ба Самарқанд омада, илми қоғазсозиро ба эшон ёд дода.

Соҳиби «Тӯхфат-ул-гароиб» гӯяд, ки дар наздики Самарқанд кӯҳе аст. Ва дар он кӯҳ ғоре аст, ки об аз он ғор мутақотир² шавад, дар тобистон ях шавад ва дар зимистон ҷандон гарм бошад, ки дастро бисӯзонад.

Ва Умайдӣ, ки аз улами аҳли суннат ва дар миёни эшон, муътабар аст аз аҳли Самарқанд аст.

Бадон ҷо нисбат дорад пешвои фозили порсо Рукнуддин Амидӣ, ки шигифтовари замон буд. Номаш дар ҳамаи ҷаҳон пурвоза буд ва бар ҳар мунозирақунанде бо ҳушхӯй ва андешаи дуруст пирӯз мешуд. Устоди мо, Асируддин Муғаззал ибни Умарӣ Абҳарӣ гуфт: «Ман мунозирағаре дар ҳушбаёнӣ ва расоии қалому равшангарӣ ҳамчун Амидӣ надидаам».

Ҳикоят аст, ки Зайниддин Абдурраҳмони Кашиӣ, ки аз донишмандони бузург буд, дар маҷлисе бо ҳузури Амидӣ истиidlоле овард. Амидӣ риштае аз мулозимот ва натоиҷ бар он бор кард. Кашиӣ гуфт: Яке бигӯ то посух гӯjam. Чун ба сухан пардоҳт, Амидӣ ҷавобро ҷо ба ҷо медод, то ҷое, ки пирӯзии ў ошкор шуд. Пас ўро раҳо кард, то суханро ба поён расонад.

Ҳар гоҳ Амидӣ ба шаҳре дармеомад ҳамаи фақеҳон вақтро ганимат шумурда, ба ҳузураш мерасиданд ва таълифоташро бар ў меҳонданд. Чун тасмим ба рафтани Ироқ гирифт, ба сulton гуфтанд: «Ин мард, беҳаммонанд ва зиннатбахши ин кишвар аст, пас монеъ аз рафтани ў шуд. Ва чун ба Нишобур расид, ба ў гуфтанд: «Ҳар чӣ меҳоҳӣ, аз шоҳ бихоҳ ва аз ин диёр марав».

Гӯянд рӯзе бо касе баҳс мекард ва ҷизо аз китобе нақл намуд, ҳаммубоҳисай ў онро инкор кард, Амидӣ барҳоста ба китобхона дарун шуд, то китоберо, ки он нақл дар он буд биёварад, вале дер кард ва чун бар ў даршуданд, ўро мурда ёфтанд. Ва ин перомун соли шашсаду даҳ буд.

Шои – ноҳияе аст болои наҳри Сайхун ва мутассил ба вилоёти Турк. Аз суғури Туркистон ва беҳтарини мамолик он Сомон аст.

¹ расос-сурб

² мукотир – қатра қатра ҷорӣ шудан

Об дар чамеъи хонаҳои он ҷо ҷорист ва сақфи хонаи эшон ба сағол пӯшидашуда. Дар замони Султон Муҳаммади Хоразмшоҳ ба сабаби қитоли ў бо мулуки Туркистон ин вилоят билқуллийя ҳароб шуд ва раъийати эшон ҷилои¹ ватан намуда, хонаҳо ва ботоб бесоҳиб монд. Ва ин ҳаробӣ қабл аз вуруди лашкари тотор ба он билод роҳ ёфт.

Ва Абӯбакр, ки қуфли бисёр хуб месоҳт аз аҳли ин вилоят аст. Гӯянд: «Қуфле соҳта буд, ки бо қалидаш чаҳор нахӯд вазн дошт. Бадон ҷо нисбат дорад Абӯбакр Муҳаммад ибни Алӣ ибни Исмоили Қуффоли Шошӣ, ки фақеҳи донишманд ва дорои таълифоти бисёр буд, назди Абулаббос ибни Сирриҷ дарс ҳонд. Ў бунёнгузори равиши мунозират ва ошкоркунандай мазҳаби шоғей дар қишивари Мовароуннаҳр буд. Дар оғози кор қуфлсозӣ мекард, пас қуфли резе соҳт, ки бо қалид ва даҳонааш як донақ вазн дошт. Мардум аз маҳорати ў дар шигифт шуданд. Ў мазҳаби шоғеиро баргузид ва ба Мовароуннаҳр бозгашт. Пас фикҳи шоғей, бо ин ки ҳанафиён аксарият доштанд, дар Мовароуннаҳр пахш шуд. Ў дар тағсир ва фикҳу адаб ва ҷадалу илми усул пешво буд.

Ва кӯҳ Асбара дар вилояти Шош аст, ки дар он ҷо маъданӣ нафту фирӯзаву равӣ² ва мису сурбӯ³ тилло бошад.

Ва дар он ҷо кӯҳе аст, ки дар он кӯҳ сангҳои сиёҳ ба ҳам расад монанди зуғол⁴ ва ин сангҳоро ба ҷои зағол ба кор баранд. Ва чун ин сангҳо оташ шавад ва хокистар гардад, хокистараш сафед бошад. Ва аз он барои шустушӯ ва сафед кардани порча суд баранд ва бисёр арzon аст. Як хирвор ё ду хирвори ўро ба як дирҳам фурӯшанд.

Шиблия – дехе аст аз маҳолли Усрушана аз аъмоли Бухоро.

Шиблии маъруф ба зӯҳду вараъ ва тасаввуф аз аҳли ин қаря аст. Аз аҳволи ў соҳиби «Осор-ул-билод» навишта буд. Мутарҷим ба ашъор ва баъзе қалимоти ноғеи ў иқтифо кард. Номи Шиблӣ Абӯбакр буда. Аз ашъори ўст:

Ва кам мин мавзиъин лав митту фийҳи,

Лакунту биҳи николан фи-л-ъашира.⁵

Гӯянд, ки аз Шиблӣ фарқ миёни орифу муҳибро пурсиданд. Гуфт: «Агар ориф сухан гӯяд ҳалок шавад ва агар муҳиб сокит гардад,

¹ ҷило – тарқ кардан

² равӣ - фулузӣ аст ба ранги хокистарӣ, мутамоил ба обӣ ва онро барои соҳтани зарфҳо ва гайра ба кор баранд.

³ сурб – яке аз фулузотест, ки аз қадимулайём шинохта шуда ва ҷисмest сафеди хокистарранг ва бисёр нарму сангин

⁴ зуғол – ангишт

⁵ Яъне: Чи басо макон зиёд аст, ки агар дар он бимирам,

Ҳама умр ранҷ бошам, ба ақорибу аширам

ҳалок шавад ва ин ашъорро хонд:

*Йо аййуҳа-с-сайиҷу-л-кариму,
Ҳуббука байна-л-ҳашо мӯқиму.
Йо доғиња-н-навми ъан ҷуфунӣ,
Анта бимо ҳалла бӣ ъалиму.*¹

Ва аз ашъори ўст, ки дар ҳолати ваҷд меҳонда:

*Анта сӯълий ва мунӣатӣ дулланӣ кайфа ҳилатӣ,
Қад таъашишақту вафтазаҳту ва қомат қиёматӣ.
Миҳнатӣ фика аннаний ло уболӣ бимиҳнатӣ,
Йо шифой мина-с-сиқоми ва ин кунта ъиллатӣ.
Таъабӣ фика доимун фаамитнӣ вақта роҳатӣ.*²

Ва Шиблӣ дар сесаду сиву чаҳори ҳичрӣ вафот ёфт ва ҳаштоду ҳафт сол зиндагонӣ намуд.

Сүгд – қурае³ аст миёни Бухоро ва Самарқанд, яке аз ҷанноти арбаи дунё аст. Ва Сүгд аз Бухоро то Самарқанд ҷамеъан боғоту дехот аст. Ҷандон дараҳтон ба ҳам наздиқанд, ки дехот то доҳил нашавӣ, ба назар намеоянд. Ва обаш бисёру ҳушгувор аст. Ҳавояш беҳтар аз Фавтаи Димишқ ва Аблаи Басра ва Шуаби Бувон⁴ аст. Дар Сүгд ҷое муртафеъ нест, ки агар шаҳс ба он ҷо равад ба назараш саҳро ё кӯҳи бедарахту боғ ояд, ҳар чи ҷашм кор кунад, боғ ва дараҳт аст.

Ва Сүгд дар канори водӣ иттифоқ афтода, панҷ манзил роҳ тӯли Сүгд аст ва масофати Сүгд дар тӯл сиву шаш фарсанг ва дар арз шаш фарсанг роҳ аст. Ва тамоми ин роҳ, боғот аст ва дар ҷамеъи ин боғот ҳавзҳо соҳтаанду нахрҳо ҷорӣ кардаанд ва имороти олий бино ниҳодаанд. Қасабаи Сүгд Самарқанд аст ва гӯянд дарозии Сүгд ҳафтод фарсанг аст.

¹ Яъне: Аё пешвои соҳибқарам,
Ишқи ту миёни синаҳо.
Аё барандаи хоб зи мичгонам,
Ту оғаҳи аз он чи ман дорам.

² Яъне: Ту бошӣ марому ҳадаф баҳри ман,
Ба роҳам биандоз чи чора ба ман.
Ҳароина ошиқу шармсор шудам,
Ва барҳоста омад қиёмат ба ман.
Ба ранҷу шиканҷа, ки баҳри ту ман,
Бисозам на парво, ки бошад ба ман.
Ту бошӣ шифоям, зи ҳар дард ба ман
Ва гарҷанд, ки бошӣ ту дарде ба ман,
Ба роҳат ҳамеша машаққат барам,
Бимирон маро вакти роҳат ба ман.

³ қура – минтақа

⁴ Шуаби Бувон Чарогоҳе фароҳ аст дар форс ва он яке аз ҷаҳор биҳишти дунёст.

Каш – шаҳре аст наздики Самарқанд; қалъа ва майдоне дорад.

Истаҳрӣ гӯяд, ки ободии шаҳри Каш се фарсах дар се фарсах аст. Гармсайр аст ва дар он ҷо мева аз соири вилоёт зудтар ба амал ояд. Ҳавояш бад ва имороташ хуб ва об дар ҷамеъи иморот ҷорӣ ва боготи бисёр дорад. Ва хори таранҷабин дар он ҷо бошад, ки ба вилоёт баранд. Ва дар кӯҳҳои он ҷо, адвияҷоти бисёр аст ва маъданӣ намаксанг низ дар он кӯҳ мебошад.

Абӯисҳоқи Кашӣ, ки аз арбоби қарам аст, аз он вилоят аст. Гӯянд, ки ўро хеше буд, рӯзе пеши Абӯисҳоқ омада, изҳори факру қасрати қурузи худро намуд. Абӯисҳоқ пурсид, ки чӣ қадар қарз дорӣ? Он шаҳс андозаи қарзи худро гуфт. Абӯисҳоқ қурузи ўро адо намуд. Он шаҳс хост, ки аз пеши ў берун равад, Абӯисҳоқ нағузошт, ки берун равад ва ба андозаи қарзи ў танҳоҳии¹ дигар дода узри бисёр хоста, ўро мушоят² намуд ва пас аз рафтани он шаҳс Абӯисҳоқ гиряни бисёр кард. Ҳозирон пурсиданд, ки сабаби гиря чист? Абӯисҳоқ гуфт: «Барои он мегириам, ки ҷаро бояд ҷандои гафлат аз ҳоли ақвом ва ашоири³ дӯстони худ намоям, ки эшон макruz шуда, дар мақоми изҳор бароянд.

Канд – аз деҳоти Ҳуҷанд аст дар Мовароуннаҳр. Ўро «Канди бодом» гӯянд. Ваҷҳи тасмия он аст, ки дар он деҳ бодом бисёр бошад ва навъе аз бодом ба ҳам расад, ки пӯсти нозук дорад ва бо даст ўро мунқашир⁴ метавон кард.

Мовароуннаҳр – ғараз аз ин наҳр наҳри Ҷайхун аст. Ва ин мамлакат дар он тарафи Ҷайхун воқеъ шуда ва ободону маъмур буда. Обу ҳавояш хуш ва Бухорову Самарқанд ва Ҷанду Ҳуҷанд аз шаҳрҳои маъмури ин мамлакат аст.

Аҳлаш меҳмондӯсту гарibnavoz ва ба яқдигар меҳрубон ва қариб ба даҳ ҳазор корвонсаро дар ҷамеъи он мамлакат соҳта шуда ва мо яҳточи инсон аз ҳар ҷиҳат дар он корвонсароҳо мавҷуд аст.

Ҷамеъи Мовароуннаҳр сарҳади Ислом аст. Аз ҳудуди Хоразм то Исбичоб сарҳади атроки ғазост⁵ ва аз Исбичоб то ҳудуди Фарғона сарҳади турки Ҳалҳо⁶ аст.

Мовароуннаҳр ҳамеша ободону маъмур буда, то он ки Султон Муҳаммади Хоразмшоҳ он мамлакатро мутасариф шуд дар санаи

¹ танҳоҳӣ – пулу мол

² мушоят – паҳн кард

³ ашоир – хешвандон

⁴ мунқашир – пӯсти қандашуда ва пӯсти бозшуда

⁵ атрокӣ ғазо – туркҳои ҷангӣ

⁶ Ҳалҳо – шаҳри бузургест дар Чин

шашсади ҳичрӣ ва аҳли хаторо аз он мамлакат дур намуд. Қабл аз тасаллути Султон Муҳаммад, мамлакати Ҳоразмро подшоҳоне чанд мутасарриф буданд ва эшонро «Хония» мегуфтанд дар ҳар бахше, подшоҳе (феодале) мезист, ки он бахшро нигаҳбонӣ мекард.

Чун Султон Муҳаммад, барҷамеъи Мовароуннаҳр муставлӣ шуд, аз ҳифзи ҷамеъи он мамлакат очиз шуда лашкариёнаш даст ба горату тороч бароварданд ва аксари он мамлакат ҳароб шуд. Дар ҳамон авқот лашкари тотор бар он вилоят ва соири вилоёт муставлӣ шуда, Мовароуннаҳр, ки беҳтарин мамолики рӯи замин буд, билқуллийа ҳароб ва аз ҳиляи¹ ободӣ дур шуд. Ва рӯди тотор дар санаи шашсаду ҳафдаҳи ҳичрӣ буд.

Фарғона – вилоятест дар мамлакати Мовароуннаҳр дар сарҳади вилояти Турк. Гӯянд Анӯшервон ўро бино ниҳода ва чун аз ҳар вилоят ҳонаводаи мутафарриқа ба он ҷо фиристода, он шаҳр мавсум ба “Ҳархона” шуда ва ба сабаби қасрати истеъмол “Фарғона” гӯянд. Дар он ҷо қӯҳе аст, ки то вилояти Туркистон мумтад² аст ва дар он қӯҳ ангуру себ ва ҳар қисми мева ба ҳам расад, ки қасе молики он нест. Гули сурху бунафша ва фундуқи³ саҳроӣ дар он қӯҳ ва соири қӯҳҳои Туркистон бошад. Ва аз маъданиёт тиллову нуқра ва зийбақу⁴ мису оҳан ва фирузаҷ ва зоҷу⁵ навшодир ва нафту зафт⁶ дар он вилоят бошад.

Ва дар он ҷо қӯҳе аст, ки сангি духон дар он қӯҳ ба ҳам расад ва чун он сангро бисӯзонанд, ҳокистарашро ба ҷои собун ва ушнон⁷ ба кор баранд. Истаҳрӣ гӯяд, ки чунин сангি загол дар ҳеч вилояте надидаам.

Дар он ҷо ҷашмаҳои обе аст, ки дар тобистон яҳ бандад ва дар зимистон бисёр гарм аст.

Таҳия ва тавзехи Абдушукур Faфуров ва Нӯъмонҷон Невъматов

¹ ҳиля – зевар

² мумтад – тӯл қашида

³ фундуқ – дарохтест дар манотики нарм ва мӯътадили нимкураи шимолӣ мерӯяд.

⁴ зийбақ ва зиъбақ – симоб

⁵ зоҷ – навъе аз анвои намаки алюминист, ки дар маводи ғизоӣ, соф карданӣ обва ҷармсозӣ ба кор меравад.

⁶ зафт – моддаи маъданӣ, ки ба номи қирҳои маъданӣ истихроҷ мешаванд ва дар тадовӣ ҷиҳати молидани рӯи пӯст дар мавзеи зарбидиа ба номи мумиё масраф мегарданд.

⁷ ушнон – гиёҳе аз ҳонаводаи исфонҷ, ки дар шӯразор мерӯяд ва аз решай он ба-рои шустани либос истифода мекарданд.

Нуриддин Җаъфари Бадахшӣ

ХУЛОСАТ-УЛ-МАНОҚИБ¹

Ва бидон, ки Ҳақ таоло аввал мавчуде, ки аз адам овард, халке буд, ки бар сурати илоҳияти худаш, ки иборат аст аз зоту сифоту афъол, зоҳир гардонид ва ўро “инсон” ном ниҳоду ба воситай инсияту робитаи ҷинсият ва ба ҳасаби зоҳиру ботини худаш ўро низ зоҳиреву ботине бахшид, то итлоқи тасарруф даст дигҳад дар маротиби вучуд ва ботини ў руҳи аъзам асту ин руҳи аъзамро ҷавҳарияту нуроният аст. Пас, ба нисбати ҷавҳарият ўро “нафси воҳида” ном шуд.

Қолаллоҳу таборака ва таъоло²: – “Халақакум мин нафсин воҳидатин”³.

Ва ба ҳасаби нуроният исми ў “ақл” омад.

Ва ин ақл вазиру тарҷумони Ӯст ва он нафс ҳозину қаҳрамони Ӯст... Ва зоҳири Ӯ сурати олам аст аз Арш то ба фарш ва он чи дар миёни ин ҳар ду бошад аз басоити⁴ муфрадоту мураккабот ва он халке, ки зикр карда шуд, инсони кабир аст, ки “олами кабир” хонанд.

Ва аммо инсони сағир, ки олами сағир аст, иборат бувад аз навъи башар, ки ҳалифа аст дар арз ва инсони сағирро низ зоҳиреву ботине бошад. Зоҳири ў нусхай мунтаҳабае⁵ аст аз зоҳири инсони кабир, ҷунонки валад аз волид ва ботини ў руҳи ҷузъиву ақли ҷузъиву нафси ҷузъиву табиати ҷузъӣ бувад.

Аввалшахсе, ки руҳдарвайзухуркард, Одам бувад, алайҳиссалом ва аввал шахсе, ки нафс дар вай ҳувайдо гашт, Ҳавво бувад, алайҳо ар-раҳмату⁶.

Ва ақлро асмо бисёр аст.

Қола баъз-ул-машоих⁷: “Ли-л-ъақли алфу исмин ва лиқулли исмин алфу исмин ва аввалу кулли исмин тарқ-уд-дунйо”⁸.

Ва яке аз он асмо қалам аст, зоро ки ақли кул сабаби ихроҷи қалимоти тайиба аст аз айни ҷамъи зот ва ба мақоми тафсили сифот,

¹ Давом аз шумораи гузашта

² Яъне: Ҷунонки Ҳудои таборак ва таоло гӯяд.

³ Яъне: Ва оғарид шуморо аз як нафс (Сураи Нисо, ояти 4).

⁴ асоит – чизи содда, гайри мураккаб

⁵ мунтаҳабае -интиҳобшуdae

⁶ Яъне: Раҳмати Ҳудой бар вай бод.

⁷ Яъне: Баъзе машоих гӯянд.

⁸ Яъне: Бар ақл ҳазор ном аст ва ҳар номи он ҳазор номи дигар дорад ва аввали ҳар ном тарки дунёст.

ки он нафси куллия бошад ва лавҳи маҳфуз ин нафси куллия бувад ва чунонки руҳро нуроният аст, ки ақли аввал меҳонанд ва нафсро низ нуроният аст, ки ақли сонӣ меноманд, валекин аввал ҳодии қалб бувад ба ҷониби рӯҳ, пас ба сабаби ҳидояту даъват ақли аввал малаки муқарраб омад.

Ва ақли сонӣ ҷозиби нафси бошад ба ҳаво, пас ба воситаи ин ҷазб мубъиди¹ ақли сонӣ шайтон гашт ва дой² омад ба дунё.

Ва хотир панҷ қисм бошад: Хотири ҳаққонӣ бо ғалаба;
ва қалбӣ бо саломат;
ва малакӣ бо сакина, ки маҳмуд бувад;
ва нафсонӣ бо ҳаво;
ва шайтонӣ бо иғво, ки мазмум бошад.

валекин хотири шайтонӣ асьаб³ аст, ки зӯфунун бошад, чунонки шайхи валитарош⁴, қаддасаллоҳу сирраҳу⁵, дар “Фавоех-ул-ҷамол”⁶ овардааст, ки вақте хилвate ихтиёр карда будам, шайтон ҳияли бисёр ангехту рад кардам. Аммо оқибат дар хотирам омад, ки китобе тасниф кунам ва номи он китоб “Ҳиял-ул-мариди Ҷала-л-мурид”⁷ бошад, валекин бо шайх машварат бояд кардан, чун дар ғайб бо шайх машварат намудам, қаломашро шунудам, ки гуфт: “Худоят нигоҳ дорад. Аз ин хотир, ки шайтонест ва ту пиндоштӣ, ки ўхудро дашном надиҳад ба лафзи марид?!” Ва мунтаҳӣ шудам аз он тасниф.

Ва аммо хотири нафси зӯфанд⁸ воҳид аст, зеро ки нафс мисли сабӣ⁹ бувад ва шайтон мисли болиги оқил, ки адувви ў бошад ва баъзе уламо мегӯянд, ки ҳар баде, ки банда дар хотир бигзаронад ба шиддати майл кардани он, ба он маъхуз бошад, ки агарчи он бадиро накунад.

Ва аммо дар ҳаққи солики зокир ҳарчи бар дили ў бигзарад, ки ғайри Аллоҳ бошад, нафии он бар солик воҷиб бошад ва баъд аз азми макин¹⁰ қасди феълу саъий ҷавориҳ¹¹ бошаду амал зоҳир гардад ва ба иттифоқ маъхуз бувад.

¹ мубъид-дуркунанда

² дой - даъватқунанда

³ асьаб -душвортар

⁴ шайхи валитарош- мурод Начмиддини Куброст.

⁵ Яъне: Ҳудованд қабрашро пурнур гардонад.

⁶ «Фавоех-ул-ҷамол ва фавотех-ул-ҷалол» номи китоби Начмиддини Куброст.

⁷ Яъне: Ҳилаҳои шайтони саркаш (сифати шайтон аз Қуръони карим ибораи «шайтонан маридан») бар мурид.

⁸ зӯфанд – доно

⁹ сабӣ- ҷавон

¹⁰ макин - мустаҳкам

¹¹ ҷавориҳ-аъзо

Ва дар ҳар мартаба аз ин маротиб, ки тавба кунад, он ҳама маъфув¹ бошад ва қола-н-набийю, саллаллоху ъалайхи васаллам²: “ат-Тоибу мина-з- занби каман ло занба лаху”³.

Ва дар афзалияти муттақии холис аз тоиби муҳлис ихтилоф аст ва аз ин ҳадис, ки зикр карда шуд, истидол тавон кардан, ки муттақиву тоиб мусовӣ бошанд.

Ва табиатро ду рӯй бошад:

Рӯи аввал, ки соғӣ бувад, ба ҷониби нағс дорад. Аз ин ҷост, ки сурати нағс, ки оинаи ў сифоти нағс аст, дар рӯи соғии ў бинамояд ва ин рӯи соғӣ руҳи ҳайвонӣ бошад, ки арвоҳи ҷамеъи ҳайвонот аз вай истимдод⁴ кунанд.

Ва рӯи дувум, ки ў тира аст, ба ҷониби ҷисм дорад ва ин рӯи тираи ў “руҳи табиӣ” бувад, табоёни ҷамеъи улвияву суфлия аз вай истифоза⁵ намоянд ва барзах миёни ҳар ду рӯи ў руҳи наботӣ бошад, ки арвоҳи ҷамеъи наботот аз вай истифода гиранд ва руҳи ҳайвонӣ ё “нағс” меноманд ба ҳасби иттисофи ў ба авсоғи нағсу иттисоли ў ба нағс.

Ва чун вучуду нағс баён карда шуду сифоти ҳочибаи ҳар як шарҳ дода омад, баёни шайтон ва авсоғи замимаи⁶ ў бояд кардан.

Акнун бидон, ки шайтон оташест тираву душманест хира ва вучуди ў мумтазиҷ⁷ аст ба зулумоти қуфр. Ва мадади вучуд аз нағс асту мадади нағс аз шайтон ва мадади ин ҳар се аз қасрати ғизост. Аз ин ҷост, ки шайтон гуфта:

“Агар сер дар намоз ояд, ман ўро дар канор гирам ва агар гурусна дар хоб шавад, ман аз вай бигрезам”.

Ва аммо фарқ миёни вучуду нағсу шайтон дар ҳоли мушоҳида он аст, ки вучуд ба сурати зулумоти шадида намояд дар ибтидои сулук ва чун андаке сафо ёбад, ба шакли абри сиёҳ бинамояд ва агар сариро салтанати шайтон падид ояд, ба сурати абри сурҳ намояд ва чун ҳузуз⁸ ба тамомӣ фонӣ шавад ва ҳуқуқ бимонад ва сафо ба камол расад, фалоҷарам⁹ вучуд ба мисли абри сапед бинамояду бидояти қашфи басират аз ин сифат падид ояд.

¹ маъфув-авғшуда

² Яъне: Пайғамбар, саллаллоху алайхи васаллам, гуфт.

³ Яъне: Касе, ки аз ғуноҳон тавба мекунад, ба мисли он аст, ки ғуноҳ накарда бошад.

⁴ истимдод- мадад ҳостан

⁵ истифоза – талаби файз кардан

⁶ замима – бад, мазмум

⁷ мумтазиҷ - омехташуда

⁸ ҳузуз – ҷамъи ҳаз, лаззатҳо, баҳраҳо, насибаҳо

⁹ Яъне: Пас ночор

Ва агар нафс мункашиф шавад, кабуд намояд ба ранги осмон ва ӯро ҷӯшише бошад ба мисли ҷӯшиши об аз ҷашма.

Ва чун нури зикр дар нафси аммора бидураҳшад, он ба шакли ҷароғи афруҳта дар хонаи торик бинамояд ва лаввома гардаду хонаи вучудро аз начосату қалбу¹ ҳинзири палангу юзу ҳимору² гову пишу ғайри ин аз мазмумот пок гардонад ба истионати Ҳақ ва зикри доим.

Ва агар таҳти дев бувад, мисли ҷашмаи зулмонии норе андак ҷӯшише бинамояд ва бидон, ки фаязони нафс бар вучуд аст, зоро ки тарбияти вучуд аз ӯст ва агар нафсро тазкия ба камол расад, басе ҳайрот бар вучуд ифоза³ кунад, ҷунонки бисёре аз шурӯр ифоза мекунад дар замони адами камоли тазкия.

Эй дӯст, бидон, ки инсон ба шайтон биност ва шайтон ба инсон ва ҷомаи инсон ба ҷомаи шайтон дӯхта аст ва агар инсон ҷомаи ҳудро аз ҷомаи шайтон ҷудо кунад, ҷашми шайтон кӯр гардад ва бараҳна шаваду бечома бошад.

Ва баъзе аз аҳли илм зикр кардаанд, ки чун ҳазрати Одаму Ҳавво, алайҳимассалом, аз биҳишт ба дунё омаданд, иблиси лайн, ҳанноси қанинро⁴ ба ҳазрати уммулбашар ҳозир овард, дар ҳолате, ки абулбашар ғоиб буд, илтимос намуд, ки ин фарзандро муҳофизат бинамой ва ҳуд бирафт, чун ҳазрати Одам, алайҳиссалом, омад, аз Ҳавво пурсид, ки ин кист?

Ҷавоб гуфт, ки фарзанди иблис аст.

Одам гуфт, ки ҷаро нигоҳ доштӣ, ки душмани мост. Одам ҳанносро пора кард, бар қуллаи ҷаҳор қӯҳ ниҳод ва чун ғоиб шуд Одам, иблис ҳозир омаду аз ҳоли ҳаннос пурсид, Ҳавво сурати ҳоли ҳаннос дар ҷавоб тақрир кард. Иблис овоз дод: “Ё ҳаннос” филҳол ҳаннос падид омад ба ҳамон ҳайъати аввал ва иблис бирафту Одам биёmad ва пурсид, ки ин чӣ ҳол аст? Ҳавво сурати он ҳол боз гуфт. Одам ҳанносро бикушту бисӯҳту ҳокистарашро дар оби равон андоҳт ва чун Одам ғоиб шуд, иблис бозомаду аз ҳоли ҳаннос пурсид ва Ҳавво он чи дидад буд, дар ҷавоб боз гуфт. Иблис овоз дод, ки “Ё ҳаннос”. Алалфавр⁵ ҳаннос ҳозир шуд ва иблис ғоиб гашт.

Ва Одам ба одат биёmadу пурсид, ки ин чӣ амри ачиб аст? Лоҷарон Ҳавво он ҳоли ғарибро тақрир кард ва Одамро ғайрат зиёdat шуд. Пас ҳанносро бикушту бипухту биҳӯрду ғоиб шуд. Он ғоҳ иблис биёmad ва аз ҳоли ҳаннос пурсид. Ҳавво ҷавоб тақрир кард

¹ қалб - саг

² ҳимор - дарозгӯш

³ ифоза – файз расонидан

⁴ қанин – пинҳоншаванда

⁵ алалфавр – фавран, дарҳол

ва иблис овоз дод, ки “Ё ханнос”. Лочарам аз синаи Одам овоз дод, ки “лаббайка”, пас иблис гуфт: “Эй фарзанд, макони шариф ёфтій, бояд, ки харгиз аз он чо интиқол нақунй, ки максуд аз ин макр ҳамин буд”.

Лочарам ханнос девест, ки доим даруни фарзанди Одам бошад ва дафъ нашавад, илло ба зикру истигоса¹.

Акнун бидон, ки дар вучуди куллій шаётин бошанд ва аввал шайтони мутлақ аст, ки ў мазҳари ҷалоли мутлақ бувад ва дувум шайтони муқайяд аст, ки ў мазҳари исм-ул-музил² бувад ва номи ў “иблис” аст ва ҷамеъи шаётин музиллаи авлоди ў бошанд.

Ва дар ҳадис омадааст, ки дар миёни замину осмон тахте ниҳодааст ва (иблис) бар он таҳт нишаста ва ҳар сабоҳ авлоди худро дар миёни мардум мефиристанд, то эшонро бар маосӣ³ дой бошанд. Ва чун шабонгах шуд, ба наздики ў оянд, пурсанд аз ҳар як, ки ҳар қасро бар чӣ маъсият доштаанд ва ногоҳ яке гӯяд, ки қасро аз таҳсили илми диниву қасби маърифати яқинӣ монеъ омадам, ўро дар канор гираду кори ўро аз корҳои дигар бузургтар дорад.

То қунӣ як орзуи ҳуд тамом,

Дар ту сад иблис зояд, вассалом.

Лочарам баъд аз тазкияи нафс аз давои шурӯр⁴и ахлоқи замима нуфур карда, тасфия⁵и қалб воҷиб бошад ва қалби суварӣ гӯштпорае санавбаришакл бошад дар паҳлӯи ҷап. Қола-н-набиййу, саллаллоҳу ъалайҳи васаллам: “Инна фӣ ҷасади ибни Одама ламузғатун, изо салаҳат, салаҳа биҳо соир-ул-ҷасади ва изо фасадат, фасада биҳо соир-ул-ҷасади ало ва ҳийа-л-қалбу”⁶.

Ва қалб ба масобаи мишикот⁷ бувад ва руҳи наботӣ ба масобаи зуҷоҷа⁸ ва руҳи ҳайвонӣ ба масобаи фатилаву⁹ руҳи нафсонӣ ба масобаи равған ва руҳи инсонӣ ба масобаи нур ва руҳи набавӣ ба масобаи нури нур ва руҳи қудсӣ нури он маҷмӯъ бувад.

Фард:

*Дил зи нуру ҷон зи нуру нури имон ҳам зи нур,
Ҳар се нур ар ҷамъ гардад, банда ҳонад: Ё Гафур.*

¹ истигоса – паноҳ бурдан

² Яъне: Номи гумроҳқунанда.

³ маосӣ-маъсият, гуноҳ

⁴ шурӯр-ҷамъи шар(р), бадиҳо

⁵ тасфия-соғ кардан, пок кардан

⁶ Яъне: Дар бадани писарони Одам гӯштпораест, ки агар он ислоҳ пазирад, тамоми вучуди ў ислоҳ мепазирад ва агар ҳароб гардад, тамоми аъзоҳо ҳароб мегардад. Нек бидонед, ки он дил аст.

⁷ мишикот-ҷароғдон, ҷои ҷароғмонӣ

⁸ зуҷоҷа – шиша

⁹ фатила – ресмони паҳтагин, ки барои шамъ ё ҷароғи равғандор мегузоранд.

Ва ба ҳақиқат бидон, ки вучуди солик воҳид аст, аммо ба ҳасби иттисофи он воҳид ба авсоф ва иртисом ба русуму инқилоб дар атвори табақоти сабъаи ботиния асомии касира бар вай итлоқ карда шуд ва маншай қалби суварӣ он зарра бувад, ки мустахраҷ аст аз заҳри Одам дар рӯзи мисоқ¹.

Эй дӯст, бидон, ки вучуди инсонӣ аз зарроти ҷамеъи коинот ҳосил омадааст, пас ҳар вучуде, ки мункашиф шуд аз фавқи ӯ вучуди дигар бошад, ки ин вучуд фоиқи асфо² аз он вучуд бувад, то ғояте, ки ба вучуди ҳақиқии Ҳақ таоло қибриёни мунтаҳо гардад ва дар ҳар вучуде аз он вучудот ҷоҳе намояд, валекин дар бидоят аз болои сар пайдо шаваду баъд аз он аз пеши рӯй ва баъд аз он аз таҳт ва дар ин ҳол дар қаъри ҷоҳ нури сабзе бинад ва ин нури сабз аломати интиҳои вучуди ҳодиси сайёр³ ва ибтидои вучуди қадим бошад ва чун нек эҳтиёт карда шавад, ҷоҳҳои анвои вучуд ҳафт бошад.

Валекин ҳар чӣ донаду бинаду ёбад дар ибтидои сулук, бояд, ки ба шайхи худ машварат кунад дар гайбат, то шайх онро таъбир кунад, то он ғояте, ки ботини ӯ қавӣ гардад ва он чӣ ба ӯ расад, ба завқи ҳоли худ бидонад. Ва тариқи донистани он муҳталиф аст, зоро ки чун маонӣ дар сувар бинамояд, гоҳ бошад, ки аз қайфияти он сурат маънни онро бидонад ва гоҳ бошад, ки он сурат ба нутқ дарояду баён кунад, ки сурати қадом маънӣ буда ва гоҳ бошад, ки қоили⁴ гайбӣ шарҳ дихад, ки он сурати қадом маънӣ буда ва гоҳ бувад, ки воқеаи мозия⁵ тафсир ёбад ба воқеаи отия⁶ ва баръякс низ бошад.

Эй дӯст, бидон, ки ҳазрати Шайх Абулҷаноб⁷, қаддасаллоҳу сирраҳу, дар “Фавоех-ул-ҷамол” овардааст, ки он чӣ солик дар воқеа бинад аз нафсу шайтону малаку арзу само ва аршу курсиву гайри он, бояд, ки тасаввур накунад, ки ҳориҷи ӯст, балки аз даруни ӯсту бо ӯст ва агар рост бинад, он ҳама айни ӯст.

Аз ин чост, ки наъраи дарвеш агар билоихтиёр бошад, муборак бувад ва агар баихтиёр ояд, ҳанӯз қадами ӯ дар мақоми ихлос набошад ва овози ба ихтиёр ба хуруфи маъруфа бошад, пас, аввал тоҳир буваду мақбули қулуби аҳли сафо ва сонӣ начас бошаду мардуди қулуби аҳли вафо.

*Ҳама олам садои нагмаи Ӯст,
Кӣ шунид инчунин садои дароз?!*

¹ мисоқ – қиёмат

² фоиқи асфо – босафотар

³ сайёр – гарданда

⁴ қоил - гӯянда

⁵ мозия - гузашта

⁶ отия - оянда, омадаистода

⁷ Абулҷаноб – лақаби Наҷмиддини Кубро

Ва ҳам Шайх Начмиддини Кубро, қаддасаллоҳу сирраҳу, дар “Фавоех-ул-чамол” фармудааст, ки чун вучуд дар зикр мустаграқ шавад, аз ҳар ҷузве овози зикр бишнавад, ҷунонки овози буқ¹ ё овози табл ва чун зикр дар аҷзо муқим гардад, овози зикри аҷзо мисоли овози наҳл² бошад.

Лекин баъзе ба тариқи нуқта китобат ёфтааст аз қалами Ҳақ таоло дар вучуд ва баъзе ба тариқи ашкол ва баъзе ба тариқи хуруф, аммо нуқтаи Ҳақ таоло ва ашколу хуруфи Ӯ мумосили³ нуқтаи ҳалқу ашколу хуруфи эшон набошад, пас он овозҳои тасбеҳоти аҷзои вучуд бувад, то солик зокир ояд ба ҳама забонҳо, ки ин аз шароити сулук аст. Ва аҷзои вучудро асомии ачиба аст, ҷунонки: “Йанбуъ-ул-анвор”, “Маҷмуъ-ул-асрор”, “Китоб-ул-ъишқ”, “Китоб-ул-ашкол”, “Китоб-ул-ъазоим” ва гайри он.

Ва аввали фатҳи басират аз болои сар аз баҳри он аст, ки зикри қалимаи тайиба аст, лоҷарам ба Ҳазрати қадим сууд кунад⁴ ва ҷиҳати ҳувият болосту ҷиҳати боло болои сар аст. Қолаллоҳу таборака ва таъоло⁵:

“Илайҳи یا съад-ул-қалим-ут-тайибу ۋا-ل-ڦامال-عس-سوليҳۇ يارفأىخۇ”⁶.

Ва баъд аз сууди зикр басо воридоти рӯҳония ва анвори қудсия ҳосил шавад дар қалб, то ба ҳадде, ки аз он мамлу гардад. Ва ин ато, ки ҷазои сууди зикр бувад, барои он аст, то дил гушода шавад ва аз сар то қадам аз имону иқону⁷ ирфон мумталаӣ⁸ гардад ва зикр дар дил афтад.

Ва яке аз асрори табдили вучуд ин аст, ки чун савотеъи⁹ ҷалоли илоҳӣ бар қалбу рӯҳ истило орад, анвори ҷамол қалбу рӯҳро ҳимоят кунад, пас қалбу рӯҳ бақо ёбанд ба бақои Ҳақ таоло ва ҳавову шаҳват низ бақо ёбанд ба бақои қалбу рӯҳ ва ба баракаи мусоҳиба ва зухури ин маънӣ аз камоли сирри рафиқ аст дар тариқ, ки “ар-рафиқ сумма ат-тариқ”¹⁰.

¹ буқ – олати устухонӣ ё филиззӣ, ки дар он дамида овоз бароварда шавад, шайпур

² наҳл-ору, занбӯр

³ мумосил – шабех, монанд

⁴ сууд кунад – боло равад

⁵ Яъне: Худованди табораку таоло гӯяд.

⁶ Яъне: Сухани покиза ба сӯи боло меравад ва амали шоиста онро боло мебарад (сураи Фотир ояти 10).

⁷ иқон – яқин, бовар

⁸ мумталаӣ - лабрез

⁹ савотеъ – нурафшонӣ, партавфишонӣ

¹⁰ Яъне: Аввал ҳамсафар интихоб кун, баъд ба роҳ баро.

Ва дигар аз асфори табдили вучуд табаддули ҳавоси аст ба ҳавоси дигар, чунонки дар хоб ҳавоси ноим¹ мунсӣ² шавад ва ҳавоси дигари вучуд падид ояд аз ҷашму гӯшу биниву даҳону дасту пой ва тамоми вучуд басо, ки бедор шавад ва ҳанӯз асари он хоб ба ӯ бошад аз лаззати таому такаллуми машӣ³ вв ғайри он.

Фалочарам, шояд, ки солик низ бинаду шунаваду гираду хӯрад аз олами ғайб, чунонки дар бедорӣ. Зоро вучуди ӯ ақмал бувад аз вучуди ноим ва басо, ки дар вучуди ӯ ба қуввати тайрону рафтан бар об, даромадан дар оташ билозарар падид ояд ва ҷизе бинаду шунаваду фахм кунад ва барояду фурӯд кунад ва ҳол он, ки мусоҳиб⁴ и ӯро аз он аҳвол ҳабар набошад.

Назм:

Мункар чӣ шавӣ ба ҳолати зиндадилон?!?

Не ҳар чӣ туро нест, қасеро набувад.

Ва бидон, ки мушоҳидаи аъло он аст, ки маонӣ дар сувари самовия ҳувайдо гардад, чунонки шамсу қамару кавокибу буруҷ ва ғайри он. Ва адно он ки маонӣ дар сувари арзия зоҳир шавад, чунонки ҳаёкилу⁵ алвону биҳори⁶ нийрону⁷ маодин ва ғайр он.

Эй дӯст, бидон, ки чун ғайби қавӣ сафо пазираდ, арвоҳи ҷамодоту набототу ҳайвоноту сувари аҳли Ҳақ ва аҳволи баъзе амвоту аҳё⁸ ва баъзе авсофи нафс машҳуд гардад.

Ва чун ғайби ҳафӣ, ки табақаи шашум аст, дар оинаи қалби ҷилододаи зокир ҷалий гардад, ҷамолу ҷалоли зоти илоҳӣ мушоҳида шавад ва чун ғайб-ул-гуюби зот, ки табақаи ҳафтум аст, басари басири зокир гардад, ҳама аз Ӯ бад-Ӯ, балки ҳама аз Ӯ бинад.

Рубой:

Эй он, ки ҳудусу қидамат Ӯст ҳама,

Сармояи шодиву ғамат Ӯст ҳама.

Ту дида надорӣ, ки ба ҳуд дарнигарӣ,

Варна зи сарат то қадамат Ӯст ҳама.

Ва ин як сафар аст аз асфори арбаа ва аснои мақомоти соликон бошад ва бидояти ҷазбаи ҳаққия аз ин чост.

Маснавӣ:

Дар қашиши афтӣ, равии гум гардадат,

¹ ноим - ҳуфта

² мунсӣ - фаромӯш

³ машӣ – роҳ ғаштан

⁴ мусоҳиб - ҳамсuxbat

⁵ ҳаёкил – ҳайкалҳо, яъне ҷасадҳо

⁶ биҳор – ҷамъи баҳр

⁷ нийрон – оташ

⁸ аҳё - зиндаҳо

Гар бувад як қатра, Қулзум гардадат.

Ва тамийизи байна-л-хозири-л-чалийати¹ ба ҳолати сайёр ҳосил ояд. Зеро ки баҳри маҳзареву сифате, ки таҷаллӣ намояд, исми он маҳзар билоихтиёр бар забони сайёр ҷорӣ гардад. Лоҷарам, гоҳ “Субҳона-л-Ҷалийи-л-Кабир”² вааз қалб шунавад ва гоҳ “Субҳона-л-Ҷалийи-л-Аъло”³ ва гоҳ “Раббӣ ва Қодирӣ” ва гоҳ “Аҳад, Аҳад” ва гоҳ “Аллоҳ, Аллоҳ” ва гоҳ “Ҳува, Ҳува”⁴.

Фард:

*Чун дили ту пок гардад аз сифот,
Тофтан гирад зи Ҳазрат нури зом.*

Ва пеш аз ин зикр карда шуд, ки таҳқиқи ин мақомот ҷуз ба мутобиати шариат ҳосил наёд, зеро ки шариат қонуни ҳикмат асту ҳикмат қонуни ҳиммат ва ҳиммат иборат аст аз қудрати комилаи сулукроҳи Худои таоло.

Маснавӣ:

*Нутфай мулки ҷаҳонҳо ҳиммат аст,
Парру боли мурғи ҷонҳо ҳиммат аст.
Марди ҳиммат бош, то роҳат дӯҳанд,
Ҳар замоне мулки сад шоҳат дӯҳанд.
Ҳар киро як зарра ҳиммат дод даст,
Гирди ў хуриед з-он як зарра паст.
Ҳар киро шуд ҳиммати оли падид,
Ҳар чи ҷуст, он ҷиз ҳолӣ шуд падид.*

Ва бидон, ки миёни қалбу Арш доим ҷазбу ҳанин⁵ бувад, то ҳар нуру нор, ки аз қалб ба ҷониби Арш сууд намояд, аз Арш низ мисли он нуреву норе ба ҷониби қалб ҳубут⁶ намояд.

Ва бидон, ки фанои қалбу Арш дар Ҳақ таоло вақте бошад, ки Ҳақ таоло бар қалбу Арш истиво⁷ намояд ва истивои Ҳақ таоло бар Арш мисли истивои Ҳақ аст бар қалб, валекин истивои Арш аз ҳазрати ҷалол бувад ва истивои қалбӣ аз ҳазрати ҷамол. Ва ин маънӣ аз “ар-Раҳмону –р –Рахим” фаҳм шавад. Зеро ки аз зикри “ар-Раҳмон” завқи сифоти ҷалол аз кибриёву азamatу қудрату иззату шиддату батшу⁸ қувват ҳосил ояд ва аз зикри “ар-Рахим” завқи сифоти ҳол аз раҳмату

¹ мурод фарқ гузоштан ва шинохтани таҷаллии айнӣ аст.

² Яъне: Пок аст Худованди баландмартабаи бузург.

³ Яъне: Пок аст Худованди баландмартабаи баланд.

⁴ Яъне: Ўст, Ўст

⁵ ҳанин – зорӣ, гиря

⁶ ҳубут - фаромадан

⁷ истиво – қарор гирифтан

⁸ батш – хашм, қудрат

караму атфу таҳаннуну¹ саломат ёфта шавад.

Пас нисбати рух ба Ҳақку халқ мисли нисбати “вов” бошад бо “алиф”-у “ё” ва нисбати рафъ ба насбу ҷар ва аз ин сир(р) сайёр мутталеъ гардад бар асрори хуруфи тисъа ва ишрин².

Маснавӣ:

*Қавме зи вуҷуди хеш фонӣ,
Рафта зи ҳуруф дар маонӣ.
Аз зулмати пардаҳо гузашта,
Дар нури сифот маҳв гашта.
Аввал ҳама ӯст, воҷиб-уз-зот³,
Берун зи тасаввурӯ ҳаёлот.
Он ҷо ҳама ваҳдат аст мутлақ,
Таҳқиқу ҳақиқат аст алҳақ.
Ҳон, эй сарупо бараҳна дар роҳ,
Ин аст баёни ҳарфи “Аллоҳ”.*

Ва он қудрат, ки “ҳиммат” ном дорад, ба ҳақиқат Исми Аъзам аст, зеро ки баҳри сайёрии исме аз асмои аъзами худ ҳиба⁴ мефармояд, то ба он исм тайёр гардад⁵.

Зеро ки як қадами сӯфӣ дар макон аст ва қадами дигараш дар ломакон ва Исми Аъзам мураккаб аст аз ҷамеъи оёт ва мавҷуд дар ҷамеъи баёнот, пас ҳар мавҷуде ҳарфе аз хуруфи Исми Аъзам бошад ва ин факир аз ҳазрати сиёdat суол кард, ки Исми Аъзам қадом бошад? Ҷавоб фармуд, ки: “Аллоҳ”.

Пас арза дошта омад, ки ин факирро чунин лоех⁶ гаштааст, ки Исми Аъзам “Бисмиллоҳ” аст. Гуфт: “Оре, ҳар ду муттаҳид бошад”. Ва боз ин факир арза дошт, ки ҳазрати хуруф дар Исми Аъзам шояд, ки ба сабаби қусури фаҳм бошад, табассум фармуду фармуд, ки чунон бувад.

Ва дар рӯзи панҷшанбе понздаҳуми моҳи шаъбон буд ба таърихи санаи сабъа ва самонина ва сабъамеа⁷ дар қасаби сарой соле зикри Исми Аъзам рафта буду чизе навишта шуда ва дар шаби ҷумъа, ки шонздаҳум бошад, ҳазрати сиёdatро дарвоҷа дида омад. Фармуд, ки бояд, ки ба саъии балеғ ба ҳақиқати Исми Аъзам расида шавад, то азамати ӯ машҳуд гардад, зеро ки дар он вакт, ки Исми Аъзам бар ман қашф гашт, чунон азим дида омад, ки ман як ангушти ӯ будам.

¹ таҳаннун - меҳрубонӣ

² Яъне: Бисту нуҳ. Дар ин ҷо мурод асрори бистунӯҳгонаи алифбост.

³ Яъне: Оне, ки ҳастиаш ҳақиқӣ ва ҳатмст.

⁴ ҳиба – баҳшиш, ато

⁵ тайёр гардидан – парвоз намудан

⁶ лоҳ – зоҳир, ошкор

⁷ Яъне: Соли 787.

Назм:

*Ку яке саргаита ҳамчун гүй дар күйи талаб?
 Қоматаш асрори ин майдони ахзар гүяме.
 Ку яке покизахотир, ростфаҳму ростдил?
 То ба зери ҳар сухан як нукта музмар¹ гүяме.
 Ку яке аз ақли дуни хеш по бартар ниҳад?
 То суханҳои рафеъ аз Арии бартар гүяме.
 Ку яке гаввоси беандешаи бисёрдон?
 То аҷоибҳои ин дарёву ҷавҳар гүяме.*

Эй дўст, бидон, ки дар таърихи санаи салоса ва сабъина ва сабъамиа² ин факирро ба хиттаи муборакаи Хутталон дар қаряи Алишоҳ, раҳимаҳуллоҳ, иртиҳол³ ҳосил омад ва чун муддате дар он қаря мутаваттин гашт, рӯзе бародари Ҳақгўй, раҳимаҳуллоҳ, хозир омад ва тақрир кард, ки дар хоб дидаам, ки қоиле мегуфт, ки чун як сол бигзарад, дўсте аз дўстони Худои таоло биёяд дар мавзеи зимистонии Алишоҳиён, зинхор, ки сухбати ўро ганимат доред. Лочарам, имрӯз як соли тамом мешавад, лобуд⁴ маро дар мавзеъ бояд рафтан. Ва чун дар он манзил бирафту дар манзили Аҳӣ Ҳочӣ нузул кард, дид дарвеше, нурваше, бо аномаи сиёҳи дилкаше низ нузул кардааст ва бишинохт, ки он дўсти Худой, ки он қоили гайбӣ хабар кардааст, ин сиёҳдастор аст, ки ўро Сайид Алии Ҳамадонӣ гўянд, қаддасаллоҳу сирраҳ-ул-азиз⁵.

Фард:

*Марди сайри роҳи Ҳақ розе сияҳ бошад, вали
 Нури имон дар дилаш равшан чу гул дар гулбун аст.*

Пас байъат карду мурид шуд.

Ва баъд аз чанд рӯз хидмат Ҳақгўва Аҳӣ Ҳочӣ ба ҷаноби рафеъ ва рикоби ламеъи⁶ ҳазрати сиёdat ба ҳуҷраи ин факир нузул фармуданд ва ин фақири ҳақири алил⁷ аз барои шифои қалби алил суоле кард аз ҷаноби ҷалил, пас маонии латифа ба иборати шарифа баён фармуд, ҷунонки дили ин факир гашт ҷазб ва ҷонаш дар тараб омад. Он суол ин буд, ки:

“Йамҳуллоҳу мо йашоу ва йусбиту”⁸ чӣ маънӣ дорад?

¹ музмар – пинҳон, пӯшида

² Яъне: Соли 773.

³ иртиҳол – кӯч бастан

⁴ лобуд - бояд

⁵ Яъне: Худованд турбати азизашро мунавардорад.

⁶ ламеъ – дураҳшон, пурнур

⁷ алил- нокис, ранҷур

⁸ Яъне: (Худованд) он чиро, ки хоҳад, аз байн мебарад ва он чиро, ки хоҳад боз-мегузорад (сурай Раъд, ояти 39).

Чавоб фармуд, ки: “Ай: Йамхуллоҳ-ул-асбоба ва йусаббит-ул-қудрата фӣ қулуби-л-орифина ва йамхуллоҳ-ул-қудрата ва йусаббит-ул-асбоба фӢ қулуби-л-ғоғилин”¹.

Ва ногоҳ дар аснои он ҷазб, бо ҷамоате ҳозир омаданд ва аз ҷаноби сиёдат суоле карданд. Фармуд, ки:

-Мо ҳанӯз мусалмон нашудаем, ба маъни ин суол чӣ гуна расем? Ва барҳосту бар дари гунбади Алишоҳ даромад ва аз заҳваи кубро² то замони мусодири³ он зимистон дар он гунбад мебуд ва ҳол он ки ҳаво бағоят сард мебуд ва аз ҷома ҷуз куртаву мураққаъ⁴, ки ба ин фақир расидааст, напӯшида буд.

Ва асли он мураққаъ аз он ҷост, ки ҷаноби сиёдат фармуд, ки дар асфор руқъаи бисёр аз ҷомаҳои авлиёи кибор ба ман расида буд ва маро ҷомаи симобие буд рақиқ⁵, пас он руқъаҳоро бар он ҷомаи симобӣ тарқеъ⁶ кардаам ва пӯшида.

Назм:

*Як шамъ аз ин маҷлис сад шамъ бигиронад,
Гар з-он ки тӯй мурда, ҳам зинда шавӣ бо мо.
Дар зинда даро як дам, то зиндадилон бинӣ,
Атлас бадар андозӣ, дар жонда шавӣ бо мо.
Чун дона шуд афканда, баррусту дарахте шуд,
Ин рамз чу дарёбӣ, афканда шавӣ бо мо.*

Ва ин фақир аз ҷаноби сиёдат шунуд, ки фармуд, ки хирқа пӯшидан тухми тариқат аст ва баъд аз он адой салоти мағриб ба илтимос аз он гунбад ба ҳӯҷраи ин фақир бозомад ва ҷун салоти фаҷр адой карда шуд, ҳазрати сиёдат Аҳӣ Ҳочиро фармуд, ки мӯзае бояд ҳаридан. Ҳидмати аҳӣ мӯзаи ҳубе ҳозир овард. Ҷаноби сиёдат фармуд, ки мӯзаи дарвешона бояд. Лоҷарам мӯзаи арzonбаҳое ихтиёр кард ва ба рукуб⁷ иқбол намуд ва ба ҷониби манзили ҷадиду маъмур, ки Аҳӣ дар Қипчоқ иморат карда буд, бирафт ва Аҳӣ ба саодати он сухбати ҷаноби сиёдат бирасид ва се моҳи зимистон дар он манзил иқомат варзид.

Ва дар он се моҳ (ба) каррот ба зиёрат рафтам, бор надорад ва ба малолати хотир руҷӯъ мекардам, то рӯзе яке аз мутааллиқон гуфт, ки:

-Малӯл набояд шудану сухан ба тафовут нашояд гуфтан, ки

¹ Яъне:

² заҳваи кубро – соате қабл аз қиёми ҳуршед.

³ мусодир – оғоз.

⁴ мураққаъ – ҷомаи аз қуроқ дӯхташудаи дарвешон; ҷомае, ки аз пораҳои матоҳои гуногун дӯхта шудааст.

⁵ рақиқ – нозуқ, махин, тунук

⁶ тарқеъ – дарбех, кардан, ба ҳам дӯхтани пораҳо

⁷ рукуб – савор шудан

Худойро таоло илм бисёр аст ва дўстон бешумор бошанд ва хидмати ин сайидро шояд, ки аз он илмҳо дода бошад ва аз он дўстон бувад. Лочарам ин сухан бағоят коргар омаду дили ин факир аз мазиқи малолат ба васеъи роҳат омад ва рӯйи ниёз ба хоки остонаи нози сиёдат ниҳод боз, валекин ҳанӯз андак-андак изтиробе дар хотир мебуд. Бад-он сабаб, ки дар хоб дида будам, ки сиёдат рӯй ба сӯйи машриқ карда буду намоз мегузорид. Пас Ҳақгўй ҳозир шуд ва он хобро гуфтам ва ў ба chanobi сиёдат тақрир карда, ки чунин хобе дида шудааст. Ҷаноби сиёдат фармуда, ки “Моро нияти сафари Бадахшону мулки Хитост. Пас, он ноим сурати нияти мо дидааст”. Ва Ҳақгў боз омаду маро башорат дод ба таъвили хоб.

Ва чун арбайнин¹ раҷабӣ ба охир омад, ин факир ба ҷаноби сиёдат ҳозир омаду дар миёни мулоқоти вучуди бовучуди ҷаноби сиёдат нуре муталаълаъ² дид, ки меояд ва сурати қолабро надид, пас мадҳуш гашту надонист, ки чӣ гуна бинишинад. Лочарам дар қафои ҷаноби сиёдат бинишаст ва чун даҳш зоил гашт, ҳазрати сиёдат фармуд: “Пеши рӯй бояд нишастан, на дар қафой”. Ва барҳосту мусаллои³ шарифи худро дар пеши рӯй мубораки худ баст⁴ намуд ва фармуд, ки дар ин мусалло бинишин ва чун дар нишастан диранге шуд ба ҳасби риояти адаб, ҷаноби сиёдат фармуд, ки адаб он аст, ки иҷобат кунӣ. Фалоҷарам иҷобат кардаму бар мусалло нишастан.

Ва он аврод, ки ҷаноби сиёдат ҷамъ кардааст, ба ҳондани он тарғиб намуда дар як вақт, ҳазрати Мустафо, саллаллоҳу алайҳи васаллам, онро дар авқоти мутафарриқа ҳондааст.

Лочарам аз сӯҳбати аҳли бидъат эҳтиroz воҷиб бошад. Ва агар касе мубтало шавад ба сӯҳбати ақвоми муҳталифа, бояд, ки мустаъмили⁵ риғқ⁶ бошад ба ҷамеъи ҳалоиқ, зеро ки ҳазрати Мустафо, саллаллоҳу алайҳи васаллам, ридои мубораки худро барои аҳли дунё баст кардааст ва ба яқин бидонад, ки риояти лину сӯҳлат муҷиби начот аст. Ва қола-н-набију саллаллоҳу ъалайҳи васаллама:

“А тадруна ъало ман ҳурримати-н-нор? Қолу: Аллоҳу ва расулаҳу аъламу. Ғақола: Ҷала-л-ҳайини-л-лайини-с-саҳл тақриб”.⁷

¹ арбайн – чиҳил. Дар ин ҷо ба маънии чилланишинӣ

² муталаълаъ – равшан, дураҳшон

³ мусалло – ҷойнамоз

⁴ баст намуд – пахн кард, густард

⁵ устъамил – ба кор баранда, истеъмолкунанда

⁶ риғқ – нармӣ, мулоимат, меҳрубонӣ

⁷ Яъне: Пайғамбар, саллаллоҳу алайҳи васаллам, гуфт: «Дармеёбед шумо, ки от-аши дӯзах бар кӣ ҳаром гардонида шудааст? Саҳоба гуфтанд: Аллоҳу расулаш до-нотаранд. Пас, Расул, саллаллоҳу алайҳи васаллам, фармуданд: Бар касе, ки осон-гир, нармгӯ ва пайвандгар.

Дар охири он маҷлиси даҳш ҷаноби сиёdat фармуд, ки маслиҳат он аст, ки баъд аз иди Рамазон ба ифозаи илмӣ иштиғол бошад, ки агар Ҳудой ҳоҳад, зеро ки арбанини дигар ихтиёр карда шавад, муюссар гардад, ин шоаллоҳу таоло.

Ва чун ин факир дар иди Рамазон ба ҷамоли сиёdat масрур омад ва илтимоси байъат низ намуд, фармуд, ки ту маълумӣ мулизими боби факр натавонӣ буд, валекин чун ин факир дар илтимоси мухлис буд, ба иҷобат қарин омад ва аммо байъат низ мавъуд гашт, то ҳазрати сиёdat боз ояд аз мавзеи зимистонӣ, ки ба илтимоси Аҳӣ Ҳочӣ рафта буд.

Ва чун бозомад ба маъмури ҷадиди Аҳӣ Ҳочӣ ва рӯze ҷандиқомат намуд, дар шабе ин факир байъат кард ва дар ҳолати байъат чун як дasti ин факир гирифт, дар миёни он ду дasti қабир нури вилояти он ҷаноб ламеъ дида шуд, ки дар ҳамагии он хона мамлӯ гашт. Пас ҳайрат ҳосил омад аз он нури ламеъи ациб ва дастор аз сар бардошта шуд.

Ва чун таҳайюр зоҳир гашт, дастор қатъ омад ва он қитъаро ба ҳазрати сиёdat арза дошта, то пойтоба созад. Фармуд, ки рӯймол шавад, на пойтоба ва дар ҳангоми дигар аз бародарон Ҳақгӯй, раҳматуллоҳи алайҳи, пурсидам, ки микрӯz ба кор бурдӣ ё не? Табассум карду гуфт: “Оре”. Аз носия¹ гирифт ҷанд торе. Ва аз бародарон Ҳақгӯй суол кардам, ки дар ин вақт, ки ман нури вилояти ҷаноби сиёdat дидам, ту низ дидӣ? Гуфт: “Не”.

Назм:

*Нафҳа омад, мар шуморо диду рафт,
Ҳар киро меҳост, ҷон баҳшиду рафт.*

Эй дӯст, бидон, ки дар айёми сӯхбати боназоҳати² ҷаноби сиёdat ҳар чи дар хотирам омадӣ, онро бар ман ошкоро кардӣ ва агар маслиҳати изҳори он набудӣ, ба ишорат танбех намудӣ. То рӯзе ба хотирам омад, ки воқеае даст додааст, бояд суол кардан, то чӣ фармояд? Ҳол он ки марзо дошт дар он вақт, ки аз Андароб³ рӯчӯъ кард ба сабаби мараз ва хидмати Ҳоча Абдуллоҳ, раҳматуллоҳи алайҳи ва бародарон Қавомуддину Мавлоно Муҳаммадсарои Эсанӣ низ дар хидмати сиёdat ҳозир буданд ва аз хонаи Қозӣ Ҳасан, ки ба наздики пули Бандак буд, берун омада буданд. Ва гуфтанд, ки имшаб ба наздики қабӯтархонаи Қозӣ Ҳасан бошиданд ва хидмати Амир тӯтӣ низ то он ҷо ба хидмати сиёdat омада буд. Омаду ҷанд қабӯтар гирифту ба хидмати сиёdat овард ва хидмати сиёdat фармуд, ки бояд,

¹ носия – пешонӣ, рӯй

² назоҳат - покӣ

³ Андароб – номи мавзеъе дар Мовароуннаҳр

ки тарки ибодат накунӣ! Ва ў қабул кард ва ман ҳам ба истиқболи ҷаноби сиёдат рафта будам ва он воқеа дида, лоҷарам чун пурсидам, ба ишорат танбех фармуд, валекин балоҳат¹ ҳичоб шуд ва мунтабех нагаштamu меҳостам бори дигар аз ҷаноби сиёдат бипурсам, ки дар газаб шуду фармуд, ки аз ин хона берун рав ва илло ба асо саратро пора созам. Ва чун Ҳоча Абдуллоҳ, раҳимаҳуллоҳ, ин шиддати газабро мушоҳида кард, дasti маро бигирифту берун овард ва суол кард, ки ту сухане боре ба забон нагуфтӣ, аммо бигӯй, ки дар хотир чӣ доштӣ? Ва чун хостам, ки дар тақрири он дароям, ҳазрати сиёдат овоз дод, ки дар хона боздароянд. Пас чун бозомадем, фармуд, ки мо аз аблা�хии вай ғоҳ-ғоҳ дар ташвиш мешавем. Ҳидмати Ҳоча гуфт, ки он чӣ буд, ки мо надонистем ва фармуд, ки:

-Ӯро воқеае аз мақоми сафовати² нафс даст додааст, валекин ў тасаввур мекунад, ки он амри азим аст аз барои он ки кор накардаасту аҷоиби роҳи Ҳудои таоло надида ва Ҳақ таоло бошад, ки Ӯро даст гирад, ки то аҷоиби роҳ мушоҳида намояд, ки ҳирс дорад, аммо маълул аст.

Ва ҳидмати Ҳоча, аз он ҷо, ки вучуди муборакаш ҳалосаи ҳатоиҷи аҳли ихлос буд, фармуд, ки моро яқин аст, ки дуoi ҷаноби сиёдат мустаҷоб ҳоҳад шуд.

Ва ҳидмати Ҳоча рӯзе дар Бадахшон ин фақирро ишорат фармуд, ки аз ҳазрати Амир суол бояд кардан, ки газуб³ ҷаро бошад, бо он ки куммали аҳли тариқат аст? Ва чун намози хуфтан адо карда шуду бар одати муборака ҳар шаб ҷаноби сиёдат ин фақирро талаб намуд, суоли Ҳоча ба хотирам омад ва чун дар хӯҷраи масҷид ба сӯҳбати шариф даромадаму ба ду зонуи адаб бинишастам, ҳазрати сиёдат ин фақирро талаб намуду пештар аз суол табассум намуду фармуд, ки:

-Агарчи моро газабе мебошад, аммо газаби мо раҳмат аст ба мағзубун алайхи⁴.

Пас газаби мо мӯчиби раҳмату тараққӣ бошад. Ва чун ин ҳидоя ба ҳидмати Ҳоча расонидам, Ҳоча фармуд, ки акнун маро фараҳе ҳосил омад, ки қиматаш аз ду олам афзун аст.

Ва чун дар айёми сӯҳбати шарифаш таҳқиқ шудааст, ки максури⁵ он ҷаноб маҷбур⁶ аст, зеро ки газаби ў сабаби тараққӣ мебуд. Ва сирри ин саодат он аст, ки ҳазрати сиёдат муҷаллои ҷамолу ҷалоли зот омада буд. Ва дар ин ҳадис ба он сир ишорат аст:

¹ балоҳат - соддадилий

² Сафоват - тозагӣ, покӣ, сафо

³ газуб - газабкунанда

⁴ Яъне: Оне, ки бар вай газаб карда шудааст.

⁵ максур – шикаста, устуҳоншикаста

⁶ маҷбур – шикастабандӣ шуда

“Хиёру умматӣ аҳаддоухо аллазина изо ғазибу раҷаъ”.¹

Яъне, тоифае, ки ахлоқи нафсониро дар мақоми фано дарбозанду хонаи вучудро аз сифоти башарият бипардозанд ва ҳошоки ҳастиро дар зовияи² нобуд андозанд. Ҳароина мақбулонро баъд аз таҷарруи марорати³ фано, шарбати бақо ҷашонанд дар боргоҳи лиқо, баъзеро либоси ҳилму ҳаё пӯшонанд ва ҷамъеро ба ҳилъати таа兹узу⁴ кибриё маҳсус гардонанд. Пас, чун дар мақоми саҳв осори он сифотро дар вучуди азизи эшон ба зуҳур расонанд, авоми ка-л-анъом⁵ онро аз эшон такаббур номанд.

Ва баъд аз се моҳ аз сафари Бадаҳшон ба хиттаи муборакаи Ҳатлон рӯчӯй намуд ва се моҳи дигар аз шарафи вафои он ваъда ташрифот фармуд ба ҳасби ифозаи асрор аз кутуби аҳли тариқат ва анвори он сӯхбати бораҳмат. Он гоҳ мутаваҷҷеҳи сафари мулки Хито гашт ва ҳол он ки маро дар баъзе аз масоили сӯфия, қаддасаллоҳу асрорахум, тараддуде⁶ мебуд ба сабаби қусури фаҳм. Лоҷарам онро ба ҷаноби сиёdat арза кардам. Пас ҷаноби сиёdat фармуд, ки вақте биёяд, ки он мушкилот ҳал гардад ва изъофи⁷ он чи бар ман ҳондиву аз ман шунидӣ ва фаҳм кардӣ, низ бар ту лоҳҳардад, зоро ки ҳиммати ин дарвеш ба ҷониби ту масруф мебошад. Фалоҷарам сар ба қадамаш ниҳодам аз рӯи ихлос ва видоъ кардам ва чун маро ақида он буд, ки нафаси нафиси ўз қабили яқин аст, ба мутолиаи мақруот⁸ муштағил шудам бо риёзати нафс ба ҳам. Ва ҳол он буд, ки дар замони гузашта муддате риёзати кашида будаму бенавоӣ ҳулқи ман шуда буд, лоҷарам ба андак фурсат гушоди бисёр дар ман падид омад ва он мушкилот ҳал гашту изъофи он лоҳҳардад шуду мешавад то акнун ба баракати он нафас.

Назм:

*Ҳар кӣ ёбад ҷаими дилро қуҳли тир,
Соф гардад ҷаими ҷонаши ҳақпазир.*

Ва чун аз сафари мулки Хито бозомад ба хиттаи муборакаи Ҳатлон, ин факир ба вилояти Русто⁹ омада буд. Пас офтоби ҷамоли сиёdat низ аз машриқи вилояти Русто тулӯй намуд ва ҳазрати

¹ Яъне: Бехтарини уммати ман ононеанд, ки чун ғазаб кунанд, аз он ғазаб фуруд оянд.

² зовия – дар ин ҷо ба маъни гӯшае

³ марорат – талҳӣ, машаққат, азоб

⁴ таа兹уз – иззат баҳшидан, азиз доштан

⁵ Яъне: мисли ҷаҳорпоён.

⁶ тараддуд – шакку шубҳа

⁷ изъофт – дучанд гардонидан

⁸ мақруот – ҷизҳои ҳонданиӣ

⁹ Русто – шаҳракест дар Бадаҳшон.

борифъат, Шоҳ Шайх Муҳаммад, ба нури суҳбати ҷаноби сиёдат мунаввар омад.

Ва баъд аз суҳбати мукаррара ба ҳазрати шоҳ, ҷаноби сиёдат фармуд, ки ба суҳбати шоҳ бирав гоҳ-гоҳ, лочарам то имрӯз онро медорам нигоҳ ба ҳазрати он подшоҳ. Ва ҳазрати сиёдат фармуд, ки Шайх Муҳаммад шоҳи дунёву охират аст ва дар ҳангоми дигар фармуд, ки:

-Зуд бошад, ки мамлакати Бадахшон ба Шайх Муҳаммад бозгардад.

Ва ҳазрати сиёдат фармуд, ки вақте дар диёри Рум дар масциде ба ният иқомат карда будам дар фасли шитову¹ ҳаво бағоят сард буд, ногоҳ шабе эҳтилом афтоду нафс аз гусл мутакосил² омад. Пас ғайрат кардаму бар нафс воҷиб гардонидам ба ҳасби ният, ки то чихил шаб дар оби яҳбаста гусл орам. Ва санги гароне дар масcid баста буд, бардоштаму бар сари оби яҳбарбаста рафтам ва ба он санг яҳро бишикастаму гусл овардам ва ҳол он ки аз ҷома ҷуз хирқаи кухна надоштам ва ҳамчунин, то чихил рӯз ҳар шаб он санкро мебурдам ва яҳро мешикастаму гусл меовардам.

Ҳазрати сиёдат фармуд, ки дар Ҳамадон ҳонақоҳ буд бағоят васеъ, аммо бинои он ҳонақоҳ ҳанӯз тамом набуд, лочарам чун шаб даромадиву бирафтӣ ва хишт молидаме то ба наздики субҳ ва боз ба ҳонақоҳ омадӣ ва ба ҷамоат намоз адо кардаме ва баъд аз он се моҳ тамом кардам ва фуқаро дар айёми арбаин дар он ҳонақоҳ ҷамъ мешуданд дар фасли шито.

Ҳазрати сиёдат фармуд, ки ҳаққи шурако³ буд, ба дувоздаҳ ҳазор динор бихаридам, вақфи ҳонақоҳ кардам ва чун ба хидмати шайх арза доштам, газаб карду фармуд, ки пештар аз байъ ҷаро нагуфтӣ, ки ба ҷиҳати анфаъ⁴ аз он қаряи маъруф омадӣ? Ва дар ғайбати ман фармудааст, ки биҳамдиллаҳ⁵ Сайид маломатро аз хотири мо дафъ кард ба сабаби вақф кардани бокии қаря.

Ҷаноби сиёдат фармуд, ки вақте дар сафар будаму мерафтам ногоҳ ҷанд саворе мулоқот намуданд ва яке аз он саворон фуруд омаду сар ба қадами ин дарвеш ниҳод ва бисёр бигирист. Пас аз ў суол карда омад, ки ту кистӣ? Гуфт: “Ман фалон туркам, бандай шумо, ки ҳазрати Амир Шаҳобуддин маро ба фалон амир бахшида буд”. Ва дувист динор оварду илтимос намуд, ки бояд қабул кардан.

¹ шито- зимистон

² мутакосил - танбал

³ шурако – ҷамъи шарик

⁴ анфаъ – ғоидаовартар, судмандтар

⁵ Яъне: Ҳамди Худованд.

Лоҹарам он маќбул омад ва сад динорро як даъват¹ сохта шуд аз баҳри фуқаро, ки монда шуда буданд аз тааби² роҳ ва ман низ аз он даъват тановул кардаму баъдаҳу дар воқеа дидам, ки ҳазрати Расул, саллаллоҳу алайҳи васаллам, фармуд, ки баъд аз риёзати солҳо ҳаром набояд хӯрдан. Чун бедор шудам, ба такаллуф қай овардам.

Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов

¹ даъват – зиёфат

² тааб – ранҷ, машаққат

Саъдии Шерозӣ

МАЧЛИСИ ПАНЧГОНА¹

Мачлиси аввал

ал-Ҳамду лиллоҳи-л-лазӣ ҳалақа-л-вучуда мина-л-ъадам
Фабадат ъало сафаҳотиҳи анвору асрори-л-қидам².
Шукр он Худойро, ки Ӯ ҳаст оғаридаст аз адам,
Пас кард пайдо бар адам анвори асрори қидам³.
Мо зола фӣ озолиҳи муъazzизан бичалолиҳи,
Мустағнийан бикамолиҳи, ло би-л-ъабиди ва би-л-хидам⁴.
Маъвои ҳар овора Ӯ, бечорагонро чора Ӯ,
Дилдори ҳар ғамхора Ӯ, гаффори ҳар соҳибнадам.
Баҳара-л-ъуқула зухурӯҳу, саҳара-л-қулуба ҳузурӯҳу,
Наввара-н-навозира нуруҳу, саҳара-н-нуфуса бимо васам⁵.
Дарду ғамаш меҳмони дил, номи латифаш чони дил,
Дил з-они Ӯ, Ӯ з-они дил, гар ошиқӣ, дарнеҳ қадам.
Волӣ ъало аҳбобиҳи асноғу лутғи аҳсобиҳи,
Йо суа комин билобиҳи бимаросими-л-карами-л-аъам(м)⁶.
Дарвеш ӯро ном неҳ, гар чошт бошад, шом неҳ
В-андар дилаш ором неҳ, аз меҳр бар чонаш рақам.
Вофи-л-ҳичо ирфониҳи, мо залла фӣ фардониҳи,
Субҳонаҳу, субҳонаҳу, зоқа-л-муно фоқа-л-умам.
Аз ҳар чи гӯям бартарӣ в-аз ҳар чи хоҳам беҳтарӣ
В-аз он чи донам меҳтарӣ, эй чони чонҳо лочарам.
Наът-ун-набийи-л-мустафо, ламмо ъафо расм-ус-сафо

¹ Матн аз «Куллиёт»-и Саъдӣ» (тасҳеҳи Б.Хуррамшоҳӣ. – Техрон: Дӯстон, 1383, саҳ.823-841) таҳия ва тавзеҳ гардидааст. Лозим ба ёдоварист, ки ин рисола дар акса-ри нусхаҳои қаламии «Куллиёт»-и Саъдӣ қарор дорад.

² Яъне: Ҳамду сипос хоси Худованд – Онест, ки ҳастиро аз нестӣ падид овард. Он гоҳ бар сафаҳоти он анвори асрори қидам намудор гардид.

³ қидам – қадим будан, сармадӣ будани Худованд

⁴ Яъне: Ҳамеша дар азалии худ бо ҷалолу камоли хеш азизу мукаррам буд, на бо бандагону ходимон.

⁵ Яъне: Зухури Ӯ ақлҳоро хира кард ва ҳузураш дилҳоро ҷоду намуд. Нураш дидагонро равшан соҳт ва бо доги (муҳаббате, ки бар дилҳояшон гузошт), ҷонҳоро бехобу бекарор гардид.

⁶ Қобили зикр аст, ки ин байти арабии баъд ҳанӯз дар саъдишиносӣ тасҳеҳи комил напазирифтааст. Аз ин рӯ, тарҷума ва маъникашӣ дақиқ номумкин мебошад.

Таҳдӣ биҳи авсофуно бирашодиҳи субула-л-аъамм.
 Эй қути дилҳо гуфт ў, муҳри худо бар китфи ў,
 «Мо нома қалбӣ»¹ ҷуфти ў, фахри араб нури ачам.
 Салло Ҷалайҳиллоҳу мо зоат масобих-ус-само,
 Бал зода хайру конамо ал-ҳайру биҳи хайр-ул-умам.
 Ақл ошнои кӯи Ӯ, дил хайрбоде сӯи Ӯ,
 Ҷонҳо фидои рӯи Ӯ, Ӯ муҳташам, Ӯ муҳтарам.

Дар хабар аст аз он муқтадои зумраи ҳақиқат ва аз он пешвои лашкари тариқат ва аз он нигини хотами ҷалол ва аз он ҷавхари унсури камол ва аз он атласпӯши «ва-з-зуҳо»² ва аз он қасаббанди³ «ва-л-лайли изо саҷо»⁴ ва аз он тайласондори⁵ «ва ласавфа иуътика раббука фатарзо»⁶, он соҳибхабари «ва ла-л-охирату хайрун лака мина-л-уло»⁷, он меҳтаре, ки агар ҳурмати баракати қадами ў набудӣ, роҳи дин аз ҳоки қуфр пок нагаштӣ – «ал-йавма акмалту лакум динакум»⁸, он сарваре, ки агар ҳайбати дасти ў набудӣ, қабои моҳ чок нагаштӣ, ки – «иқтарабати-с-соъату ванишакқа-л-қамару»⁹.

Беҳ аз ин бишнав: Одами сафӣ хилъати сафват аз ў ёфт, Идриси ботадрис рифъат аз ў гирифт, руҳи пурфутуҳ дар қолаби Нӯҳ ба иззати ў даромад, тайласони сууд бар сари Ҳуд ў қашид, камари шамшери ҳуллат бар миёни Ҳалил ў баст, маншури аморат¹⁰ ба номи Исмоил ў набишт, хотами мамлакат дар ангушти Сулаймон ў кард, наълайни қурбат дар пои Мӯсо ў кард, аммомаи рифъат бар сари Исо ў ниход.

Ин меҳтару ин беҳтар ва ин саййиду ин сарвар, ки шаммае аз неъмати ў шунидӣ, чунин мефармояд: «Ман ҷоваза арбаъина санатан фалам ӣаглиб хайруҳу бишарриҳи фалйатачаҳҳаз ила-н-нори». Яъне: Ҳар он кас, ки дар ин сарои футур¹¹ ва матои ғурур, ки ту ўро «дунё» меҳонӣ, соли ў ба ҷиҳил бирасад ва ҳайри ў бар шарри ў ғолиб нагардад ва тоати ў бар маъсият роҷеҳ наёяд, ўро бигӯй, ки раҳт баргир ва

¹ Яъне: Қалби ман нахуфтааст.

² Ҷонҳо: Ва савганд ба ҷоштгоҳ (сурай Зуҳо, ояти 1). Орифон дар ин оят «зуҳо» (ҷошт, рӯзи равшан)-ро «рӯи пурнури Муҳаммад (с)» таъбир намудаанд.

³ қасаб – навъе аз матоъ, ки одатан аз каттон мебоғиданд.

⁴ Яъне: Ва савганд ба шаб, он гоҳ ки (ҳама чоро) бипӯшонад (сурай Зуҳо, ояти 2). Дар назди аҳли ишорат мурод аз матлаб савганд ба сиёҳии мӯи Муҳаммад (с) аст.

⁵ тайласон – навъе либоси дарози кӯшоди беостин, ки бештар имомон мепӯшиданд.

⁶ Яъне: Ва (Парвардигорат) ба зудӣ бароят (неъмате) мебахшад, ки хушнуд мегардӣ (сурай Зуҳо, ояти 5).

⁷ Яъне: Ва ҳароина охират барои ту аз ин дунё беҳтар аст (сурай Зуҳо, ояти 4).

⁸ Яъне: Имрӯз динатонро барои шумо комил соҳтам (сурай Мойда, ояти 3).

⁹ Яъне: Қиёмат наздик омад ва моҳ шикофта шуд (сурай Қамар, ояти 1).

¹⁰ маншури аморат – фармони фармонравӣ ва сарварӣ

¹¹ футур – парешонӣ, сустӣ, заъф

роҳи дӯзах гир. Азим ваиде ва бузург таҳдиде, ки мар осиёни уммати Аҳмадрост. Умри азизи худро ба ҳаббае¹ ҳаром фурӯхта ва хирман бар оташи маъсият сӯхта ва бе қимат ба қиёмат омада. Далели ин калимаро мисоле бигӯям ва дурре самин² аз дарёи хотир бичӯям.

Он шамъро дидай, ки дар лаган барафрӯхтаанд ва муҳаббати ў дар дил андӯхта ва тоифае ба гирди ў даромада ва ҳозирони маҷлис бо ў хуш баромада, ҳар кас ба мурооти ў камар баста ва ў бар болои ташт чун султон нишаста, ки ногоҳ субҳи содик бидамад. Ҳамин тоифа бинӣ, ки дам дардаманд ва ба тегу корд гарданаш бизананд. Аз эшон сувол кунанд, ки, эй аҷаб, ҳама шаб тоати Ӯро доштед, чӣ шуд, ки имрӯз фурӯ гузоштед? Ҳамон тоифа гӯянд, ки шамъ ба наздики мо ҷандон азиз буд, ки худро месӯҳт ва рӯшной ҷиҳати мо меафрӯҳт. Акнун чун субҳи содик точи уфуқ бар сар ниҳод ва шуои худ ба олам дод, шамъро дигар қимат набошад ва моро бо ў нисбат на.

Пас, эй азиз ман, ин суханро ба маҷоз машнав, ки ҳочагии дунё бар мисоли он шамъи барафрӯхта аст ва тоифае, ки ба гирди ў даромадаанд, аёлу атфол ва ҳадаму ҳашами ўянд. Ҳар яке ба навъе дари мурооти ў мепӯянд ва сухан бар муроди ў мегӯянд, ки ногоҳ субҳи содики аҷал бидамад ва тундбоди қаҳри марг бивазад. Ҳочаро бинӣ, ки дар қабзai малакулмавт гирифтор гардад ва аз таҳти мурод бар таҳтаи номуродӣ афтад. Чун ба гӯристонаш баранд, атфолу аёл ва бандаву озод баякбор аз вай эъроз³ кунанд. Аз эшон пурсанд, ки ҷаро баякбор рӯй аз ҳоча бигардониданд? Гӯянд: Ҳочаро ба наздики мо ҷандон иззат буд, ки шамъисифат худро дар лагани дунё месӯҳт ва донағона аз ҳалолу ҳаром меандӯҳт, умри нағиси худро дар маърази талағ меандоҳт ва молу манол⁴ аз ҷиҳати мо ҳазина месоҳт. Акнун тундбоди ҳазони эҳзон бехи умраш аз замини зиндагонӣ барканд ва дasti ҳоча аз гирудори қасбу кор фурӯ монд, моро бо ў чӣ нисбат ва ўро бо мо чӣ маслиҳат.

Овардаанд, ки дар бое булбуле бар шоҳи дарахте ошёна дошт. Иттифоқан, мӯре заиф дар зери он дарахт ватан соҳта ва аз баҳри ҷандруза мақом маскане пардохта. Булбул шабу рӯз гирди гулистон дар парвоз омада ва барбати нағамоти дилғиреб дар соз оварда. Мӯр ба ҷамъи нафақот⁵ лайлу наҳор машғул гашта ва ҳазордастон дар ҷамани бое ба овози хеш ғарра шуда. Булбул бо гул рамзе мегуфт ва боди сабо дар миён ғамз⁶ мекард. Чун ин мӯри заиф нози гулу ниёзи

¹ ҳабба – пулे бисёр ночиз

² самин – гаронбаҳо

³ эъроз – рӯй гардонидан, пушт кардан

⁴ манол – сарват, дорой

⁵ нафақот – ризқу рӯзӣ

⁶ ғамз – карашма

булбул мушоҳида мекард, ба забони ҳол меғуфт: Аз ин қилу қол чӣ гушояд кор дар вақти дигар падид ояд.

Чун фасли баҳор бирафту мавсими хазон даромад, хор ҷои гул бигирифт ва зоғ дар мақоми булбул нузул кард, боди хазон дар вазидан омад ва барг аз дараҳт резидан гирифт. Рухсораи барг зард шуд ва нафаси ҳаво сард гашт. Аз калаи абр дур мерехт ва аз гарбели ҳаво кофур мебехт. Ногоҳ булбул дар боғ омад, на ранги гул дид ва на бӯи сунбул шунид. Забонаш бо ҳазор дастон лол бимонд, на гул, ки ҷамоли ў бинад ва на сабза, ки дар камоли ў нигарад. Аз бебаргӣ тоқати ў тоқ шуд ва аз бенавоӣ аз наво бозмонд. Фурӯмонда бо ёдаш омад, ки охир на рӯзе мӯре дар зери ин дараҳт хона дошт ва дона ҷамъ мекард. Имрӯз ҳочат ба дари ў барам ва ба сабаби қурби дор¹ ва ҳаққи чивор² чизе талабам.

Булбули гуруснаи даҳрӯза пеши мӯр ба дарюза рафт. Гуфт: Эй азиз, саховат нишони баҳтёри аст ва сармояи комкорӣ. Ман умри азиз ба ғафлат меғузоштам, ту зиракӣ мекардӣ ва захира меандӯҳтӣ. Чӣ шавад агар имрӯз насибе аз он қаромат кунӣ. Мӯр гуфт: Ту шабу рӯз дар қол будӣ ва ман дар ҳол. Ту лаҳзæе ба таровати гул машғул будӣ ва даме ба назораи баҳор магрур. Намедонистӣ, ки ҳар баҳореро хазоне ва ҳар роҳеро поёне бошад.

Эй азизон, қиссаи булбул бишнавед ва сурати ҳоли худ бад-он ҷумла ҳамл кунед. Ва бидонед, ки ҳар ҳаётро мамоте аз пай аст ва ҳар висолеро фироҷе дар ақиб. Соғи³ ҳаёт бе дурд⁴ нест, атласи бақо бе бурди фано на. Агар қадам дар роҳи тоат мениҳед, «Инна-л-аброра лафӣ наъим»⁵ барҳонед, ки ҷазои шумост. Ва агар раҳт дар кӯи маъсият мекашед, «Ва инна-л-фуҷҷора лафӣ ҷаҳим»⁶ барҳонед, ки ҷазои шумост. Дар баҳори дунё чун булбул ғофил мабошед ва дар мазрааи дунё ба зироати итоат иҷтиҳод намоед, ки «ад-Дунийо мазраъат-ул-охирати»⁷. То чун сарсари хазони мавт даррасад, чун мӯр бо донаҳои амали солех ба сӯроҳи гӯр дароед. Коратон фармудаанд, бекор мабошед, то дар он рӯзҳо, ки шаҳбози «Изо вакъяти-л-воқиъату»⁸ парвоз кунад ва пару боли «лайса ливақъатиҳо козибатун»⁹ боз кунад ва кӯси «ал-

¹ қурби дор –наздик ва қанори ҳам будани манзил

² чивор – ҳамсоягӣ

³ соғ – зулол, равшан

⁴ дурд – таҳшин, маводи ноҳолис

⁵ Яъне: Бешак, накӯкорон дар неъматҳои биҳиштанд (сураи Инфитор, ояти 13).

⁶ Яъне: Ва бадкорон, ба ростӣ, дар оташ ҳоҳанд буд (сураи Инфитор, ояти 14).

⁷ Яъне: Дунё киштзори охират аст (ҳадиси набавӣ).

⁸ Яъне: Он гоҳ, ки қиёмат воқеъ шавад (сураи Вокеа, ояти 1).

⁹ Яъне: Барои воқеъ шудани он дурӯғе нест (сураи Вокеа, ояти 2).

қориъату»¹ бичунбонад, аз табиши офтоби қиёмат мағзҳо дар ҷӯш ояд ва аз ҳайбати нафҳаи сур² дилҳо дар хурӯш, маъзур бошӣ ва пушти дасти таҳассур³ ба дандони таҳайюр набарӣ, ки чунин рӯзе дар пеш дорӣ ва ҷаҳд кунӣ, ки дар ин даҳрӯза муҳлат заводае⁴ ҳосил кунӣ ва захирае биниҳӣ, ки рӯзи қиёмат рӯзе бошад, ки ҳалоиқи замин ва малоикаи осмон мутаҳайири мутафаккир бошанд ва анбиё ларзону авлиё тарсон ва муқаррабону ҳозирон⁵ мустаон⁶.

Гар ба маҳшар хитоби қаҳр кунад,

Анбиёро чӣ ҷои маъзарат аст.

Парда аз рӯи лутф, гӯ, бардор,

К-ашқиёро умеди магфират аст.

Агар имрӯз аз мазрааи дунё тӯша бардорӣ, фардо ба биҳишти бοқӣ фуруд оӣ.

Касе гӯи давлат зи дунё барад,

Ки бо ҳуд насибе ба уқбо барад.

Мачлиси дувум

Қолаллоҳу таъоло:⁷ «*Йо аййуҳа-л-лазина оману иттақуллоҳа*»⁸. Эй қасоне, ки ба вахдонияти Ҳак, ҷалла ва Ҷало, икрор қардед, парҳезгорӣ кунед. Имонро исбот қард ва ба тақво фармуд, то бидонӣ, ки арӯси имон бо он ки ҷамоле дорад, бе зевари тақво ҷамоле надорад.

Дар ҳабар аст аз ҳочаи олам ва ҳулосаи бани Одам, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки фармуд: Аз Ҳудой, азза ва ҷалла, шунидам, ки: «*Ман шаҳида лӣ би-л-ваҳдонийӣати ва лака би-р-рисолати даҳала-л-ҷаннатато Ҷало мо қона фиҳи мина-л-ъамоли*». Ҳар кӣ гувоҳӣ дихад Маро ба ҳудой ва туро ба пайғамбарӣ, ба биҳишт дарояд бо ҳар амале, ки дорад. Бо ҷандин шарафу давлат, ки қалимаи ихлосрост, ба вучуди тақво мустазҳар⁹ аст, ки «*Йо аййуҳа-л-лазина оману иттақуллоҳа*». Дар ин чӣ ҳикмат аст? Ҳамоно, ки Ҳудованд, субҳонаҳу ва таоло,

¹ Яъне: Он кӯбанда (сурай Қориъа, ояти 1).

² нафҳаи сур – дамидан ба шайпур, ки тибқи аҳбор аз ҷониби Истрофил сурат мегирад ва бо он қиёмат фаро мерасад.

³ таҳассур – пушаймонӣ ва ҳасрат ҳӯрдан

⁴ завода – зод, тӯша

⁵ муқаррабону ҳозирон – мурод наздикон ва роҳёфтагони боргоҳи илоҳӣ мебошанд.

⁶ мустаон – ёриҷӯён; қасоне, ки дар ҳоли ёрӣ ҳостан ҳастанд.

⁷ Яъне: Ҳудованди баландмартаба фармуда.

⁸ Ҷумлаи баъдӣ тарҷумай матлаб аст, ки асли он борҳо дар Куръони мачид омадааст. Аммо, аз фаҳвои ин мачлис бармеояд, ки мурод ояти 18 сурай Ҳашр аст. Минбаъд, ҳар ҷумлаи арабӣ, ки тарҷумаашро наёварем, ҳамин ҳусусиятро дорад.

⁹ мустазҳар – тақягар, пуштгарм

даъват мекунад бандай мӯъминро ба мақоми авлиё, ки ҳар ки калимаи ихлос гуфт, ба доираи имон даромад. Аммо ҳар кӣ ба қадами такво рафт, ғолиб он аст, ки ба мақоми авлиё бирасад. Далел аз Қуръон, ки «Ало инна авлийоаллоҳи ло ҳавфун ъалайҳим ва ло ҳум ӣаҳзануна»¹. Вилоятро ҳамин ду тараф аст: имон ва тақво. Биёд, эй дӯстон, ки мо аз ин ду тараф яке дорем – имон ва он асл аст, то бақияти зиндагонӣ чунонки мұяссар шавад, парҳезгорӣ кунем. Бошад, ки аз давлати сұхбати авлиёи Ҳудои таоло, ки мұкаррабони ҳазрати кибриёанд, маҳрум нашавем ва ин мұяссар нашавад, магар ба тавфиқи Борӣ, азза исмуху².

Ё Раб, чунонки хилъати имон бахшидай, перояи такво каромат кун, «иттақуллоҳа ва-л-тансур нафсун мо қаддамат лиғадин»³ ва бори дигар фармуд: «Иттақуллоҳа»⁴. Такрори лағз аз фоида ва ҳикмате ҳолӣ набошад. Гуфтаанд, таъкид аст – «ал-Қалому изо тақаррара тақаррара»⁵, валекин бад-ин қадар ихтисор вақте афтад, ки маънӣ аз ин балегтар натавон ёфт.

Бидон, ки такво бар ду навъ аст: таквои солеҳон ва таквои орифон. Тақвои солеҳон аз андешаи рӯзи қиёмат дар мустақбал – «ва-л-тансур нафсун мо қаддамат лиғадин» ва таквои орифон аз ҳаёи Рабб-ул-Ҷоламин дар ҳол, ки – «Ваттақуллоҳа инналлоҳа ҳабиран бимо таъмалуна»⁶. Вақте ки солеҳонро шайтон амале нописандида дар назар биёрояд ва нафсу табиат моили он кунад, андеша кунанд аз рӯзи қиёмат ва ҳисоб, ки арсаи⁷ арзи⁸ аввалину охирин бошад. Некбаҳтонро точи каромат бар сар ва қабои саломат дар бар. Бар таҳти мулки абадӣ, дар давлати наими сармадӣ такя зада ва он гунаҳкорони парешонрӯзгор, дил аз доги маломат пурреш ва сар аз бори хичолат дар пеш. Пас, аз нангиги чунин мавқиф битарсанд ва даст аз гуноҳон бидоранд. Ин шоаллоҳ, ки тавфиқ бахшад.

Массил вуқуфака ъиндаллоҳи фӣ малаин

Ӣавма-т-тагобуни вастайқиз лимуздаҷари

Ӣо ғоғира-з-занби ҳал тарзо линағисика фӣ

¹ Яъне: Бидонед, ки бар дӯстони Ҳудо тарсе нест ва онон андӯҳгин намешаванд (сурай Юнус, ояти 62).

² азза исмуху – номи Ӯ баланд аст.

³ Яъне: Аз Ҳудо битарсед! Бояд ҳар кас бингарад, ки барои фардо чӣ пеш фиристиодааст (сурай Ҳашр, ояти 18).

⁴ Яъне: Аз Ҳудо битарсед.

⁵ Яъне: Калом чун ба такрор зикр ёбад, дар дил менишинад.

⁶ Яъне: Аз Ҳудо битарсед, ки Ҳудованд аз он чи мекунед, нек огоҳ аст (сурай Ҳашр, ояти 18).

⁷ арса – майдон, саҳрои қиёмат

⁸ арз – нишон додан, пешниҳод гардидан

Қайди-л-усоро ва ихвонун ъало сурури?¹

* * *

*Гадоён бинӣ андар рӯзи маҳшар
Ба таҳти мулк ҳамчун подиоҳон.
Чунон нуронӣ аз фарри ибодат,
Ки гӯй офтобонанду моҳон.
Ту худ чун аз хичолат сар барорӣ?
Ки бар дӯшат бувад бори гуноҳон.
Агар донӣ, ки бад кардиву бад рафт,
Биё пеш аз уқубат узрҳоҳон.*

Ин баён, ки кардем, тақвои солеҳон аст. Аммо баёни тақвои орифон он ки агар, иёсан биллоҳи², гӯшай хотири эшон ба амале нокарданӣ илтифот кунад, на аз азоби рӯзи қиёмат тарсанд, балки дар он ҳолашон аз Худой, азза ва ҷалла, шарм ояд, ки вокиф асту мутталеъ ва раво набошад дар назари бузургон афъоли қабех.

Овардаанд, ки яке аз бузургонро зону дард кардӣ. Гуфтандаш: Замоне пой дароз кун, чун танҳоӣ. Гуфт: Танҳо нестам, ки Худованд, ҷалла ва ъало, ҳозир аст ва шарм медорам, ки дар ҳазрати Худовандгор тарки адаб бошад. Пас, эй зумраи солеҳон, «*иҷтимақуллоҳа ва-л-тансур нағсуన мо қаддамат лиғадин, ваттақуллоҳа*» – парҳезгорӣ кунед ва бубинед, ки имрӯз аз баҳри фардои қиёмат чӣ бизоат фиристодаед ва чӣ захира ниҳода. Ва, эй ҳалқаи орифон, «*инналлоҳа ҳабирун бимо таъмалуна*» – доман аз гарди заллат³ нигоҳ доред, ки Худованди таоло ҳозир асту бино.

Нақл аст, ки бандай ҳабашӣ пеши пайғамбар, саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи, рафт ва гуфт: «*Йо Расулаллоҳ, инни атайту фоҳиишатан фаҳал лӣ тавбатун?*» Амале нокарданӣ кардаам, ҳеч маро тавба бошад? Гуфт: Бошад, «*Ва ҳуваллазӣ йақбал-ут-тавбата ъан ъибодиҳи*»⁴. Ҳабашӣ тавба кард ва берун рафт. Баъд аз замоне бозомаду гуфт: «*Йо Расулаллоҳ, коналлоҳа йаронӣ ъало золика?*» Дар он ҳолати мазмум Ҳақ таоло ва тақаддас, маро мединд? Гуфт: Ҳомӯш, ҷаро намединд? «*Йаъламу хоината-л-аъйуни ва мо тухфи-с-судуру*» – ҷашме дар абрӯ нагардад ба хиёнат ва хотире дар сина нагузарад ба хилоғи диёнат, илло ки Худованди таоло доност бар он ва бино. «*Ин тақу мисқола ҳаббатин мин ҳардалин фатакун фӣ сахратин ав фи-*

¹ Яъне: Дар рӯзи қиёмат дар байни ҳалоиқ назди Худованд бозистоданатро ба назар овар ва бо дарёфти ин ҳабар ҳушӯр гард: Эй гунаҳкор, аё барои худ меписандӣ, ки дар қайду занҷирҳои асирон пойбанд бошиӣ ва бародаронат дар таҳтҳои биҳишт бошанд!?

² Яъне: Паноҳ бар Худо.

³ заллат – лағзиш, ҳато

⁴ Яъне: Ӯ онест, ки тавбаро аз бандагонаш мепазирад (сурай Шуро, ояти 25).

самовоти ав фи-л-арзи йаъти биҳаллоҳу»¹.

Ҳабашӣ ин сухан бишнид, бинолиду бизорид ва оби ҳасрату надомат аз чехра биборид. Овардаанд, ки нафасе аз синаи пурдард баровард ва ҷон ба Ҳақ таслим кард.

Солеҳ аз душман андеша кунад, ки набояд ки фардои қиёмат бар ҳоли табоҳи ў бихандад ва ориф аз дӯст шарм дорад, ки ҳамин дам написандад, ки қиёмат баид²аст ва ҳақ мулозими³ ҳабл-ул-варид⁴.

*Ризои дӯст ба даст ору дигарон бигзор,
Ҳазор фитна чӣ гам бошад, ар барангезанд.
Маро ҷу бо ту, ки мақсудӣ, оштӣ афтод,
Равост гар ҳама олам ба ҷанг бархезанд.*

* * *

*Таъолав натиб Ҷайшиан ва нартаъ Ҷодатан
Ва ин лам йакун Ҷайши-ул-Ҷазули йатибу
Изо мо тарозайно ва сулаҳа байнано
Даъи-н-носа йарзу торатан ва йаъибу⁵*

«Йо аййӯҳа-л-лазина оману иттақуллоҳа». Эй дӯстон, Ҳудои таоло ба тақво мефармояд ва нишони дӯстӣ фармон бурдан аст. Ту, ки даъвои дӯстии Ҳудой, азза ва ҷалла, кунӣ, парҳезгорӣ кун чунонки фармудааст. Накунӣ, даъво бе байнат⁶ оварда бошӣ, тарсам, ки собит нашавад.

*Тарсам нарасӣ ба Каъба, эй аъробӣ,
Қ-ин раҳ, ки ту меравӣ, ба Туркистон аст.*

Муҳолифат сифати душман аст, аз дӯстон написанданд. «Ва ло тақуну қаллазина насуллоҳа фаансоҳум анфусаҳум»⁷. Ҳамчун касоне мабошед, ки қалимаи тавҳид тарқ доданд ва фармони Ҳудои таоло фаромӯш карданд, лоҷарар дари маърифати Борӣ, азза исмуҳу, бар эшон баста шуд, ки «Ман Ҷарафа нафсаҳу фақад Ҷарафа раббаҳу»⁸. Ҳештаншиносӣ нардбони боми маърифати илоҳӣ аст. Ҳар кӣ

¹ Яъне: Агар (амал) ҳамвазни донае аз хардал бошад, пас, дар (дили) санг ё дар осмонҳо ё дар замин бошад, Ҳудованд онро ҳозир месозад (сурай Луқмон, ояти 16).

² баид – дур

³ мулозим – ҳамеша ҳамроҳ

⁴ ҳабл-ул-варид – раги ҷон

⁵ Яъне: Биёед, вақт ба ҳуҷӣ гузаронем ва чун гардиҷани маъмул гаштугузор на-моем, агарчи зиндагии таънагар ҳуш набошад. Чун ҳушнуд гардиҷем ва байни мо оштӣ афтод, мардумро як сӯ гузор, ки боре ҳушнуд бошанд ва боре дигар айбигирӣ намоянд.

⁶ байнат – ҳучҷат, далел

⁷ Яъне: Ва чун касоне набошед, ки Ҳудовандро фаромӯш намуданд, пас Ҳудованд низ ононро аз хотири ҳудашон фаромӯш гардонид.

⁸ Яъне: Ҳар кӣ Ҳудоро шинохт, бешак, Парвардигори ҳудро шинохтааст.

хештаннашнос аст, шиносои Ҳазрати иззат чун гардад? Натицаи нофармонй бин, ки чӣ мазмум аст. Пас, бар ту бод, эй бародар, ки то тавонӣ тан ба хидмату тоат дардиҳӣ ва сар бар хати фармони иродат ниҳӣ, ки ба нури зикру ибодат даруни муъминон равшан мегардад. Пас, ба василати ин рӯшнӣ мукошифоти гайбӣ ва мушоҳидоти рӯҳонӣ даст медиҳад.

Хочаи олам, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мефармояд: «*Ман ахласа липлоҳи арбаъина сабоҷан заҳарат йанобиъ-ул-ҳикмати мин қалбиҳи ъало лисониҳи*». Яъне: Ҳар кӣ чиҳил бомдод ба ихлос бархезад, Ҳақ таоло ҷашмаҳои ҳикмат аз дили ӯ бар забони ӯ равона қунад. Ин натицаи фармонбардорӣ аст, то қимати авқоти азиз бидонӣ ва ба хира¹ зоеъ нагзаронӣ, ки тарки фармон торикий орад ва дар оинаи торик ҷизе натавон дид.

*Саъдӣ, ҳиҷоб нест, ту оина пок дор,
Зангорхӯрда чун бинамояд ҷамоли дӯст?*

«*Ва ло тақуну қаллазина насуллоҳа фаансоҳум анфусаҳум*». Ҳамчун қасоне мабошед, ки сар ба гуфтори насиҳаткунон фурӯ наёварданд ва қавли уламову сулаҳо гӯш накарданд ва фармони Худову расул набурданд. Подоши ин муомила чӣ диданд ва ин амал бо эшон чӣ кард? «*Фаансоҳум анфусаҳум*», ва-л-фиълу йунсабу ила-с-сабаби биқавлиҳи таъоло: «*Ва золикум заннукум-ул-лазӣ занантум бираббикум ардокум фаасбаҳтум мина-л-хосиринा*²». Аз ҳукми ин феъли ноҳуб, ҷашми басирати эшон фурӯ дӯхт, то тартибу таркиби вучуди ҳуд фаромӯш карданд ва дар зулумоти ҳайрат бимонданд ва роҳ ба сирри ин оят набурданд, ки «*Инно ҳалақнокум мин туробин сумма мин нутфатин сумма мин ъалақатин сумма мин музгатин мухаллақатин ва гайри мухаллақатин*³» ва аз давлати ин маърифат маҳрум монданд, ки «*Ва лақад ҳалақна-л-инсона мин сулолатин мин тинин. Сумма ҷаъалноҳу нутфатан фӣ қарорин макинин. Сумма ҳалақна-н-нутфата ъалақатан фахалақна-л-ъалақата музгатан фахалақна-л-музгата ъизоман факасавна-л-ъизома лаҳман сумма анишаноҳу ҳалқан охара фатаборакаллоҳу аҳсан-ул-холиқина*⁴». Ин илми хештаншиносӣ аст ва

¹ хира - бехуда

² Яъне: Кор, ба далели қавли зерини Худованд, ба сабаб пайванд дода мешавад: «Ва ин ҳамон гумони шумост, ки дар ҳаққи Парвардигоратон бурдед, шуморо нобуд намуд ва аз зиёнкорон гардидед» (сурай Фуссилат, ояти 23).

³ Яъне: Бешак, шуморо аз ҳоҳ, сипас аз нутфа, сипас аз ҳуни баста, сипас аз гӯштпораи суратдодашудаву суратдоданашуда оғариdem (сурай Ҳаҷ, ояти 5).

⁴ Яъне: Ва ҳаққо, ки инсонро аз гил оғариdem. Сипас ўро нутфае дар ҷойгоҳи устувор қарор додем. Он ғоҳ, нутфаро ҳуни баста соҳтем, сипас он ҳуни бастаро гӯштпора соҳтем, сипас он гӯштпораро устухонҳое соҳтем, пас ба он устухонҳо гӯшт пӯшонидем, он ғоҳ онро дар оғаринише дигар падид овардем. Пас, чӣ фар-

он касеро, ки дар ин илм назар нест, дар баёни вучуд ҳукми «фаансоҳум анфусаҳум» дар шаъни ӯ воқеъ аст. Ҷое дигар фармуд: «*Қул сиру фи-л-арзи фанзуру қайфа бадаа-л-халқа суммаллоҳу йунису-н-нашъата-л-оҳирата*». Бигӯй, эй Муҳаммад, сафар кунед дар замин ва назар кунед, то чӣ гуна оғози оғариниш мекунад ва чӣ гуна ба интиҳо мерасонад? Камина донае, ки дар замин ба қудрати Ӯ парвариш меёбад, чӣ гуна бех ва шоҳу барг боз мекунад? Тухми хурмое хурмобуне мегардад. Ин ҳам бигзор, ки ҳукми зоҳир аст ва муҳаққиқон гуфтаанд: «*Сиру фи-л-арзи*» – яъне, дар замини вучуди худ сайр кун, ки агар даме ба қадами фикрат гирди олами вучуди худ бароӣ, аз он фозилтар, ки ба пой оламро бипаймой. Агарчи фармудааст: «*Сануриҳум ойотино фи-л-оғоқи*¹», вале ҷои дигар мефармояд: «*ва фӣ анфусиқум афalo тубсируна*²».

*Умрҳо дар пай мақсуд ба ҷон гардиDEM,
 Ҷӯст дар хонаву мо гирди ҷаҳон гардиDEM.
 Ҳуд саропардаи қадраши зи макон берун буд,
 Он ки мо дар талабаши қавну макон гардиDEM.
 Сурати Юсуф нодида сифат мекарданد,
 Бо миён омаду беақлузабон гардиDEM.
 Ҳамчӯ булбул ҳама шаб наъразанон, то ҳуршиед
 Рӯй бинмуд, чу хаффоши ниҳон гардиDEM.*

Бо аввали сухан оем, то мақсуд фавт нашавад. «*Ва ло тақуну ка-л-лаzinā nāsūlloҳa fāansoҳum anfusaҳum*». Кофир аз тарки ибодат ғам нахӯрад ва аз маъсият бок надорад. Асл – эътиқод аст. Чун асл надорад, фаръ ба чӣ кор ояд? Аллоҳ! Аллоҳ! Ту, ки муъминӣ, дар адои ибодат тақсиру таҳовун раво мадор, то ба сифате аз сифати бегонағон мавсум нашавӣ, ки аз ту қабеҳтару ноҳубтар ояд.

*Душман, ки ҷафоे қунад, он шевай ӯст,
 Боре ту ҷафо макун, ки маъшуқиву дӯст.*

«Вало тақуну ка-л-лаzinā nāsūlloҳa fāansoҳum anfusaҳum улоика ҳум-ул-ғосиқун». Бурун шуданд, яъне бегонағонанд, раками бегонағӣ бар эшон қашанд исботи ошноии туро – «*ғабизиддиҳо татабаййан-ул-аийуу*³». Мурод аз ин сухан он аст, ки коғирон аз доираи интибоҳ⁴ берунанд, тоату маъсият тағовуте накунад эшонро. Ту, ки дар ҳарами амни имонӣ, иззати худ нигоҳдор ва ҳурмати худ ба ҷой ор, ки бо чунин

хунда аст Худованд, ки некӯтарини оғаринандагон мебошад (сурай Муъминун, ояти 12-14).

¹ Яъне: Ба зудӣ оятҳои худро дар оғоқ нишон медиҳем (сурай Фуссилат, ояти 53).

² Яъне: Ва дар худи шумо (низ оятҳои илоҳӣ ҳаст), пас оё намебинед?(сурай Зориёт, ояти 21).

³ Яъне: Ҷизҳо бо ашёи зидду муҳолифи худ шинохта мешаванд.

⁴ интибоҳ – пандпазирӣ, бедорӣ, аз гафлат берун омадан

манқабату ҳурмат, ки туро доданд, ба дигаре намонй. «*Ло йаставӣ асҳоб-ун-нори ва асҳоб-ул-ҷаннати*». Аҳли биҳишту дӯзах баробар набошанд. Асфал-ус-софилин чӣ монад ба аълои иллийин? Наими муқим кай бувад чун азоби алим? Мехнати эшон, ки дар хозинони дӯзах ҳаменоланд, ки «*удъу раббакум иуҳаффиф ъанно йавман мина-л-ъазоби*¹» ба давлати онон чӣ монад, ки «*ва-л-малоқату йадхулуна ъалайҳим мин кулли бобин. Саломун ъалайкум бимо сабартум фаниъма ъуқба-д-дор*²».

Аллоҳумма иҷъално мин ъибодика-с-солиҳина ва фавозили-л-муқаррабина ал-ҳодина-л-маҳдийина ва анзилно ҳазирата құдиска мин аҳли унсиқа мина-л-анбийои ва-л-мурсалина-л-лаzinan қолаллоҳу лаҳум «*ло ҳавфун ъалайҳим вало ҳум ҳаҷзануна*». Ваҳтим лано вилойата мұхаммадин саллаллоҳу ъалайҳи ва саллама хотами-н-набийина ва расули рабби-л-ъоламина³.

Маҷлиси саввум

Қола Расуллороҳи, саллаллоҳу алайҳи ва саллама: «*Ман асбаҳа ва ҳумумуҳу ҳаммун воҳидун кафоҳуллоҳу таъоло ҳумума-д-дунйо ва-л-охирати ва ман ташаъабат биҳи ҳумумуҳу лам йуболиллоҳу фī айи водин ҳалака*». Мектари олам ва саййиди бани Одам, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, чунин мефармояд, ки: Ҳар кас, ки бомдод сар аз ҷомаи хоб бардорад ва ғами дин бувад, ки дар дили ў бувад ва андӯҳи ислом бувад, ки дар синаи ў бувад ва ишқи Ҳақ таоло бувад, ки дар ҷони ў бошад, Ҳақ, ҷалла ва ъало, ба ҳукми қараму фазл инояти азалиро бифиристад, то кифояти абадии ў кунад. Ва ҳар киро савдое дигар дар дил бувад, ё андӯҳе дигар дар синаи ў ҷой гирифта бошад, лашкари қаҳрро бифиристад, то бар ниҳоди ў шабехун кунад ва ба теги сатавоти иззати худ сари саркаши ўро бардорад ва касро нарасад, ки гүяд, ки он ҷарост ва ин чун аст.

Бар даргаҳи иззатат ҳама ҳалқ забун,

Касро нарасад, ки ин ҷарову он чун.

¹ Яъне: Аз Парвардигоратон бихоҳед, то рӯзера аз азоби мо бикоҳад (сурай Фоғир, ояти 49).

² Яъне: Ва фариштагон аз ҳар дар бар онҳо ворид мешаванд (ва мегӯянд:) Ба сабаби сабре, ки намудед, салом бар шумо бод! Пас, оқибати он сарой чи некӯст (сурай Раъд, ояти 23-24).

³ Яъне: Худоё, моро аз бандагони накӯкор ва баргузидагони наздик, ки раҳнамову ҳидоятёфтаанд, бигардон ва дар ҳазираи құдиси худ, ки барои аҳли унси худ аз анбиеўу фиристодашудагон-ононе, ки Ҳудованд дар шаъни эшон фармуда: «Бар онҳо тарсе нест ва эшон андӯҳгин намешаванд», омода намудай, фурӯд овар. Ва охири кори моро ба вилояту дӯстии Мұхаммад, дуруду саломи Ҳудованд бар ў бод, ки хотами пайғамбарон ва фиристодай мураббии ҷаҳониён аст, фарҷом бубахш.

Эй марде, ки ҳар ноаҳлеро дар даруни худ ишқе андӯхтай, ин парокандагӣ то кай? Эй марде, ки дили худро ба ҳазор бозори ишқи дигарон бифрӯхтай, ин ошуфтагӣ то чанд?

Дил ба бозори ман овардаву бифрӯхтай,

Дили бифрӯхта мафрӯши ба бозори дигар.

Эй марде, ки ҳадиси мо бар забон надорӣ, ин хомӯшӣ то кай? Эй ёре, ки ҳаргиз ёри худро ёд наёри, ин фаромӯшӣ то кай? Эй, ки бо ҳар қас бозоре барсоҳтай, ин расвой то кай? Эй қасе, ки туро бо ҳама ҳасон рой бувад, ин ноҳамроӣ то кай? Эй шахсе, ки туро назди ҳама ҳасон ҷой бувад, ин ҳорӣ то кай? Ҳар кӣ фаромӯшии шуғли мо пешаи худ созад ва ҷону тану дилро дар оташи ишқи мо нагудозад, мо низ аз роҳи адлу доди худ нидо дар олами мулку малакут дардиҳем, ки «насуллоҳа фанасияҳум инна-л-мунофиқина ҳум-ул-фосиқуна»¹. Ва аз лашкари шайтонаш гардонем, ки «истаҳваза ъалайҳим-уши-шайтону фаансоҳум зикраллоҳи улоика ҳизб-уши-шайтон»².

Ин сифати бегонагон ва симати³ рондагон аст. Биё, то нишони ошноён дижем ва ҳадиси мардон гӯем. Эй марде, ки бомдод сар аз болиш бардорӣ ва шарбати ишқи мо нӯшӣ, нӯшат бод. Эй марде, ки ҳар шаб дилро бар оташи ишқи мо қабоб қунӣ ва ҷигар аз шавқи мо ҳуноб, муборакат бод. Эй ёре, ки танат дар дарди мо месӯзад ва ҷонат аз муҳаббати мо меафрӯзад, ин сӯхтан бар мазидат бод.

Ҷавонмардо, ҳаргиз гумон мабар, ки ишқи дунё ва шавқи уқбо бо ҳам рост ояд. «ад-Дунйо ва-л-охирату зарратони изо разийати иҳдоҳумо саҳатати-л-уҳро»⁴. Ё дунёро тавонӣ будан ё уқборо, ё ҳаворо⁵ тавонӣ ё Ҳудоро. Аммо он ки ҳам дунё ҳоҳӣ ва ҳам охиратро, он ба коре наёяд, чӣ дӯстии Ӯ султоне аст, ки бо қасе насозад. Андар раҳи ишқ ё ту гунҷӣ ё ман. Аз ишқи Ӯ оташе барафрӯз, он гоҳ бад-он оташ дунёро бисӯз, пас уқборо. Чун дунёву уқбо сӯҳтӣ, худро бисӯз, ки дар роҳи Ӯ ҳамчунонки дунёву уқбо заҳматанд, ниҳоди ту ҳам заҳмат аст ва то заҳмату вучуди ту бувад, султони шуҳуди Ӯ дар ҳичоби иззати хеш мутаворӣ⁶ бувад. Ишқ бар Мӯсо, алайҳиссалом, тоҳтан овард. Бар Тур баромад ва ба қадами сидқ биистод ва гуфт: «Аринӣ»⁷. Хитоб

¹ Яъне: Ҳудоро фаромӯш намуданд, пас Ҳудованд низ онҳоро фаромӯш кард. Ҳамоно, мунофиқон нофармон ҳастанд (сурай Тавба, ояти 67).

² Яъне: Шайтон бар онҳо ғолиб омад, сипас ёди Ҳудоро аз онҳо фаромӯш соҳт. Ионон гурӯҳи шайтонанд (сурай Мұчодала, ояти 19).

³ симат – аломат, нишона

⁴ Яъне: Дунё ва охират чун занони ҳамбогу ҳамшавҳаранд, ки агар яке ҳушнуд гардад, дигаре ҳашмгин мешавад.

⁵ ҳаво – ҳоҳишоти номатлуби нафс

⁶ мутаворӣ – пинҳон, пӯшида

⁷ Яъне: Ҳудро ба ман нишон дех. Лафз маъхуз аз сурай Аъроф, ояти 143 аст.

омад, ки: Эй Мұсо, худии худ бо худ дорій, ки изофа ба худ мекуній – «Ариній». Ин ҳадис захмати вучуди ту барнатобад. Ё тү худро тавоній будё моро, «лан тароній»¹. Султони шуҳуди мө бар ниҳоде соя афканад, ки ӯ нест шуда бошад ва дар катми адам² худро чой дода. Пас, аз он мө худ тағаллій кунем. Ё Мұсо, худро бигзор ва ҳам бо мө моро бубин, ки ҳар ки моро бинад, ҳам ба Мо бинад. Аз амирулмуъминин Алій, разияллоҳу анху, пурсыданд, ки: «Біма ъарафта раббака?»³ Қола: «Арафту раббі бираббі» – Ұро бад-Ұ шинохтам ва донистам, ки агар на бад-Ұ шинохтаме, ҳаргиз ба суродиқоти⁴ маңду⁵ маърифати Ұ роҳ наёфтаме. «Иттақу фаросата-л-муъмини фаиннаҳу йанзуру бинуриллоҳи»⁶.

Товуси орифон Боязиди Бастомій, қаддасаллоҳу руҳаҳу, як шаб дар хилватхонаи мукошифот каманди шавқро бар кунграи кибриёи Ұ дарапдохт ва оташи ишқ дар ниҳоди худ барафрұхт ва забонро аз дари ачзу дармондагі бигушоду гүфт: «Йо раббі, мато асилу илайка?» Бор Худоё, то кай дар оташи ҳичрони Ту сұзам, кай маро шарбати висол дихій? Ба сирраш нидо омад, ки: Боязид, ҳанўз туи ту ҳамроҳи туст. Агар хоҳій, ки ба Мо расій «даъ нафсака ва таъюла» – Худро бар дар бигзору дарой.

Зиҳій меҳтари оламу баній Одам, ки ҳам ту тавоній гүфтап, ки «Лав кона Мұсо ҳайтан ламо васаъаҳу илло имтибоъй»⁷. Мұсо ва гайри Мұсоро ишқбозій аз ту бояд омұхттан, ки ӯ гүяд: «Ариній»⁸, то гүянд: Туи ту ҳамроҳи туст. Чун даври давлат ба ту расид, ки сайиди коинотиву сарвари мавчудот, ғұй: «Аммо ана фало ақулу ана». Аммо ман, ҳаргиз нагұям, ки ман. Бо вучуди маҳбуб моро чуз адам назебад. Чун ҳастій Ұро бошад, моро чуз нестій раҳт фурұ наниҳад. «А лам тара илло раббика»⁹. Надонам, ки алифи «А лам тара» чій латофат бо худ дорад ва бо чони ошиқон чій ғамзаҳо мекунад? Җавонмардо, кадом ошиқ аст, ки истехқоқи он дорад, ки бар маъшуқ ҳукм кунад. Агар маъшуқ аз раҳи қарам дасти фазле бар сари касе фуруд оварад, он дигар бувад. Аммо ошиқ аз ҳама тасарруфе маъзул бошад ва агар тасарруф кунад, он тасарруф номақбул бувад. Мұхаммад расулуллоҳ, саллаллоҳу алайхи ва саллам, чун ба шарти адаб дар роҳ омад ва

¹ Яъне: Ҳаргиз маро набиній (сурай Аъроф, ояты 143).

² катми адам – нестій

³ Яъне: Парвардигоратро бо чій шинохтій?

⁴ суродиқот – саропардаҳо

⁵ маңд – бузургій

⁶ Яъне: Аз фиросати мұйымин битарсед, ки ӯ бо нури Худо мебинад.

⁷ Яъне: Агар Мұсо (имрұз) зинда мебуд, чуз пайравии ман чорае надошт.

⁸ Яъне: Худро ба ман нишон деҳ (сурай Аъроф, ояты 143).

⁹ Яъне: Оё ба (кори) Парвардигорат наандешидай (сурай Фурқон, ояты 45).

беистеҳқоқии хеш бидид, ки ўро аз ин сифат мебояд, ки ҳиляту перояи ў бувад – «*Мо зога-л-басару ва мо таго!*¹. Чун «*мо зога-л-басар*» сифати Ӯ буд, гуфтанд: «*А лам тара ило раббика*». Боз чун Мӯсо бар лам йазал ва ло йазол ҳукме кард, ки ўро истеҳқоқ набуд, доди ҳирмон бар ҷабини тамаъи ў ниҳоданд ва аз «*лан таронӣ*» мехе сохтанд ва бар аҳдоқи² ашвоқи ў заданд, то дидай ў муаддаб гардад.

Ҷавонмардо, маъшуқ ҳама иззату кибриёву азamat ва ошиқ ҳама инқиёду тавозуъву мазаллат. Ошиқ ҳама ин гӯяд: «*Аринӣ анзуру илайка*³. Маъшуқ ҳама ин нидо қунад дар мулқу малакут, ки: «*лан таронӣ*» ва афтодагони бодияи муҳабbat ин фарёд қунанд, ки «*Йо айӯҳа-л-ъазизу массано ва аҳланаз-зурру ва ҷӯно бибизоъатин музҷотин фаавфи лано ал-кайла ва тасаддақ ъалайно инналлоҳа йаҷзӣ ал-мутасаддиқина*⁴.

Маҷлиси чаҳорум

«Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» – номи Ҳудованде аст, ки то Ӯ наҳоҳад, сабо пардаи гул нашкуфонад ва бод гесӯи шамшод начунбонад. Бе ҳукми Ӯ зумурруд ғунчабечода⁵ нашавад, бе сунъи Ӯ лола пуржола нагардад, номи малике аст, ки ба дасти амалаи⁶ сабо қомати сарв перостааст ва зери сари зулфи шоҳ ҷеҳраи гул оростааст. Номи Зулҷалоле аст, ки таярони⁷ малакӣ ва даварони фалакӣ бе хости Ӯ нест. Ҷунбиши реша ва гардиши пашша бе ҳукми Ӯ нест. Ҳар диде, ки на дар ҷамоли он ном нигарад, бардӯҳта бод. Ва ҳар дил, ки на дар муҳаббати ин ном қарор гирад, сӯхта бод. Ҳар қадаме, ки на дар роҳи мувофиқати Ҳақ пӯяд, ба теги қатиат пайкарда⁸ бод.

Яхӯи ибни Муози Розӣ, қаддасаллоҳу руҳаҳу, гуфти: «*Илоҳӣ, ҷаъалт-уд-дунйомайадонанваҷаъалтуқалбӣфиҳокуратанфарабтуҳу бисавлаҷони-л-балои фалам йастақирра ило маъа исмика ва ҷаалт-ул-ъуқбо майадонан ва ҷаалту қалбӣ фиҳо куратан фарабтуҳу*

¹ Яъне: Ҷашми (Муҳаммад) налағжид ва (аз нуктае, ки бояд ба он менигарист,) берун нанигарист (сураи Наҷм, ояти 17).

² аҳдоқ – косаҳои ҷашм

³ Яъне: (Худоӣ), ҳудро ба ман нишон дех, то бар ту бинигарам (сураи Аъроф, ояти 143).

⁴ Яъне: Эй Азиз, ба мову хонадонамон саҳтигу қаҳтӣ расидааст ва мо назди ту бо колое ноҷиз омадаем, дигар аз қарами хеш паймонаро ба мо пурра бидеху бар мо садақа намо. Ҳамоно, ки Ҳудованд садақадиҳондагонро подош медиҳад (сураи Юсуф, ояти 88).

⁵ ғунчабечода – ғунчалаб

⁶ амала – коргузорон, чокарон

⁷ таярон – парвоз

⁸ пайкарда – бурида

бисавлачони-л-балои фалам йастақирра илло биқурбатика». Худовандо, ҳамай дунёро ба куллият майдоне сохтам ва дили худро дар он майдон гүе сохтам ва он гүйро ҳар чое андохтам, бо ҳеч чиз қарору ором нагирифт, илло ба номи Ту. Ва ҳамай уқборо битамомихо майдоне кардам ва дили худро дар он майдон гүй намудам ва ба ҳар тараф, ки задам, бо ҳеч чиз қарору ором нагирифт, илло ба дидори Ту. Пас гуфт: Малико, маро аз ҳамай дунё номи Ту бас ва аз ҳамай уқбо маро ҷамоли Ту бас. Ҷону ҷаҳони ман аз олами ном ба олами пайгом ой. Агар барги он дорӣ, ки ба теги ҷалоли мо шаҳид шавӣ, бигӯ: «Аллоҳ» ва ҷон ғидо кун, то саид¹ шавӣ ва барҳон: «*Иъламу аннама-л-ҳайот-уд-дунйо лаъибун ва лаҳвуна зинатун*²».

Худованди замину осмон чӣ мефармояд? Эй бандагони ман, бидонед! Бор Ҳудоё, чӣ бидонем? «*Аннама-л-ҳайот-уд-дунйо лаъибун ва лаҳвуна зинатун*». Ба дурустӣ ва ростӣ, ки зиндагонии дунё бозӣ аст ва бозӣ кори қӯдакон бувад ва зинату ороиш кори занон аст. «*Ва тафохурун байнакум ва такосурун фи-л-амволи ва-л-авлоди*». Ва ғаҳр кардан ба якдигар ба бисёрии молу фарзандон – ва ин кори бегонағон аст. Бор Ҳудоё, масали зиндагонии дунё чист? «*Камасали гайсин аъчаба-л-куффора наботуху*» – бороне аст, ки бар замин ояд ва гиёҳе сабз бирӯёнад ва рӯзе ҷанд бимонад ва ҳуррам бошад ва ҳалқро ба шигифтӣ меорад; «*сумма йаҳиҷу фатароҳу мусфарран*» – Пас, ба андак рӯзгор ҳушк карда шавад ва зард шавад; «*Сумма йакуну ҳутоман*» – Пас, хок гардад ва аз он сабзиву тароват ҳеч намонад. «*Ва фи-л-охирати ъазобун шадидун ва магфиратун миналлоҳи ва ризвонун*». Дар охират ҳол ду аст ва манзил ду: дӯзах бадбаhtonrost ва биҳишт некбаhtonро. «*Ва ма-л-ҳайот-уд-дунйо илло матоъ-ул-гурури*». Ва зиндагонии дунё нест илло ҷизе, ки бад-он интифоъ гиранд ва мағруру фирефта гарданд.

Ҷони ман, бо сари оят ой: «*Иъламу аннама-л-ҳайот-уд-дунйо лаъибун ва лаҳвуна зинатун*». Подшоҳи олам айби дунё пайдо мекунад ва бекадрии ў ба ҳалқ менамояд, то муъмин дил бад-ӯ надиҳад ва ба талаби ў машғул нагардад, то ба биҳишт ва мағфират мустаҳик гардад.

Ҷавонмардо, дил дар дунё мабанд, ки дунёро бақо нест ва дил дар ҳалқ мабанд, ки ҳалқро вафо нест. Дил дар Ҳудо банд, ки бандаро бех аз Ҳудо нест. «*Ҳал түҳиссу минҳум мин аҳадин ав тасмаъу лаҳум ракзан*³». Ҷавонмардо, дунё чун ту маъшуқ бисёр дошт ва бо касе вафо

¹ саид – ҳушбахт

² Яъне: Бидонед, ки зиндагонии дунё бозиву саргармӣ ва зинат беш нест (сурай Ҳадид, ояти 20).

³ Яъне: Оё ҳеч яки онҳоро дармеёбӣ ё аз онон овозе мешунавӣ? (сурай Марям, ояти 98).

накард, бо ту ҳам накунад. Касро аз одамиён умр чанди Луқмони ҳаким набудааст, се ҳазор сол умри вай буд. Чун умраш ба охир расид ва малакулмавт биёmad, ўро дид дар миёни найистон нишаста ва занбил мебофт. Малакулмавт гуфт: Эй Луқмон, се ҳазор сол умр ёфтӣ, чаро хонае насохтӣ? Гуфт: Эй Азроил, аблаҳ касе, ки ўро чун тue дар пай бувад ва ўро парвои хона сохтан бувад.

*Иннама-д-дунйо казиллин зоилин
Ав казайфин бота йавман фартаҳал.
Ав қаҳулмин қад раҳо ноимун,
Фаизо мо заҳаба-л-лайлу батал.¹*

Нӯҳ, алайҳиссаломро, ҳазору дувист сол умр буд. Ўро пурсиданд, ки «Йо атвала-л-анбийои умран кайфа вачадта-д-дунйо?»² Қола: «Кадорин лаҳо бобони. Дахалту мина-л-аввали ва ҳарачту мина-л-оҳари» – Ин дунёро ҳамчун хонае ёфтам ду дар, аз даре даромадам ва ба дигаре берун шудам.

Рӯзе Иброҳими Адҳам, наввараллоҳу қабраҳу, бар дари сарои ҳуд нишаста буд ва ғуломон саф зада. Ногоҳ дарвеше даромад бо далке ва анбоневу³ асое. Ҳост, ки дар сарои Ибни Адҳам равад. Ғуломон гуфтанд: Эй пир, кучо меравӣ? Гуфт: Дар ин хон⁴ меравам. Гуфтанд: Ин сарои подшоҳи Балҳ аст. Гуфт: Ин корвонсарост. Иброҳим бифармуд, то ўро биёранд. Гуфт: Эй дарвеш, ин сарои ман аст, на хон аст. Гуфт: Эй Иброҳим, ин сарой аввал аз они кӣ буд? Гуфт: Аз они ҷаддам. Гуфт: Чу ў даргузашт? Гуфт: Аз они падарам. Гуфт: Чу ў даргузашт, киро шуд? Гуфт: Маро. Гуфт: Чун ту бимирий, киро шавад? Гуфт: Писарамро. Гуфт: Эй Иброҳим, ҷое, ки яке даршавад ва яке берун ояд, хоне бошад, на сарое.

Ҷавонмардо, Абдуллоҳи Умар ривоят мекунад, ки рӯзе бо падари хеш бар боми сарои ҳуд иморате мекардам. Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, бар мо бигузашт ва гуфт: Ѓ Абдуллоҳ, падари хешро бигӯй, ки қиёмат аз он наздиктар аст, ки ту мепиндорӣ ва иморати сарой мекунӣ.

Азизи ман, ишқи дунё доме аст устувор ва неъмати дунё ҷифае⁵ аст равшану ширин ва иблис сайёде аст устод. Ошиқи дунё мурғе

¹ Яъне: Ҳамоно, дунё чун сояи азбайнраванда аст, ё чун меҳмонест, ки шабе меҳбаду ба роҳи ҳуд идома медиҳад ё чун хоб аст, ки хуфта онро мебинад. Ҳамин ки шаб бирафт, (он низ) аз байн меравад.

² Яъне: Эй дарозумртарини анбиё, дунёро чун ёфтӣ?

³ анбон – тӯшадон; ҳалтае, ки дар гузашта барои бардоштани ҳӯрданиҳо аз пӯсти ошдода месоҳтанд.

⁴ хон – корвонсар

⁵ ҷифа – мурдо

аст күру ғофил. Агар ин мурги ғофил михлабу¹ минқор аз ин доми васваса нигах дорад ва дил аз ин донаи ваҳшат (ба) ишқ бираҳонад ва гардан аз каманди он сайёди устод бичаҳонад, аз батнони² Арш нидо ояд: «*Ва амма-л-лазина сұъиду фафи-л-чаннати холидина фиҳо*»³. Агар, иёзан биллоҳи, хори ин матои ғуур дар домани ридои ў оvezад ва ҳаловати ин цифай шайтон ва дастволи Фиръавну Ҳомон⁴ ба ҳалқи ў расад ва қадамаш дар кўи муомилати тавҳид билағзад, набояд ки аз он қавм бошад, ки «*фаамма-л-лазина шақу фафи-н-пори лаҳум фиҳо зағириун*»⁵.

Ҷавонмардо, арӯси имон дорӣ, валекин ҳиляти⁶ муомилат надорӣ. Дараҳти тавҳид дорӣ, валекин самараи тоат надорӣ. Хотами икрор дорӣ, валекин нигини хидмат надорӣ. Надонистӣ, ки арӯси безевар, гузоштанро шояд ва дараҳти бемева, буриданро шояд ва хотами бенигин, гудохтанро шояд ва бандай бемаънӣ, сӯхтанро шояд. Ҳон, то ақабаи марғро бозпас нагузорӣ, сар ба гиребони амну сукун барнаёри, ки бисёр киштӣ бувад, ки ба соҳил гарқа шавад, бас корвон бошад, ки дар манзил бурда шавад. Эй мустаманди мискин, чӣ имоне бувад, ки ба ҳаббае қалб⁷ бифурӯшӣ? Чӣ исломе бувад, ки ба раҷҳони тарозуе voguzorӣ? Чӣ маърифате бувад, ки ба дарди саре санг бар осмон андозӣ? Чӣ таваккуле бувад, ки ба луқмае Ӯро бовар надорӣ? Чӣ дине бувад, ки ба санои золиме ё ба дираме ҳаром барбод дихӣ?

Эй марде, ки ба ҳар зарра аз зарроти вучуди худ қиблае соҳтай. Бутпарастонро айб макун ва зуннордоронро нақӯхиш макун. Агар эшон абдуссанаманд⁸, ту абдуддинори ва-д-дирамӣ. Азизо, кор аз ду берун нест: ё хилъати висол дӯхтаанд, ё кисвати фироқ; ё доги маҳчурӣ бар ҷабини ту кашидаанд, ё точи мақбулӣ бар сари ту ниҳодаанд. Агар аз гайб насиби ту судраи⁹ висол омад, аз шукр маёсо. Ҷавонмардо, чӣ кунӣ сароеро, ки аввалаш сустӣ, миёнаш пастӣ ва охираш нестӣ аст? Сарое, ки як ҳад ба фано дорад ва дувум ба завол ва савум ба вубол? Чунонки истимоъ дорам, ки саййид, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба аёдати Захро шуд. Ӯро дид бар бӯриёе хуфта ва аз лифу пӯсти

¹ михлаб – чанголи паррандагон

² батнон – дарун, асл

³ Яъне: Ва аммо қасоне, ки ҳушибаҳт гардидаанд, дар биҳишт ҳоҳанд буд, ҷовидона дар он ҳоҳанд монд (сурай Ҳуд, ояти 108).

⁴ Ҳомон – исми вазири Фиръавн

⁵ Яъне: Пас, қасоне, ки бадбаҳт гардидаанд, дар дӯзах ҳоҳанд буд, барои онҳо он ҷо фарёду фигон бошад (сурай Ҳуд, ояти 106).

⁶ ҳилят – зинат, зевар

⁷ ҳаббае қалб – пулे ноҷизи соҳтаву дурӯғин

⁸ абдуссанам – бандай бут

⁹ судра – навъе либос, ки сари синаро мепӯшонад.

гӯсфанде болин карда ва ба қадри як араш¹ шоли дурушт аз пашми шутур ба чои мақнаа² бар сар афканда. Захро баъзе аз шиддати фока бар саййид, алайҳиссалом, арза кард. Сайиди олам таъризу тасрех фармуд, ки: Эй ҷони падар, «*фаизо нуғиха фи-с-сури фало ансоба байнаҳум*»³. Бар он эътиимод накунӣ, ман дуҳтари пайгамбарам ва ҷуфти Ҳайдарам ва модари Шабиру Шаббарам. Ба иззати он Ҳудой, ки амру нахӣ ва қабзу баст аз Ҷост, ки фардо дар арасот дастуре наёбӣ, ки қадам аз қадам баргирӣ, то аз уҳдаи ин шоли дурушт берун наёй.

Мехрони Маймун гӯяд: Вақте ба саломи Умар ибни Абдулазиз шудам дар аҳди хилофат, ўро дидам бар хок нишаста, на болиш ва на ниҳолӣ ва на маснад ва на қолӣ, мураққаа⁴ ба даст ва тааҳҳуд мекард. Се бор салом гуфтам, чунон машғул буд, ки аз саломи ман ҳабар надошт. Каррати чаҳорум чун салом кардам, ҷавоб дод ва гуфт: Ё Маймун, бидон, ки ачали ман наздик омад ва киштии умрам ба гарқагоҳ расид ва маркаби раҳил ба дари хона оварданд ва меваи қуввату роҳат аз дарахти умр фурӯҳ реҳт. Ҳеч тоат надорам, ки анҷумани арасотро шояд, магар занни некӯ ба фазлу раҳмати Ҳақ. Эй Маймун, се васият аз ман бишнав ва ба қалами ниёз бар таҳтаи ҷон нақш кун ва пайваста дар пеши дил дор, ки начот ва шарафу иззат дар он аст.

Дар намоз таксир макун, ки бенамозро дар ду ҷаҳон қимат нест. Ва бо ҳеч золим дар ҳеч кор мувофиқат макун, ки ёрии золимон ҷуз укубат нест. Ва Ҳудоро ба ваъдаи он устувор бидор, ки ҳиммат ба ризқ, имон бибарад.

Ҷавонмардо, агар мӯъминӣ, тоат пеша дор, ки биҳишт ҳуррам бӯстоне аст. Ва аз маъсият парҳез кун, ки дӯзах гарм зиндоне аст. Ва дилу ҷон ба Ҳақ таслим кун, ки карим субҳоне аст. Агар ошиқӣ, дил нишонаи бало кун ва агар орифӣ, ҷон сипари меҳнату қазо кун. Агар бандай, ба ҳар чи афканад, ризо кун ва дар ҳамаи муҳиммот эътиимод бар Ҳудо кун. Тоҷи эҳтиёҷ бар сар неҳ, шаҳди шаҳодат дар забон гир, шакари шукур дар даҳон неҳ, камари қаромат бар миён банд, пероҳани дард дарпӯш, шарари шавқ дар сина барафрӯз, равнақу таровати умр ба оби бедавлатӣ гарқ кун, дар ҳазраташ ҳамеша зеру забар бош, пероҳани бесаодатӣ аз сар бар кун, судраи ҷафо чок соз, ҳубсу ҳасаду буғз ба дарёи насиҳат фурӯҳ гузор. Ҳар чи дорӣ, ба як бор базл кун, то мӯҷаррад шавӣ. Ҳар чи дар синаи ту аз риё ва ӯҷа аст, ба ҷорӯби факр фурӯҳ рӯб, ҳочагиву руунат⁵ ва куртаву аммомаву

¹ араш – ченаки андозагирии дарозӣ (аз сарангушт то оринҷ)

² мақнаа – ҷодар

³ Яъне: Он гаҳ, ки бар сур дамида мешавад, дигар байни мардум алоқаи хешӣ боқӣ намемонад (сурои Муъминун, ояти 101).

⁴ мураққаа – ҷомае қӯҳна, хирқа

⁵ руунат – ҳудҳоҳӣ

тайласон ва нақшу кошонаро чумла оташ дар зан. Чун бад-ин сифат шудӣ, мо, ки Худовандем, бар сурмаи саодат дидаи туро ба иродат муктаҳал¹ гардонем ва басари басират баргушоем. Қавлуху таъоло: «*Факашафно ъанка гитоака фабасарука-л-йавма ҳадидун*»².

Мачлиси панҷум

Малико, моро аз ҳамаи маосӣ нигоҳ дор ва тавфиқи тооту ибодот арzonӣ дор. Йо илоҳа-л-ъоламина, «*гуфронака раббано ва илайка-л-масир*»³.

Эй азиз, ҳалқи олам ду гурӯҳанд: гурӯҳе ба ёди Ҳақ машғуланд ва гурӯҳе ба ёди худ. Он ки ба Ҳақ машғул аст, аз ҳалқ бегона аст ва он ки ба ёди худ машғул аст, ба Ҳақ напардозад. Ҳар чи даруни вай аст, ҳама ҳичоб аст, агар нафси туст ва агар асбобу аёли туст, то аз ҳама даст нашӯй, гирди даргоҳи Ҳақ напӯй.

Яке пеши султони орифон Боязиди Бастомӣ рафт ва гуфт: Ё Шайх, ҳама умр дар ҷустуҷӯи Ҳақ ба сар бурдам ва ҷанд бор ҳаҷ пиёда бигузоридам ва ҷанд душманони динро дар ғазо сар аз тан бардоштам ва ҷанд муҷоҳадаҳо қашидам ва ҷанд хуни ҷигарҳо ҳӯрдам, ҳеч мақсуде ҳосил намешавад. Ҳарчанд бештар мечӯям, камтар мейбам. Ҳеч тавонӣ гуфт, ки кай ба максуд бирасан? Шайх гуфт: Ҷавонмардо, ин ҷо ду қадамгоҳ аст: аввал қадами ҳалқ аст ва дувум қадами Ҳақ. Қадаме баргир аз ҳалқ, ки ба Ҳақ расидӣ. Модом ки ту дар банди он бошӣ, ки чӣ ҳӯрам, ки ҳалқамро хуш ояд ва чӣ ғӯям, ки ҳалқро аз ман хуш ояд, аз ту ҳадиси ҳақ наёяд.

Ҷавонмардо, ҳар бозоргонӣ, ки бо ҳалқ кунӣ, зиён кунӣ. Бозоргонӣ бо Ҳақ кун, то ҳама суд кунӣ. Ҳақ таоло мефармояд: Бандай бечора, ба қатрае ва ҳатрае⁴ бо ту бозоргонӣ кунам. Қатрае аз сарир ва ҳатрае аз замир биёр ва ғанчи саодат аз ҳазрати иззати мо бардор. Он қатра, ки аз сарат ояд, онро ашк ғӯянд ва ҳатра, ки аз дилат ояд, онро рашк хонанд. Ашке ба ҷашм ор, ки ҷаро Ҳақ нашиноҳтам ва рашке ба дил кор, ки ҷаро нофармонӣ кардам. Аз ашки сар ва рашки сир дилат ба тавбат ояд, тавбат ба ният ояд, ният ба азимат ояд, азимат ба ҳазрат ояд ва аз ҳазрат ниҳои раҳмат ояд. Дил ғӯяд – тавбат кардам, сар ғӯяд – ҳасрат ҳӯрдам, малик ғӯяд – раҳмат кардам.

Ҷавонмардо, оташ ду аст: оташи майшат ва оташи маъсият. Оташи майшатро оби осмон кушад ва оташи маъсиятро оби дидагон

¹ муктаҳал – сурмакашида

² Яъне: Суҳани Ӯ таолост, ки: «Он ҷо пардаро аз ту бардорем, он гоҳ ҷашмонат тез бигарданд» (сураи Қоф, ояти 22).

³ Яъне: Эй Ҳудои ҷаҳониён, «Парвардигоро, омурзиши туро умед дорем, бозгашт ба сӯй туст».

⁴ ҳатра – он ҷо аз зехну хотир гузарад; ҳар навъ андешае, ки ба қалби солик расад.

кушад. Ва низ оташи маъсиятро ба ду чиз тавон кушт: ба хок ва об. Ба хоки пешонӣ ва ба оби пушаймонӣ. Хоки пешонӣ – дар сучуд ва оби пушаймонӣ – гиря аз тарси **Худованди Вадуд**.

Ҷавонмардо, ҳар дида, ки на аз хавфи Ҳақ гирён аст, он дида бар ӯ товон аст. Ва ҳар дил, ки на васли Ҳакро ҷӯён аст, он дил вайрон аст. Он пир гуфто: Дарего, ки ҳалқон дармегузаранд ва хуштарин чизе ночашидаанд. Гуфтанд: Он чиз қадом аст? Гуфт: Як зарра ихлос, ки Ӯ мефармояд: «*Фаъбууллоҳа муҳлисина лаҳу-д-дина*¹». Бандаи дарвеш агар як зарра ихлос ҷашида будӣ, парвои қавнайну оламайн ва иърозу эътиroz надоштӣ. Ҷавонмардо, рақами қабул бад-он тоат қашанд, ки ихлос муқорини вай бувад.

Бишри Ҳофиро пурсиданد, ки: Ихлос чист? Гуфт: «*ал-Ихлосу ҳува ал-ифлосу*». Ихлос – ифлосу бечорагӣ ва аҷзу дармондагӣ аст.

Азизи ман, агар сурхии рӯи маъшуқон надорӣ, зардии рӯи ошиқон бояд ки биё҆рӣ; агар ҷамоли юсуфӣ надорӣ, дарди яъқубӣ бояд ки биё҆рӣ; агар аҷзи мутеон надорӣ, нолаи дармондагон бояд ки биё҆рӣ. Сайид, алайхиссалом, мефармояд: «*Мо савтун аҳаббу илаллоҳи мин савти ъабдин лаҳфон*». Ҳеч овозе нест азизтар ба даргоҳи Ҳудои таоло аз овози бандай осӣ, ки аз сари дармондагӣ ва бечорагӣ ва муғлисӣ бинолад ва гӯяд Ҳудовандо, бад кардам ва зулм бар худ кардам. Аз ҳазрати Иззат нинонде ояд: Абдӣ ангор худ накардӣ. «*Удъунӣ астаҷиб лақум*». Маро бихонед, то иҷобат кунам. Ҳар чи ҷӯед аз мо ҷӯед, кори худ бо мо гузоред, ки Ҳудоем. Моем, ки бечунучароем, дар подшоҳӣ бехамтоем, дар ваъда боловафоем, иҷобаткунандай ҳар дуоем, шунавандай ҳар саноем, ҳар саноеро сазоем. Сад ҳазор ҳонумон дар ҷустуҷӯи мо барандохтанд, сад ҳазор танҳои азиз дар талаби мо бигудохтанд, сад ҳазор ҷонҳои муқаддас дар бодияи шавқи мо вола бимонданд ва сад ҳазор равандагони даргоҳи ҷалоли мо сар дар зери сангӣ муҷоҳидат бикӯфтанд, сад ҳазорон толибони ҳазрати ҷалоли мо дар бӯтаҳои риёзат бисӯҳтанд. Арш аз Курсӣ мепурсад: *Ҳал ъиндақа мин ҳабарин?*² Курсӣ аз арш суол мекунад: *Ҳал ъиндақа мин амрин?* Заминиён, ки дуо кунанд, рӯй сӯи осмон кунанд. Пиндоранд, ки осмон дарди дили эшонро шифое дорад. Осмониён, ки ҳоҷат ҳоҳанд, рӯй сӯи замин оранд. Гумон баранд, ки замин иллати эшонро давое дорад. Ҳар рӯз, ки офтоб фурӯ шавад, фариштагон, ки ба вай муаккаланд, гӯянд: Эй офтоб, имрӯз бар ҳеч кас тофтӣ, ки аз вай ҳабаре дошт? Офтоб гӯяд: Ё лайта, агар донистаме, ки он кас кист, хоки ақдоми ӯро фалаки худ соҳтаме. Оре, ҷавонмардо «*мо ли-т-туроби ва Раббу-*

¹ Яъне: Ҳудовандро бо парастиши ҳолисона ибодат намоед. Ин чумла бо тафути қалимаи оғозин дар сурои Байина, ояти 5 ва Ғофир, ояти 14 омадааст.

² Яъне: Оё назди ту ҳабаре ҳаст?

л-арбоби». Обу хокро бо зоти пок чӣ кор? Лам йакунро бо лам йазал чӣ пӯянд? Залуми ҷаҳулро бо суббуҳи қуддус чӣ иттисол? Аҷабо коро, порсоён дар дуо гӯянд: Ё Раб, зи мо бимабур. Эй дунҳимат, кай пайваста будам, то бибуррам? Ё кай буридам, то бипайвандам? Умеди висол кай буд, то бими фироқ бошад? На иттисол ва на инфисол, на қурб ва на буъд, на эминӣ ва на ноумедӣ, на рӯи гуфткор ва на ҷои ҳомӯшӣ, на рӯи расидан ва на роҳи бозгаштан, на андешаи сабр кардан ва на фикри фарёд кардан, на маконе, ки ваҳм он ҷо фуруд ояд ва на замоне, ки фаҳм он ҷо расад. Ба дасти уламо ҷуз гуфтугӯе на, дар миёни фуқаҳо ҷуз ҷустуҷӯе на. Агар ба Каъба равӣ, ҷуз сангे на ва агар ба масҷид ой, ҷуз деворе на, агар дар замин нигарӣ, ҷуз мусибате на, агар дар осмон нигарӣ, ҷуз ҳайрате на, дар димоғҳо ҷуз сафroe¹ на, дар сарҳо ҷуз савдое на, аз рӯшноии рӯз ҷуз оташе на ва аз зулмати шаб ҷуз ваҳшате на, аз тавҳиди муваҳҳидон ҷуз ороише на ва аз илҳоди мулҳидон ҷуз олоише на, аз Мӯсои калим суде на ва аз Фиръавни муддай зиёне на. Агар биёй, биё, ки дарбоне на ва гар биравӣ, бирав, ки посбоне на.

Султони муҳаққиқон Иброҳими Хаввос, раҳматуллоҳи алайҳи, пайваста бо муридони худ гуфтӣ: Кошки ман ҳоки қадами он сарпӯшида будаме. Гуфтанд: Эй Шайх, пайваста зикру мадҳи ӯ мекунӣ ва моро аз ҳоли ӯ ҳабар надихӣ. Гуфт: Рӯзе вақтам хуш шуд. Қадам дар биёбон ниҳодам ва дар ваҷд мерафтам, то ба диёри куфр расидам. Қасре дидам сесад дона сар аз кунгураҳои он даровехта. Мутааччиб бимондам. Пурсидам, ки ин чист ва қаср они кист? Гуфтанд: Они малике аст ва ӯро духтаре аст девонашуда ва ин сар они ҳакимон аст, ки аз таҷрибаи ӯ очиз омадаанд. Дар сувайдои сина гузар кард, ки қасди он духтар кунам. Чун қадам дар қаср ниҳодам, маро дар қаср бурданд наздики малик. Чун биншастам, малик бисёр инъому икром дар ҳаққи ман бикард. Пас гуфт: Эй ҷавонмард, туро ин ҷо чӣ ҳоҷат? Гуфтам: Шунидам, ки духтаре дорӣ девона. Омадам ӯро муолиҷат кунам. Маро гуфт: Бар кунгураҳои қаср нигоҳ кун. Гуфтам: Нигоҳ кардам ва пас даромадам. Гуфт: Ин сарҳои қасоне аст, ки даъвои табиӣ кардаанд ва аз муолиҷат очиз шудаанд. Ту низ бидон, ки агар муолиҷат натавонӣ кард, сари ту ҳам ин ҷо бувад. Пас бифармуд, то маро наздики духтар бурданд. Чун қадам дар он сарой ниҳодам, духтар қанизакро гуфт: Мақнааро биёർ, то худро бипӯшам. Гуфт: Эй малика, ҷандат марди табиӣ омаданд ва аз ҳеч кас худро напӯшонидӣ, чун аст, ки аз вай мепӯшӣ? Гуфт: Онҳо мард набуданд. Мард ин аст, ки акнун даромад. Гуфтам: ас-Салому алайкум. Гуфт: Алайка-с-салому, эй писари Хаввос. Гуфтам: Чун донистӣ, ки ман

¹ сафро – ҳавас

писари Хаввосам? Гуфт: Он ки туро ба мо роҳ намуд, маро илҳом дод, то туро бишинохтам. Надонистӣ, ки «ал-муъмину миръот-ул-муъмини»¹. Оина чун бе занг бошад, ҳар нақше дар ў бинамояд. Эй писари Хаввос, диле дорам пурдард. Ҳеч шарбате дорӣ, ки дил бадон тасаллӣ ёбад? Ин оят бар забонам гузашт: «Аллагина оману ва таттмаинну қулубуҳум бизикриллоҳи»². Чун ин оят бишнид, оҳе карда бехуш шуд. Чун ба ҳуш бозомад, гуфтам: Эй духтар, бархез, то туро ба диёри ислом барам. Гуфт: Ё Шайх, дар диёри ислом чист, ки ин ҷо нест? Гуфтам: Он ҷо Каъбаи мукарраму муаззам аст. Гуфт: Эй содадил, гар Каъбаро бубинӣ, бишиносӣ? Гуфтам: Бале. Гуфт: Болои сари ман нигоҳ кун. Нигоҳ кардам. Каъбаро дидам, ки гирди сари духтар тавоғ мекард. Маро гуфт: Ё салим-ул-қалб, ин қадар надонӣ, ки ҳар кӣ ба пой ба Каъба равад, ў Каъбаро тавоғ кунад ва ҳар кӣ ба дил ба Каъба равад, Каъба ўро тавоғ кунад. «Фаайнамо туваллу фасамма ваҷӯллоҳи»³.

Ҷавонмардо, аз ту то Худой як қадам роҳ аст. Донӣ чӣ кунӣ, бигӯям ё на? Худро фаромӯш кун ва бо лутфи ў даст дар оғӯш кун, ки «Ман тақарраба илайҳа шиброн тақаррабту илайҳи зироъан ва ман тақарраба илайҳа зироъан тақаррабту илайҳи боъан»⁴. Инояти ў туро ба худ расонидааст, зоро ки даруни ту гавҳаре таъбия⁵ аст, ки аз он иборат ин аст: «ва нафахту фиҳи мин руҳӣ»⁶. Мисоли ин он аст, ки мургерио тире заданд. Мурғ бозпас нигарист ва бо забони ҳол бо тир гуфт: Ту ба ман чун расидӣ? Гуфт: Аз ту ҷизе дар мо таъбия кардаанд, ки он моро дар ту расонид. Ҳам туйӣ, ки моро ба худ расонидӣ, ки ин таъбия дар ниҳоди мо ниҳодӣ. «Арафту раббӣ бираਬбӣ ва лав ло раббӣ ламо арафту раббӣ»⁷. Ҳуст, ки худро ба ту шиносо кардааст ва калиди хонаи маърифат ба ту додааст. Сайиди олами малакут, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мефармояд: «Ман арафа нафсаҳу фақад арафа раббаҳу». Ҳар гаҳ ки ту худро шинохтӣ, Ҳақро шинохтӣ. Туии туро калидест, ки бадон ўро бишиносӣ ва ин шинохтан мухталиф аст. Ва

¹ Яъне: Муъмин оинаи муъмин аст.

² Яъне: Онон ки имон овардаанд ва дилҳояшон бо ёди Худо ором мегирад (сурай Раъд, ояти 21).

³ Яъне: Ҳар ҷониб, ки рӯй овард, ҳамон сӯ ҷониби Худост (сурай Бақара, ояти 115).

⁴ Яъне: Ҳар кас, ки ба сӯи ман ваҷабе наздикӣ ҷӯяд, ман ба андозаи як зироъ ба ў наздик мешавам ва ҳар, ки ба андозаи як зироъ тақарруб ҷӯяд, ман як қулоҷ ба ў наздик мешавам (ҳадиси қудсӣ).

⁵ таъбия – гузошташуда

⁶ Яъне: Ва дар он аз руҳи худ дамидан (сурай Сод, ояти 72).

⁷ Яъне: Парвардигорамро ба ҳуди Парвардигорам шинохтам. Агар Парвардигорам намебуд, ўро намешинохтам.

агар худро ба ачз шинохтӣ, Ӯро ба қудрат шинохтӣ. Агар худро ба заъф шинохтӣ, Ӯро ба қувват шинохтӣ. Ин як навъ аст, ки ҳар қасро дар он роҳ бувад ва навъи дигар он аст, ки бидонӣ, ки дар тани ту ҷоне аст, ки он ҷон ҳама ҷо мавҷуд аст ва ба ҳама ҷо Офариғори олам мавҷуд бувад. Аммо ҷунонки ҷон дар таҳти талаб наёяд, агар гӯй дар даст ё пой ё сар аст, ҳама ҷо бувад ва ҷояш муайян на, Ҳудои олам ҳама ҷо мавҷуд бувад, валекин дар таҳти талаб наёяд. «*Мо қадарулоҳа ҳаққа қадриҳи*»¹.

Ҷавонмардо, муттақиёну муҳлисон мераванду мегузоранд, аммо орифон ба ҳеч манзил фурӯ наёянд, балки манзили эшон доираи ҳайрат аст. Ҳарчанд пеш раванд, ба ҷои хеш бошанд. Ӯштури бозаргон шабу рӯз манзил мебарарад ва роҳ меканад. Аммо ғови ассор² шабу рӯз дар рафтор аст ва ҷашмҳо баста, гирди доира мегардад ва бо ҳуд меандешад, ки оё ҷанд манзил бурида бошам? Шом чу ҷашмаш аз никоби нуҳуфтагӣ бигушоянд, нигоҳ қунад ва ҳам дар он қадам, ки буд, бошад.

Агар гӯй: Шинохтам. Гӯянд: Чун шинохтӣ касеро, ки чунӣ бар вай раво на? Ва агар гӯй: Ба ҳастии ҳуд Ӯро шинохтам. Гӯянд: Нест ҳастро чун шиносад? «*ал-Аҷзу ъан дарки-л-идроқи идроқун*»³. Парвонай муҳтасар дидаи офтоб кай тавонад дид?

Эй сад ҳазор ҷони муқаддас фидои ҳоки наълайни он дарвеш бод. Бишнав, то ҳуд чӣ мегӯяд. Дар майдон маё, ки он ҷо хун равон аст.

Ҷунайдро, раҳматуллоҳи алайҳи, баъд аз вафот ба хоб диданд. Ҷуфтанд: «*Мо ғаъалаллоҳу бика. Кола тоҳати-л-ъибодоту ва фотати-л-ишиороту ва мо нафаъано илло ракъатони фӣ ҷавфи-л-лайли*». Ҷуфт: Ин ҳама ибодатҳо ба бод бардоданд ва моро ҳеч суд надошт, илло ду ракаат намоз, ки дар шаби торик бигузоридам.

Ҷавонмардо, ҷаҳд қун, ки чун сиёсати малакулмавт бар ту соя афканад, бадрақаи тоат бо ҳуд дошта бошӣ. Вақте ки ҷашмҳо гирён шаваду дилҳо бирён ва шайтон тамаъ дар имон қунад ва ҳарбаи⁴ қаҳри марг бар синаат рост қунад, он ҷо бӯи дӯстӣ ояду вифоқ ва ниҳоди ин башорат шунавӣ: «*Ло таҳоғу ва ло таҳзану*»⁵. Ва агар, иёзан биллоҳи, бӯи ниғоқу душманиӣ ояд, доги навмедӣ бар пешонии ту ниҳанд, ки «*Ло буширо йавмаизин ли-л-муҷримина ва йақулуна ҳиҷран маҳҷуран*»⁶. Басо қасе, ки либоси дӯстӣ пӯшидааст ва номи ӯ дар

¹ Яъне: Қадри Ҳудовандро ҷунонки бояд нашинохтанд (сураи Анъом, ояти 91).

² ассор – ҷувозкаш; қасе, ки равған ё шираи растаниву меваҳоро мекашад.

³ Яъне: Нотавонӣ аз дарёфт, ҳуд дарёфт аст.

⁴ ҳарба – найза

⁵ Яъне: Натарсед ва андӯҳгин нашавед (сураи Фуссилат, ояти 30).

⁶ Яъне: Имрӯз барои гунаҳкорон муждае нест ва мегӯянд, ки дури дур дошта шаванд (сураи Фурқон, ояти 22).

девони душманон навиштаанд ва ўро хабар на. Ва басо касе, ки чомаи душманон пӯшида ва номаш дар ҷаридаи дӯстон сабт кардаанд ва ўро огоҳӣ на.

Овардаанд, ки дар бани Истроил обиде буд «Барсисо» ном. Ва ҷиҳил сол узлат гирифта ва аз нафсу аз дунё баргашта ва тухми маърифат дар дил қиши. Агар назар дар осмон кардӣ, то Арш дидӣ ва агар дар замин нигоҳ кардӣ, пушти говмоҳӣ мушоҳида кардӣ. Чунон маосири¹ маноқиб дошт, ки забон аз васфи ў қосир буд ва ҷандон маҳомиду маҳосин, ки авҳому афҳом аз забти он фотир² буд. Ҳар сол ҷанд ҳазор бемору маълул ва мубталову маъюб бар сувби³ савмиаи ў ҷамъ шудандӣ. Баъзе либоси барас⁴ пӯшида ва баъзе аз модар нобино омада ва гурӯҳе ба иллати диққу ярақон⁵ ва истисқо⁶ мубтало гашта. Ба ҷумлагӣ биёмадандӣ ва дар ҳаволии савмиаи ў бинишастандӣ. Чун қурси офтоб баромадӣ ва ҳуршед аъломи⁷ нур дар олам наасб кардӣ, Барсисо бар боми савмиа баромадӣ ва як нафас бар он маълулон⁸ дамидӣ, ба як бор аз он иллатҳо ҳалос шудандӣ. Аҷабо коро, ба зоҳир ҷандин дари ҳазорини лутф бар ў гушода ва ба ботин тири қатиат дар камони ҳаҷр ниҳода. Дар зоҳир ба дидори ҳалқ чун нигор ва дар ботин ба теги ҳаҷр ағтор. Фарёд аз зоҳири ба сим андуда ва ботини аз ҳақиқат полуда. Ва он бечора пиндошт, ки ҳуд касе аст ва аз ҷое меояд ва ҳазрати дӯстро мешояд. Надонист, ки аз лавҳу қалам ниҳо меояд, ки моро ту намебояд. Дар ин муддат иблис силсилаи васвос дар савмиа пинҳон карда буд, то магар як нафас хори мазаллат дар домани ў оvezад ва ҳар рӯз иблис аз ғайрату ҳашми ў ошуфтатар буд ва дарахти тоати ў ба анвои ҳайрот оростатар, то духтари подшоҳи вақтро иллате падид омад, ки атиббо аз муолиҷаи он очиз омаданд ва духтар се бародар дошт, ки ҳар як подшоҳи ноҳияте буданд. Ҳар се дар як шаб ба хоб диданд, ки иллати ҳоҳари ҳудро бар Барсисо арза кунанд. Диғар рӯз хобҳоро бо яқдигар бигуфтанд. Мувоғиқ омад, мо зода ъало ҳозо⁹. Ҳар се бархостанд ва ҳоҳари соҳибчамолро бигирифтанд ва ба савмиаи Барсисо бурданд. Барсисо дар намоз буд. Чун фориг шуд, бародарон осеби иллат ва

¹ маосир – осору нишонаҳои мондагор, корҳои нек

² фотир – очиз, нотавон

³ сувб – атроф

⁴ барас – бемории сафедшавии пӯст

⁵ ярақон – беморие, ки таркиби хун ҳалал мейёбад ва пӯст зард мешавад.

⁶ истисқо – беморие, ки бар асари ҳалали кори дил, ҷигар ва гурдаҳо дар бадан моеот ҷамъ меоянд ва бемор ба обҳоҳии зиёд ниёз пайдо мекунад.

⁷ аълом – парчамҳо

⁸ маълулон – дардмандон, беморон

⁹ Яъне: Аз ин намеафзуд; ҷои баҳсе бокӣ намонд

муоличати атиббо ва иттифоқи хобҳо шарҳ доданд. Барсисо гуфт: Дуoi маро вақте ҳаст, ки дар он вақт ба тавқеи ичобат¹ расад. Чун вақт ояд, дуоро дареғ надорам. Бародарон хоҳарро таслими Барсисо карданд ва ба тамошои сахро берун рафтанд. Иблис чой холӣ ёфт ва гуфт: Вақти он омад, ки чону имони чандинсолаи обидро ба мавчи дарёи шаҳват фурӯ дихам. Боде дар димоги мастура дамид, то бехуш гашт. Дидаи обид бар ҷамоли ў афтод. Иблис оташи васваса дар димоги обид ниҳод ва хотири ўро фурӯ гузошт, то ҳаворо мутобиат кард ва васвасаи иблисро инқиёд² намуд, то зино кард. Пас иблис ба сурати пире аз дар даромад ва қайфияти ҳол аз ў пурсид. Барсисо он ҳол бигуфт. Иблис гуфт: Дил хуш дор, ки агар ҳатое рафт, ҳато бар бани Одам ҷоиз аст, ки Ҳудой қарим аст ва дари тавба гушода. Лекин тадбири ин кор он аст, ки бар бародарони вай пӯшида дорӣ, то надонанд. Барсисо гуфт: Ҳайҳот, офтобро чӣ гуна ба гил бияндоем ва рӯзи равшанро бар марди доно чӣ гуна бипӯшонем? Иблис гуфт: Осон аст. Ўро бикуш ва дар замин пинҳон кун. Чун бародарон биёянд, ҷавоби ту он аст, ки ман дар намоз будам, аз савмиа берун шуд. Пас Барсисо духтарро бикушт ва аз савмиа берун бурд ва дар зери хок пинҳон кард. Баъд аз замоне бародарон даромаданд бо ҳайлу ҳашам чун шерони ошуфта. Пиндоштанд, ки зоҳид дуо кардааст ва хоҳар шифо ёфта. Чун хоҳарро надиданд, талаб карданд. Он чи иблис таълим карда буд, бигуфт. Эшон бар қавли зоҳид эътимод карданд ва берун рафтанд ба талаби хоҳар. Пас, иблис ба сурати аҷузае асое дар даст ва исобае³ бар пешонӣ баста бар сари роҳи эшон омад. Чун эшон ўро бидиданд, суол карданд, ки мастурае дидӣ бад-ин сифат? Гуфт: Магар духтари подшоҳ металабед? Гуфтанд: Бале. Гуфт: Зоҳид бо ў зино кард ва ўро бикушт ва дар зери хок пинҳон кард. Эшонро бар сари хок овард. Бозковиданд. Хоҳарро кушта диданд, ба хун оғушта. Ҷомаро чок карданд ва занҷир бар гардани Барсисо ниҳоданд ва рӯй ба шаҳр оварданд. Фарёд аз ахли шаҳр баромад, ки чунин воқеае ҳодис шудааст. Пас, доре бизаданд ва Барсисоро бар дор карданд. Ҳалқон, ки оби вузӯи ўро ба табаррук бурдандӣ ва хоки қадамаш ба ҷои сурма дар ҷашм кашидандӣ, ҳар як меомаданд бо домане санг ва ўро сангсор мекарданд. Ногоҳ иблис ба сурати пири нуронӣ пеши ў омад ва гуфт: Эй Барсисо, ман ҳудои заминам ва он, ки ўро чандин сол хидмат кардӣ, Ҳудои осмон аст. Ҷазои хидмати чандинсолаи ту ин буд, ки бар сари дорат фиристод. Як бор маро саҷда кун, то туро ҳалос кунам. Пас, ба сар ишорати сучуди ў кард. Аз ҳафт осмон ниҳо

¹ тавқеи ичобат – ҳукми қабул

² инқиёд – пойбандӣ; фармонбардорӣ

³ исоба – сарбанд, порчае, ки бар сар мепечиданд.

омад, ки ҷонашро ба дӯзах фиристед ва қолабаш ба санг андозед ва мағзи сараш ба мургони ҳаво қисмат кунед. Пас, ин ниҳо дардоданд: «*Факона ъоқибатагумо аннаҳумо фи-н-нори холидайна фиҳо*»¹.

Ҷавонмардо, ин сиррест, ки аз бандагон пӯшида аст ва қасро аз ин ҳабар на. Довуд пайғамбар, алайҳиссалом, гуфт: Илоҳӣ, сирри ҳеш бар ман ошкор кун, ки азим тарсону ҳайронам. То рӯз ин мегуфту мегирист. Ниҳо омад, ки: Ё Довуд, агар ҷандон бигирӣ, ки санги ҳораро пора кунӣ, ман ин сир бо ту наҳоҳам гуфт. Ё Довуд, аз ман дар дунё донистани сирри ман маҳоҳ, то дари марг бар ту пайдо кунам. Гуфт: Ё Раб, ин сир ба дари марг чун пайдо кунӣ? Ниҳо омад, ки: Ҳамаи сирри ман бо банда ду ҳарф аст. Ва он ду «ло» аст, ё гӯям: «*ло таҳоғу*»², ё гӯям: «*ло буширо*»³. Ё аз ямин бонг барояд, ки дил ҳушдор, ё аз ясор овоз барояд, ки дил бардор. Ҳеч қасро дар дами марг аз бими ин ду «ло» ранг бар рӯй намонад. Чун ҷон ба сина бирасад, рӯй зарду дил пурдард гардад ва бар росту ҷап нигаристан гирад, то овоз аз қадом ҷониб барояд. Саодату шақоват дар он нафаси воласин падидор ояд. Басо бувад, ки бадбаҳт некбаҳт гардад ва некбаҳт бадбаҳт гардад. «*Йамҳуллоҳу мо йашоу ва йусбиту ва ъиндаҳу умм-ул-китоби*»⁴. Рӯзнома наздики ман аст. Ман нависам ва ман пок кунам, на кас огоҳ кунам ва на бо кас машварат кунам.

Таҳия ва тавзехи Фаҳриҷдин Насриҷдинов

¹ Яъне: Поёни кори ҳарду ин аст, ки якҷоя дар оташ бошанд, ҷовидона дар он мемонанд (сурай Ҳашр, ояти 17).

² Яъне: (Эй ҳубон), натарсед.

³ Яъне: (Гунаҳкоронро) муждае нест.

⁴ Яъне: Ҳудованд он чи ҳоҳад, маҳв месозад ва он чи ҳоҳад, собит медорад; ва уммулкитоб назди Ӯст (сурай Раъд, ояти 39).

Юсуфи Синачок¹

«ҖАЗИРАИ «МАСНАВӢ»

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ҳамди беҳадду шукри билогояти ло яхсо ва ло йуъадд бад-он Худоеро, ки синаи бекинаи комилонро ба ашиъаи анвори камолоти

¹ Юсуфи Синачок (ваф. 953х./1546 м.) яке аз пайравони мактаби мавлавия дар кишвари Туркия мебошад. Дар мактаби шарҳнигории Осиёи Сагир бори аввал кӯшиши талхиси «Маснавӣ» маҳз бо «Җазираи маснавӣ»-и Юсуфи Синачок оғоз шудааст. Юсуфи Синачок аз тамоми дафтарҳои «Маснавӣ» 366 байт интиҳоб намуда, аз ҷиҳати мавзӯи абётро дастабандӣ мекунад ва канори ҳам мегузорад. Дар сурате, ки як байт аз дафтари шашум ва байти сонӣ аз дафтари чорум ё панҷум интиҳоб шудааст, хонанда эҳсос намекунад, ки ин абёт аз дафтарҳои муҳталифи «Маснавӣ» гирифта шудаанд. Синачок пайвандҳои маънавии байни абёти мунтаҳабро ба хубӣ риоя намудааст. Ҳамин тариқ, як асари ҷолибу хондание ба вучуд омадааст, ки минбаъд мавриди пайравии алоқамандони дигари «Маснавӣ» қарор мегирад. «Җазираи «Маснавӣ» хуносай мавзӯии бисёр дакиқ ва хубе аз «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ аст ва дар он муаллиф ба баёни 34 мавзӯи дар «Маснавӣ» матраҳгардида пардохта, барои толибони ҳақоқи «Маснавӣ» роҳқушоӣ намудааст. Асари Синачок минбаъд дар байни дӯстдорони қаломи Мавлоно шуҳрат ёфта, боиси ба вучуд омадани талхисот ва шарҳҳои зиёд гардидааст. Чунонки устод Абдулбеки Гулпинорлӣ ишора мекунад, Шайхи мавлавихонаи Шом – Илмӣ - дадаи Бағдодӣ (ваф. 1661) нахустин шарҳро бо номи «Самаҳоти ламаоти баҳрулмаънавӣ бишарҳи «Җазират-ул-маснавӣ» дар соли 1571 м. таълиф мекунад (Гулпинорлӣ, 185). Шайхи хонақоҳи Фалата Голиби шоир (ваф. 1799 м.) шарҳи хешро бо номи «Шарҳи «Җазираи «Маснавӣ» ба туркӣ таълиф мекунад, ки он бо кӯшиши Тургут Карабей, Муҳаммад Вонли-углу ва Муҳаммад Отолой дар соли 1996 дар Арзум ба ҷоп расидааст (Turgut Karabey, Mehmet Vanli-oglu, Mehmet Atalay. Seyh Galib. Serh-I Cezire-I Mesnevi, Erzurum, 1996, 8+256 s.). Шорехи дигари турк Ҷурӣ (1655 м.) 40 байт аз «Җазираи маснавӣ» интиҳоб карда, онро «Шарҳи интиҳоб» меномад. Ӯ ҳар байти интиҳобнамудаашро бо ҳамон вазн ва бо панҷ байт шарҳ кардааст. Ин шурӯҳ ба забони туркӣ навишта шудаанд.

«Җазираи «Маснавӣ» на танҳо дар Осиёи Сагир, балки дар Ҳинду Покистон низ маъруфтият пайдо кардааст. Устоди донишгоҳи Лоҳур доктор Муъин Низомӣ дар бораи ривоҷи «Җазираи «Маснавӣ» дар Ҳинд ва Покистон менависад: «Ин гузидай Юсуфи Синачок дар миёни аҳли адаб ва ирфони сарзамини мо ҳеле матраҳ буда ва дар бисёре аз хонақоҳҳо тадрис мешудааст»(Мачаллаи «Дониши» (Фаслномаи маркази таҳқиқоти форсии Эрон ва Покистон), поиз ва зимистони 1383, шумораи 87-89. саҳ. 254). Суннати интиҳоб, талхис ва шарҳи абёти «Маснавӣ» дар Осиёи Сагир минбаъд аз тарафи Шоҳидӣ Иброҳим - дада зимни таълифи «Гулшани тавҳид», ки шарҳи муфрадоти «Маснавии маънавӣ» маҳсуб мегардад, идома ёфтааст.

Нусхай электронии «Җазираи «Маснавӣ»-ро тавассути бародари арҷмандам, узви ҳайати илмии Донишгоҳи аллома Таборабоӣ, доктор Неъматуллоҳ Эронзода дастрас кардам. Эшон асари мазкурро дар соли 1387 дар Техрон ба нашр расонидаанд, ки асоси кори инҷониб қарор гирифтааст.

зоҳирия рахшону тобон соҳт ва судури пурсабури орифонро ба ламаоти азвои маъорифи ботиния зиёпарвар ва мунаvvар гардонида ва дуруди номаҳуд бар он пешвои муршидони комил ва рахнамои комилони восилро сазост, ки дар ҷавлонгоҳи мутарраним ба садои «раайту раббӣ»¹ ва дар саҷдагоҳи расолат мутакаллим ба ниҳои «абиту инда раббӣ» ва бар олу асҳоби ў бод, ки ҳар як аз эшон пешбарандаи вомондагони ҷоҳи исён аст.

Аmmo баъд, муддате буд, ки ин номуроди пуртаассуф, аънӣ ғамноқу синачок - Юсуф, татаббӯи «Маснавӣ»-и Ҳудовандгор, қаддасаналлоҳу би- сирриҳи-л-азиз, мекардам. Рӯзе аз толибони ҳақоиқи «Маснавӣ» ва роғибони дақоиқи маънавӣ илтимос карданд, ки «Маснавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддин ағозаллоҳу нураҳу алайно, баҳрест бе ҳадду бепоён ва дарёест номутаноҳӣ ва бекарон. Дар ў ҳар кас ба мурод иқтидори маллоҳӣ ва иститоати саббоҳӣ натвон кард, магар аз лаолии манзумай вай дар силки ихтисор ва интихоб ва дар риштаи эҷоз ва интихоб қашида шавад, то мубтадиён аз вай ҳаззе ёбанд ва баҳраёfta шаванд. Ин бандай наҳиф низ ба муктазои «фаамма-с-соила фало танҳар»² аз шаш ҷилди «Маснавӣ» се саду шасту шаш абӯт интихоб кардам ва ба яқдигар иртиботе додам ва ба ҳар ҷилди «Маснавӣ» дар сурати арқоми ҳиндӣ ишорате намудам ва ўро «Ҷазираи «Маснавӣ» лақаб ниҳодам. Валлоҳу-л-муъину ва-л-мустаъону ва алайхи-т-уқлон.

*Гар шудӣ атиони баҳри «Маснавӣ»,
Фурҷаे кун дар ҷазира(й) «Маснавӣ».*

*Фурҷа кун чандон, ки андар ҳар нафас,
«Маснавӣ»-ро маънавӣ донию бас³.*

Толибоне, ки аз илми илоҳӣ ба олами сунъ афтодаанд ва бар мӯчиби «ҳӯбб-ул-ватани мина-л-имон» ватанҳои аслии худ металабанд.

*Бишнав ин най чун ҳикоят мекунад,
Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад.*

*К-аз найистон то маро бибридаанд,
Аз нафирам марду зан нолидаанд.*

¹ Дар мутуни ирфонӣ аҳодисе аз Ҳазрати Расул (с) ва акволе аз бузургон ва машоҳири сӯфия накл шудаст, ки бо «раайту раббӣ» шурӯй мешавад. Азҷумла ин ду ҳадис аз Ҳазрати паймбар бисёр маъруф аст: «Раайту раббӣ бикалбӣ» ва «Раайту раббӣ лайлата-л-меъроҷ фӣ аҳсани сурат».

² Яъне: «Ва гадоро аз худ марон» (сурои «Зухо», ояти 10)

³ Ин абӯт аз дафтари шашуми «Маснавӣ», шумораҳои 67-68 гирифта шудааст (Т.С.).

Сина хоҳам шарҳа-шарҳа аз фироқ,
То бигӯям шарҳи дарди иштиёқ.

Ҳар касе, к-ӯ дур монд аз асли хеш,
Боз чӯяд рӯзгори васли хеш.

5. Ман ба ҳар ҷамъияте нолон шудам,
Чуфти бадҳолону хушҳолон шудам.

Ҳар касе аз занни худ шуд ёри ман,
Аз даруни ман начуст асрори ман.

Сирри ман аз нолаи ман дур нест,
Лек ҷашму гӯшро он нур нест.

Тан зи ҷону ҷон зи тан маствур нест,
Лек қасро диди ҷон дастур нест.

Оташ аст ин бонги нойу нест бод,
Ҳар кӣ ин оташ надорад, нест бод!

10. Отashi ишқ аст, к-андар най фитод,
Ҷӯшиши ишқ аст, к-андар май фитод.

Най ҳарифи ҳар кӣ аз ёре бурид,
Пардаҳояш пардаҳои мо дариid.

Ҳамчу най захреву тарёқе кӣ дид,
Ҳамчу най дамсозу муштоқе кӣ дид?!

Най ҳадиси роҳи пурхун мекунад,
Қиссаҳои ишқи Мачнун мекунад.

Маҳрами ин хуш ҷуз бехуш нест,
Мар забонро муштари ҷуз гуш нест.

15. Дар гами мо рӯзҳо бегоҳ шуд,
Рӯзҳо бо сӯзҳо ҳамроҳ шуд.

Рӯзҳо гар рафт, гӯ рав, бок нест,
Ту бимон, эй он ки чун ту пок нест.

Ҳар кӣ чуз моҳӣ, зи обаш сер шуд,
Ҳар кӣ берӯзист, рӯзаш дер шуд.

Дарнаёбад ҳоли пухта ҳеч хом,
Пас сухан кӯтоҳ бояд, вассалом.

Дар баёни дарки мустамеъон

Эй дарёго мар туро гунчо¹ будӣ,
То зи чонам шарҳи дил пайдо будӣ (1, 2377).

20. Ин сухан шир аст дар пистони чон,
Бе кашанда хуш намегардад равон (1, 2378).

Мустамеъ чун ташнаву ҷӯянда шуд,
Воиз ар мурда бувад, гӯянда шуд (1, 2379).

Мустамеъ чун тоза омад бемалол,
Садзабон гардад ба гуфтан гунгу лол (1, 2380).

Чунки номаҳрам дарояд аз дарам,
Парда-дар пинҳон шаванд аҳли ҳарам (1, 2381).

В-ар дарояд маҳраме дур аз газанд,
Баргушоянд он сатирон рӯйбанд (1, 2382).

25. Чунки зогон хайма бар баҳман заданд,
Булбулон пинҳон шуданду тан заданд (2, 40).

Мустамеъ хуфтаст, кӯтаҳ кун хитоб,
Эй хатиб, ин нақш кам кун ту бар об (4, 1094).

Дар баёни китмони сир(р)

Орифон, к-аз ҷоми Ҳақ нӯшидаанд,
Розҳо дониставу пӯшидаанд (5, 2239).

Ҳар киро асрори кор омӯхтанд,
Муҳр карданду даҳонаш дӯхтанд (5, 2240)

Бар лабаш қуфл асту дар дил розҳо,
Лаб ҳамӯшу дил пур аз овозҳо (5, 2238)

¹ Гунчо – ҳавсала ва тавоной

30. Сирри гайб онро сазад омӯхтан,
К-ӯ зи гуфтан лаб тавонад дӯхтан (3,3387)

Гӯши он кас ниюшад асрори Ҷалол,
К-ӯ чу савсан садзабон афтоду лол (3, 21).

То нагӯйӣ сирри сultonро ба кас,
То нарезӣ қандро пеши магас (3, 20)

Дархури дарё нашуд чуз мурги об,
Фаҳм кун, валлоҳу аълам биссавоб (3, 3388)

Дар баёни камоли зоти поки ҳазрати Худовандгор
Мо ҳама мурғобиёнем, эй гулом,
Баҳр медонад забони мо тамом (2, 3788).

35. Хулқи мо бар сурати худ кард Ҳак¹,
Васфи мо аз васфи ў гирад сабақ (4, 1193).

Чисми мо рӯпӯши мо шуд дар ҷаҳон,
Мо чу дарё зери ин қаҳ дар ниҳон (4, 722).

Кони қандам, найситони шаккарам,
Ҳам зи ман мерӯяду ман меҳӯрам (2, 2430).

То ки нафребад шуморо шакли ман,
Нуқли ман нӯшед пеш аз нақли ман (2, 1178).

Ман чу хуршедам даруни нур гарқ,
Менадонам кард хеш аз нур фарқ (2, 2407).

40. Рафтанам сӯй намозу он хало,
Баҳри таълим аст раҳ мар халқро (3, 2409).

Хоб мебинам, vale дар хоб на,
Муддай ҳастам, vale каззоб на (6, 4065).

¹ Ҳулқ: дар бархе аз нусхаҳои «Маснавӣ» ба ҷойи «хулқ» «халқ» сабт шудааст. Мисраи нахуст мустанад аст ба яке аз аҳодиси набавӣ: Иннайлоҳа халака-л-одама ъало суратиҳи. (Ҳамоно Худованд, одамро ба сурати худ биёфарид) (Замонӣ, 4, сах. 359).

Назди он ки «лам йазуқ»¹ даъвост ин,
Назди суккони уфуқ маъност ин (2, 3566).

Дар насиҳати мункарон

Чун туро он чашми ботинбин набуд,
Ганҷ мепиндор андар ҳар вучуд (2, 2147).

Гар туро боз аст он дидад(й) яқин,
Зери ҳар санге яке сарҳанг бин. (2, 2349).

45. Кори дарвешӣ варои фаҳми туст,
Сӯи дарвеше бимангар суст – суст (1, 2356).

З-он ки дарвешон варои мулку мол,
Рӯзие доранд жарф аз зулҷалол (1, 2357).

Ту ҳамон дидӣ, ки иблиси лайн,
Гуфт: «Ман аз оташам, Одам зи тин» (3, 2299).

Чашми иблисонаро як дам бубанд,
Чанд бинӣ сурат охир, чанд, чанд? (3, 2300).

Кор аз ин вайрон шудаст, эй марди хом,
Ки башар дидӣ мар инҳоро чу ом (3, 2298).

Дар баёни муқаллидоне, ки хешро комил қиёс кунанд
50. Ҷумла олам з-ин сабаб гумроҳ шуд,
Кам касе з-абдоли Ҳақ оғаҳ шуд. (1, 264).

Он диле, к-аз осмонҳо бартар аст,
Он дили абдол, ё пайғамбар аст (3, 2248).

Қасди ҷанги анбиё медоштанд,
Чисм диданд, одамӣ пиндоштанд (2, 3118).

Гуфта инак мо башар, эшон башар,
Мову эшон бастаи хобему ҳ(в)ар (1, 266).

¹ Лам йазуқ – порае аз масали зерин аст: «Ман лам йазуқ лам йадри», яъне ҳар кий начашид, дарнаёфт.

Ин надонистанд эшон аз амо¹,
Хаст фарқе дар миён бемунтахо (2, 267).

55. Аз мухаққиқ то муқаллид фарқҳост,
К-ин чу Довуд асту он дигар садост (2, 495).

Кофиру мӯъмин Худо гӯянд, лек,
Дар миёни ҳарду фарқе хаст нек (2, 499).

Он гадо гӯяд «Худо» аз баҳри нон,
Муттақӣ гӯяд «Худо» аз айни чон (2, 500).

Ҳар ду гун занбӯр ҳӯрданд аз маҳал,
Лек шуд з-он нешу з-ин дигар асал (1, 268).

Ҳар ду гун оху гиё ҳӯрданду об,
З-ин яке саргин шуду з-он мушки ноб (1, 269).

60. Ин хурод, гардад палидӣ з-ӯ чудо,
Он хурод, гардад ҳама нури Худо (1, 272).

Дар баёни зоти поки дарвешони орифон
Чун мубаддал гаштаанд абдоли Ҳак,
Нестанд аз халқ, баргардон варак (6, 3191).

Чисмашонро ҳам зи нур исриштаанд,
То зи рӯҳу аз малак бигзаштаанд (3, 8).

Дар дили ангур майро диданд,
Дар фанои маҳз шайро диданд (2, 181).

Пештар аз хилқати ангурҳо,
Ҳӯрда майҳову намуда шӯрҳо (2, 179).

65. Бартаранд аз Аршу курсиу хало,
Сокинони мақъади сидқу ъало (1, 3515).

Дар баёни тақсими маротиби авлиёи киром
З-авлиё ахли дуо худ дигаранд,
Гаҳ ҳаме дӯзанду гоҳе медаранд (3, 1789).

¹ амо – кӯрӣ, нобиной

Қавми дигар мешиносам з-авлиё,
Ки даҳоншон баста бошад аз дуо (3, 1880).

Дар қазо завқе ҳамебинанд хос,
Куфрашон ояд талаб кардан халос (3, 1882).

Қавми дигар саҳт пинҳон мераванд,
Шуҳраи ҳалқони зоҳир кай шаванд (3, 3104).

70. Ҳам қароматшон, ҳам эшон дар ҳарам,
Номашонро нашнаванд абдол ҳам (2, 3106).

Дар баёни иттиҳоди авлиёи киром
Чун аз эшон мұchtамаъ бинӣ ду ёр,
Ҳам яке бошанду ҳам шашсад ҳазор (2, 183).

Бар мисоли мавҷҳо аъдодашон,
Дар адад оварда бошад бодашон (2, 184).

Муфтариқ шуд офтоби чонҳо,
Дар даруни равзани абдонҳо (2, 186).

Мӯъминон маъдуд, лек имон яке,
Чисмашон маъдуд, лекин чон яке (4, 407).

75. Тафриқа дар рӯҳи ҳайвонӣ бувад,
Нафси воҳид рӯҳи инсонӣ бувад (2, 287).

Аз назаргоҳ аст, эй мағзи вучуд,
Ихтилофи мӯъмину габру ҷуҳуд (3, 1258).

Дар маонӣ қисмату аъдод нест,
Дар маонӣ таҷзия-в афрод нест (1, 681).

Дар баёни манозили ҳилқати одамият
Мунбасит¹ будему яқчавҳар ҳама,
Бе сару бе по будем он сар ҳама (1, 689).

Якгуҳар будем ҳамчун офтоб,
Бе гирех будему софӣ ҳамчу об (1,690)

¹ Мунбасит – густарда ва кушода, бидуни қайд

80. Чун ба сурат омад он нури сара,
Шуд агад чун сояҳои кунгур (1, 691).

Омада аввал ба иқлими чамод,
В-аз чамодӣ дар наботӣ уфтод (4, 3636).

В-аз наботӣ чун ба ҳайвонӣ фитод,
Н-омадаш ҳоли наботӣ ҳеч ёд (4, 3638).

Боз аз ҳайвон сӯи инсонияш,
Мекашид он холике, ки донияш (4, 3645).

Ҳамчунин, иқлим то иқлим рафт,
То шуд акнун оқилу донову зафт (4, 3646).

85. Хештан нашнохт мискин одамӣ,
Аз фузунӣ омаду шуд дар камӣ (3, 1000).

Дар баёни тарғиби маърифати худ
Эй хунук онро, ки зоти худ шинохт,
Андар амни сармадӣ қасре бисоҳт (5, 3341).

Ҳар кӣ маҳҷуб аст, ў худ кӯдак аст,
Мард он бошад, ки берун аз шак аст (5, 3344).

Гар ба ришу хоя мард астӣ касе,
Ҳар бузеро ришу мӯр бошад басе (5, 3345).

Пас чу оҳан гарчи тира ҳайкалӣ,
Сайқалӣ кун, сайқалӣ кун, сайқалӣ (4, 2468).

90. То дилат ойина гардад пурсувар,
Андар ў ҳар сӯ малехе симбар (4, 2469).

Пунбаи васвос берун кун зи гӯш,
То ба гӯшат ояд аз гардун хурӯш (2, 2943).

Пок кун ду чашмро аз мӯи айб,
То бубинӣ багу сарвистони гайб (2, 1944).

Дафъ кун аз мағзу аз бинӣ зуком,
То ки рехуллаҳ дарояд дар машом (2, 1945).

Ҳеч магзор аз табу сафро¹ асар,
То биёбӣ аз ҷаҳон таъми шакар (2, 1946).

95. Кундаи танро зи пойи чон бикан,
То кунад ҷавлон ба гирди анҷуман (2, 1948).

Дар баёни ҳиммати толибон аст
Мурғ бо пар мепарад то ошён,
Парри мардум ҳиммат аст, эй мардумон (6, 134).

Боз агар бошад сапеду беназир,
Чунки сайдаш муш бошад, шуд ҳақир (6, 136).

В-ар бувад ҷуғдею майли ў ба шоҳ,
Ў сари боз аст, мангар дар кулоҳ (6, 137).

Ошиқе, к-олуда шуд дар хайру шар,
Хайру шар мангар, ту дар ҳиммат нигар (6, 135).

100. Гар яке мӯре Сулаймоне бичуст,
Мангар андар ҷустани ў суст-суст (3, 1448).

Дар баён кардан аз сурат ва тарғиби маънӣ
Чанд сурат, охир, эй суратпараст,
Чони бе маъни-т аз сурат нараст (1, 1018).

Гар ба сурат одамӣ инсон будӣ,
Аҳмаду Бӯҷаҳл худ яксон будӣ (1, 1019).

Шуд сари шерони олам ҷумла паст,
Чун саги асҳобро доданд даст (1, 1022).

Чи зиён асташ аз он нақши нафур²,
Чунки ҷонаш гарӯ шуд, дар баҳри нур (1, 1023).

¹ сафро – зардоб, мои талҳ ва зардранг, ки дар ҳалтаҳаи заҳра ғун мешавад.

² нафур- гурезанд, раманд, нафратоваранд

105. Пас бидон, ки сурати хубу накӯ,
Бо хисоли бад наярзад як тасӯ¹ (2, 1018).

Ман надидам дар ҷаҳони ҷустуҷӯ,
Ҳеч аҳлийят беҳ аз ҳӯи накӯ (2, 810).

Қимати ҳамёну киса аз зар аст,
Бе зи зар ҳамёну киса абтар аст (3, 2534).

Ҳамчунон, ки қадри тан аз ҷон бувад,
Қадри ҷон аз партави ҷонон бувад (3, 2535).

Гар будӣ ҷон зинда бе партав қунун,
Ҳеч гуфтӣ коғиронро «майитун»² (3, 2536).

110. Мағзи ҳар мева беҳ аст аз пӯсташ,
Пӯст дон танрову мағз он дӯсташ (3, 3417).

Мағзи нағзе дорад охир одамӣ,
Як даме онро талаб гар з-он дамӣ (3, 3418).

Охир одамзодай, эй ноҳалаф,
Чанд пиндорӣ ту пастиро шараф (1, 541).

Дар баёни ҳусни тавба

Гар сияҳ кардӣ ту нома(й) умри хеш,
Тавба кун з-онҳо, ки кардастӣ ту пеш (5, 2221).

Умр агар бигзашт, бехаш ин дам аст,
Оби тавбаш дех агар ӯ бернам аст (5, 2222).

115. Бехи умратро бидеҳ оби ҳаёт,
То дарахти умр гардад бо набот (5, 2223).

Ҷумла мозиҳо³ аз ин некӯ шаванд,
Захри порина аз ин гардад чу қанд (5, 2224).

¹ тасӯ – пашиз, пули беарзиш

² майитун- ҷамъи майит, яъне мурдагон

³ мозиҳо - гузштаҳо

Сайиотатро мубаддал кард Ҳақ,
То ҳама тоат шавад он мо сабак¹ (5, 2225).

Тавба оранду Худо тавбапазир,
Амри ў гиранду ў неъма-л-амир² (6, 3624).

Маркаби тавба акоиб маркаб аст,
Бар фалак тозад ба як лаҳза зи паст (6, 464).

120. Чун бароранд аз пушаймонӣ ҳанин³,
Арш ларзад аз анин-ул-музнибин⁴ (6, 3625).

Дар баёни фавоиди гирия

Зорию гирия қавӣ сармояест,
Раҳмати куллӣ қавитар дояест (2, 1951).

То нагиряд абр, кай хандад чаман,
То нагиряд тифл, кай ҷӯшад лабан (5, 134).

Тифли якрӯза ҳамедонад тарик,
Ки бигириям то расад доя(й) шафик (5, 135).

Ту намедонӣ, ки доя(й) доягон,
Кам диҳад бе гирия шир ў ройгон (5, 136).

125. Гуфт: «Фалайабку касиран»⁵- гӯш дор,
То бирезад шир фазли Кирдугор (5, 137).

Охири ҳар гирия охир хандаест,
Марди охирбин муборак бандает (1, 819).

Ҳар кучо оби равон, сабза бувад,
Ҳар кучо ашки давон, раҳмат шавад (1, 820).

Бош чун дӯлоб, нолон, чашмтар,
То зи сахни чон-т баррӯяд хузар⁶ (1, 821).

¹ сабак – он чӣ гузашта, пешина

² неъмаламир – фармонравои нек

³ ҳанин - нола

⁴ анин-ул-музнибин – нолаи гунаҳкорон

⁵ Яъне: «Пас бояд бисёр бигириянд» (сурай Тавба, ояти 82).

⁶ хузар - сабзаҳо

Дар баёни касбу мурохида

Касбро ҳамчун зироат дон, аму,
То накорӣ, дахл набвад з-они ту (3, 2392).

130. К-он чи корӣ бидравӣ он они туст,
Варна ин бедод бар ту шуд дуруст (3, 2393).

Ҳеч гандум кориву ҷав бар диҳад,
Дидай асбе, ки курра ҳар диҳад? (1, 1646).

Эй хунук, он к-ӯ ҷиҳоде мекунад,
Бар бадан заҷреву доде мекунад (2, 1473).

Гар таваккул мекунӣ, дар кор кун,
Кишт кун, пас такя бар Ҷаббор кун (1, 947).

Ҷаҳд мекун то тавонӣ, эй киё,
Дар тариқи анбиёву авлиё (1, 975).

135. Кофирам ман, гар зиён кардаст кас,
Дар раҳи имону тоат як нафас (1, 977).

Санг бар оҳан задӣ, оташ начаст,
Ин набошад, в-ар бибошад, нодир аст (3, 4786).

Дар баёни «Ман қараъа-л-боба валлаҷҷа валаҷҷа»

Худ кӣ кӯбад ин дари раҳматнисор,
Ки наёбад дар иҷобат сад баҳор (6, 4238).

Чун дари маънӣ занӣ, бозат кунанд,
Парри фикрат зан, ки шаҳбозат кунанд (1, 2870).

Чун талаб кардӣ, ба ҷид(д) омад назар,
Ҷидд ҳато накнад, чунин омад хабар (2, 1697).

140. Гар гарону гар шитобанда бувад,
Он ки ҷӯяндаст, ёбанда бувад (3, 978).

Чун нишинӣ бар сари кӯйи касе,
Оқибат бинӣ ту ҳам рӯйи касе (3, 4783).

Чун зи ҷоҳе мекани ҳар рӯз хок,
Оқибат андар расӣ дар оби пок (3, 4784).

Гуфт Пайгамбар, ки чун қӯбӣ даре,
Оқибат з-он дар бурун ояд саре (3, 4782).

Дар талаб зан доиман ту ҳар ду даст,
Ки талаб дар роҳ некӯ раҳбар аст (3, 979).

145. Гаҳ ба гуфту гаҳ ба ҳомӯшиву гаҳ,
Бӯй кардан гир, ҳар сӯ бӯйи шаҳ (3, 981).

Ҳин, мазан ту аз малули оҳи сард,
Дард ҷӯву дард ҷӯву дард-дард (6, 4304).

Эй басо коро, ки аввал саъб гашт,
Баъд аз он бикшода шуд, саҳти гузашт (3, 2924).

Андар ин раҳ метарошу меҳарош,
То дами охир даме фориг мабош (1, 1822).

Файри пир устоду сарлашкар мабод,
Пири гардун не, вале пири рашод¹ (6, 4121).

150. Пир бошад нардбони осмон,
Тир паррон аз кӣ гардад? Аз камон (6, 4125).

Дар баёни он ки толибро ҳаройина аз пир ногузир аст
Пирро бигзин, ки бе пир ин сафар,
Ҳаст бас пурофату ҳавфу хатар (1, 2943).

Он раҳе, ки борҳо ту рафтай,
Бе қаловуз² андар он ошуфтай (1, 2944).

Пас раҳеро, ки надидастӣ ту ҳеч,
Ҳин, марав танҳо, зи раҳбар сар мапеч (1, 2945).

Ҳар кӣ дар раҳ бе қаловузе равад,
Ҳар дурӯза роҳ садсола шавад (3, 588).

¹ рашод - хидоят

² қаловуз- роҳбар, пешоҳанг

155. Гар набошад сояи ӯ бар ту гул,
Пас туро саргашта дорад бонги ғул (1, 296).

Утлуби-д-дурра ахӣ васта-с-садаф,
Ватлуби-л-фанна мин арбоби-л-ҳираф¹ (5, 1057).

Сояи шоҳон талаб ҳар дам, шитоб,
То шавӣ з-он соя беҳтар з-офтоб (2, 2216).

Мехри покон дар миёни чон нишон,
Дил мадеҳ илло ба меҳри дилхушон (1, 723).

Рав, бичӯ ёри худоиро ту зуд,
Чун чунон кардӣ, Худо ёри ту буд (2, 23).

Дар баёни қавоиди мусоҳибати мардони Худо

160. Ҳар кӣ ҳоҳад ҳамнишинии Худо,
То нишинад дар ҳузури авлиё (2, 2162).

Аз ҳузури авлиё гар бигсалӣ,
Ту ҳалокӣ, з-он ки ҷузви бекулиӣ (2, 2163).

Чун шавӣ дур аз ҳузури авлиё,
Дар ҳақиқат гаштай дур аз Худо (2, 2214).

Ҳамнишини аҳли маънӣ бош, то
Ҳам ато ёбиву ҳам боши фано (1, 711).

Чони бемаънӣ дар ин тан бехилоф,
Ҳаст ҳамчун теги ҷӯбин дар ғилоф (1, 712).

165. То ғилоф андар бувад, боқимат аст,
Чун бурун шуд, сӯхтанро олат аст (1, 713).

Теги ҷӯбинро мабар дар корзор,
Бингар аввал, то нагардад кор зор (1, 714).

Гар бувад ҷӯбин, бирав дигар талаб,
В-ар бувад алмос, пеш о бо тараб (1, 715).

¹ Яъне: Эй бародар, марворидро дар миёни садаф талаб кун ва ҳунару фанро аз соҳои бешагон бичӯй.

Теф дар зарродхона(й) авлиёст,
Дидани эшон шуморо кимиёст (1, 716).

Чумла доноён ҳамин гуфта ҳамин,
Ҳаст доно раҳматан ли-л-ъоламин (1, 717).

170. Гар ту сангি сахраву мармар шавӣ,
Чун ба соҳибдил расӣ, гавҳар шавӣ (1, 722).

Нори хандон боғро хандон кунад,
Суҳбати мардон-т аз мардон кунад (1, 721).

Дар баёни нахӣ кардан аз мусоҳибати муддаиён ва музавварон
Дӯстии ҷоҳили ширинсухан,
Кам шунав, к-он ҳаст чун самми¹ қуҳан (6, 1431).

З-аҳмақон бигрез чун Исо гурехт,
Суҳбати аҳмақ басе ҳунҳо, ки рехт (3, 2595).

Дех марав, дех мардро аҳмақ кунад,
Ақлро бе нуру бе равнақ кунад (3, 517).

175. Дех чӣ бошад? Шайхи восилношуда,
Даст дар тақлиду ҳӯҷҷат дар зада (3, 522).

Ҳарфи дарвешон бидуздад марди дун,
То бихонад бар салиме з-он фусун (1, 319).

Аз Ҳудо бӯёе на ӯро, не асар,
Даъвиаш афзун зи Шису Булбашар (1, 2272).

Дев нанмуда варо ҳам нақши хеш,
Ӯ ҳамегӯяд зи абдолему беш (1, 2273).

Чун басе иблиси одамрӯй ҳаст,
Пас ба ҳар дасте нашояд дод даст (1, 316).

180. З-он ки сайёд оварад бонги сафир,
То фиребад мурғро, он мурғгир (1, 317).

¹ самм - заҳр

Дастро маспор чуз дар дасти пир,
Хақ шудаст он дасти ӯро дастгир (5, 736).

Дар баёни таърифи зоти поки ҳазрати пир
Шайх кӣ-бвад? Пир, яъне мӯсапед,
Маъни ин мӯ бидон, эй бе умед (3, 1790).

Ҳаст он мӯи сияҳ ҳастии¹ ӯ,
То зи ҳастияш намонад тойи мӯ (3, 1791).

Чунки ҳостиаш намонад пир ӯст,
Гар сияҳмӯ бошад ӯ, ё худ думӯст² (3, 1792).

185. Ҳаст он мӯйи сияҳ васфи башар,
Нест он мӯ мӯйи ришу мӯйи сар (3, 1793).

Исӣ андар маҳд бардорад нафир,
Ки ҷавон ногашта мо шайхему пир (3, 1794).

Чун яке мӯйи сияҳ, к-он васфи мост,
Нест бар вай, шайху мақбули Ҳудост (3, 1796).

Чун бувад мӯяш сапед ар бо худ аст,
Ӯ на пир асту на хоси Эзад аст (3, 1797).

Пир пири ақл бошад, эй писар,
На сапедӣ мӯй андар ришу сар (4, 2163).

190. В-ар сари мӯйе зи васфаш бокӣ аст,
Ӯ на аз арш аст, ӯ оғоқӣ аст (3, 1798).

Дасти пир аз гоибон кӯтоҳ нест,
Дасти ӯ чуз қабзаи Аллоҳ нест (1, 2975).

Фоибонро чун чунин хилъат диҳанд,
Ҳозирон аз гоибон, лошак³ беҳанд (1, 2976).

¹ ҳастии ӯ – анонияти ӯ

² думӯ- мӯйи омехтаи сиёҳу сапед

³ лошак- бешубҳа, бидуни шак

Дар баёни истиқомати толибон ва одоби хидмати пир
Чун гузидӣ пир, нозукдил мабош,
Сусту резида чу обу гил мабош (1, 2979).

Чун гирифтат пир, ҳин таслим шав,
Ҳамчӯ Мӯсо зери ҳукми Хизр рав (1, 2969).

195. Ин расулони замири розгӯй,
Мустамеъ ҳоҳанд Исрофилхӯй (3, 3605).

Нахвате доранду кибре чун шаҳон,
Чокарӣ ҳоҳанд аз аҳли чаҳон (3, 3606).

Кай расонанд он амонатро ба ту,
То набошӣ пешашон роkey дуту¹ (3, 3608).

На гадоёнанд, к-аз ҳар хидмате,
Аз ту доранд, эй музаввир миннате (3, 3610).

То адабҳошон ба ҷо гаҳ н-оварӣ,
Аз рисолатшон чи гуна бар хурӣ? (3, 3607).

200. Ҳар адабшон кай ҳамеояд писанд,
К-омаданд эшон зи айвони баланд (3, 3609).

Дил нигаҳ доред, эй беҳосилон,
Дар ҳузури ҳазрати соҳибдилон (2, 3218).

Пеши аҳли дил адаб бар ботин аст,
З-он ки дилшон бар сароир фотин² аст (2, 3220).

Пеши аҳли тан адаб бар зоҳир аст,
Ки Ҳудо з-эшон ниҳонро сотир аст (2, 3219).

Ту ба аксе пеши кӯрон баҳри ҷоҳ,
Бо ҳузур ойӣ, нишинӣ пойгоҳ (2, 3221).

205. Пеши биноён кунӣ тарки адаб,

¹ роkey – руқӯъкунанда; дуту – ҳамида

² фотин – доно ва огоҳ

Нори шаҳватро аз он гаштӣ ҳатаб¹ (2, 3222).

Беадаб гуфтан сухан бо хоси Ҳак,
Дил бимиронад, сияҳ дорад варақ (2, 1740).

Аз Ҳудо ҷӯем тавфиқи адаб,
Беадаб маҳрум шуд аз лутфи Раб (1, 78).

Беадаб танҳо на ҳудро дошт бад,
Балки оташ дар ҳама оғоқ зад (1, 79).

Ҳар чӣ бар ту ояд аз зулмоту ғам,
Он зи бебокиву густохист ҳам (1, 89).

210. Ҳар кӣ бебоқӣ қунад дар роҳи дӯст,
Раҳзани мардон шуду номард ӯст (1, 90).

Дар баёни имтиҳон шайҳро

Шайҳро, ки пешвову раҳбар аст,
Гар муриде имтиҳон кард, ӯ хар аст (4, 374).

Имтиҳонаш гар қунӣ дар роҳи дин,
Ҳам ту гардӣ мумтаҳан, эй беяқин (4, 375).

Ҷуръату ҷаҳлат шавад урӯну фош,
Ӯ бараҳна кай шавад з-он ифтитош²? (4, 376).

Имтиҳон ҳамчун тасарруф дон дар ӯ,
Ту тасарруф бар чунон шоҳе маҷӯ (4, 380).

215. Васвасай ин имтиҳон чун омадат,
Бахти бад дон, к-омаду гардан задат (4, 384).

Чун чунин васвос дидӣ зуд-зуд,
Бо Ҳудо гарду даро андар сучуд (4, 385).

Саҷдагаҳро тар кун аз ашқи равон,
К-эй Ҳудо, ту вораҳонам з-ин гумон (4, 386).

¹ ҳатаб - ҳезум

² Ифтитош – тафтиш кардан

Дар баёни тарки таън аст

Занни некӯ бар бар ихвони сафо,
Гарчи ояд зохир аз эшон чафо (5, 2643).

Ин хаёлу ваҳми бад чун шуд падид,
Сад ҳазорон ёрро аз ҳам бурид (5, 2644).

220. Чун Худо хоҳад, ки парда(й) кас дарад,
Майлаш андар таънаи покон барад (1, 815).

Чун Худо хоҳад, ки пӯшад айби кас,
Кам занад дар айби маъюбон нафас (1, 816).

Сатр кун, то бар ту сатторӣ кунанд,
То набинӣ эманиӣ, бар кас маханд (6, 4526).

Эй хунук¹ ҷоне, ки айби хеш дид,
Ҳар кӣ айбе гуфт, он бар худ харид (2, 3036).

Фоғиланд ин халқ аз худ, эй падар,
Лоҷаром гӯянд айби ҳамдигар (2, 882).

Дар баёни таъна задани мункарон шайхро

225. Ҳар кӣ бошад аз зинову зониён²,
Ин барад занн дар ҳақи раббониён (2, 2196).

Шориби ҳамр асту солусу ҳабис,
Мар муридонро кучо бошад муғис³? (2, 3304)

Инчунин буҳтон манех бар аҳли Ҳак,
Ин хаёли туст, баргардон варақ (2, 3307).

Ин набошад, в-ар бувад, эй мурғи хок,
Баҳри Қулзумро⁴ зи мурдоре чӣ бок (2, 3308).

Оташ Иброҳимро набвад зиён,

¹ хунук – муборак, хуш, босаодат

² зониён - зинокорон

³ муғис - фарёдрас

⁴ баҳри Қулзум- баҳри Сурх, ки онро дар қадим арабҳо ба муносибати шаҳри Қулизма ҳамин тавр меномиданд. Ин ҷо ба маъни бахри чуқур фаҳмидан мувофиқи матлаб аст.

Хар кī Намруд аст, гū, метарс аз он (1, 3310).

230. Зиллати ў беҳ зи тоат назди Ҳак,
Пеши қуфраш ҷумла имонҳо халақ¹ (1, 1579).

Куфру имон нест он ҷойе, ки ўст,
З-он ки ў мағз асту ин ду рангу пӯст (2, 3322).

Кист кофир? Фофил аз имони шайх,
Чист мурда? Бехабар аз ҷони шайх (2, 3325).

Кори поконро қиёс аз худ магир,
Гарчи монад дар набиштан шер шир (1, 263).

Дар баёни ҳоли худпастон

В-аз ҳавас в-аз ишқи ин дунёи дун,
Чун занон мар нафсро будан забун (2, 3061).

235. Бо дилу бо аҳли дил бегонагӣ,
Бо шаҳон тазвиру рӯбахшонагӣ (2, 3063).

Гар пазирад чизи ту, Гӯйӣ: «Гадост»,
Варна гӯй: «Зарқу макр асту дагост»² (2, 3065).

Гар даромезад, ту гӯй: «Томеъ³ аст»,
Варна гӯй: «Дар такаббур мулеъ⁴ аст» (2, 3066).

Ё мунофиқвор узр орӣ, ки ман
Мондаам дар нафқаи фарзанду зан (2, 3067).

На маро парвои сар хоридан аст,
На маро парвои дин варзидан аст (2, 3068).

240. Эй фалон, моро ба химмат ёд дор,
То шавем аз авлиё поёни кор (2, 3069).

Ин сухан на ҳам зи дарду сӯз гуфт,

¹ халақ - кӯхна

² даго – риё

³ томеъ - тамаъкор

⁴ мулеъ- ҳарис

Хобноке ҳарза гуфту боз хуфт (2, 3070).

Ҳеч чора нест аз қути иёл,
Аз буни дандон кунам қасби ҳалол (2, 3071).

Аз Ҳудо чорасташу аз лут¹ не,
Чора-ш аст аз дину аз тогут² не (2, 3073).

245. Эй, ки сабрат нест аз дунёи дун,
Сабр чун дорӣ зи неъмалмоҳидун³?! (2, 3074).

Эй, ки сабрат нест аз покӯ палид,
Сабр чун дорӣ аз он к-ин оғариd?! (2, 3076).

Дар баёни он ки ҳар ҳубие, ки бинӣ, охири он зишт аст
Эй бидида лутҳои ҷарб, ҳез
Фазлаи⁴ онро бубин дар обрез (4, 1601).

Мар ҳабасро гӯ, ки он ҳубӣ-т ку,
Бар табақ он завқу он нағзию бу? (4, 1602).

Гӯяд ӯ: «Он дона буд, ман доми он,
Чун шудӣ ту сайд, шуд дона ниҳон» (4, 1603).

250. Ҳар кӣ охирбинтар, ӯ масъудтар,
Ҳар кӣ охурбинтар, ӯ матрудтар (4, 1614).

Эй зи ҳубии баҳорон лабгазон,
Бингар он сардию зардии ҳазон (4, 1595).

Рӯз дидӣ талъати ҳуршед ҳуб,
Марги ӯро ёд қун вақти ғуруб (4, 1597).

¹ лут – аз ақсоми таомҳои лазиз ва таоми дар нони тунук печида, гизо ва таоми хонақоҳро гӯянд («Фарҳанги лугот ва таъбироти маснавӣ», ҷилди 8, саҳ. 180). Маъни мисраъ: Чунин инсон(яъне ҳудпараст) аз Ҳудо гузашта метавонад, вале ҳаргиз аз гизо намегузараад. Аз дин сарфи назар мекунад, вале аз маъбудҳои дурӯғин не.

² тогут – саркаш. Ин ҷо ба маъни маъбудҳои дурӯғин

³ Яъне: Ва заминро бигустаронидем, пас мо чӣ некӯ густарандагонем (сураи Зориёт, ояти 48).

⁴ Фазла - пасафганда

Бадрро дидӣ бар ин хуш чорток¹,
Ҳасраташро ҳам бубин андар муҳок² (4, 1598).

Дар баёни тарки фано ва касби бақо
Ҳар чӣ аз вай шод гардӣ дар ҷаҳон,
Аз фироқи ӯ бияндаш он замон (3, 3697).

255. З-он чи гаштӣ шод, бас қас шод шуд,
Охир аз вай ҷаҳон бод шуд (3, 3698).

Аз ту ҳам бичҳад, ту дил бар вай манех,
Пеш аз он, к-ӯ бичҳад, аз вай ту бичех³ (3, 3699).

Ишқ бар мурда набошад пойдор,
Ишқро бар ҳайи ҷонафзой дор (5, 3272).

Ишқҳое, к-аз пайи ранге бувад,
Ишқ набвад, оқибат нанге бувад (1, 205).

Партави ҳуршед бар девор тофт,
Тобиши ориятӣ девор ёфт (2, 710).

260. Бар кулӯҳе дил чӣ бандӣ, эй салим,
Воталаб асле, ки тобад ӯ муқим (2, 711).

Дар баёни тарки дунё
Банд бугсил, бош озод, эй писар,
Чанд бошӣ банди симу банди зар?! (1, 19).

Гар бирезӣ баҳрро дар кӯзае,
Чанд ғунҷад? Қисмати якрузае (1, 20).

Кӯзai ҷашми ҳарисон пур нашуд,
То садаф қонеъ нашуд, пурдур нашуд (1, 21).

Тарки дунё ҳар кӣ кард аз зуҳди хеш,
Беш омад пеши ӯ дунёву беш (1, 479).

¹ чорток – киноя аз осмон

² муҳок – се шаби охир аз ҳар моҳ ва охири моҳ, ки қамар дар он пинҳон бошад (ниг. Карими Замонӣ. Шарҳи ҷомеи Маснавӣ, ҷилди аввали, саҳ. 918).

³ бичех – аз феъли ҷаҳидан. Ин ҷо ба маънои раҳо шудан

265. Ҳар кӣ аз дидор бархурдор шуд,
Ин ҷаҳон дар ҷашми ӯ мурдор шуд (2, 582).

Мулк барҳам зан ту Адҳамвор зуд,
То биёбӣ ҳамҷу ӯ мулки хулуд¹ (4, 726).

Ин ҷаҳон ҳуд ҳабси ҷонҳои шумост,
Ҳин, равед он сӯ, ки саҳрои шумост (1, 525).

К-ин ҷаҳон ҷоҳест бас торику танг,
Ҳаст берун оламе бе бӯву ранг (3, 6).

Анбиёро танг омад ин ҷаҳон,
Чун шаҳон рафтанд андар ломакон (3, 3538).

270. Зикри Ҳақ кун, бонги ғулонро бисӯз,
Ҷашми нарғисро аз ин каргас бидӯз (2, 754).

Дар баёни замми молу ҷоҳ аст

Молу зар сарро бувад ҳамчун кулоҳ,
Кал бувад ӯ, к-аз кулаҳ созад паноҳ (1, 2343).

Он ки зулфи ҷаъду раъно бошадаш,
Чун кулоҳаш рафт, хуштар оядаш (1, 2344).

Моли дунё доми мурғони заиф,
Мулки уқбо доми мурғони шариф (4, 647).

Божгуна, эй асири ин ҷаҳон,
Номи ҳуд кардӣ амири ин ҷаҳон (4, 651).

275. Эй ту бандай ин ҷаҳон маҳбусҷон,
Чанд гӯйӣ хешро хочай ҷаҳон (4, 652).

Мар асиронро лақаб карданд шоҳ,
Акс, чун кофур номи он сиёҳ (4, 3123).

Шаҳ, ки ӯ аз ҳирс қасди ҳар ҳаром,
Мекунад, ӯро гадо гӯяд ҳумом² (4, 3135).

¹ хулуд - ҷовидона

² ҳумом – марди бузург

Шоҳ он дон, к-ӯ зи шоҳӣ фориғ аст,
Бе маҳу хуршед нураш бозиг¹ аст (2, 1469).

Тахтабанд аст он, ки таҳташ хондай,
Садр пиндориву бар дар мондай (4, 661).

280. Аз хироҷ ар ҷамъ орӣ зар чу рег,
Охир он аз ту бимонад мурдарег² (4, 671).

Нардбони ҳалқ ин мову манист,
Оқибат з-ин нардбон уфтоданист (4, 2763).

Ҳар кӣ болотар равад, абллаҳтар аст,
К-устухони ӯ батар ҳоҳад шикаст (4, 2764).

Он худовандӣ, ки додандат авом,
Боз бистонанд аз ту ҳамчу вом (4, 2777).

Дех худовандии орият ба Ҳак,
То худованди-т бахшад муттафақ (4, 2778).

Дар баёни оғати шуҳрат

285. К-иштиҳори ҳалқ банди маҳкам аст,
Дар раҳ ин аз банди оҳан кай кам аст? (1, 1546).

То тавонӣ банда шав, султон мабош,
Захмкаш чун гӯй шав, ҷавгон мабош (1, 1868).

Ҳар кӣ андар ишқ ёбад зиндагӣ,
Куфр бошад пеши ӯ ҷуз бандагӣ (5, 1866).

Дона бошӣ, мургаконат барчинанд,
Ғунча бошӣ, кӯдаконат баркананд (1, 1833).

Ҳар кӣ дод ӯ ҳусни худро дар мазод³,
Сад қазои бад сӯи ӯ рӯ ниҳод (1, 1835).

¹ бозиг – тобон, рӯшан

² мурдарег - мерос

³ мазод – ба маъни музояда ва ба маърази фурӯш ниҳодан

Дар баёни фавоиди нестӣ

290. Пӯстину чорук омад аз ниёз,
Дар тариқи ишқ меҳроби Аёз (6, 234).

Ҳар кӣ ў бар дар ману мо мезанад,
Радди боб аст ўву бар ло мезанад (1, 3055).

Чист меъроци фалак? Ин нестӣ,
Ошиқонро мазҳабу дин нестӣ (6, 233).

Коргоҳу ғанчи Ҳақ дар нестист,
Фарраи ҳастӣ, чӣ донӣ нест чист? (3, 4516).

Хуш Буроқе гашт хинги¹ нестӣ,
Сӯйи ҳастӣ орадат гар нестӣ (4, 555).

Дар баёни таваккул ва қаноат

295. Сабр кун бо фақру бигзор ин малол,
З-он ки дар факр аст нури Зулҷалол (1, 2374).

Ҳин, таваккул кун, маларзон пову даст,
Ризқи ту бар ту зи ту ошиқтар аст (5, 2851).

Бар дили худ кам неҳ андешай маош,
Айш кам н-ояд, ту бар даргоҳ бош (2, 454).

Гуфт Пайгамбар, ки ҷаннат аз Илоҳ
Гар ҳамехоҳӣ, зи қас чизе маҳоҳ (6, 333).

Чун наҳоҳӣ, ман кафилам мар туро,
Ҷаннат-ул-маъвою дидори Худо (6, 334).

300. Ҳин, аз Ӯ хоҳед на аз гайри Ӯ,
Об дар ям ҷӯ, маҷӯ дар хушкҷӯ (4, 1182).

В-ар бихоҳӣ аз дигар ҳам ў дихад,
Бар кафи майлаш сахо ҳам ў ниҳад (4, 1183).

Пас чӣ арза мекунӣ, эй бегуҳар,
Эҳтиёчи худ ба муҳтоҷе дигар? (6, 3747).

¹ хинг – асби сафед

Сирка мафрӯшу ҳазорон чон бубин,
Аз қаноат гарқи баҳри ангубин (1, 2375).

Дона камтар хӯр, макун чандин руфӯ¹,
Чун «кулу»² хондӣ, бихон «ло тусрифу»³ (5, 1407).

305. То хурӣ дона, наяфтӣ ту ба дом,
Ин кунад илму қаноат, вассалом (5, 1408).

Дар баёни риёзат ва гурӯснагӣ

Гар ту ин анбон зи нон холӣ кунӣ,
Пур зи гавҳарҳои иҷтолоӣ⁴ кунӣ (1, 1639).

Тифли чон аз шири шайтон боз кун,
Баъд аз онаш бо малак анбоз кун (1, 1640).

Нон гил асту гӯшт камтар хӯр аз ин,
То намонӣ ҳамҷу гил андар замин (1, 2872).

Рав, зи ҳикмат хӯр алаф, к-онро Худо,
Бегараз додаст аз маҳзи ато (3, 3744).

310. Ризқи Ҳақ ҳикмат бувад дар мартабат,
К-он гулӯгиrat набошад оқибат (3, 3746).

Ин даҳон бастӣ, даҳоне боз шуд,
К-ӯ хӯрандай луқмаҳои роз шуд (3, 3747).

Гар зи шири дев танро вобурӣ,
Дар фитоми⁵ ӯ басе неъмат хӯрӣ (3, 3748).

З-ин хуришҳо андак-андак боз бур,
К-ин физои хар бувад, на они хур (4, 1956).

¹ руфӯ – аслан рафу аст, ба маънии духтани сӯрохи либос. Маънии мисраъ: Ҷисми худро бо хурдан

² кулу - бихӯред

³ ло тусрифу – исроф макунед. Таъбир маъхуз аз сураи Аъроф, ояи 31аст: «Бихӯреду биёшомед, vale исроф макунед, ки Худованисрофкоронро дӯст намедорад».

⁴ иҷтолоӣ - гаронқадр

⁵ фитом – дар лугат ба маънии «аз шир бозгирифтан». Ва дар истилоҳи сӯфиён буридан аз одат ва ахлоқи зишт.

Гар ҳалол омад пайи қути авом,
Толибони дӯстро омад ҳаром (5, 3484).

315. Моида ақл аст, не нону шиво¹,
Нури ақл аст, эй писар, чонро ғизо (4, 1954).

Нест ғайри нур одамро хуриш,
Аз ҷузи он ҷон наёбад парвариш (4, 1955).

Акси он нур аст, к-ин нон нон шудаст,
Файзи он ҷон аст, к-ин ҷон ҷон шудаст (4, 1958).

Чун ҳурӣ як бор аз маъкули нур,
Ҳок резӣ бар сари нону танӯр (4, 1959).

Ҷумла нохуш аз маҷоъат² хуш шудаст,
Ҷумла хушҳо бе маҷоъатҳо рад аст (5, 2833).

320. Гар набошад ҷуъ³, сад ранчи дигар,
Аз пайи ҳайза⁴ барорад аз ту сар (5, 2829).

Ранчи ҷуъ аз ранҷҳо покизатар,
Хоса дар ҷуъ аст сад нафъу ҳунар (5, 2831).

Худ набошад ҷуъ ҳар қасро забун,
К-ин алафзорест з-андоза бурун (5, 2837).

Ҷуъ мар ҳосони Ҳакро додаанд,
То шаванд аз ҷуъ шеру зӯрманд (5, 2838).

Ҷуъ, ҳар ҷилфи⁵ гадоро кай диҳанд,
Чун алаф кам нест, пеши ӯ ниҳанд (5, 2839).

325. Ё ҳариса-л-батни ъарриҷ⁶ ҳоказо,

¹ шиво – муҳаффафи «шивоъ», ба маъни гӯшти бирён ва қабоб

² маҷоъат -турснагӣ

³ ҷуъ -гурснагӣ

⁴ ҳайза – ба маъни тухма ва пур шудани ғизо дар мейда ба сурати номатлуб

⁵ ҷилф- ҷамъш аҷлоф ва ҷулуф аст, ба маъни аҳмак. Ҳумраи бузургу ҳолиро низ гӯянд.

⁶ ъарриҷ- феъли амри муфрад ба маъни диранг кун, пиёда шав.

Иннама-л-минҳочу табдилу-л-ғизо¹ (5, 293).

Иғтази би-н-нүри кун мисла-л-басар,
Воғиқи-л-амлока² ё хайра-л-башар³ (5, 297).

Чун малак тасбехи Ҳакро кун ғизо,
То раҳӣ ҳамчун малоик аз изо (5, 298).

Ҳаббазо⁴, хоне ниҳода дар чаҳон,
Лек аз ҷашми ҳасисон бас ниҳон (5, 300).

Гар чаҳон боғи пур аз неъмат шавад,
Қисми мушу мор ҳам хoke бувад (5, 301).

330. Бас кун, эй дунҳиммати қӯтаҳбанон,
То қаят бошад ҳаёти чон ба нон? (1, 3877).

Эй, ки андар ҷашмаи шӯр аст ҷо-т,
Ту чӣ донӣ шатту Ҷайхуну Фурот (2, 2725).

Эй, ту нораста аз ин фонӣ работ,
Ту чӣ донӣ маҳву сукру инбисот (1, 2726).

Чун ту ошиқ нестӣ, эй наргадо,
Ҳамчу кӯҳе бехабар дорӣ садо (6, 4651).

Дар баёни ишқ ва мунтаҳо

Ошиқонро шодмониву ғам ӯст,
Дастмузду учрату хидмат ҳам ӯст (5, 586).

335. Файри маъшук ар тамошое бувад,
Ишқ набвад ҳарза савдое бувад (5, 587).

Ишқ он шуъласт, к-ӯ чун барфурӯҳт,
Ҳар чӣ чуз маъшук, боқӣ ҷумла сӯҳт (5, 588).

¹ маънии байт: Эй шикамбора, инчунин аз ҳӯрдани ғизоҳои ҷисмонӣ даст бидор, ки роҳи равшани ҳақиқат табдил кардани ғизои ҷисмонӣ ба ғизои рӯҳонӣ аст.

² амлок –ҷамъи малак, фариштагон

³ эй беҳтарини башар, бо нури Илоҳӣ ғизо кун ва ҳамчун ҷашм бош ва бо фариштагон ҳамроҳӣ намо.

⁴ ҳаббазо-ҷӣ хуш аст

Ишқро дар пешиши худ ёр нест,
Маҳрамаш дар дех, яке дайёр нест (6, 1978).

Ҳар якero ҳаст дар дил сад мурод,
Ин набошад мазҳаби ишқу вадод¹ (6, 4043).

Мулки дунё танпарастонро ҳалол,
Мо ғуломи мулки ишқи безавол (6, 4421).

340. Мутриби ишқ ин занад вакти самоъ,
Бандагӣ банду худовандӣ судоъ² (3, 4722).

Бандагиву салтанат маълум шуд,
З-ин ду парда ошиқӣ мактум³ шуд (3, 4724).

Ишқу номус, эй бародар, рост нест,
Бар дари номус, эй ошиқ, маист (6, 612).

Ишқ з-авсофи Худои бениёз,
Ошиқӣ бар гайри ӯ бошад маҷоз (6, 971).

Ишқ бишкофад фалакро сад шикоф,
Ишқ ларзонад заминро аз газоф (5, 2736).

345. Даври гардунҳо зи мавчи ишқ дон,
Гар набудӣ ишқ, бифсурдӣ ҷаҳон (5, 3854).

Дарнагунчад ишқ дар гуфтушунид,
Ишқ дарёест қаъраш нопадид (5, 2731).

Шод бош, эй ишқи хушсавдои мо,
Эй табиби ҷумла иллатҳои мо (1, 23).

Эй давои нахвату номуси мо,
Эй ту Афлотуну Ҷолинуси мо (1, 24).

Чисми хок аз ишқ бар афлок шуд,
Кӯҳ дар рақс омаду ҷолок шуд (1, 25).

¹ вадод - дӯстӣ

² судоъ – дарди сар, сардард

³ мактум- пинҳон

350. Нест аз ошиқ касе девонатар,
Ақл аз савдои ӯ кўр асту кар (6, 1979).

Гар хато гўяд, варо хотӣ¹ магӯ,
В-ар бувад пурхун, шаҳидонро машӯ (2, 1766).

Хун шаҳидонро зи об авлотар аст,
Ин хато аз сад савоб авлотар аст (2, 1767).

Ту ба як хоре гурезонӣ зи ишқ,
Ту ба ҷуз номе чӣ медонӣ зи ишқ?! (5, 1163).

Ишқ аз аввал чаро хунӣ бувад?
То гурезад он, ки берунӣ бувад (3, 4751).

355. Ишқро сад нозу истикбор ҳаст,
Ишқ бо сад ноз меояд ба даст (5, 1164).

Кай расанд он хоифон² дар гарди ишқ,
К-осмонро фарш созад дарди ишқ (5, 2193).

Ту макун таҳдид аз куштан, ки ман,
Ташнаи зорам ба хуни хештан (3, 3833).

Ошиқам ман куштаи қурбони ло,
Чони ман навбатгаҳи табли бало (3, 4098).

Ту фисурда, дархури ин дам най,
Бо шакар макрун³ най, гарчи найй (3, 3870).

360. Сахттар шуд банди ман аз панди ту,
Ишқро нашноҳт донишманди ту (3, 3731).

Он тараф, ки ишқ меафзуд дард,
Буханифа-в Шофей дарсе накард (3, 3732).

Шарҳи ишқ ар ман бигӯям бардавом,
Сад қиёмат бигзарад, в-он нотамом (5, 2189).

¹ хотӣ - хатокор

² хоифон –дар хафо будагон , дар пинҳонӣ будагон

³ макрун - қарин

З-он ки таърихи қиёматро ҳад аст,
Ҳад кучо, он ҷо, ки васфи Эзад аст? (5, 2190).

Ин шунидӣ мӯ ба мӯят гӯш бод,
Оби ҳайвон аст ҳӯрдӣ, нӯш бод! (1, 2595).

365. Оби ҳайвон хон, маҳон инро сухан,
Рӯҳи нау бин дар тани ҳарфи қуҳан (1, 2596).

Инчунин фармуд Мавлонои мо,
Кошифи асрорҳои Кибриё.

На нуҷум асту на рамл асту на хоб,
Ваҳий Ҳақ, валлоҳу аъلام биссавоб (4, 1852).

Таҳия ва тавзехи Тоҷибой Султонӣ

Муқаррароти фаслнома

Дар фаслнома маводу мақолаҳо чоп мешаванд, ки қаблан дар ягон ҷо нашр нашуда бошанд.

Маводи пешниҳодшуда ба муаллифон баргардонида намешавад.

Ҳайъати таҳририяни фаслнома ва дастандаркорон дар ислоҳи маводу мақолаҳо озоданд.

Масъулияти дурустии матолиби мақолаҳо бар дӯши муаллифон аст.

Ҳайъати таҳрир дар асоси тақризҳо дар бораи қабул шудан ё нашудани мақола қарор қабул мекунад.

Дар сурати пазируфта нашудани мақола ҳайъати таҳрир ба муаллиф қарори асоснок ирсол менамояд. Муаллиф ҳақ дорад бо тақризи манфии ба мақолааш додашуда шинос шавад.

Қоидаҳо ва талаботи қабули мавод

Ҳайъати эҷодии фаслнома мақолаҳои ҳачмашон то як ҷузъи чопии шартиро қабул мекунад. Мавод дар шакли чопӣ (2 нусха) якҷоя бо шакли электронӣ пешниҳод мешавад. Дар сурати дар мақола истифода бурдани забонҳои нодир (юнонӣ, чинӣ, ҷонӣ, санскрит ва гайра) дар файли алоҳида бояд ҳуруфи дахлдор замима гардад. Ҷадвал, расм ва дигар маводи тасвирий бояд дар файлҳои алоҳида дар формати "*jpg" сабт ва дар варакҳои алоҳида чоп карда шаванд. Мавод бояд бо ҳарфи Times New Roman ва Times New Roman Tj, андозаи 14 ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 манзур гардад. Дар матн бояд ҳошияни стандартӣ ва ракамгузории муттасили иқтибосҳо риоя гардад. Мавод ҳамроҳ бо маълумот дар бораи муаллиф (ному нараб, унвони илмӣ, ҷои кор, e.mail, телефон) қабул карда мешавад.

Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Гагарин 132
Почтаи электронӣ: kamoli-khujandi@mail.ru

Индекс 20237

ББК 83.3(2)Т

УДК 8 Т 2

Ф – 42

КАМОЛИ ХУЧАНДИ

(Фаслномаи илмӣ-адабӣ)

Мусахҳехон:

Иzzатбек Шеҳимов, Нӯъмонҷон Неъматов

Муҳаррири техникий:

Абдумаҷид Абдусамадов

Мачалла дар Вазорати фарҳанги ҶТ номнавис шудааст. Шаҳодатномаи

№0223/МҔ аз 10 февраля соли 2015. Суроғи идора: 735700,

Хуҷанд, кӯчаи Гагарин, 132. e-mail: kamoli-khujandi@mail.ru

Ба матбаа 8.03.2015 супорида шуд. Ба чоп 16.03.2015 имзо шуд.
Андозаи қофаз 70x100 1/16. Чопи оғсет. Қофази «Снегурочка».

Чузъи чопӣ 13,25 Хуруфи Times New Roman Tj.

Супориши №3626. Теъдод 350 нусха.

Матбааи «Ношир»,
Чумхурии Тоҷикистон,
735714, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвелиев, 2
тел.: (83422) 5-65-95
www.noshir.tj

شاعره پولاد او،

دکترای ادبیات فارسی

در کارگاه تجنیس آفری کمال

در مقاله سخن در باره هنر سخنوری یکی از شاعران معروف ادبیات فارسی تاجیکی کمال الدین مسعود خجندی می‌رود. مؤلف بر آن است که اکثر سروده‌ها کمال خجندی سرشار از مضمون‌های تازه و بکر بوده سخنور مخصوصاً در آفرینش تصویرهای شاعرانه توسط به کار گرفتن صنعت تجنیس مهارت خاصه نشان داده است.

مؤلف در اشعار کمال خجندی شکل‌های نو کاربرد صنعت تجنیس را معین کرده است.

ساربان عزیز اف

مجالس سبعة مولانا جلال الدين بلخى و ارزش های ادبی آن

مؤلف مقاله تاکید نموده که مجالس سبعة مولانا در برابر از ارزش های عرفانی برخوردار بودن دارای ارزش ادبی فراوان نیز می باشد. محقق در زمینه بررسی ساختار و مندرجه ، سند های شعری و سبک تألیف مجالس سبعة کوشش نموده است که ارزش های ادبی و بدیعی اثر را رونما سازد.

تاجی بای سلطانی،

دکترای ادبیات فارسی

اهمیت مقدمه جواهر الاسرار و ظواهر الانوار حسین خوارزمی در معرفت مثنوی معنوی

(در مثال مقاله اول)

جواهر الاسرار و ظواهر الانوار کمال الدین حسین خوارزمی از نخستین شروح مثنوی معنوی در قرن پانزدهم میلادی محسوب می گردد. شارح در ده مقاله مقدمه مفصلی بر شرح مذکور نوشته در ضمن آن رموز و اسرار عرفان و تصوف را در رابطه به مثنوی معنوی بیان داشته است. مؤلف در این نوشته عائد به اهمیت مقاله اول جواهر الاسرار در معرفت نکات مرموز مثنوی معنوی تحقیق انجام داده است.

دکتر فخرالدین نصر الدین اف

سرچشمۀ ای نادر در معرفت اشعار و افکار کمال خجندی

در مقاله مسأله معرفت اشعار و افکار شیخ کمال خجندی در مثال تفسیر روح البیان

اسماعیل حقی بروسوی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ابتدا بر جایگاه تفاسیر قرآن مجید در شناخت شعر و شعراء تاکید گردیده است. سپس

محقق موضوع محوری را در سه مبحث عمدۀ به تحقیق کشیده است. در مباحث سه گانه مسائل شیوه های بهره بری مفسر از اشعار کمال، شرح سروده های شاعر بر مبنای تفسیر و معرفت مقام عرفانی سخنور به تفصیل بررسی یافته اند.

مخبره خان صابر او

واژه سامنتکی تن و گونه های آن در اشعار کمال خجندی

مؤلف در اساس آموختن واژه سامنتکی تن در اشعار کمال خجندی پیرامن سامنتزمها و ویژگی های استفاده آنها اظهار اندیشه نموده است. نتیجه جستجو و بررسی مقام سامنتزم تن و گونه های تاجیکی و اقتباسی آن در اشعار کمال خجندی مؤلف را به نتیجه ای رسانیده است که شاعر همچون پیکرشناس و چهره نگار معنی و مفهوم صورت ظاهری همه عضوهای معروف پیکر انسان را در کلمه های ساده و ساخته و مرکب برای افاده تفکر خود استفاده کرده است.

معتبر بابا یوا،

دکترای ادبیات فارسی

حافظنامه بهاء الدین خرمشاهی و اصول های شرح و تفسیر کلام

حافظنامه استاد بهاء الدین خرمشاهی از مهم ترین سرچشمه های شناخت ذهن و زبان و جهان فکری حافظ شیرازی در زمان معاصر به شمار می رود. مؤلف مقاله در زمینه آموزش شرح مذکور مهم ترین شیوه های کار شارح را بیان کرده است.

دکتر عارف نوشاهی

آثار خجسته خجندیان در پاکستان

در مقاله دانشمند نامور پاکستانی عارف نوشاهی در مورد آثار چندی از نخبگان خجند که در کتابخانه های پاکستان محفوظ می باشد، اظهار نظر شده است. مؤلف خلاصه های علمی خودرا پیرامن زندگی و آثار عبدالجبار خجندی، علاءالدین محمود خجندی، نظام الدین محمد ابن محمد رستم ابن عبدالله خجندی خوش نویس بیان کرده است. اینچنین از موجودیت نسخه های خطی فراوان سخنوران خجندی بخصوص کمال خجندی معلومات داده است. مقاله برای آشنایی با انبوهی از آثار ناشناخته دانشمندان خجند مساعدت می کند.

دکتر عبد الشکور عبدالستار

ورقه و گل شاه عیوقی و مسأله استقبال سوژه

در مقاله مذکور پیرامن تأثیر مقابله ادبیات عرب و ادبیات فارس و تاجیک اظهار نظر شده است. مسأله مذکور را مؤلف در مثال از داستان عشقی ادبیات عرب – عروه و عفرا گرفته شدن سوژه یکی از متنوی های عشقی دوران غزنوی – ورقه و گلشاه عیوقی بیان کرده است. پژوهشگر به خلاصه ای رسیده است که هرچند اساس داستان ورقه و گلشاه عیوقی را قصه عربی عروه و عفرا تشکیل می دهد، اثر عیوقی نسخه عینی و تکرار قصه عربی نیست، بلکه از لحاظ سوژه داستان کامل و مستقل بوده در آن چندین نکاتی بیان شده اند که در سوژه عربی داستان عروه و عفرا دیده نمی شود.

بهرام رحمت اف

اشعار تازه کمال خجندی

توسط این مقاله محقق در باره ارزش مجموعه های اشعار، جنگها، بیاضها و لغتنامه ها در جمع آوری و نشر اشعار کمال خجندی اظهار اندیشه نموده است. مؤلف به نتیجه ای رسیده که اشعار کمال خجندی با آن که بارها مدون شده و به زیور طبع آراسته گردیده است، در بیاضها، جنگها، مجموعه ها، لغتنامه ها، سفینه ها و تذکره ها نیز آمده اند که جمع آوری و از دیدگاه متن شناسی آموختن آنها از اهمیت خالی نیست.

موجوده اورونوا،

دکترای ادبیات فارسی

افکار اجتماعی ناظم هراتی

ناظم هراتی از سخنوران ممتاز عصر ۱۷ فارسی گوی به حساب می رود. محور بحث مقاله موضوعات اجتماعی شعر ناظم هراتی و هنر شاعری او می باشد مؤلف بر آن است که ناظم در بیان موضوعات اجتماعی که نسبت به موضوعات دیگر از حساسیت و جنبه خالیست توانسته است به وسیله تخیلات بدیعی آبرز های شاعرانه را طرح ریزی نماید.

مندرجه

تحقيق

- عبدالشکور عبدالستار. ورقه و گل شاه عیوقی و مسأله استقبال سوژه.....
بهرام رحمت اف. اشعار تازه کمال خجندی.....
موجوده اوروناوا. افکار اجتماعی ناظم هراتی.....
مخبره خان صابرداوا. واژه سامنتکی تن و گونه های آن در اشعار کمال خجندی.....
معتبر بابا یوا. حافظنامه بهاء الدین خرمشاهی و اصول های شرح و تفسیر کلام.....
عارف نوشاهی. آثار خجسته خجندیان در پاکستان.....
ساربان عزیز اف. مجالس سبعة مولانا جلال الدین بلخی و ارزش های ادبی آن.....
تاجی بای سلطانی. اهمیت مقدمه جواهر الاسرار و ظواهر الانوار حسین خوارزمی در
معرفت مثنوی معنوی (در مثال مقاله اوّل).....
فخر الدین نصرالدین اف. سرچشمہ ای نادر در معرفت اشعار و افکار کمال خجندی
شاعره پولاد او. در کارگاه تجنیس آفری کمال.....

ترجمه و سرچشمہ شناسی

- یاقوت حموی. در فضیلت ادبیات و اهل آن (ترجمه و توضیح فخر الدین نصرالدین اف).
کتاب الفتوة ابو عبدالرحمن سلمی. (فخر الدین نصرالدین اف)
تذكرة رياض العارفين. (فخر الدین نصرالدین اف)
تاریخ نشآپور. (فخر الدین نصرالدین اف)

متون

- ابو حفص محمود اصفهانی. تحفة الملوك (تهیه و توضیح مخلصه نور الله یوا و عزّت
بیک شیخ اف).....
زکریا محمود قزوینی. برگی چند از آثار البلاط و اخبار العباد (تهیه و توضیح عبدالشکور
غفوراف و نعمان جان نعمت اف)
نور الدین جعفر بدخشی. خلاصة المناقب (در مناقب میر سید علی همدانی) (تهیه و
توضیح بهرام رحمت اف).....
سعدي شيرازی. مجالس پنج گانه (تهیه و توضیح فخر الدین نصرالدین اف).....
یوسف سینه چاک. جزیره مثنوی (تهیه و توضیح تاجی بای سلطانی).....

مؤسسة دولتی مرکز علمی کمال خجندی

کمال خجندی

فصلنامه علمی – ادبی
شماره 2(2) 2015

خجند – 2015